

ПАЁМИ
ДОНИШКАДАИ ЗАБОНҲО
(силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таъриҳ ва фалсафа)

ВЕСТНИК
ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ
(серия филологических, педагогических, исторических и философских наук)

BULLETIN
OF THE INSTITUTE OF LANGUAGES
(The series of philological, pedagogical, historical and philosophical sciences)

№ 2-3 (30-31) 2018

Душанбе – Dushanbe

**Муассис:
ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКИСТОН
ба номи СОТИМ УЛУҒЗОДА**

Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Паёми донишкадаи забонҳо» соли 2011 таъсис ёфтааст.

Маҷалла дар як сол ҷаҳор шумора бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр мешавад.

Сармухаррир: Раҷабзода М. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Ҷонишини сармухаррир: Маҳмадҷонов О. – доктори илмҳои филологӣ, профессор

Ҳайати таҳририя:

Раҳматуллоҳозода С. – директори Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ, узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Зиёй Х.** – директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ, доктори илмҳои фалсафа, профессор; **Маҳмадҷонова М.** – муовини директори Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови АИ ҟТ, доктори илмҳои фалсафа, профессор; **Шербоев С.** – узви вобастаи АТТ, доктори илмҳои педагогӣ; **Худойдоров А.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Ҷамшедов П.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Исмоилов Ш.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Исроғилниё Ш.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Турсунов Ф.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Восиева Р.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Азимзода Н.** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор; **Шоев М.** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Шосайдзода С.** – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент.

*Шаҳодатномаи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сабти номи
ташкilotҳои таъбу нашр № 031/МҔ-97 аз 29 январи соли 2018.*

Учредитель:

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ
имени СОТИМА УЛУГЗОДА**

Научно-теоретический журнал «Вестник института языков» основан в 2011г.

Журнал печатается четыре серии в год на таджикском и русском языках.

Главный редактор: Раджабзода М. – доктор педагогических наук, профессор
Зам.гл. редактора: Маҳмадҷонов О. – доктор филологических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Раҳматуллоҳозода С. – директор Института языка и литературы им. А. Рудаки, член корреспондент АН РТ, доктор филологических наук, профессор; **Зиёи Х.** – директор Института развития образования им. А. Джоми АОТ, доктор философских наук, профессор; **Маҳмадҷонова М.** – зам. директора Института философии, политологии и права им. А.М. Баҳоваддинова АН РТ, доктор философских наук, профессор; **Шербоев С.** – член корреспондент АОТ, доктор педагогических наук; **Худойдоров А** – доктор филологических наук, профессор; **Ҷамшедов П.** – доктор филологических наук, профессор; **Исмоилов Ш.** – доктор филологических наук, профессор; **Исроғилниё Ш.** – доктор филологических наук, профессор; **Турсунов Ф.** – доктор филологических наук, профессор; **Восиева Р.** – доктор филологических наук, профессор; **Азимзода Н.** – доктор юридических наук, профессор; **Шоев М.** – кандидат филологических наук, доцент; **Шосайдзода С.** – кандидат педагогических наук, доцент.

Свидетельство о регистрации организаций, имеющих право печати в Министерстве культуры Республики Таджикистан № 031 /ЖР-97 от 29 января 2018 г.

© *Паёми донишкадаи забонҳо, 2018*

© *Вестник института языков, 2018*

ЗАБОНШИНОСӢ – ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ТАҖРИХИ ИСТИФОДАШАВИИ ВОЖАИ “МӮЧАМ” ВА “ҚОМУС” ДАР ЗАБОНШИНОСИИ АРАӢ

Мирзоев Ҳукматулло Нуриддинови – муаллими калони кафедраи филологии Шарқи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 915084264

Дар мақола сухан дар бораи таърихи таҳаввули вожаҳои «қомус» ва «мӯҷам» дар забоншиносии араб меравад. Дар он сабабҳои аз ҷониби забоншиносони араб ихтиёр намудани калимаҳои «мӯҷам» ва «қомус» барои номгузории китобҳои фарҳанг баён шудааст.

Калидвозжаҳо: мӯҷам, қомус, забоншиносии арабӣ, номафҳумии вожса, фарҳанг, забоншиносони араб.

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ «АЛЬ-МУ҆ДЖАМ» И «АЛЬ-КОМУС» В АРАБСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Мирзоев Ҳукматулло Нуриддинович – старший преподаватель кафедры филологии Востока Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 915084264.

В статье речь идёт об эволюции слов «аль-камус» и «аль-муъджам» в арабской лингвистике. Автор рассматривает в ней причины отбора и использования слов «аль-комус» и «аль-муъджам» арабскими языковедами для наименования словарей.

Ключевые слова: аль-муъджам, аль-комус, арабская лингвистика, непонятность слова, словарь, арабская грамматика.

THE HISTORY USE OF WORD «MU’JAM» AND «QOMUS» DICTIONARY IN ARABIC LINGUISTICS

Mirzoev Nukmatullo Nuriddinovich – senior teacher of the Near-East Languages chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 915084264.

The article considers the history of development of the words of dictionaries and encyclopedias in Arabic linguistic. The author brought the reasons the usage of words from the dictionaries, encyclopedias and described for the writing of dictionaries. Also first of all who did use the word “My’jam” and what is argument between the words of “My’jam” and “Qomus” analyzed in this article.

Key words: “My’jam”, “Qomus”, Arabic linguistic, unlegible word, dictionary, linguists.

Лексикологияи араб дорои таърихи дуру дароз мебошад ва дар маркази ин шоҳаи забоншиносӣ мағфуми “қомус” меистад, ки онро дар забони арабӣ

“муъчам” мегүянд ва он тұли замонҳо бар асари таҳаввули тадриҷӣ ҳамчун ном барои фарҳангҳо гардид. Саволе ба миён меояд, ки вожай “муъчам” аз чӣ сабаб барои фарҳангҳо дар забони арабӣ ихтиёр карда шуд? Сараввал ба баёни мафҳуми калимаи “муъчам” дар забон мепардозем.

Калимаи “муъчам” дар забони арабӣ ба ҷанд маънои баяқдигар наздиқ омадааст. Арабҳо ҳар миллатеро, ки гайри араб бошанд, عَجْمُ (ал-ъаҷам) мегүянд, ки ин решай калимаи “مَعْجَمٌ” “муъчам” аст. Аз ҳамин решай калимаи “الْأَعْجَمُ” “ал-аъҷам” сохта шудааст, ки маънои касеро мефаҳмонад, ки гунг аст ё, ки нутқи равон надорад ва дар гуфтораш лакнат вучуд дорад. Инчунин калимаи “الْأَعْجَمُ” ҷонвари безабон, гайринотикро мегүянд, чунки сухан гуфта наметавонад [1, 90]. Дар забони арабӣ кӯдакеро, ки сухан гуфта наметавонад ё нутқи бурро надорад (صَيْيِ أَعْجَمٌ) (сабион аъҷам) мегүянд. Тӯдаи калони регро, ки дарон бодушворӣ роҳ рафта мешавад (الْجُمْهُةُ) (ал-ҷуммату) гуфта мешавад.

Аз ин гуфтаҳои боло ҷунин бармеояд, ки калимае, ки решаш аз (ع) таркиб ёфтааст, маънои номафҳумӣ ва номуайяниро ифода менамояд. Аммо, баъзе аз забоншиносони араб бо мафҳуми дигар, нуқта гузорӣ кардани ҳарфҳои арабиро бо калимае, ки аз ҳамин решай сохта шудааст ифода намудаанд, ки дар умум ҷумлаи “أَعْجَمَ الْكِتَابِ” “аъҷамa-ал-китobā” ба маънои ба навиштаҷот нуқтагузорӣ ва аломатгузорӣ намуданд. Яъне, нофаҳмоиҳои китобро бо тариқи нуқтагузорӣ аз байн бурданд. Дар ин ҷо калимаи “أَعْجَمَ” “аъҷамa”-ро ба маънои “фаҳмову равшан шудан” фаҳмидан мумкин аст [1, 90].

Аз ин бармеояд, ки дар гуфтаҳои боло калимае, ки аз ҳарфҳои (ع) таркиб ёфтааст, ба маънои “номафҳумӣ” омада, аммо дар гуфтаи охир, ки сухани забоншиносон зикр шудааст, маънои баён, возех, равшан намуданро ифода намудааст.

Бояд қайд кард, ки дар иқтибосоти боло як зиддияте дар маъно миёни ин ду гуфтаҳо дида мешавад, ки яке ба маънои манғӣ, дигараш ба маънои мусбӣ омадааст. Ибни Ҷинӣ мегүяд, ки сабаби асосии зид будани ин ду маъно дарон аст, ки калимаи “أَعْجَمَ” “аъҷam” дар ҷумлаи “أَعْجَمَ الْكِتَابِ” “аъҷam a-л-китobā” ба вазни “أَفْعَلَ” “афъала” омадааст, ки маънои калима дар аввал “номафҳумӣ” буда, баъд аз истифодаи он бо ин вазн ба маънои “дуркардани номафҳумӣ”, “ошкоркардани пӯшида” омадааст. Бинобар ин мафҳуми ҷумлаи “أَعْجَمَ الْكِتَابِ” “аъҷam a-л-китobā” маънояш: “аз китоб номафҳумиро дур кард”, яъне тавассути нуқтагузорӣ болои ҳарфҳо омехташавии ҳарфҳо, пӯшидабудани маънои онро баён намудам, мебошад [3, 197.].

Абулҳайсам мегүяд, ки маънои ҷумлаи “مُعْجَمُ الْخَطِّ” “муъчам-ул-ҳат” ин гузоштани нуқтаҳо дар болои ҳарфҳо мебошад. Пас калимаи “أَعْجَمٌ” “ал-иъҷom”, ки решаш аз ҳарфҳои (ع) иборат аст, дар ин ҷо ба маънои нуқтагузорӣ кардани ҳарфҳо зикр шудааст. Аз ин сабаб ҳарфҳои ҳичой (алифбои) - ро “حُرُوفٌ” “муъҷam” хуруф-ул-муъчам” ҳарфҳои муъчамӣ низ мегүянд [3, 197].

Ибни Ҷинӣ мегүяд, ки номгузорӣ шудани ҳарфҳои алифбо бо “ҳарфҳои муъчам” ба он хотир мебошад, ки ҳар вақте ки ҳарфҳо дар шакл бо як дигар монанд шуда, овозҳои гуногунро ифода намоянд, лозим меояд, ки баъзеи онҳоро нуқтагузорӣ намоем, то номафҳумӣ азмиёни онҳо бардошта шавад, монанди фарқи миёни ҳарфҳои чим (ج), ҳо (ح), ҳо (خ) ва миёни дол (ذ) ва (ڏ), миёни ро (ر) ва зо (ڙ), миёни син (س) ва шин (ش), сод (ض), то (ط) ва зод (ڦ) ва миёни айн (ع) ва ғайн (غ). ва ғайра [3, 198.]

Ин буд чанд нукта оиб ба решай “ج م ع” ва калимаҳое, ки аз он иштиқоқ шудааст. Алъон ба баёни маъни вожай “مُعْجمٌ” “муъчам” ҳамчун ифодакунандай фарҳанг мепардозем.

Маъни истилоҳии калимаи муъчам “معجمٌ” “Kitobest, ки дар он калимаҳои зиёди як забон бо тарзи хос ҷамъоварӣ шуда, номағӯмии онҳо шарҳ дода шудааст [4, 607].

Ибни Ҷинӣ мегӯяд, ки калимаи “معجمٌ” (муъчам) исми мағъул (сифати феълии тарзи мағъули) набуда, балки масдари мимӣ мебошад, ки ба маъни “عجمٌ!” “иъҷом” омадааст. Шакли ҷамъии калимаи “معجمٌ” “муъчам” «مُعْجمَاتٌ» “муъчамот” бо қолаби ҷамъии занонаи солим сохта шудааст. Шакли дигари ҷамъии ин калима бо тарзи ҷамъии шикаста сохта шудааст, ки онро “معاجِمٌ” “маъҷом” мегӯянд [3, 199].

Дар таърихи забоншиносии араб мушоҳида мегардад, ки чун муаллифон бо тартиби ҳарфҳои ҳичой асаре таълиф менамуданд он асаре дониста мешуд, ки бо тартиби ҳуруфи муъчам таълиф ёфтааст.

Ибни Надим аввалин асареро, ки бо ин ном маъруф гардид, ба Бузурҷ ибни Муҳаммадал-Арузӣ нисбат медиҳад, ки китобашро “كتاب معنی العروض على حروف المعجم” (китоби маъни аруз бо тартиби ҳарфҳои ҳичои) номидааст. Аммо Ёқутал-Ҳамавӣ ин асарро ба Ҳубайш ибн Мусо аз-Забӣ нисбат додааст, ки номи китобаш чунин аст “كتاب الأغاني على حروف المعجم” “Kitobi ағонӣ (сурудҳо) ба тартиби ҳарфҳои ҳичой”. Агар ин номгузорӣ, ки дар он калимаи “муъчам” истифода шудааст аз тарафи худи муаллифи он бошад, пас истифодаи ин калима ба асри сеюми ҳичрӣ рост меояд. Аммо агар истеъмоли он аз тарафи қасоне, ки муаллафоти онҳоро ҷамъ оварӣ намудаанд, сурат гирифта шуда бошад, пас истифодаи калимаи “муъчам” ба асри ҷори ҳичрӣ ростмеояд, ки Ибни Надим дар ин аср зиндагӣ намудааст. Аммо дар баъзе ривоятҳо омадааст, ки истифодаи ин калима на аз ҷониби забоншиносон балки аз ҷониби муҳаддисон (олимоне, ки бо ҷамъоварии ҳадисҳои Паёмбар (с) машғул буданд) сурат гирифтааст. Дар ривояте омадааст, ки аввалин нафаре, ки калимаи “муъчам”-ро истифода намудааст, ин Имом Бухорӣ (с. вафот 256 ҳичрӣ) будааст, ки яке аз китобҳояшро, ки бо тартиби ҳарфҳои ҳичой навиштааст, бо унвони “Муъчам”-ном бурдааст. Сипас Абуаъло Аҳмад ибн Алӣ ибн ал-Мусанно (с. в. 307 ҳичрӣ) низ китобашро бо номи “معجم الصحابة” “Муъчамас-саҳба” номгузорӣ кардааст. Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Бағавӣ, ки маъруф ба Ибни Маниъаст, (с. в. 317 ҳичрӣ) китобе бо номи “ал-Муъчамай ал-қабирва ас-сағир” таълиф намудааст [3, 204].

Ҳамин тавр, истифодаи калимаи “муъчам” аввалин бор на аз тарафи забоншиносон, балки аз ҷониби олимони ҳадис, монанди Имом Бухорӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, ки ин ба аввалҳои асри сеюми ҳичрӣ мувоғиқ мебошад. Аммо олимони забоншиноси асри миёна фарҳангҳояшонро на бо номи “муъчам” балки бо номҳои дигар номгузорӣ нмуудаанд монанди: “الْعَيْن” “الْأَيْن” “الْجَمْهُرَةُ” “الْقَمَحَارَا” “الصَّحَاجُ” “ac-Сиҳоҳ”. ва гайра

Қобили қайд аст, ки вожай дигаре дар радифи вожай “муъчам” дар илми забоншиносӣ вучуд дорад, ин вожай “қомус” мебошад. Калимаи “қомус” муродифи калимаи “муъчам” буда, ҳамчу ном барои фарҳангҳо истифода мешавад.

Илова бар ин чуноне, ки дар боло қайд кардем, муродифи дигари калимаи “муъчам” ҳамчун фарҳанг калимаи “қомус” мебошад, ки мавриди истифодаи ҳамагон гардидааст. Ибни Манзур маънои калимаи “القَوْمُسُ” “الْقَامُوسُ” “الْقَوْمُسُ” “الْقَوْمُسُ” “الْقَوْمُسُ” -ро ҳамчун қаъри баҳр ё миёнаи баҳр маънидод кардааст. Дар ривояте чунин омадааст, ки мегӯянд: “قال قولا بلغ قاموس البحر Қола қавлан балаға қомус-албаҳри”. “Сухане гуфт, ки ба қаъри баҳр расид” [2, 221].

Аз ин чунин бар меояд, ки маънои луғавии калимаи “қомус” ин, қаъри баҳр будааст, ки сипас бо мурури замон дар истилоҳ муродифи калимаи “муъчам” истифода шудааст. Сабаби асосии ин масъала дарон аст, ки Аллома Муҷиддин Муҳаммад ибн Яъқуби Фирӯзободӣ (с.в. 817 ҳичрӣ) фарҳанге таълиф намуд, ки номашро “Қомусал-муҳит” гузошт. Аллома Фирузабодӣ китобашро аз сабаби фаровонии вожаҳо ва маълумотҳои муфид онро ба баҳри бекарон ташбех додааст. Аллома дар чои дигаре мегӯяд, ки: “ман китобамро ба хотири он “Қомусу-л-муҳит”номгузорӣ кардаам, ки он як баҳри бузургеро мемемонад” [3, 197].

Чунин номгузорӣ дар эҷодиёти баъзе аз олимон низ дид мешавад, монанди: бо “الشامل” “ash-Shamil”, “الكامل” “al-Kamil”, “الوافي” “al-Wafī”, “الـبـهـرـيـهـ” “al-Bahrī” мебошад. Фарҳанги Фирузабодӣ чун фарҳанги намунавӣ дар миёни хонандагон ва пажуҳишгарону олимон шуҳрати бузургеро ба худ касб намуда, яке аз сарчашмаҳои асосии забони арабӣ ба шумор меравад.

Аз сабаби зиёд истифода шудани калимаи “қомус” ба маънои фарҳанг дар забони арабӣ чунин натиҷагири гардид, ки вожаи “қомус” муродифи вожаи “муъчам” мебошад ва бо ҳамин мағҳум истифодаи ин вожа дар байни ҳамагон паҳн гардид. Истифодаи калимаи “қомус” ба маънои “муъчам” баъд аз ин мавриди ихтилоғи забоншиносон қарор гирифт. Баъзехо калимаи “қомус”-ро ба маънои “муъчам” қабул намуданд, аммо бархе аз олимон муродиф будани ин ду калимаро қабул надоштанд ва билохира Академияи забони арабӣ (*مجمع اللغة العربية*) истифодаи калимаи “қомус” -ро ба маънои калимаи “муъчам” тасдиқ намуд ва ба ҳамин калимаи “қомус” ҳамчун муродифи калимаи “муъчам” мачозан мавриди истифода қарор гирифт. [3, 204].

Адабиёт

- Саидраҳмон С. Фарҳанги (арабӣ тоҷикӣ) 2.ч. – Ч.2. – Душанбе: Эр-Граф, 2005. – 2002 с.
- الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية 2003. 453. لسان العرب. 6. ج. 15. ج. 15. ابن منظور.
- محمد موسى جبارة. أصول اللغة العربية. 1. ج. 383. الطبعة الأولى. القاهرة: مؤسسة الفلاح للنشر والترجمة 2007.
- مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. 1. ج. 1105. الطبعة الرابعة. مصر: مكتبة الشروق الدولية. 2008.
- رمضان عبدالتواب. فصول في فقه العربية. 1. ج. 455. الطبعة السادسة. مصر: مكتبة الخانجي بالقاهرة 1999 م.

РОҲҲОИ КАЛИМАСОЗИИ СИФАТҲОИ い形容詞 - (ИКЭЙЁУШӢ) ВА ナ形容詞 - (НАКЭЙЁУШӢ) ДАР ЗАБОНИ ЧОПОНӢ

Каримова Махина Рустамовна - муаллими калони кафедраи филологияи Шарқӣ Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиева 17/6, тел.: (+992) 918514860.

Дар мақола намудҳои хат ва воридшавии онҳо, инчунин мавқеи истифодай сифат ва роҳҳои калимасозии он дар забони чопонӣ таҳлил шудааст. Муаллиф оид ба роҳҳои калимасозии сифатҳои икэйёушӣ ва накэйёушӣ, ки дар забони чопонӣ яке аз сермаҳсултарин сифатҳои калимасоз ба шумор мераванд, маълумот дода, мавқеи истифодай онҳоро шарҳ додааст.

Вожаҳои қалидӣ: забоншиносӣ, сарф, таърихи забон, сифат, забони чопонӣ, иероглифҳо, иқтибосот, вожа, калимасозӣ, морфема, сифатҳои сохта, сифатҳои аслӣ ва нисбӣ, дараҷаҳои сифат.

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ い形容詞 - (ИКЭЙЁУШӢ) И ナ形容詞 - (НАКЭЙЁУШӢ) В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Каримова Махина Рустамовна - старший преподаватель кафедры Южно-Восточной Азии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992) 918514860.

В данной статье рассматриваются вопросы развития имён прилагательных как грамматического класса в японском языке. Автор исследует прилагательные - икэйёушӣ и накэйёушӣ и способы их словообразования в японском языке как с основными, так и заимствованными словами.

Ключевые слова: языкознание, имя прилагательное, история языка, японский язык, словообразование, корень слова, морфемы, производные прилагательные, иероглифы, заимствование.

WAYS OF WORD-BUILDING (FORMATION) OF ADJECTIVES IKEIYOUSHI AND NAKEIYOUSHI IN JAPANESE LANGUAGE

Karimova Mahina Rustamovna - senior teacher teacher of the South-East Asian Languages chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiy str., phone: (+992) 918514860.

In this article the author considers questions connected to adjectives as a grammatical class in Japanese language. The author investigates adjectives and their ways of word formation in Japanese as with basic and borrowed words.

Keywords: linguistics, adjective, history of the language, Japanese, word formation, word root, morphemes, adjectives, hieroglyphs, borrowing.

Таҳлили калимасозии забонҳо яке аз масъалаҳои марказии илми забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Калимасозӣ дар баробари иқтибосот яке аз воситаҳои асосии афзудани таркиби луғавии забон ба шумор меравад, ки калимасозии сифат аз чумлаи онҳост.

Категорияни сифат яке аз сермаҳсултарин ҳиссаҳои нутқ дар забони муосири чопонӣ мебошад, ки системаи калимасозии дараҷаҳои он роҳҳои гуногуни калимасозиро доро мебошанд.

Тавре аз таърихи забони чопонӣ бармеояд, пайдоиши ин хат аз хати забони чинӣ сарчашма мегирад. Пас аз қабул кардани хат, бо мурури замон тарзи навишти онро тағиیر доданд, аз қисмҳои алоҳида ва шаклҳои таъғирёфтани иероглифҳо боз ду алифбо - **ひらがな** (ҳирагана) ва **カタカナ** (катакана)-ро, ки ҳарду аз 46 ҳарф иборатанд, тартиб доданд. Алифбои **ひらがな** (ҳирагана) сирф барои калимаҳои забони чопонӣ истифода шуда, алифбои **カタカナ** (катакана) бошад, барои он калимаҳое, ки аз дигар забонҳо ба забони чопонӣ иқтибос шудаанд, истифода мешаванд. Аммо ҳолатхое низ дида мешаванд, ки новобаста аз он ки вожаҳои аслии чопонӣ ҳастанд, бо алифбои **カタカナ** (катакана) навишта мешаванд.

Масалан: вожаи **ホン** (本—хон) китоб, **カバン** (鞄—кабан) чувздон, **ネコ** (нэко) гурба, **マンガ** (манга) карикатура, ва ғайра. **ひらがな** (ҳирагана).

Мисолҳои зерин вожаҳои мебошанд, ки аз дигар забонҳо иқтибос шудаанд: **ノート** (но:то) дафтар, **ペン** (пэн) ручка, **テーブル** (тэ:буру) миз, **ビール** (би:ру) пиво, **ビル** (биру) бино, **コンピューター** (конпю:та:) компьютер ва ғайра. **カタカナ** (катакана). Ғайр аз ин, иероглифҳо, ки аз забони чинӣ ба забони чопонӣ гузаштаанд, ба худ ду тарзи хониш қабул кардаанд: **訓読み** (кунёми) хониши чопонӣ ва **音読み** (онёми) хониши чинӣ ва бо ҳирагана ва катакана навишта мешаванд. Чунончи: иероглиф **クニミ** кунёми онёми

体	からだ	タイ
読む	よむ	ドク
人	ひと	ジン、ニン
日	にち	ヒ、ビ、カ
山	やま	サン
休	やすむ	キュウ

Яке аз воситаҳои асосии калимасозии сифат дар забони чопонӣ ин омадани муайянкунанда бо мубтадо (исм) мебошад, аммо аксарияти сифатҳо, ки онҳоро бо истисно “рэнтайши” меноманд, метавонанд мустақилона бо ёрии

хиссачаҳо дар вазифаи хабар оянд. Бо аломатҳои морфологӣ ва синтаксисӣ сифатҳои забонӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

い形容詞 — (икэйёуши): 赤い- (акай)- сурх, 面白い- (омоширои) - шавқовар, 重い- (омой) - вазнин, 難しい- (музукаший) -мушкил, 白い- (широи) - сафед, 軽い- (карой)-сабук, 寒い- (самуй) - хунук, 暑い- (атсуй) - гарм, 黒い- (курой) - сиёҳ, 明るい- (акарой) -равшан ва ғ.

ナ形容詞- (накэйёуши): 平和な - (хэйвана) – сулҳ, 静かな - (шизукана) - хомушӣ, 政治的な - (сэйчитекина) -сиёсӣ上手な - (чёузуна) - дастборо, моҳир, тавоно, 主な - (омона) - муҳим, 簡単な- (кантана) - осон, 元気な - (гэнкина) - солим, 下手な - (хэтана) - нотавон, まじめな - (мачимэна)- ҷиддӣ, 口まめな - (кучимамэна)- сергап, лаққӣвағ.

Ба сифатҳои **ナ形容詞** — (накэйёуши) ба гайр аз ин сифатҳои бо **な(на)** ва **の(но)** тамом мешаванд, иборатанд: 特別の – (токубетсуно) – муҳим, махсус, 様々の – (самазамано) – гуногун, 僅かの – (вазукано) – хурд, андак, кам бо миқдор ва ғ. Ин гурӯҳи сифатҳородар якҷоягӣ баъзан вақт инчунин сифатҳои номӣ, ки аз номи исмҳо бо ёрии пасвандҳои **な- (на), の-(но)** ва **的的な- (тэкина)** соҳта мешаванд, таъсис ёфтаанд: 自由な- (чиюна) –озод, 戰鬪的な - (сэнтоутэкина) – ҷангӣ ва ғ.

Сифатҳое, ки бо **た(та)・だ(да)** тамом мешаванд:

進んだー (сусунда) пешрав, пешгард, пешоҳанг, **とがつた** (тогатта) тез, нӯгтез карда шуда, **まがつた** (магатта) каҷ, каҷукилеб ва ғ. Сифатҳои таъфиyr наёбанда мебошанд, ки онҳоро инчунин **連体詞** (рэнтайши) меноманд: 或る (ару) як нав, як хел, ягон, ким чӣхел, кимкӣ, касе, шахсе, 斯かる (какару) монанд, мисл, мушобех, барин ва ғ.

Сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) онҳо худ бе ёрии бандакҳо (связки) метавонанд нақши муайянкунанда ва инчунин нақши хабарро ичро намоянд:

深い川— (фукай кава) — дарёи чуқур.

この川は深い— (коно кава ва фукай) — ин дарёи чуқур.

Шакли алоҳидай сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) масалан, шакли замони гузашта **ボた(та)**, **だ** (да), шакли миёна **て(тэ), で(дэ)** шабеҳ аст бо шакли мувоғики феълҳо, баъзе аз сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) ифодакунандаи ҳиссиёт ё ин ки муносибати гӯянда буда, метавонанд нақши пуркунандаи бевоситаро ичро намоянд. Аммо сифатҳо бо намудҳои тарзӣ, шаклӣ,

фармонфармоёна (повелительный) сохта нашуда, инчуунин ба мисли феълҳо қобилияти истифода барии пуркунандаҳоро надоранд.

Пасванди сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) дар забони мусир дар муносибатҳои калимасозӣ каммаҳсул буда, аммо ин гурӯҳи сифатҳо бороҳи чо ба чо гузории калимаҳо, дар асос бо роҳи якҷояшавии исм ва сифат сохта мешаванд:

興味 (кёвми) шавқ, ҳавас, **рагбат + 深い** (фукай) чукур

興味深い (кёвмибуқай) → шавқовар;

計算 (кэйсан) хисоб + **高い** (такай) қимат → **計算高い** (кэйсандақай) босарфа, сарфакор, боандеша, бомулоҳиза, дурандеш, эҳтиёткор;

根気 (конки) суботкорӣ, устуворӣ, исрор, истодагарӣ + **よい** (ёи) хуб → **根気良い** (конкиёи) суботкор, боисрор, истодагар, устувор ва ғ.

Аз исм бошад, шумораи зиёди сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) бо роҳи пасвандҳои калимасоз ифода мегарданд: **臭い** (кусай) ва **っぽい** (ппой) : **酒臭い匂い** (сакэкусай ниой) бӯйи спиртӣ, **田舎臭い言葉** (инакакусай котоба) сухани қадима; **子供っぽい** (кодомоппой) кӯдакона, гайри ҷиддӣ, саҳлангор, **熱っぽい** (нэтсуппой) ба ташвиш андохтан, барангҳента. Пасванди **っぽい** (ппой) ҳам бо асоси дуюми феъл ва ҳам бо сифат пайваст мешавад: **怒りっぽい** (окориппой) тундмичоз, бадчаҳл, бадқаҳр, **赤っぽい** (акаппой) сурхтоб, сурхина, сурхча ва ғ [1;59].

Тасрифи сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) бо асосҳо. Тартиби шаклҳои сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) ҳамчун анъана бо асосҳо тасриф карда мешавад (Ҷад. 5), ки иборат аз 5 асос мебошад. Онҳо бо қабул кардани пасвандҳо дар навбати худ шаклҳои гуногунро мегиранд. Чигунае, ки аз ҷадвали 5 ба момаълум аст, асоси 2-юми сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши) бо партофтани пасванди **い** (и) аз шакли луғавӣ, асоси 3-юм — бо ҳамроҳ шудани < (ку) ба асоси 2-юм, асоси 4-ум — бо ҳамроҳ шудани **けれ** (кэрэ) ба асоси 2-юм, асоси 5-ум — бо ҳамроҳ шудани **かろう** (кароу) ба асоси 2-юм сохта мешаванд.

Тасрифи сифатҳои **い形容詞** — (икэйёуши)

асоси 1-ум	асоси 2-юм	асоси 3-юм	асоси 4-ум	асоси 5-ум
あつい (атсуй) Гарм	あつ (атсу)	あつく (атсуку)	あつけれ (атсукэрэ)	あつかろう (атсукаро) Эҳтимолгарм

				(шавад)
新しい (атараший) нав, тару тоза	新し (атараши)	新しく (атарашику)	新しけれ (атарашикэрэ)	新しかろう (атарашик ароу) эхтимолна в (шавад)

Асоси сифатҳо бо тарзҳои гуногун истифода мешаванд:

Асоси якум метавонад мустақилона истифода шавад. Ипро хамчун шакли луғавӣ ном мебаранд, ки дар луғат бо ин шакл ҷой дорад. Ҳамчунин ипро хабарӣ-муайян кунандагӣ ҳам ном мебаранд, чунки вай метавонад ҳамчун хабар ва муайянкунанда баромад намояд.

冬はさむい。 (фую ва самуй) зимистон— хунук аст. (хамчун хабар баромад кардани сифат) さむい 冬 самуй фую) зимистони хунук (хамчун муайянкунанда омадани сифат). Асоси 2-юм калимасоз мебошад. Аз ин асос бо ёрии пасвандҳои さ (са) さみ (ми) исм сохта мешавад: あつ (атсу) → あつさ (атсуса) гармӣ, 新し → (атараши) 新しさ (атарашиса) навӣ, 新しみ (атарашими) навӣ. Асоси 2-юми сифатҳо, ки рангҳоро ифода мекунанд, бо исмҳои мустақиле, ки бо номгӯи рангҳо муносиб аст, мувофиқ мебошанд: 白 (широ) ранги сафед, аммо 白さ (широса) сафедӣ, 白み (широми) сафедранг; 赤 (ака) ранги сурх, аммо 赤さ (акаса) сурхӣ, 赤み (аками) сурх шудан, ҷойи сурх шуда. Аз асоси дуюм бо ёрии пасвандҳои む (му) ва がる (гару) феълҳо (маҳдуд) сохта мешаванд: 悲し (ка наши) → 悲しむ (канашиму) ғамгин (андӯҳгин, маҳзун) шудан, うれし (урэ ши) → うれしがる (урэшигару) хушҳолӣ кардан, さむ (саму) → 寒がる (самугару) аз хунукий шикоят кардан ва ғ. Асоси дуюм инчунин барои сохта шудани калимаҳои мураккаб низ истифода мешавад: あお (ao) + 草 (куса) алаф → 青草 (аокуса) алафи сабз, ちか (чика) + 道 (мичи) роҳ, → 近道 (чиками чи) роҳи кӯтоҳтарин ва ғ.

Ба асоси дуюм пасванди замони гузашта かつた (катта) ҳамроҳ мешаванд:

あつ (атсу) + かつた (катта) → あつかつた (атсукатта) гарм буд., ва ғайра пасвандҳои сигаи

шартīかつたら (каттара) → あつかつたら (тсукаттара) агар, ногаҳон, гарм шавад ва пасванди бисёр каратаи たり (тари) → あつかつたり (ат сукаттари).

Асоси сеюми сифатҳои い形容詞 — (икэйёуши) ҳамчун шакли мустаъқил баромад намуда, вазифаи пайвасткуниро ичро менамояд: 南は暖かく、北は寒い (минами ва атакаку, кита ва самуй) Ҷануб гарм буда, шимол хунук аст. (Ҷануб—гарм, шимол—хунук). Истифода барии асоси 3-юм ҳамчун вазифаи пайвасткуний хос барои нутқи хаттӣ аст. Дарнутқи шифоҳӣ шакли дигари пайвасткуний бо асоси 3-юм бо роҳи пайваст шудани пасвандиて (тэ) : ひろく (ҳироку) +て (тэ) ひろくて (ҳирокутэ), масалан: あの子の手は小さくてかわいい (ано ко но тэ ва чииса кутэ каваии). Дастони вай кӯдак хурд буда, зебо аст [3;25].

Асоси сеюм боз барои шакли инкории сифатҳои い形容詞 — (икэйёуши) низ истифода мешавад. Барои ин пас аз асоси сеюм ё ин ки сифати ёридиҳандай ない (наё) ё ин ки шакли инкории бо адабонаи ある (ару) — ありません (аримасэн) истифода мешавад: 美しい (утсукуший) зебо, 美しくない (утсукушикунай) (аримасэн) безеб, баднамо, бадафт. Дар нутқи гуфтугӯи пас аз шакли ない (най) метавонад пасванди です (дэсу) гузошта шавад. 美しくないです (утсукуши кунай дэсу) зебо нест. Шакли асоси 3-юми сифат + ありません (аримасэн) хос барои муносибати бохурматона, аз ҷумла дар нутқи хаттӣ буда, асоси 3-юм + ないです (най дэсу) танҳо барои нутқи бохурматонаи шифоҳӣ истифода шуда, асоси 3-юм + ない (най) бисёртар дар нутқи ҳабарӣ (мақолаҳои илмӣ, матбуот ва ғ.) ба кор бурда мешавад.

Асоси сеюм инчунин барои ифодаи шакли хилофии сифатҳои い形容詞 — (икэйёуши) низ истифода мешавад: はやく (ҳаякүтэ) барвақт, тез; はやくても (ҳаякүтэмө), はやくたって (ҳаякүтаттэ) агар чи барвақт ҳам мебуд.

Асоси 4-ум (шартӣ) ҳамчун истисно бо ҳамроҳ шудани ҳиссачаи шартии ば (ба) ба кор бурда мешавад: あなければ (атсукэрэба) агар гарм шавад.

あなければ 明日公園を散歩しましょう。 (атсукэрэба ашита коуэн о санпо шимашоу). Агар фардо гарм шавад ба сайри боғ меравем [3, 29].

Асоси панҷум худ мустақилона истифода шуда, ки инро шакли сигаи эҳтимолӣ мегӯянд: あつかろう (атсукароу) эҳтимол гарм шавад. Сифатҳои い形容詞 — (икэйёуши) ба ду гурӯҳи калони семантиկӣ-функционалий —

ифодакунандай сифати объект ва боз ҳамчун эҳсоси субъект, ҳиссиёт ё ин ки муносибатро муайян мекунад.

Сифатхое, ки сифати обьектро ифода мекунанд, дар навбати худ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд:

а) ифодагари шакли зоҳирини ашё, масалан: **丸い** (маруй) гирд, **四角い** (шика куй) чор кунча, **平たい** (хиратай) ҳамвор ва ғ;

б) ифодагари хислат ё ин ҳолати ашё, масалан: **弱い** (ёвай) бекувват, **重い** (о мой) вазнин, **鋭い** (сурудой) тез (мазза) ва ғ.;

в) ифодагари андоза, масалан: **大きい** (оокий) калон, **長い** (нагай) дароз, дур, тӯлонӣ, **細い** (ҳосой) борик ва ғ.;

г) ифодагари ранг, масалан: **白い** (широй) сафед, **黄色い** (киирой) зард, **赤い** (акай) сурх ва ғ.;

д) ифодагари тамъ, масалан: **甘い** (амай) ширин, **辛い** (карай) тез, **すっぱい** (суппай) турш ва ғ.;

е) ифодагари макон ва ё дигар муносибатҳо, масалан: **遠い** (тоой) дур, **等しい** (ҳитоший) баробар, монанд, мисл, **親しい** (шиташий) наздик (дар муносибати байни одамон) ва ғ [1;59].

Сифатхое, ки ифодагари сифати обьект ва ҳам эҳсоси субъект, ҳис ё ин ки муносибатро муайян мекунанд, ба зергурӯҳҳо тақсим мешаванд:

а) эҳсосот ё ин ки дарк кардан, масалан: **あつい** (атсуй) гарм, ҷӯш, **痛い** (итай) дарднок, **眩しい** (мабуший) дурахшон, тобон;

б) ҳиссиёт ё ин ки аксуламали субъект, масалан: **怖い** (ковай) даҳшатовар, **恥ずかしい** (ҳазукаший) аз ҷизе шарм кардан, **悲しい** (канаший) ғамангез, ҳузновар.

Хусусияти муҳим будани ин зергурӯҳҳои сифат боз ҳамчун хабари охир дар шакли **い** (и) (дар шакли луғавӣ) баромад кардан буда, метавонанд идрок ё ин ки аксуламали шахси якум (гӯянда)-ро ифода кунанд:

わたしは悲しい (ваташи ва канаший) Ман ғамгинам (аммо гуфтан мумкин нест **彼は悲しい**—карэ ва канаший—вай ғамгин аст).

わたしは頭が痛い (ваташи ва атама га итай). Сарам дард мекунад (аммо гуфтан мумкин нест **彼は頭が痛い**—карэ ва атама га итай—сари вай дард мекунад).

わたしは歌が(を)歌いたい (ваташи ва ута га утaitай). Ман суруд хондан меҳоҳам (аммо боз гуфтан мумкин нест **彼は歌が(を)歌いたい**—карэ ва ута га утaitай—вай меҳоҳад суруд хонад) [2;3].

Барои ин сабаб чумлаи баёншудаи 彼は怖い (карэ ва ковай) танҳо метавонад маъни “(ман)аз вай метарсам”-ро дошта бошад, лекин наметавонад маъни “вай метарсад ” бошад. Ин чумларо мо метавонем дар алоҳидагӣ ба таври дигар созем: 彼は怖がっている (карэ ва ковагаттеириу) Вай метарсад.

Боз барои хато накардан дар чумлаҳои дар боло зикршуда барои ифодай чунин сифатҳо ду тарзи дигаре вуҷуд дорад. Сараввал мо метавонем сифатро дар охири чумла ҳамчун ҳабар истифода набурда пас аз сифат пасвандиらしい) (раший) ва のだ (нода) -ро истифода барем: 彼は悲しいらしい (карэ ва канаший раший) Аз афташ вай ғамгин аст, 彼は悲しいのだ (карэ ва канаший нода) Охир вай ғамгин аст. Дуввум ин ки мо метавонем ба ҷои сифати い (и) そうな (соуна) ро истифода барем: 悲しそうなー(канашисоуна) ё ин ки феъли 悲しむー (кана шиму),悲しがるー (канашигару) : 彼は悲しそうだ (карэ ва канашисоуда) Аз афташ вай ғамгин аст [1;62].

Аз ин рӯ, метавон чунин хулоса намуд, ки роҳҳои калимасозии сифатҳои形容詞 - (икэйёушӣ) ва 力形容詞 - (накэйёушӣ) дар забони ҷопонӣ яке аз сермаҳсултарин воситаҳои калимасозӣ ба шумор рафта, дар навбати худ ба 4 гурӯҳи тақсимбандии категорияи сифат дохил мешаванд ва бар 5 асос тасриф мешаванд, ки мисолҳои дар боло зикр гардида далели ин гуфтаҳост.

Адабиёт

1. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1985.- 356 с.
2. Ёне Танака, Акико Макино “みんなの日本語 - minna no nihongo”. – Ҷопон, 2002.-304 с.
3. Забони адабии ҳозираи тоҷик К.1 /Лексикология, фонетика, морфология. – Душанбе, 1982. – 482 с.
4. Зарубин,С.Ф., Рожецкин А.М. Большой русско-японский словарь. – М.: Живой язык, 2004. – 234с.
5. Лаврентьев, Б.П. Практическая грамматика японского языка. – М., 2005.
6. Лаврентьев, Б.П., Немзер Л.А., Сыромятников Н.А. Современный японско-русский словарь. – М., 2004.-420с.
7. Consise “Сансейдо японско - русский словарь. – Ҷопон, 1976.-230с.
8. Ҳошимов, С. Имконоти услубии ҳиссаҳои нутқи забони тоҷикӣ //Мактаби советӣ. – 1990. №2.- С.21-32.

ЗАБОНШИНОСИИ МУҚОИСАВӢ - СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УМУМИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЗАРБУЛМАСАЛҲОИ ТОЧИКӢ ВА ҲИНДӢ

Юнусӣ Аҳтамшоҳ - муалими калони кафедраи забонҳои Осиёи Ҷанубу Шарқии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, ш.Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6, тел.: (992) 908902045, e-mail: Yunusi1970@mail.ru

Дар мақола перомуни умумият ва хусусиятҳои зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва ҳиндӣ сухан рафта, төъдоди зиёде аз зарбулмасалҳои тоҷикӣ ба ҳиндӣ иқтибос шудааст. Қисмате аз онҳо ба забони ҳиндӣ ворид шуда, вале дар айни замон дар забони тоҷикӣ корбурд намешаванд. Ҷанде аз ин гуна зарбулмасалҳо оварда шудааст.

Вожаҳои қалидӣ: зарбулмасал, умумият, фарҳанг, ҳиндӣ, тоҷикӣ, мазмун, мундариҷа, ҷумла, фикри том.

ОБЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ И ИНДИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ

Юнуси Аҳтамшоҳ – старший преподаватель кафедры языков Южно-Восточной Азии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (992) 908902045, e-mail: Yunusi1970@mail.ru

В этой статье речь идет об общности и особенностях таджикских и индийских пословиц. Многие таджикские пословицы заимствованы в индийский язык. Некоторые из них в данное время не используются в таджикском языке. В статье дан анализ некоторых из приведенных пословиц.

Ключевые слова: пословица, общность, культура, вариант, хинди, таджикский, содержание, предложение, полная идея.

COMMONALITY AND ATTRIBUTES OF TAJIK AND HINDI PROVERBS

Yunusi Ahtamshah - senior teacher of the South-East Asian Languages chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 908902045, E-mail: Yunusi1970@mail.ru

The article considers the general and differinf features of the Tajik and Hindi proverbs. Many of the Tajik proverbs has been borrowed to the Hindi language. Some of them are not currently used in the Tajik language. Some of them are given here and analyzed.

Keywords: proverb, community, culture, variant, Hindi, Tajik, content, sentence, full idea.

Зарбулмасал сухани мұчаз, күтох ва нишонрас буда, фикри томро ифода менамояд ва барои тақвияти фикру андеша ва ба ҳадаф расидани сухани гүянда ҳангоми гуфтугү ва ё аз ҷониби нависанда дар осори бадей истифода бурда мешавад.

Зарбулмасалҳо аз даҳон ба даҳон ва аз насл ба насл гузашта, пас аз пайдошудани хат китобат шуданд. Ҳар як зарбулмасал вобаста ба воқеаи иҷтимоӣ, таъриҳӣ ва ё сиёсӣ ба вуҷуд омада ва инъикосгари фарҳанг адабиёт ва ҳусусияти миллии ҳар кишвар мебошад. Ҳарчанд зарбулмасал бо як ҷумла ва ё мисраи том ифода ёбад ҳам, он маънни васеи тарбияйӣ, ватандӯстӣ, ҳудшиносӣ ва ғайраро дар ҳуд ҷододааст. Ба ибораи дигар, зарбулмасал тафаккури олии эҷодиёти даҳонакии ҳалқ маҳсуб мешавад. Аксари зарбулмасалу мақолҳои тамоми кишварҳо аз лиҳози соҳтор ва маъно бо ҳам наздиқӣ доранд, вали умумияте, ки дар зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ва ҳиндӣ дида мешавад, шояд дар дигар забонҳо камтар дида шавад. Зоро робитаи кишвари мо бо Ҳиндустон дар замони қадим ҳеле наздиқ буд, аз ин рӯ ба фарҳанг, адабиёт ва расму ойини он таъсири зиёде намудааст. Маҳсусан, асари он дар фолклор, ба ҳусус жанри зарбулмасал баръало мушоҳида мегардад. Бисёре аз зарбулмасалҳои тоҷикӣ вориди забони ҳиндӣ гардида ва баъзе аз онҳо аз тариқи тарҷума ба ин забон гузаштаанд. Аксари ин зарбулмасалҳо чӣ дар забони тоҷикӣ ва чӣ ҳиндӣ то қунун мавриди истифода қарор доранд. Баъзе аз онҳо ба забони ҳиндӣ ворид шуда ва дар забони тоҷикӣ кам истифода мешаванд ва ё умуман ба гӯшаи фаромӯшӣ афтодаанд.

Дар мақола меҳоҳем перомуни зарбулмасалҳо, ки аз забони тоҷикӣ ба ҳиндӣ иқтибос шуда ва айни ҳол дар забони тоҷикӣ мавриди истифода қарор надоранд, нуктаи хешро иброз намоем.

Зарбулмасали **کਮ‌خ‌ب‌الا‌ن‌ش‌** – [Kamkhach baalaanishin] - “Камхарҷ болонишин” ба ҳамин гурӯҳ шомил мешавад, зоро он аз зарбулмасали тоҷикии “Камхарчи болонишин”, ки зикри он дар китоби Иқболов О. “Зарбулмасал, мақолҳо, афоризмҳо” (муодилҳои англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ) бо ҳамин шакл бо изофаи бандаки изофии“и”, яъне“ Камхарчи болонишин” рафта аст, ба забони ҳиндӣ иқтибос шудааст. Ҳатто гунаҳои (вариантҳои) дигари он ба шакли“Арзони болонишин ва“Ҳам арzonу ҳамдил писанд”дар забони тоҷикӣ низ мавҷуд мебошанд [1, 170].

Мавриди зикр аст, ки аксари калимаҳои тоҷикӣ, ки садоноки“о”доранд, дар забони ҳиндӣ ба“а”-и дароз табдил мешаванд. Аз ин рӯ, калимаи тоҷикии“болонишин”дар ҳиндӣ дар шакли“баалаанишин” талаффуз мешавад.

Ин зарбулмасал дар забони ҳиндӣ замоне корбурд мешавад, ки ягон шахс чизи хубро бо нархи арzon ҳаридорӣ намояд. Маънни ин зарбулмасал дар китоби **ਮੁਹਾਰੇ ਏਵ ਲੋਕੋਕਿਤਿਆਂ** -[Muhaavre evam lokoktiaan] –“Ибораҳои рехта ва зарбулмасалҳо”чунин маънидод шудааст:

ਕਮ ਖੱਚ ਬਾਲਾਨਸ਼ੀਨ

अर्थः कम खर्च में अच्छी वस्तु मिलना[5, 30]

Kam kharch baalaanashin

Arth: Kam kharch mein achchhi vastu milnaa

Камхарҷ болонишин

Маъно: Бо харчи кам чизи хуб ба даст овардан
Чумлаи зерин бар ин гуфта далолат мекунад:
Пांч हज़ार में आप को अच्छा स्कूटर मिल गया यह तो कमखर्च बालानशीं वाली बात है। [5, 119]

[Paanch hazaar mein aapko achchhaa skootar mil gayaa yeh to kamkharch baalaanashinvaali baat hai].

Бо панҷ ҳазор скутери хуб гирифтай, ки ин кам харчи болонишинро мемонад (хеле арzon аст).

Ин зарбулмасал дар китобҳои **भोलानथ** тिवारी, вӯҳт हिंदी लोकोक्ति कोश – [Bholaanath Tivaari, Vrihat Hindi lokokti kosh]- БҳоланатҳТиварӣ, Фарҳанги бузурги зарбулмасалҳои ҳиндӣ [6, 220] ва हिंदी लोकोक्ति कोश, विश्वमनाथ खत्री – [Hindi lokokti kosh, Vishvamranaath Khatri] – Фарҳанги зарбулмасалҳои ҳиндӣ, Вишвмранатҳ Кҳатрӣ[7, 55] низ зикр гардида, ба маънои болой корбаст шудааст.

Дар китоби “Фарҳанги бузурги зарбулмасалҳои ҳиндӣ” зарбулмасали **कमखर्च बालानशीन**–[Kam kharch baalaanishin]– Камхарчи болонишин ба ду маъно мавриди корбурд қарор гирифта, оҳанги шӯхиомезро низ ифода менамояд:

1)जिस चीज़ का दम कम लगे और देखने में भड़कीली और टिकाऊ हो

Jis cheez ka dam kam lage aur dekhne mein bharkeeli aur tikaoo ho
Чизе, ки нарҳаш арzon аст, вале дар дидан хеле ҷозиб вахуббошад

2) जिस का खर्च कम होता है वही धनवान होता है [6, 66]

Jis ka kharch kam hota hai vahi dhanvaan hotaa hai.

Чизе, ки нарҳаш арzon аст, вале сифаташ хуб аст.

Дар забони ҳиндӣ гунаи **कम दम बालानशीन** - [kamdam baalanishin]- Камхарчи болонишин [6, 221] низ во меҳӯрад, ки ба ҳамин маънӣ корбаст мешавад. Агар калимаҳои **कम दम** – [kamdam] – камдам ва **कमखर्च** – [kamkharch]– камхарчро таҳлил намоем, онҳо барои ифодаи як маънӣ, яъне нарҳи арzon истифода мешаванд. Пас аз ин ҷо маълум мешавад, ки онҳо аз лиҳози мазмун бо ҳам умумият доранд.

Ҳарчанд ин зарбулмасал аз тоҷикӣ ба ҳиндӣ гузашта бошад ҳам, вале доираи истеъмоли он назар ба ҳиндӣ хеле маҳдуд аст ва дар осори адибону нависандагони тоҷик умуман дида намешавад.

Дили касеро ба даст овардан, маҳорати суханронӣ дар маҳфилҳо аз шаҳс сухандон буданро талаб мекунад. Барои ба ин ҳадаф расидан баъзе ашхос ҳангоми суҳбат бо лаҳни хушу гуворо суҳбат мекунанд, то тарафи гӯяндаро моил ба ҳуд созанд. Дар ин маврид мардуми ҳинд зарбулмасали **जबांशीरीं मुल्क जीरी** (गिरी)-[Zabon sheereen mulk jeeri(geeri)] - Забони ширин мулкцирий (гирӣ)-ро корбурд менамоянд, ки аз забони тоҷикӣ ба ҳиндӣ гузаштааст. Шакли тоҷикии он “забони ширин мулкгирӣ (ё мулкцирий) мебошад. Агар сари калимаи мулкцирий сухан кунем, ин шакли араби шудаи мулкгирӣ мебошад, зоро дар забони арабӣ ҳарфи“г” нест ва он дар арабӣ ба ҳарфи“ч” табдил мешавад. Аз ин рӯ, тибқи қоиди сарфу наҳви забони арабӣ калимаи “гирӣ” ба “чирий” мубаддал шудааст, ҳамон тавре ки калимаи“гавҳар” ба “ҷавҳар” табдил ёфтааст.

चुनाव के समय नेता ज़बांशीरीं मुल्कजीरी जैसी बात करते हैं।[7, 138]

[Chunaaoo ke samay netaa jabaan sheereen mulk jeeri jeisi baat karte hai].

Дар вақти интихобот роҳбарон бо лаҳни ширину гуворо сұхбат карданро меписанданд.

Дар китоби “Фарҳанги зарбулмасалҳои ҳиндӣ”-и Вишвамранатҳ Қҳатрӣ дар баробари ин зарбулмасал шакли ҳиндии он низ чой дода шудааст:

ज़बान शीरीं मुल्क गीरी, ज़बान टेढ़ी मुल्क धंका – मीठी बोली से आदमी सब को वश में कर लेता है [7,115]

[Zabaan sheereen mulk geeri, zabaan terhi mulk dhankaa- Meethi boli se aadmi sab ko vash mein kar letaa hai].

“Забони ширин мулкгирӣ”, яъне шахс бо забони ширин метавонад ҳамаро зери дasti худ гирад.

Ҳар ду гунаи зарбулмасал дар китоби “Фарҳанги васе изарбулмасалҳои ҳиндӣ” низ зикр гардида аст.

Дар китоби ڈا. शोभाराम शर्मा, वर्गिकृत हिंदी लोकोक्ति कोश- [Doctor Shobharaam Sharmaa, Vargikrit Hindi lokokti kosh] – Фарҳанги табақабандии зарбулмасалҳои ҳиндӣ зимни овардани ин зарбулмасал таъкид гардидааст, ки сухан ҳам заҳр асту ҳам позаҳр, яъне бо сухани ширин морро метавон аз лонааш берун кард ва ё сухани бад метавонад боиси бадбаҳтиҳои инсон гардад:

मधुरभाषी के लिये कौन पराया है? [8, 25]

[Madhurbhashi ke liye koun paraaya hai?]

Кй сухани ширино дӯст надорад?

Ин зарбулмасал ҳарчанд аз забони тоҷикӣ ба ҳиндӣ гузашта бошад ҳам, корбурди он дар тоҷикӣ умуман дидана мешавад.

Тасвири исрофу исрофкорӣ ва решакан карданни ин падидай манғӣ дар зарбулмасали **ਮਾਲੇਮੁਫਤ, ਦਿਲੇ-ਬੇਰਹਮ** – [Maale muft, dile berahm]- Моли муфт- дили бераҳм инъикос шудааст. Ин зарбулмасал аз зарбулмасали тоҷикии “Моли муфт- дили бе раҳм ”ба забони ҳиндӣ иқтибос шудааст. Ин зарбулмасал аз қабили он зарбулмасалҳо мебошад, ки истифодаи он дар ҳоли ҳозир дар забони тоҷикӣ умуман ба ҷашм намерасад. Дар китоби Бозор Тилавов “Баёзи фолклори тоҷик”ин зарбулмасал дар қисмати “исрофкорӣ”зикргар диддааст [2, 90].

Дар китоби मुहावरे और कहावतें – [Muhaavre aur kahaavaten]- Ибораҳои реҳта ва зарбулмасалу мақолҳо он ба маъни маблағи муфт ба даст омадаро бехуда сарф кардан ва сарфаҷӯй накардан корбурд шудааст:

माले मुफ्त, दिले-बेरहम - मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना

Maale muft, dile berahm- muft mile paise ko kharch karne main mamta na hona [9, 5].

Моли муфт, дили бераҳм: маблағи муфт ба даст омадаро бехуда сарф кардан.

भष्टाचारी सब से बदनाम व्यक्ति होता है। उसका मानना है कि ‘बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा।’यह कहा जा सकता है कि भष्टाचारी आपत्ति काल में सब से अच्छा मददगार होता है। उसका कर्मवाक्य होता है- माले मुफ्त, दिले-बेरहम। वह बेरहम नहीं होता बल्कि माल से उसका मोह नहीं होता। इसलिए वह माल बाँटने में संकोच भी नहीं करता।

[Bhrashtaachaari sab se badnaam vyakti hotaa hai. Uska manaa hai ki badnaam huye to kyaa naam na hogaa. Yeh kahaa jaa saktaa hai ki bhrashtaachaari aapatti kaal mein sab se accha madadgaar hotaa hai. Uskaa karmvaakya hotaa hai: Maale muft, dile berahm. Voh beraham nahin hotaa balki maal se uska moh nahin hotaa. Isliye vah maal bantne mein sankoch bhi nahin kartaa].

Фосид шахси бадномро мегӯянд. Ў ба ин бовар аст, ки баъди бадном шудан шармандаву расво хоҳад шуд. Мегӯянд, ки фосид дар ҳар ҳолат шахси мададгор аст: Ӯ як ҷумла дорад: Моли муфт дили бераҳм. Вай бераҳм нест, балки нисбати мол рағбат надорад. Аз ин рӯ, дар тақсим кардани мол шарм намедорад [10, 1].

Ин зарбулмасал дар китоби "Амсоли ҳикам"-и АлиакбарДеххудо дар ҳамин шакл, vale bo ilovaи пайвандаки "ва", яъне "ماں مفت و دل بی رحم" -[Maali muft va dili berahm] - "Моли муфт ва дили бераҳм" зикр гардида ва ба маъноҳои санги муфт, кулоги муфт ва меваи муфт оварда шудааст [19, 912]. Зарбулмасали мазкур дар китоби "Зарбулмасалу мақолҳои тоҷикони Афғонистон" дар қисмати ҳуруфи "M" банди 2659 маҳз дар ҳамин шакле, ки дар забони ҳиндӣ истифода мешавад, корбурд шудааст:

Моли муфт, дили бераҳм [3, 100].

Дар аксар ҷумлаҳои ҳиндӣ, ки ин зарбулмасал мавриди истифода қарор мегирад, афродеро, ки маблагро бо роҳи осон, яъне бе дарди миён ба даст меоваранд ва онро бехуда бар бод медиҳанд, мавриди интиқод қарор мегиранд:

हमारेयहांचुनावमेंमुफ्तवस्तुएंदिएजानेकेवादेकिएजाते हैं। कभी-
कभीयेपूरेभीहोतेजिताभीदेताहै। हमारेयहां‘मालेमुफ्तदिलेबेरहम’ जैसीकहावतेकैसेबनी? [11, 2].

[Hamaare yahaan chunao mein muft vastuyn diye jaane ke vaade kiye jaate hai. Kabhi – kabhi ye pure bhi hote jita bhi detaa hai. Hamare yahaa Maale muft dile berahm jeisi kahavate keise bani?].

Дар мо дар интихобот ба мардум ваъдаи додани моли муфтро мекунанд. Баъзан ин кор ичро мешавад ва мардум чашмро пӯшида, чизро мегиранд ва онҳо шахсони пулмедодаро дастгirī мекунанд. Дар мо зарбулмасали ба монанди "Моли муфт дили бераҳм"аз кучо пайдо шуда бошад?*

ё

वहबेलदारथा,

मिस्त्रीभलाउसकीकहाँसुननेवालेथे। असगरकीनसीहतकोअनसुनाकरवेपरवाहदिहाढ़ीमजदूरकीतरह' मालेमुफ्तबेरहमदिल' कीतर्जपरहाथचलातारहता[12, 1-2].

[Vah beldaar tha, mistri bhalaas uski kahan sunne vale the. Asgar ki naseehaat ko ansunaa kar ve beparvaah dihaarhi mazdoor kee tarah maale muft berahm dil ki tarz par haath chaalata tha].

Вай шахси як рав буд, ба гапи касе гӯш намекард. Насиҳати Asgarro гӯш накарда, бепарвоёна ба мисли коргари дастмузди rӯzona бо тарзи моли муфт дили бераҳ амал мекард.

Ба ё अनुराग के चेहरे पर लाचार मुस्कुराहट आ गयी, वो क्या सफर में मैं हल्का ही खाता हूँ। मन में उसने उस सादगी को पचास लानते भेजी, साला तुम खाओ न मेरी जान। माले मुफ्त दिले बेरहम[13, 5].

[Anuraag ke chehre par laachaar muskuraahat aa gayi, vo kya safar mein mein halka hi khaataa hu. Man mein usne us saadgi ko pachaas laanate bheji, saala, tum khaao na meri jaan. Male muft, dile berahm].

Дар чехраи Анураг як табассуми ночорӣ ҳувайдо шуд, оё ў дар сафар ҳӯроқи сабук тановул қунад? Ў дар дилаш ба ин содагии худ панҷоҳ бор лаънат фиристод, аҳмақ ҳӯрдан гир, охир. Моли муфт, дили бераҳм.

Ҳатто дар забони ҳиндӣ ҳамин гуна (вариант) бо иваз кардани калимаҳои аввали ин зарбулмасал дар шакли **муфт мाल**, **диле берҳам**-[Muft maal, dile beraham]- Моли муфт, дили бераҳм дар китоби “вӯҳт ҳिंदी лококти көш” – [Vrihat Hindi lokokti kosh] – Фарҳанги васеи зарбулмасалҳои ҳиндӣ низ ба назар мерасад:

муфт мाल, диле берҳам

муфт के माल को लोग बिना संकोच के उड़ाते हैं। मुफ्त के धन का बेफक्री से खर्च करनेवाले के प्रति कहते हैं[6, 938- 939].

[Muft maal, dile beraham]. [Muft ke maal ko log binaa sankoch ke udarte hain. Muft ke dhan kaa befikri se kharch karnevaale ke prati kahte hain]. Моли муфт, дили бераҳм.

Моли муфтро одамон бе шармана ба ҳаво пош медиҳанд. Нисбат ба одамоне мегӯянд, ки моли муфтро бе фикр ҳарҷ мекунанд.

Аз ҷумлаҳои боло бар меояд, ки доираи истеъмоли ин зарбулмасал дар ҳиндӣ зиёд буда, vale дар забони тоҷикӣ умуман дидо намешавад.

Зарбулмасали **тҳҳт** **या** **тҳҳтат** – [Takht yaa takhta] - Тахт ё тахта ба гурӯҳи зарбулмасалҳо шомил мешавад, ки ба интихобӣ будани чизе далолат мекунад, зеро “тҳҳт” маънои ба чизе баланд соҳиб шудан ва “тҳҳтат” маънои мағлуб шуданро ифода мекунад. Ин ду калима дар ин зарбулмасал бо ҳам муқобил маъноянд. Дар замони қадим “тҳҳт” барои шоҳон истифода мешуд. Ин зарбулмасал баромади иҷтимоӣ ва сиёсӣ дошта, бештар дар байни афроди сарватманд ва шоҳон мавриди истифода қарор мегирифт:

тҳҳт या तҳҳता – [Takht yaa takhta]

अर्थः या तो उद्देश्य की प्रप्ति हो या स्वयं मिट जाए।

[Arth: yaa to uddeshya ki prapti ho yaa svayam mit jaaye].

Тахт ё тахта ба маънои ба мақсад расидан ё ба ҳалокат расидан.

कूफा में तख्त नसीब हो तख्ता हो, हमारे लिये कोई दूसरी मुकाम नहीं है।

[Kufa mei takht nasib ho taktha ho, hamaare liye koi dusri muqaam nahin hai].

Дар Куфа тахт насиб мешавад ё тахта, барои мо ягон вазифаи дигаре нест [14, 3].

Ҳатто пайдоиши ин зарбулмасалро ба замони ҳукмронии муғулҳо нисбат медиҳанд:

तख्त या तख्ता को मग़ल शासन से ही जोड़कर रखा गया है। जब कि सम्राट अशोक की क्रूरता उतना प्राचारित नहीं किया गया है. [15, 2]

[Takht yaa takhtaa ko Mughal shaasan mein hi jorkar rakhaa gayaa hai].

Тахт ё тахта аз замони ҳукмронии муғулҳо омада расидааст.

Гунаи ҳиндии ин зарбулмасал дар шакли зайл вучуддорад:

तख्त पर बैठे या तख्ते पर लेट जाए।

अर्थ: जीवित रहे तो इज़ज़त से नहीं तो मर जाए। अशय यह है कि अपमान की ज़िन्दगी कोई ज़िन्दगी नहीं होती, उससे अच्छा तो मर जाना ही है।[6, 568]

[Takht par baithe yaa takhte par let jaaye]

[Arth: Jeevit rahe to izzat se nahin to mar jaaye. Ashay yeh hai ki apmaan kee zindagi koi zindagi nahin hoti, us se achchaa to mar jaana hi hai].

Ба тахт нишинад ё бар тахта хоб равад.

Маъно: Бо обрӯ мурдан беҳтар аст, зеро зиндагии таҳқиромез зиндагӣ нест, беҳтар аст, ки бимири.

Дар қисмати зиёди фарҳангҳои зарбулмасал, аз чума “Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ”-и Муллоҷон Фозилов дар робита ба ин зарбулмасал ҷизе ишора намудааст.

Аз ин ҷо метавон натиҷагирий кард, ки доираи корбурди ин зарбулмасал дар забони ҳиндӣ нисбат ба тоҷикӣ васеътар буда, истеъмоли он дар забони мо умуман дида намешавад.

Дар баробари ин зарбулмасалҳо ҳастанд, ки воқеияти таърихири инъикос менамоянд ва ба як макону замон тааллук доранд. Ҳарчанд зарбулмасали **ҳанӯз диллӣ дӯр аст** – [Hanoz Dilli dur ast] - “Ҳанӯз Дехлӣ дур аст”[6, 1107] тоҷикӣ (форсӣ) бошад ҳам, дар Ҳиндустан эҷод шуда, доираи истифодаи он дар ҳамон минтақа сурат мегирад. Кумуд Мераний марбут ба тоҷикӣ (форсӣ) будани ин зарбулмасал дар поён ба ҳиндӣ чунин ишора намудааст:

ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी "दिल्ली अभी दूर है" या जैसे फारसी में कहा गया, "हनूज दिल्ली दूर अस्त". आज तो इसका मतलब होता है की मंज़िल अभी दूर है।[21, 3].

[Ye kahaavat aapne zaroor suni hogi “Dilli abhi dur hai” ya jeise farsi mein kaha gayaa “Hanuz Dilli dur ast”. Aaj iska matlab hota hai ki manzil abhi door hai].

Ин зарбулмасалро шояд шунида бошед: “Диллӣ абҳӣ дур ҳай”, яъне ба тоҷикӣ (форсӣ) “Ҳанӯз Дехлӣ дур аст”. Имрӯз он ба маъни “Ҳоло мақсад дур аст” корбурд мешавад.

Муаллифи китоби **“लोकोक्ति कोश”** -[lokokti kosh] – “Фарҳанги зарбулмасалҳо”ворид шудани зарбулмасалҳо аз дигар забонҳо, аз ҷумла тоҷикӣ (форсӣ) ба ҳиндири қайд намуда, дар китоби худ зарбулмасали “ҲанӯзДехлӣ дур аст”-ро зикр намудааст. Ӯ менависад: Баъзе зарбулмасалҳо аз забонҳои форсӣ ва урду гирифта шудаанд. Аз ҷумла, **“अक़लमंदों के लिये इशारा काफ़ी है** – [Aghlmandon ke liye ishaara kaafi hai]-Aghlmandonro ishora kofi ast- Соҳиб ақлонро ишора кофӣ аст”, **“अभी दिल्ली दूर है**– [Abhi Dilli door hai] - Ҳанӯз Дехлӣ дур аст, **“बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिये**- [Billi ko pahle hi din maarna chaahiye] – [Gurbaro kushtan baruzi avval boyad- Гурбаро куштан ба рӯзи аввал бояд" ва ғайра [16, 4].

Дар китоби **हिंदी लोकोक्ति कोश** – [Hindi lokokti kosh]- “Фарҳанги зарбулмасалҳо ҳиндӣ”зикр мегардад, ки ин зарбулмасал аз забони тоҷикӣ (форсӣ) тарҷума шудааст:

अभी दिल्ली दूर है- यह फ़ारसी का मसल हनोज़ दिल्ली दूर अस्त का तरजुमा है।[4, 12]

[Abhi Dilli door hai- Yeh Faarsi ka masal Hanoz Dilli dur ast ka tarjuma hai].

Холо Дехлӣ дур аст – ин масал аз форсӣ “ҲанӯзДехлӣ дур аст”тарчума шудааст.

Таърихи пайдоиши ин зарбулмасалро ба давраи Низомуддин марбут медонанд, ки он ба шарҳи зайл мебошад:

Ба подшоҳ Фиёсиддин Туғлак шикоят мекунанд, ки писари Шумо бо ҳазрати Низомуддин як ҷо шуда,бар хилофи ҳукумати Шумо нақша кашида истодаанд. Пас аз шунидани ин шикоят Фиёсиддин Туғлак ба ҳазрати Низомуддин дастур медиҳанд, ки аз Дехлӣ баромада равад... Муридони ҳазрати Низомуддин инро шунида, хеле нигарон шуданд. Вақте хабар расид, ки Фиёсаддин Туғлак аз Бангола баргашта, бадехлӣ наздик омадааст. Изтироб дар дили муридони ҳазрати Низомуддин бештар гардида, нороҳат шуданд. Вале Низомуддин на нороҳат шуд, на бекарор ва на дар изтироб афтод. Вақте ки муридон ба ў борҳо гуфтанд, ки Фиёсиддин ба сарҳади Дехлӣ наздик расидааст, ў бояд аз он ҷо равад, ҳазрати Низомуддин фақат як гапро мегуфт: “Ҳанӯз Дехлӣ дур аст”. Баъд аз ин, шогирди ў Амир Хусрав ин гуфтаро дар риштаи назм даровард.

Ин зарбулмасал дар китоби Comprehensive Dictionary of Hindi proverbs-Фарҳанги васеи зарбулмасалҳои ҳиндӣ ба маънии зайл корбурд шудааст:

अभी दिल्ली दूर है: अभी थोड़ा सा काम हुआ है और बहुत बाकी है।[6, 85]

[Abhi Dilli door hai- abhi thoda saa kaam huaa hai aur bahut baaqi hai].

Холо Дехлӣ дур аст: қисмати ками кор анҷом шуда, кори зиёде монда аст.

Ҳамчунин дар ин китоб гунаи форсии ин зарбулмасал зикр гардида аст:

फ़ा. हनोज़ दिल्ली दूर अस्त -Farsi: Hanooz Dilli door ast.

Форсӣ: ҲанӯзДехлӣ дур аст.

Дар лаҳҷаҳои забони ҳиндӣ, аз қабили ав адҳӣ ин зарбулмасал дар шакли **अबहीं दिल्ली दूर अहै-** [Abhi Dilli door ahe], бҳочпурӣ **अब्बे दिल्ली आ गाइल-** [Abbe Dilli aa gaail], **अबही दिल्ली दूर बा-** [Abhi Dilli door baa], панҷобӣ **अजी दिल्ली दूर है-** [Aaji Dilli door hai]ва ҳатто санскрит **दिल्ली दूरस्थ** – [Dilli doorasth] истеъмол мешаванд [6, 85].

Доираи истифодаи ин зарбулмасал низ дар тоҷикӣ маҳдуд буда, бештар дар забони ҳиндӣ ба кор бурда мешавад. Зарбулмасале, ки аз забони тоҷикӣ-форсӣ ба ҳиндӣ ворид шуда ва ҳоло дар забони тоҷикӣ кам истеъмол мешавад, **एकनशुददोशुद** - [ek na shud do shud] - як нашуд, ду шуд мебошад. Маънии аслии ин зарбулмасал “бадбахтӣ болои бадбахтӣ” аст. Ин зарбулмасал дар китоби **“मुहावरेएवंलोकोक्तियाँ”**- [Muhaavre evam lokoktiyaan] – “Ибораҳои рехта ва зарбулмасалҳо” зикр гардида, маънии “ба бало гирифтор шудан”-ро дорад:

दुर्घटना के बाद नौकरी चली गई और उस के बाद पत्नी का निर्धन हो गया, उस के लिए तो एक नशुद दो शुद वाली स्थिति बन गयी है।[5, 116].

[Durghatnaa ke baad naukri chali gayi aur uske baad uske patni kaa nirdhan ho gayaa uske liye to ek na shud do shudvali stihiti ban gayi hai].

Пас аз садама дучор шудан вазифаашро аз даст дод ва баъди он ҳамсараш чон ба ҷонофарин дод, барои ӯ бадбахтӣ болои бадбахтӣ омад (як нашуд, ду шуд).

Дар китоби "گنجینه های فرنگی از سرزمین افغانستان" -[Ganjinahoi farhangi az Afghanistan] - "Ганчинаҳои фарҳангӣ аз сарзамини Афғонистон" ин зарбулмасал бо каме тағтиирот оварда шуда, vale аз лиҳози мазмуну мундариҷа бо зарбулмасали мазкур ҳам маъно аст:

Яке набуд ду то шуд, ношуқрӣ кардам, сето шуд[18, 276].

Ин зарбулмасалро ҳангоми тасаллӣ додани шахси дар ҳолати ногувор монда ва рафъи мушкилот низ ба кор мебаранд:

ਮੈਥਾ, ਹਮ ਤੋ ਗਾਂਵ ਕੇ ਹੈ ਵਹੀ ਬੋਲੀ ਵਹੀ ਲਹਜਾ, ਧਿਆਪਿ ਬਚ੍ਚੋਂ ਕੋ ਪਸਾਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੱਡੀਬੋਲੀ ਇਨ੍ਹੋਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਅਗਰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਯੇ ਭੀ ਬਚ੍ਚੋਂ ਸੇ ਕਹਤੀ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਗਵਾਰੋਂ ਜੈਸਾ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਭਲੇ ਆਦਮਿਯਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਬਿਠਾਦੋ ਤੋ ਨਾਕਕਟ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਹ ਏਕ ਨ ਸ਼ੁਦ ਦੋ ਸ਼ੁਦ। [19, 3].

[Bhayaa ham to gaaon ke hai vahi boli vahi lahjaa, yadyapi bacchon ko pasand nahin hai. Meri khadi boli inhen raas nahin aati. Haalaanki kuch kahte nahin magar samajh main aahi jaata hai, ishaaro ko agar samjho. Aur to aur ye bhi bachchon se kahti hi hai beta tere paapaa to shuroo se hi gavaanron jaisaa bolte hai bhale aadmiyon ke beech bithaado to naakkat jaati hai. Vaah ek na shud do shud].

Бародар, мо дехотӣ ҳастем, бо ҳамон як хел лаҳҷа суҳбат мекунем, шояд ба бачаҳо маъқул набошад. Ҳоло ин ки баъзеҳо чизе намегӯянд, vale дар назарашион аҷиб метобад, ишораро агар фаҳмӣ. Пайи ҳам ба бачаҳо мегӯяд, падаратон аз аввал мисли нодонҳо суҳбат мекунад, дар миёни одамони хуб биниашро мекалонад. Вай "як нашуд, ду шуд"- ро мемонад*.

ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਨ ਸ਼ੁਦ ਦੋ ਸ਼ੁਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਏਕ ਹੀ ਜਗਹ ਦੋ ਕਾ ਬੋਝਾ ਹੋਗਾ। ਸਾਥ ਰਹਨੇ ਪਰ ਭੀ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਅਪਨੇ ਪੈਰੋਂ ਪਰ ਚਲਨਾ ਹੋਗਾ, ਨ ਕਿ ਏਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ। [20, 2]

[Koi parvaah nahin, ek na shud do shud. Lekin ab ek hi jagah do ka bojhaa hogaa. Sath rahne par bhi donon ko apne pairon par chalna hogaa, na ki ek dusre ke kandhe par].

Ягон парво надорам, як нашуд ду шуд. Лекин ҳоло мушкилий болои мушкилий омад. Бо вучуди як ҷо будан, ҳар ду бояд зиндагиашонро пеш баранд, на ин ки ба китфи якдигар савор шаванд*.

Шоирон барои обуранг додани шеър ва ба ҳадаф расондани мақсади худ ин зарбулмасалро ба риштаи назм дароварда, ғами худро аз ҳичрони маҳбуби хеш баён доштаанд:

ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਮ ਸੇ ਔਰ ਜਿਗਰ ਯਕ ਨ-ਸ਼ੁਦ ਦੋ ਸ਼ੁਦ
ਲਬ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈਂ ਤੋ ਚਸਮ ਹੈ ਤਰ ਯਕ ਨ-ਸ਼ੁਦ ਦੋ ਸ਼ੁਦ
ਰਸਵਾ ਤੋ ਨਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਏ ਲੇਕਿਨ ਤਸ ਨੇ ਯਾਰ
ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਿਰੇ ਕਿਯਾ ਨ ਅਸਰ ਯਕ ਨ-ਸ਼ੁਦ ਦੋ ਸ਼ੁਦ

अव्वल तो हम को ताकत-ए-परवाज़ ही न थी
तिस पर बुरीदा हो गए पर यक न-शुद दो शुद[22, 3]

[Dil khun hai gham se aur jigar yak na shud do shud
Lab khushk hai to chashm hai tar yak na shud do shud
Rusvaa to naala karke huye lekin us ne yaar
Dil mein tire kiya na asar yak na shud do shud
Avval to ham ko taaqate parvaaz hi na thi
Tis par burida ho gaye par yak na shud do shud]

Дилу чигархун аст аз ғам як нашуд, ду шуд,
Лаб хушк аст, vale ҷашм тар як нашуд, ду шуд.

Нола карда, расво шудам, vale нолай ёр,
Ба дилам асар накард як нашуд, ду шуд.

Аввал мо тоқати парвоз надоштем,
Билохира пари мо бурида шуд, vale як нашуд ду шуд.

Гунаи یک ن شुد دو شुد- [Yak na shud do shud]-Як нашуд, ду шуд низ дар китобҳои ҳиндӣ ҳинди лококти қош - [Hindi lokokti kosh] – Фарҳанги зарбулмасалҳои ҳиндӣ [7, 226] ва вӯҳт ҳинди лококти қош – Brihat Hindi lokokti kosh –Фарҳанги васеи зарбулмасалҳои ҳиндӣ [6, 957] зикр гардида ва аз лиҳози мазмун бо зарбулмасали болой шабе ҳаст.

Доираи истеъмоли дигар зарбулмасалҳои тоҷикӣ, ки ба ҳиндӣ иқтибос шудаанд, бештар дар китоби ҳинди лококти қош – [“Hindi lokokti kosh”] - “Фарҳанги зарбулмасалҳои ҳиндӣ” ба ҷашм мерасанд. Аз қабили мулке ҳуҷуда танг нөст паяе ман ланг нөст – Mulke Khuda tang nest, paye mann lang nest – Мулки Ҳудо танг нест, пойи ман ланг нест ё **Пои фақир ланг нест, мулки Ҳудо танг нест**(сах. 138), савал дīгар жаваб дīгар – Saval digar, javab digar-Савол дигар ҷавобдигар(сах.146) ёгунаиҳиндиҷӯҷа ҷаяй кӯҷ, жаваб милие кӯҷ – [Pucha jaay kuch, javaab mile kuch] - Савол дигар ҷавоб дигар (сах.292), ҳнозҷ роҷӯ �ввл – [Hanoz ruz avval]- Ҳанӯз рӯзи аввал, (сах.153), гвाह ҷӯст, мудаӣ сустан – [Guvaah chust, mudaai sust] – Гувоҳ ҷуст, мудай сустан (сах.167), ҷирағ Ҷӯшан, мурод ҳасил – [Chiraag roushan, muraad haasil] – Чароғ равшан, мурод ҳосил,(сах.213), Ҷироғ нпаранд, муридан паранд –[Piraan naparand, muridaan parand] - Пирон напаранд, муридон паранд **химмате мрдан, мадде ҳуҷуда** – [Himmate mardan, madade Khuda] – Ҳиммати мардон, мадади Ҳудо (сах.234) дар ҳоли ҳозир чи дар забони ҳиндӣ ва чи дар забони тоҷикӣ хеле маҳдуд шуда, аҳёнатан ба кор бурда мешаванд.

Адабиёт

1. Иқболов О. Зарбулмасал, мақолҳо, афоризмҳо (муодилҳои англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ) / О. Иқболов. – Душанбе, 2008. – 190с.
2. Тилавов Б. Баёзи фолклори тоҷик /Б.Тилавов. –Душанбе: Адиб, 1990. -256 с.
3. Шаҳронӣ И. Зарбулмасалу мақолҳои тоҷикони Афғонистон /И.Шаҳронӣ. Душанбе: Дониш, 2014. – 100с.
4. Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ /М.Фозилов. –Душанбе: “Нашри Камол”, 2014. – 640 с.
5. Сачдевा ए. के. मुहावरेएवंलोकोक्तियां/ ए. के. सचदेवा Sudha Publications PVT.LTD. B-5, Prabhat Kiran, Rajendra Place, New Delhi-110008, पृ.151
6. तिवारीभ. वृहल हिंदी लोकोक्ति कोश/भ.तिवारी, नई दिल्ली-110006, 1127 पृ.
7. खत्री विश्वमनाथ. हिंदी लोकोक्ति कोश/ विश्वमनाथ खत्री,कोलकाता, 400 पृ
8. डा. शर्मा शोभाराम. वर्गीकृत हिंदी लोकोक्ति कोश/ डा. श. शर्मा, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली-110002, 1983, पृ.
9. मुहावरे और कहावतें,30 сентябри соли 2017[манбаи электронӣ],URL: Studyfry, <https://www.studyfry.com/>, (санаи истифодабарӣ: 11.12.2017)
10. प्रसाद चंद्रमौलेश्वर.मेरीदीवानगीपरहोशवालेबहसफरमायें शनिवार, 18 जून 2011[манбаи электронӣ],(санаи истифодабарӣ: 11.12.2017)
11. जयप्रकाशचौकसे. Bhaskar News Network[манбаи электронӣ], मालेमुफ्त, दिले-बेरहमफलसफा, June 07, 2016(санаи истифодабарӣ: 11 декабрисоли 2017)
12. राजेन्द्रत्यागीकीकहानी – अनजानरिश्ते. 11 February 2017[манбаи электронӣ] URL:www.abhivyakti-hindi.org/kahaniyan/2010/anjan_rishte/(санаи истифодабарӣ: 11.12.2017)
13. राकेश मिश्र. कहानी:शह और मात. Hindi Samay[манбаи электронӣ] URL:[http://www.hindisamay.com/ content Detail.aspx?id = 1419 & pageNo =10](http://www.hindisamay.com/contentDetail.aspx?id=1419&pageNo=10)(санаи истифодабарӣ: 11.12.2017)
14. प्रेमचन्द, करबला (Hindi Sahitya). 2011.Drama [манбаи электронӣ]URL:<https://books.google.com.tj/books?isbn...> (санаи истифодабарӣ: 18 декабря соли 2017)
15. जयप्रकाश चौकसे. सितारों के घर से दूर Gadya Kosh.December 11, 2016 [манбаи электронӣ] URL:gadyakosh.org(санаи истифодабарӣ: 18 декабря соли 2017)
16. हरिवंश राय शर्मा. लोकोक्ति कोश/ हरिवंश राय शर्मा.प्रकाशक राजपाल एंड सन्स, प्रकाशित वर्ष 2005.- 239 पृ.
17. रहुल सांकृत्यायन, हिंदी समय, जंजल तोङ्गे, घुमक्कड़-शास्त्र, सितारों के घर से दूर Gadya Kosh.December 11, 2016 [манбаи электронӣ] URL:www.hindisamay.com/contentDetail (санаи истифодабарӣ: 18.12.2017)
18. شیرین نظریری، گنجنیه های فرهنگی از سرزمین افغانستان، انتشارات سعید، 1389، 276 صفحه

- على اكبر دهخدا امثال و حكم، جلد اول، تهران، 1392، صفحه 912.
20. Brijmohan Shrivastava, "Sharda", Saturday, May 7, 2011 सितारों के घर से दूर
Gadya Kosh.December 11, 2016 [манбай электронй]
URL:<https://www.rekhta.org/>(санай истифодабарй: 18.12.2017)
21. By Kumud Merani Published on Wednesday, November 23, 2016 - 15:57 [манбай электронй] URL:<https://www.rekhta.org/>(санай истифодабарй: 18.12.2017)
22. बकाउल्लाह'बका' कीलोकप्रियगजलेरेखता [манбай электронй]
URL:<https://www.rekhta.org/>(санай истифодабарй: 18.12.2017)

ТЕМАТИЧЕСКАЯ МНОГОЛИКОСТЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ С ОТРАЖЕНИЕМ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ “ДОБРО”

Мирзоева Гулджахон Халиловна – старший преподаватель кафедры общего языкознания и сопоставительной типологии языков Таджикского государственного института языков имени Сотим Улугзода, 734019, г. Душанбе, улица Ф.Мухаммадиева, 17/6, E-mail: mirsoeva.guljahon@mail.ru

Джабборов Бобомурод Отамуродович – ассистент кафедры русского языка Кулябского государственного университета им. А. Рудаки, 735360, г. Куляб, ул. С. Сафарова-16, тел.: (+992) 900006626.

В данной статье исследуется одна из особенностей анализа лексико – семантического поля «добро», тематическая многоликость пословиц и поговорок в русском и таджикском языках. Рассматривается тематика изобразительных средств, использующихся в жанрах пословиц и поговорок. Показывается периферия значений понятия «добро», дополняющая семантическое богатство в сфере его распространения. Исследованы воспитательные стороны значения пословиц в обоих языках.

Ключевые слова: лексико - семантическое поле, тематика, многоликость значений, периферия значений, пословица, поговорка, семантика, обозначение, стиль.

МАФҲУМИ«НЕКӢ»ВА МАЗМУНИ МУХТАЛИФИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲО ДАР ЗАБОНИ РУСӢ ВАТОЧИКӢ

Мирзоева Гулҷаҳон Ҳалиловна – муаллими калони кафедраи забоншиносии умумӣ ва типологияи муқоисавии забонҳои Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, шаҳри Душанбе, кучай Муҳаммадиев, 17/6, E-mail: mirsoeva.guljahon@mail.ru

Ҷабборов Бобомурод Отамуродович – ассистенти кафедраи забони русии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, 735360, ш. Қӯлоб, кӯчаи С. Сафаров-16, тел.: (+992) 900006626.

Дар мақола хусусиятҳои грамматикӣ ва маънои мафҳуми некӣ дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Асосан сухан дар бораи мафҳуми гуногуншоҳи некӣ дар зарбулмасал ва мақолҳо дида шуда, истифодаи он дар матни бадеи нишон дода шудааст. Дар мақола нақши зарбулмасалҳо ҳамчун жанри нотакрори эҷодиёти даҳонакии ҳалқ ва муқоисаи маънои онҳо дар ду забон нишон дода шуда, ҷиҳати тарбиявии он бо намунаи зарбулмасалҳо дар ду забон мисол оварда шудааст.

Калидвоҷсаҳо: мафҳум, мавзуъ, бисёрмаънӣ, зарбулмасал, мақол, тасвир, ифода, баён.

THEMED VARIETY OF PROVERBS AND SAYINGS IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES WITH A REFLECTION OF THE LEXICAL SEMANTIC FIELD "GOODNESS"

Mirzoeva Guljalon Khalilovna - is a senior lecturer of the Department of General Linguistics and Comparative Typology of Languages of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 918734133, E-mail: mirsoeva.guljalon@mail.ru

Jabborov Bobomurod Otamurodovich- assistant of the Russian language chair of the Kulob State University named after A. Rudaki, 735360, Kulob, S. Safarov St. -16, Phone: (+992)900006626.

The article considers the features of the analysis of the lexical-semantic field of “goodness” in the thematic diversity of proverbs and sayings in Russian and Tajik languages. The graphic means used in the folklore genres for expressing the concept “goodness” is complemented due to the semantic wealth in the sphere of its distribution. The educational aspects of the meaning of proverbs in both languages is also mentioned.

Keywords: semantics, versatility, phrase, proverb, idea, logic, communication, content, research, meaning, comparison of values, equivalence.

Лексико-семантическое поле, отражение ядерной периферии одного значения в различных речевых структурах. В исследованиях значений слов, как понятий с семантической точки зрения разноуровневых по лексическим направлениям можно рассмотреть пословицы, поговорки, высказывания, которые в русском и таджикском языках очень часто используются в литературных произведениях и в простой разговорной речи.

В данной статье мы рассмотрим значение лексико-семантического поля “добро” в русском языке и его эквивалентов в таджикском языке. (добро-некӣ, добрый - нек, добронравный - нексиришт, добропорядочный-некрафтор, добровольный - некиқдом) Все эти лексико-семантические поля со значением “добро” функционируют в структурах русских и таджикских пословиц и поговорок.

Ф.М. Турсунов в заключении своей монографии о значении лексико-семантических полей и их отражении в пословицах и поговорках отмечает: “Пословицы и поговорки, как один из видов фольклорного жанра, являются важным средством отражения самых различных сторон материальной и духовной жизни народа. Каждое создаваемое произведение берёт своё содержание не из мира грёз, а из реального мира, в котором живёт человек. В основу пословиц и поговорок ложатся явления и события, происходящие в его жизни или наблюдаемые им. Наряду с тем, что пословицы и поговорки являются продуктом устного народного творчества, они выступают как самостоятельный объект лингвистических исследований” [6, 102].

Пословицы имеют многовековую историю, издревле на Востоке и на Западе пословицы шагали в ногу с развитием культуры и литературы, хотя они являются плодом искусства народного творчества, являются самородком в человеческом мышлении. “Пословица – едва ли не первое блистательное проявление творчества народа. В ней, как в зерне заложены все деятельные силы культуры народов. И по этой причине как бы сверяя с пословицами самое

направление собственной работы, все великие люди благоговели перед мудростью и красотой, живописной изобразительной силой пословиц” [1,4].

Понятие **добро** имеет широкое лексико-семантическое поле. От ядра **добро** образованные все слова и словосочетания функционируя в русских и таджикских пословицах и поговорках, отражают всю многогранность этого понятия, изображая поучительно нравственные высказывания “...доброта отражение положительных качеств человеческого мышления, шагающая в ногу с цивилизацией человеческих достижений в социальном развитии” [4, 34].

Однако тематическая многоликость пословиц не главное, правда эта тематика столь же обширна как жизнь народа. Пословицы дают оценку жизни. Н. В Гоголь, пленённый полнотой смысла пословиц, отметил их особенный образ выражения, он писал: “В них есть всё, издёвка, насмешка, попрёк, словом - всё шевелящее и задирающее за живоё” [3,9].

Тематическая многоликость наблюдается и в том, что пословицы являются критическим взглядом общества. Они говорят о праздности, крикливи, неумении, поспешности, щегольстве, угодливости, докуке, обмане, воровстве, болтливости, гордыне, соблазне, клевете, потачке, трусости, - это обширная энциклопедия человеческих пороков и недостатков. Но всегда рядом и одобрение - хвалят трудолюбие, скромность, мастерство, осмотрительность, бережливость, прямоту, правдивость, щедрость, совестливость, порядочность, умеренность, разумность, храбрость, - и самое главное эта обширная энциклопедия добродетелей и достоинств. Лев Толстой в своей статье *Литературное признание* писал: “...жизнь дана на добрые дела, мы живя в мире своих причуд и неприязней иногда забываем, что природа сама ставит всё доброе и плохое на свои места и только пройдя далёкий жизненный путь мы слышим и читаем о себе именно в пословицах, придуманных нами же” [7, 42].

В языке средневековых книжников на русском пословицы назывались «многоотчий», «много или даже всевидящий», «многоглазый». Пословицы это слова, которые употребляли, когда хотели указать на всеведение и на всезнание. Люди уважали пословицы, боялись за свою честь и место в обществе, пословицы были своего рода характеристики. В литературных и лингвистических изданиях исследовались семантические, грамматические и воспитательные стороны пословиц, именно воспитание и чувство морали были основанием отражения и влияния пословиц на жизнь человека в обществе.

Лексико-семантическое поле **добро** с ядерной основой **добр** создаёт словообразовательными процессами широкое поле значений, именно в русских пословицах мы можем найти семантическую периферию значений.

«*Добр волк до овец, да пасти ему не дают*», здесь мы наблюдаем над таким процессом, как переносное значение, доброта волка не является прямым значением, а объяснение того, что волки любят овец лишь в варианте их употребления как пища, но пасти им овец не дано. (*Добр волк до овец - любит волк овец*). В таджикском варианте «*Гург рамабон мешуд, масехи дар масцид меҳмон мешуд*», в этой иранской пословице говорится о несовместимости понятия волк и пастух, доброта «волчья» и пастбище место обитания овец, которые являются жертвой волчьих нападков.

«*Добр Мартын, коли есть алтын*» - это русская пословица, а алтын заимствованное слово с тюркского языка означает золото, в основном эта пословица распространена в Казани и Астрахани. В этом варианте **добр** означает

хорошее расположение человека, если есть золото или добро - богатство, значит кто то к вам расположен благоприятно. «*Добра бы деревня, да слава худа*» - здесь семантика заключается в том, что деревня хорошая, красивая, может быть расположена на хорошем месте, - но слава худая. Что - то произошло, что прославилась в плохом смысле. Здесь значение *добр* понимается как хорошо.

«*Добра на худо не меняют*». Хорошее не меняют на плохое, или нечто хорошее не меняется на плохое. В этой пословице добро означает хорошее дело, хорошая вещь, хорошие предметы пользования.

«*Добра не смыслишь, так худа не делай*»- семантическая основа этой русской пословицы заключается в том, что коли не понимаешь или не можешь делать добро, то и не делай зло. Есть таджикский вариант этой пословицы «*Некиат нарасад, бади макун*» или «*Некӣ чи байдошт, киборенатавонкард*» Здесь понятие добро противостоит худу (разговорный вариант), плохому.

“*Добрая жена- веселье а худая- злое зелье*” В этом варианте пословицы мы видим противоположность значению добро – зло или худо, противопоставляется два типа женского характера.

Тематика поговорок по своему характеру многогранна в том, что сам русский язык богат разнообразием речевых форм, а русская грамматика- своей словообразовательностью.

Исследуем ещё несколько пословиц, где доминирует понятие добро с широким многообразием поля значений.

“*Добраяссора лучше худого согласия*”, в этой пословице говорится о значении и положительной стороны понятия *добра* она в любом варианте хороша, она и в ссоре права, она лучше худого согласия, добро в значении мира и дружбы.

“*Добро не горит не тонет*”, в этой пословице **добро**, означает вечность, это понятие в значении хорошего, которое не забывается.

“*Доброму гостю добрые ества*”, “*Доброму гостю хозяин рад*”, “*Доброму для добра, а худому для худа*” В этих трёх пословицах говорится о добре, как о гостепримстве.

“*Добрый словом и бездольный богат*” Здесь добро в олицетворении значения духовного богатства человека.

“*Добрые вести не лежат на месте*”. В этой пословице говорится о хорошей славе *добра*, *добрая слава*. Итак в ходе исследований некоторых русских пословиц с значением *добро* мы пришли к выводу, что добро имеет лексико-семантическое поле, распространённое и в пословицах. Они употребляются как переносное значение, добре расположение, хорошо, хорошая вещь, противоположность плохому или злому, мир и согласие, вечность, гостеприимство, духовное богатство человека, добрая слава. Эти понятия только обозначают положительную сторону человеческой морали, на которой и основывается понятие человека – существа с доброй душой, делающего только добро во имя сохранения и сбережения самого себя.

Всем известно, что пословицы имеют различную тематику, охватывающую человеческую сущность, и у всех народов она имеет одинаковый: смысл объяснять хорошее, отличать добро от зла.

В сборнике «Узбекские народные пословицы и поговорки» собрано множество народных пословиц, разделённых по тематике. (родина-чужбина, человек-судьба, ум и глупость, добро и зло, гнев-ссора, вина-долг и.т.д) Сам

Наумов А., собирая узбекские пословицы в сборник, отмечает значение пословиц и их влияние на русскоязычного читателя: «Пословицы – не самая обширная, но самая характерная часть фольклорного наследия народа. Черты народной истории и их характера, труда и быта, запечатлены или метафорически зашифрованы в них с такою же достоверностью, как след древней жизни на окаменелости, с той разницей, что они остаются живыми все те долгие века, пока существует народ, их создавший, и его язык, сделавший их своей частью, сгустками своей образной энергии» [5, 86]. Так же он отмечает о влиянии узбекских пословиц на русскую аудиторию. «...попытки создать переводы не дословные, а эквивалентные, то есть ограниченные для русского языка форме, воссоздать и смысловую, и образно-орнаментальную форму узбекских пословиц. Воссоздать так, чтобы они могли безболезненно, войти в русский языковой обиход, чтобы читатель, живущий в любом уголке земли, взяв в руки сборник узбекских пословиц, вошёл гостем в узбекский дом, увидел его изнутри, и хозяева дома сделались ему понятней, родственней, ближе» [5,88].

И так исследуем значение пословиц, чем же они эквивалентны с русскими пословицами? Выберем пункт, где говорится о добре и зле-двух противоположных понятий.

«Сделал добро-

Кинул на дно:

На верх не выйдет-

Рыба увидит,

Рыба замедлит-

Небо заметит.

В этой пословице говорится о силе добра, в том что она не останется не замеченной в любом положении. Есть таджикский вариант этой пословицы. “*Некйкунубаобарт*”. Бросать в воду значит не рекламировать или не стараться о нём говорить. Добро само *видимо, на виду*. В старинной русской (казацкой) пословице есть эквивалент выше названной пословице с одинаковой семантической направленностью, ”*Добро дело доброго молодца, сделал добро в воду его долой*”

“*Доброе дело не опаздывает*”, делать добро никогда не поздно или оно всегда с нами или за нами

“Если ты чистый- будь как вода,

Что всякую грязь уносит.

Если ты добрый -будь как земля,

Что на себе выносит!

Таджикский вариант этой пословицы есть в стихотворных строках классического поэта таджикско-персидской литературы Хакима Санои;

“Чун хок бош дар аҳвол бурдбор. То чун ҳавост бар сари ту қодири бувад” где говорится о том, что воздух и земля своего рода очистители, они перерабатывают всё, очищают даже грязь. “Хок” глина, земля в переносном значении это добро, всегда человек должен иметь силу земли, так как она переносит и очищает всё. В философском трактате арабского учёного Абдел Акбари (XIV век) говорится «...сила земли величественна и добра, очищает поверхность земли, воду, даёт урожай, обрабатывает останки человека и животных, кроет в себе историю в виде погребений»[2, 53].

«*Кто добром вернёт, а кто злом швырнёт*» в этой пословице говорится о людях, которые могут и не могут делать добро, от человека можно ожидать разных эмоций и дела-добро неожиданность, как доброе явление «*Добрый прибыл, жди покоя. А с плохим одно плохое*», здесь мы видим изображение добра, веющего от доброго человека. А образ злого человека отражает только неповторимо худое.

«*Чем желать соседу худа,*

Пожелай себе добра», в этой пословице затронута мораль «*Желай людям то, что желаешь себе*» Унсурулмаоли Кайкавус писал: «*Агар хоҳи, ки некутарин ва писандидатарини мардумон боши, он чи ба худ намеписандӣбакасмаписанд*». Во всех пословицах, где затронуто понятие *добро*, имеет поле своего значения в разных ситуациях, оно имеет свое семантическое расположение. Узбекские пословицы ничем не отличаются от русских и таджикских эквивалентов по своему значению, лишь в их национально-экзотическом колорите наблюдается разница.

В стихотворениях классических поэтов Востока мы наблюдаем оттенок воспитания и наставления в виде поэтической формы

Например, в поэтических строках Абушакури Балхи:

*Ба некӣ шавад чаим равшан туро,
Зи ҳар бад бувад нек ҷавшантуро.*

Мы видим, что *добро* во все времена играло роль положительных действий. В этих строках говорится, что от добра мир становится светлым, и только добро в виде доспех в могут защитить человека.

Великий Фирдоуси написал:

*“Ба некӣ гароюмаёзоркас,
Раҳистагорӣҳаминастубас”.*

Будь добрым и не обижай людей, так как человечество существует на добре.

“*Накуунандагонро ҳамамардумондустдоранд*. “Старинная таджикская пословица, здесь говорится о силе и величии значения добра, люди любят лишь тех, кто творит *добро*. В этой пословице поле значения *добро* воспринимается, как помочь, восприятие, одобрение, доброе дело. “*Неки кун номат дар ҷаҳонмонад*”. Сделавшего добро не забывают никогда, в этой же пословице говорится о незабываемости, постоянности и существовании добра.

Мы можем рассмотреть ещё одну восточную пословицу, написанную первом Саади; “*Ҳар, ки дар вақти тавоной некӣ накунад, дар вақти нотавонӣ саҳти бинад*” – Тот, который не сделал добро, когда был силен в бессилии и беспомощности, самому будет трудно. Здесь можно заметить, что добро имеет силу отдачи, оно возвращается.

В каждой пословице есть сила своего значения, поле семантического употребления, *добро*, являясь концептосферой в своём употреблении, может функционировать в различных ситуациях: в текстах, стихотворениях, пословицах, фразеологизмах, как категория грамматических форм в предложениях, словосочетаниях, в отдельных словоформах.

Академик М.Фозилов в своём предисловии к книге “Панду хикмат” о значении добра привёл такие слова: “ Добро в таджикских пословицах является не только отражателем человеческих действий или влияний, оно является сущностью философии самого человеческого “Я”, отражателем тех умственных достояний,

что богом дано во имя торжества и правосудия". Именно в пословицах мы видим суть благоразумия людей" [8,18].

В этой статье мы рассмотрели тематическую многоликость пословиц и поговорок в русском и таджикском языках, изучили их эквивалентность в обеих языках, привели несколько примеров пословиц, где есть различная семантическая сфера употребления. Мы убедились, что пословицы являются отражением человеческих действий, которые в языке отражают определённую грамматическую и семантическую точку зрения. Многоликость-это разнообразная тематика пословиц и **добро** является одним из них. Люди веками смогли поддержать, разнообразить и донести до своих потомков *суть пословиц, в которых есть одна точка зрения воспитание*. Воспитание человека, его действий, натуру, существования. В пословицах приводятся различные мотивы, которые по семантическим признакам отражают различную стадию характера человека, таким каким должен он быть и от чего ему отказаться.

В лингвистических исследованиях мы стараемся показать различное поле назначение этого понятия, многоликость семантических значений; добро как воля, добро как сила, добро как искусство завладения человеческой душой, добро как качество характера, добро как сила воли, добро как противоположное состояние злу, добро как мироощущение человеческого "Я", добро как назначение.

В семантическом плане "добро" является критическим взглядом на поведение и повадки, на образ жизни и социальное положение человека.

Многоликость значений наблюдается в самой периферии понятия добро, которое словообразовательным способом рождает различные по значению понятия, подвергающиеся лингвистическому анализу.

Литература

1. Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки / В.П. Аникин. – М.: Художественная литература, 1988. – 429 с.
2. Акбари А.О Силе земли воды воздуха и неба /А. Акбари М.: Литература,1956. – 217 с.
3. Гоголь Н.В. Сборн сочинений. Т6 / Н.В. Гоголь. - М., 1953. – 712 с.
4. Голубев Д.С. Пословицы и поговорки народов СССР /Д.Голубев М. Литература. 1981. 154 с.
5. Наумов А. Узбекские народные пословицы и поговорки /А Наумов. – Ташкент: Узбекистан, 1985. - 89 с.
6. Турсунов Ф.М. Лексико-семантический анализ и особенности перевода пословиц и поговорок произведений Ф. Мухаммадиева / Ф.М. Турсунов. – Душанбе, 2006. – 138 с.
7. Толстой Л. Статья "Литературное признание" /Л. Толстой. – М.: Литература. – 81 с.
8. Фозилов М. Предисловие к книге Панду хикмат / М. Фозилов. – Душанбе, 2011. – 480 с
9. Пословицы и поговорки. Сборник. – М.: Литература, 1980. – 128 с.

ТАҶАССУМИ АЛОМАТҲОИ МАКОНИИ «ДИЛ» ДАР ВОХИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Маҳмудзода Миҷона – асистенти кафедраи филологияи англиси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, иш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 908 55 65 01; e-mail: oisha-90@bk.ru

Дар мақола истилоҳи «концепт» дар асоси фикру ақидаҳои забоншиносон шарҳ дода шудааст. Инчунин, концепти «дил» аз нигоҳи забоншиносии маърифатӣ таҳлилу муқоса гардида, аломатҳои маконии он дар воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ нишон дода шудааст.

Калидвоҷаҳо: Забоншиносии маърифатӣ, концепт, концепти «дил», воҳидҳои фразеологӣ, аломатҳои концепт, аломатҳои маконии концепт, аломатҳои маконии концепти «дил»

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА «СЕРДЦЕ» В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИСКОГО ЯЗЫКОВ

Маҳмудзода Миджона – асистент кафедры английской филологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел: 908-55-65-01; E-mail: oisha-90@bk.ru

В данной статье автор рассматривает термин «концепта» на основе взглядов лингвистов. Также в статье автор анализирует концепт «сердце», определяя и сравнивая пространственные признаки данного концепта на основе фразеологических единиц таджикского и английского языков

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концепт «сердце», фразеологические единицы, признаки концепта, пространственные признаки концепта, пространственные признаки концепта «сердце»

REPRESENTATION OF SPECIAL INDICATIONS OF CONCEPT “HEART” IN THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

Mahmudzoda Mijgona – assistant-professor of the English Philology chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiy str., phone: (+992) 934640091, E-mail: nurjahon-0591@mail.ru

The article considers the term of “concept” the linguistics point of view. As well in the article the concept “heart” is analyzed and the spacial indications of the mentioned concept is determined and compared.

Keywords: cognitive linguistics, concept, concept “heart”, phraseological units, indications of concept, special indications of concept, special indications of concept “heart”

Муқоисай забонҳо яке аз манбаъҳои такомули омӯзиши ҳамагуна забонҳо, аз ҷумла, забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ба шумор меравад. Ба таври муқоиса омӯхтани забонҳо имкон фароҳам меояд, ки хусусиятҳои фарқунанда ва баҳам монанди забонҳои муқоисашванда муқаррар карда шаванд ва нозукиҳои назарнораси забони модарӣ мушоҳида гарданд. Аз ин ҷост, ки олимону забоншиносони машҳур ин равияро тарафдорӣ кардаанд. Омӯзиши муқоисавии забонҳо аз тарафи муҳаққиқони зиёде ҷонибдорӣ ва роҳандозӣ шудааст. Дар забоншиносии муосир доираи омӯзиши муқоисавии забон ҳеле фароҳ гардида, паҳлухои дигари муқоисай забонҳо, аз он ҷумла тарзи фаҳмишу дарки олами атроф ва ифодаи он аз ҷониби соҳибзабонон муқоиса карда мешавад. Дар забоншиносии муосир воҳидҳои муқоиса намудан натанҳо воҳидҳои забонӣ, балки воҳидҳои шууру тафаккур низ ба ҳисоб мераванд. Яке аз воҳидҳои муҳиме, ки имрӯз маркази таваҷҷӯҳи забоншиносон қарор гирифтааст, консепт мебошад.

Ҳалли масъалаи таносуби мутақобилаи забон ва шуур барои пайдо намудани хусусиятҳои ба ҳам монанд ва фарқунанда дар дарки ҷаҳон аз тарафи соҳибзабонон имкон фароҳам меорад.

Яке аз ҷанбаҳои ҷунин таҳқиқот таҳлили консептҳо дар асоси забонҳои гуногунназом мебошад, ки барои чудо намудани хусусиятҳои маҳсуси ҳуввияи миллии ҳар як ҳалқ сабабгор мешавад.

Консепти «дил» таҷассумгари олами ботинии инсон буда, маркази ҳаёти ҷисмонӣ ва маънавӣ, узви муҳим ва манбаи қувваю нерӯ, майлу ҳоҳиш, ҳиссиёту эҳсосот ва фикру андеша маҳсуб меёбад.

Консепт инъикосгари донишҳо ва ақидаҳоест, ки дар шуури инсон, дар раванди дарки муҳити атроф аз тарафи ў, таҷассум ёфтааст. Ҷӣ тавре ки Попова З. Д. ва Стернин И. А. қайд менамоянд: «Консепт воҳиди номуттасили зеҳнӣ буда, и шакли банизомдаровардашуда дорад. Он натиҷаи фаъолияти маърифатии шаҳс ва ҷамъият буда, маълумоти умумӣ ва энсиклопедиро доир ба ашё ё падидай таҷассуёфта дар бар мегирад ва муносибати шуури ҷамъиятиро нисбати ин ашё ва падиди нишон медиҳад» [17, 24].

М. В. Пименова истилоҳи «консепт»-ро ҳамчун «маҷмӯи аломатҳое, ки як қисмати ҷаҳон ва ё як ҷузъи ин қисмтаро дар воҳидҳои забонӣ ифода менамояд» [16, 161] шарҳ додаст. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳлили аломатҳои консепти «дил» имкон фароҳам меорад, ки консепти мазкур пурратару амиқтар омӯхта шавад.

Дил дар пиндори забонии тоҷикзабонон ва англисзабонон ҳамчун маҳзани ҳиссиёту зеҳниёт инъикос гардидааст. Инсон ҳама гуна ҳиссиёту эҳсосоташро дар дил ниҳон медорад.

Дар ҳар ду забонҳои муқоисашванда *дил ба маконе, ки дари он қушода ва пӯшида мешавад* шабоҳат дода шудааст:

ба қасе дили ҳудро қушодан – яъне ба қасе рози дил гуфтан; **дилро қушода партофтан** – яъне таомоми гапу кор ва сирру асрори ниҳониро ба қасе гуфтан, ифшио намудан; **қушодадил будан** – яъне одами саҳӣ ва меҳрубон будан; **банд//қулфи дилро қушодан** – яъне рози ниҳонии ҳудро ошкор кардан; **дари дил ба орзу бастан** – яъне ба дил роҳ надодани орзу ва ҳавас, ҳудро аз алоқи дунё боз доштан; **дил қушода гаштан** – яъне аз ғаму андӯҳ фориг шудан, хурсанд гардидан тавсиф шудааст [18, 374]:

- Ҳӯҷаин дар хона нест, камтар **дилам қушода шавад** гуфта ин ҷо баромада ниишастаам [6, 64].

openone'shearttosomebody – **тахтул**. дил күшодан ба касе, яъне *ба касе рози дил гуфтан, аноpenheart* – **тахтул**. дили күшода, яъне *самимӣ будан, openhearted* – **тахтул**. күшодадил, яъне *софдил*:

Sometimes when she herself wearied of love-talk, she tried to open her heart seriously to him [14, 23]. – **тахтул.** Баъзан вақт, вақте ки ў худ аз сухбатҳои ошиқона хаста мешуд, меҳост ба таври ҷиддӣ **дилашро ба ў күшод**[яъне, рози дилашро ба ў күшояд].

"A straightforward, open-hearted man like Weston, and a rational, unaffected woman like Miss Taylor, may be safely left to manage their own concerns [15, 7]. – **тахтул.** Як марди күшода дил[яъне, марди одӣ ва ғамхор] ба мисли Вестонва зани оқилу бо исмат ба мисли хонум Тейлор метавонанд мушиқилоташонро худ ҳал намоянд.

Айният додани дил ба маҳзан дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо таркибҳои маҷозии «пуркардан» ва «холӣ кардан» ифодай забонии худро ёфтааст. Дил-маҳзан метавонад пур аз ғаму андӯҳ, шодию сурур, итминону боварӣ ва сирру асрор гардад, ки инсон бо холӣ кардани он метавонад аз онҳо озод гардад: **дил холӣ кардан** – яъне *ба касе дарди дили худро гуфтан; дили аз ҳасрат пур* – яъне дили пур аз ғаму андӯҳ; **дилпур набудан** – яъне *боварӣ надоштан; дилазшодиофараҳпуршудан* – яънешодумасрургаштан:

Толиб бори дигар оҳе қашиду ўро ба рӯи диван таклиф намуда, **дилашро холӣ кардан хост**, лекин якбора Ёдгорова ва дар баробари ў Елена Семёновна ба ёдаш расида, ноиҷоҷ сукут карда монд [1, 164].

Дақиқаҳои аввал манзараҳои зебои қӯҳсори сабзу хуррам дилашро аз шодию фараҳ пур кард [9, 27].

Дил аз тарафи тоҷик забонон баъзан ҳамчун маҳзани дорои масоҳат ва жарф, умқу қаър фаҳмида мешавад, ки васеъгӣ ва тангии дил ифода гари хислатҳои инсонӣ ва ҳолатҳои равонии ў мебошад ва қаъри дил бошад самимијатро инъикос менамояд. Аз ин ваҷҳ, дар низоми воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеология ба назар мерасанд, ки дар онҳо «дил» дорои масоҳати гуногун ва қаър мебошад:

Васегии дил дар забони тоҷикӣ ба оромӣ, осудагӣ ва беғаразии инсон далолат менамояд: **дил күшод будан** – яъне *беғаразу бекина будан; дилвасеъ будан* – яъне *ором ва осуда будан; дилро васеъ кардан* – яъне *парво накардан, ғам нахӯрдан* ва дар забони англисӣ бошад, он ифодагари саҳоватмандӣ ва олиҳимматии инсон мебошад: *be large-hearted* – **тахтул.** дилвасеъбудан, яъне *кушодадаст ва саҳӣ будан; wide-hearted* – **тахтул.** дил васеъ будан, яъне *саҳоватманд вао лиҳиммат будан*, ки дар матнҳои бадеъ бо таври зайл истифода мешавад:

дилкушод будан – ин воҳиди фразеологӣ қисман аз калимаи мураккаби «дилкушод» («дил» - ягона узви зиндаи инсон ва «кушод» - фароҳ, соф, беғубор, вафеъли «будан» таркиб ёфтааст), ки дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳамчун инсоне, ки дардил ғараз, кинаю кудурат надорад, тафсир шудааст:

*Риши сафеди тирамард монанди риши Фирдавсӣ, - ҳамчуноне ки дар расми шоир дида мешавад, - дарози жӯлида буд; абрувони дарозаш ба болои чаимонаи фаромада, ўро одамихира рӯй ва бадҷаҳл барин нишон медод, аммо ҳаргоҳ, ки вай меҳандид ё табассум мекард, дар неши назар **шахси дилкушод** ва меҳрубоне роҷил ва медод [8, 20].*

дил васеъ будан – яъне ором ва осуда будан. Воҳиди фразеологии мазкур муодили маъноии воҳиди фразеологии «**дилкүшод будан**» мебошад:

Хайр, камтар танг шавем, ҳеҷ воқеа не, чунон ки мегӯянд, дил васеъ бошад шуд, бародар, биё [11, 15].

Мудири илмии мо як одами дилвасеъ ва бегам аст. Имрӯз ҳатто вай ҳам дилтанд шуда, «аҷоиб, аҷоиб рӯз шуд имрӯз!» мегуфт [2, 130].

Has a girl of fourteen a heart large enough, vigorous enough, to hold the swelling spring of pure, full, fervid eloquence? [13, 136]. – Дарвоҷеъ, читавр **духтараки чаҳордаҳсла метавонад дили матине дошта** [таҳтул. Диливасеъе дошта бошад] бошад, ки он чаимаи соғ, ҳама фарогир ва сӯзони сухан вай ҷуши зада барояд [12, 70].

дилро васеъ кардан – яъне парво накардан, ғам наҳӯрдан:

Агар имишаб дилатонро васеъ кунед ва хобатонро набаронед, дар рӯи ҷогаҳ аз як сар ҳикоя карда медиҳам [5, 156].

Дар муқобили истифодаи воҳиди фразеологии «**дилвасеъ**» дар тасвири забонии ҷаҳони тоҷикзабонон вожаи «**дилтанд**» мавҷуд аст, ки он дар забони тоҷикӣ таҷассумгари «бекарорӣ» мебошад: «**тангдил (шудан)**» - яъне бекарор шудан:

Шарик, аз барои Худо, зудтар ба ман фаҳмонед, ки шумо ин ҳазор сумро ба чӣ роҳ ёфтед, вагарна ман дилтанд шуда истодаам [7, 94].

– *Хайр, тезтар гап зан акнун, дилам танг шуд, – гӯён модар ба пеши Сафар наздиқтар нишастан [10, 42].*

Инчунин, дар тафаккури тоҷикзабонон раванди ғамгин шудан бо **танг шудани дил** таҷассум ёфтааст, ки он бо воҳидҳои фразеологии **дили касе танг шудан, дили касе тангӣ овардан**, яъне зиқ, ғамгин, малул, озурдаҳотир шудан [18, 390-391] ифода ёфтааст. Сабаби чунин ифодаёбӣ дар он мебошад, ки дар вақти ғамгин шудан тапиши дили инсон назар ба муқаррарӣ сустар зада, инсонро ба диққи нафас оварда мерасонад:

Нӯги ноҳун барин кори номувофиқи табъамро бинам, дилам танг мешавад [4, 26].

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ қаъри дил самимиятро ифода менамояд: **аз қаъри дил** – яъне *az taҳти dil, samimӣ; аз таҳти дил* – яъне *самимона, сидқан; from the very bottom of one's heart* – таҳтул. аз қаъри дили касе, яъне *самимона, сидқан, in the depth of one's heart* – таҳтул. дар умқи дили касе, яъне қатъиян, сидқан:

- Рафиқ полковник – гуфт Сафар – бовар кунед, ман на аз рӯи суханпардозӣ, балки **аз таҳти дил** мегӯям, ки аз ними роҳи мақсади худ баргаштанро барои худ ор медорам [11, 100].

I resolved, in the depth of my heart, that I would be most moderatemost correct; and, having reflected a few minutes in order to arrange coherently what I had to say, I told her all the story of my sad childhood [13, 132]. Ман қатъиян қаро рӯдодам [таҳтул. Дар умқи дилам қарор додам], ки ҳаттали имкон бо таҳаммултар, бо адолаттар бошам ва якчанд дақиқа сукут варзиdam, то суханони худро биандешам, сонӣ қиссаибачагии пурандқлонамудам [12, 68].

Дар тафаккури тоҷикзабонон «**дил**» ҳамчун «хона» бо «равшаний» ва «торикий» алоқаманд карда шудааст. Дар баъзе мавридҳо алоқамандии замонии алломатҳои «равшаний» ва «торикий»-и дил низ ба назар мерасад. Дар низоми воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ воҳиди фразеологии **дил торик будан**

мушохид мегардад, ки дар «Фарҳанги ибораҳои рехта»-и Фозилов М. ҳамчун инсони ранҷида, ғамгин ва хафа шарҳ дода шудааст [18, 391]:

Дили Муҳтор, ки асланторик буд, якбора сип-сиёҳ шуда монд [2, 89].


Таги дилам шаб барин торик буд. Медонистам, ки дар қишилоқ ҳаёт ба ман он қадар ҳам бо завқ нигоҳ наҳоҳад кард [18, 391].

Шодиу суурӯр бошад, ба «равшаний» алокаманд карда мешавад. Сафед ва равшаний ба мисли шодиу суурӯр дорои хусусиятҳои мусбӣ мебошанд. Бо хурсанд шудани инсон дили ў беғубору мунавар мегардад, ки ин ҳолат дар тасвири забонии ҷаҳони тоҷикзабонон бо воҳиди фразеологии **дили касе равшан шудан**, яъне *хурсанд гардидан* [18, 384] ифода ёфтааст. Ин воҳиди фразеологӣ пурра дорои маъни мачозӣ буда, дар он ҳолати рӯҳии ў таҷассум ёфтааст. Аз воҳиди фразеологии мазкур бар меояд, ки «дил» дар тафаккури тоҷикзабонон ҳамчун маҳзан, ки торик ва равшан буда метавонад, инъикос ёфтааст:

Дунё чирогон, ҳама ҷо равшан, дили ҳама равшан, як ғаҳат вай – Маҳмудҷон бо дили пажмуруда дар ин ҷо нишастааст [3, 255].

Назарҳои онҳо ба ҳам воҳӯрданду Толибро ҳолати аҷибе рӯй дод, сандуқи синааш монанди осмон васеъ гардида, олами дилаш ҷун рӯз равшанишуд, гӯё ба дилаш насими пурфайзи саҳаргаҳи айёми баҳор вазиду нашъаи форами мастқунандае овард [1, 70].

Ҳамин тавр, дил ҳамчун хона-маҳзан аломатҳои концептуалии зеринро доро мебошад:



Адабиёт

1. Амонов Р. Дар доманаи қўҳҳои кабуд / А. Раҷаб. – Сталинобод: Тоҷикистон, 1961. – 235 с.
2. Ҷалол Икромӣ. Ман гунаҳкорам / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе: Маестро Принт, 1991. – 190 с.
3. Ҷалол Икромӣ. Шодӣ / Ҷ. Икромӣ. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1954. – 398 с.
4. Раҳим Ҷалил. Ҳамида / Р. Ҷалил. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1961- 157с.
5. Раҳим Ҷалил. Одамони ҷовид, Ҷ.3 / Р. Ҷалил. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 430 с.
6. Садриддин Айнӣ. Дохунда / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1984 – 415 с.
7. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо К. 3–4 / С. Айнӣ. – Душанбе: Адиб, 1990. – 352 с.
8. Сотим Улуғзода. Навобод / С. Улуғзода – Душабе: Ирфон, 1976. – 368 с.
9. Фазлиддин Муҳаммадиев. Муҳочирон / Ф. Муҳаммадиев. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1959. – 189 с.
10. Фотех Ниёзӣ. Вафо, К.1 / Ф. Ниёзӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 390 с.
11. Фотех Ниёзӣ. Вафо, К.2 / Ф. Ниёзӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 496 с.
12. Шарлотта Бронте. Ҷен Эйр. Роман. (тарҷ. аз русӣ Салими Зарафшонфар) / Шарлотта, Бронте. – Душанбе: ТҶБ «Истиқбол», 2010 – 412 с.
13. Charlotte Bronte. Jane Eyre / Charlotte, Brontë; edited with an introduction by M. Smith. – Oxford University Press, 1975. – 496 p.
14. David Herbert Lawrence. Sons and Lovers/ D. H. Lawrence. – 1913 – 423p.
15. Jane Austen. Emma / J. Austen. – London, 1816. – 259 p.
16. Пименова М. В. Концептасфера внутреннего мира человека // Попова З. Д., Стернин И. А., Карасик В. И. и др. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. Поссобие. – Кемерово: Графика, 2004. – 128-177.
17. Попова З. Д., Стернин, И. А. Семантико-когнитивный анализ языка./ З.Д. Попова, И.А.Стернин – Воронеж, 2007. – 250 с.
18. Фозилов М. Фарҳангги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. Ҷ. 1 / М. Фозилов. – Душанбе, 1963 – 952 с.

НАИМЕВАНИЯ ЦВЕТОВ С ПОМОЩЬЮ ФЛОРОНИМОВ, ГИПЕРОНИМОВ, ЗООНИМОВ, АНТРОПОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Султонзода Мижгона – асистент кафедры английской филологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, г.Душанбе, ул.Мухаммадиева, 17/6, (+992) 988998914, e-mail: mijgon-2809@mail.ru

Статья посвящена синонимическому ряду наимования цветов в языковой картине мира таджикского, русского и английского языков. Автор показывает важность исследования Лексики флоры таджикского языка в том плане, что мало изучена, и в настоящее время существует ограниченное количество работ по сравнительно - типологическому исследованию. Все это и определяет необходимость комплексного исследования названий растений в языке. Однако не все существующие в природе растения получили и получают языковое обозначение или наименование. В ходе исследования автор раскрывает четыре группы метафор, которые являются основными при сходстве функций предметов и объектов: антропоморфные метафоры, зооморфные метафоры, военные метафоры, предметные метафоры. Любая из данной группы может и в дальнейшем быть подразделена на подгруппы по дополнительным признакам.

Ключевые слова: номинативныи, интерпретация, мотивированность, ассоциация, оптимальный, иллюстрирующий, антроним.

НОМГУЗОРИИ ГУЛҲО БА ВОСИТАИ ФЛОРОНИМҲО, ГИПЕРОНИМҲО, ЗООНИМҲО, АНТРОМОНИМҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Султонзода Миджгона – асистенти кафедраи филологияи англиси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, ш.Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 988998914, e-mail: mijgon-2809@mail.ru

Мақола ба номгузории гулҳо дар тасвири забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баҳшида шудааст. Муаллиф аҳамияти тадқиқоти мавзӯй лексикаи гулҳоро дар забони тоҷикӣ муҳим мешуморад, зеро дар забони тоҷикӣ дар равияни типологияи муқоисавӣ ин мавзӯъ кам омухта шудааст. То қунун на ҳамаи растаниҳое, ки дар табиат мерӯянд, ба ҳуд номҳо гирифтаанд. Роҳҳои асосии ном гирифтани гулҳо ин ба воситаи интиқоли метафора, матнҳо ва лексикаакунонӣ аст. Муаллиф чор гурӯҳи калони метафараҳои асосиро муайян соҳта, ки ҳар як қадоми он боз дар алоҳидагӣ метавонанд ба гурӯҳҳои ҷудогона тақсим карда шаванд. Метафараи ибораи антропоморфим, метафараи зооморфим, метафараи ибораи ҳарбӣ, метафараи объектӣ.

Калидвозжаҳо: номуайянӣ, ҷалбкуниӣ, тафсир, антроним, беҳтарин, ҷамият.

WAYS OF EDUCATION ON THE NAME OF FLOWERS WITH THE HELP OF FLORONIM, HYPERONIM, ZOONIM, ANTHROPONYMS IN TAJIK, AND ENGLISH LANGUAGES

Sultonzoda Mijgona – assistant-professor of the English Philology chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6, Muhammadiev str., Cell.: (+992)988998914, E-mail: mijgon-2809@mail.ru

The article is devoted to the synonymy of in the language picture of the world of Tajik and English Languages. The author shows the importance of studying the vocabulary the flora in Tajik language in the case that has been learned a little, and at present there is a limited number of works on comparative-typological researches. All this determines need for a comprehensive study of the names of plants in the language. However, not all real plants existing in nature have received and receive a linguistic designation or named. The main methods for the formation of flowers name, in our view, are metaphorical transfer, metonymic transfer and lexicalization. During the course of the study the author, to disclose four groups of metaphors that are, basic on the similarity of functions of objects and objects: anthropomorphic metaphors, zoomorphic metaphors, military metaphors, objective metaphors. Any of this group can be further subdivided into subgroups on additional grounds.

Key words: *nominative, interpretation, motivated, association, optimum, demonstrative, anthroponym.*

Естественный язык является средством познания окружающего мира. Человек, познавая предметы и явления, даёт им имена, при этом формируются новые понятия, выражаются чувства, определяются оценки и различные намерения.

Язык, будучи многофункциональным, давая наименования вещам и явлениям, обобщает и дифференцирует их свойства и отношения, хранит и передаёт общественно-исторический опыт, который отражается в значениях и наименованиях языковых единиц.

Исследования Ономасиологического аспекта названий растений дает анализ выбора и способа обозначения растений в таджикском, русском, и английском языках. У каждого языка есть свойства владения определенными номинативными средствами (способами номинации), с помощью которых дается наименование элементам внеязыковой действительности. У всех лингвистов есть свои точки зрения на определение номинативных средств. И они определили следующие универсальные типы номинативных средств:

Их разделили на две группы А) внутренние средства номинации: В эту подгруппу вошло а) образование новых слов, б) переосмысление существующих слов, в) словосочетания. Б) Внешние средства номинации [3, 282]. Имеющаяся система номинаций во всех языках отображает результаты познавательной и классифицирующей деятельности человека, и содержит информацию о системе ценностей того или иного народа, которая раскрывает особенности видения мира [1, 33].

В каждом языке, который достиг совершенства, интерпретация предметов и явлении внешнего мира могут осуществляться через внутреннюю форму слова, в которой как бы просвечивает семантическая мотивированность, и через определение или синтаксическую сочетаемость, различные ассоциации. Сущность слов в сознании и само не просто отражает объективную реальность с помощью знаковых средств, а «выделяет в ней значимые для субъекта признаки и

свойства, конструируя их в идеальные обобщения модели действительности» [7, 32]. У каждого интеллектуального человека представления об окружающем его мире формируется как основная система его ценностей. В соответствии замыслу объясняющегося, образование новых имен используется не просто для называния нового предмета, но и новой конкретной вещи, растений. Б.А. Серебренников выделял следующие факторы, способствующие появлению в языке того или иного слова: опыт, лингвистическая техника, человеческая психология и роль отдельного индивида, роль общества, влияние внешних условий, номинация и языковая система, взаимоотношение языка и мышления с окружающей действительностью [2, 147].

В каждой науке познания делится по-разному. В философии процесс познания принято делить на следующие ступени: ощущение, восприятие, представление и понятие. Опыт создает образ предмета, после чего следует его наименование.

Признаки, выбираемые в качестве основы наименования, в каждом языке могут быть разными. Отбор признаков происходит на основе определенных ассоциаций, путем сведения предметов в какие-то категории, путем установления общности функций и отношений предметов. По мнению Б.А. Серебренникова, роль внешних условий при появлении новых слов огромна. И вместе с тем, чаще всего выбор признака в качестве основы наименования не зависит от каких-либо внешних условий и является результатом чисто случайных ассоциаций [9, 155].

Сторона технического приёма номинации является всеобщим для всех языков мира, и несомненно, их особенности языковой системы оказывают влияние на характер приемов номинации. Как полагает Б.А. Серебренников, при создании человеком языка и языковой системы происходит определенное упрощение, а в ряде случаев и искажение действительности. Но этот творческий акт познания мира, ведущий к некоторому упрощению действительности, не противоречит самой теории отражения.

Материалом для исследования выбран анторопонимом: flower / цветок / гул, а также шесть частотных, оптимально иллюстрирующих связь с традиционным мышлением носителей языка, флоронимов: rose/роза/садбарг, lily/лилия/савсан,daisy/маргаритка/марворид,daffodil/нарцисс /наргис,violet/фиалка/бунафша,bluebell/колокольчик/зангӯла. Из шести названий три совпадают на русском языке полностью- роза, лилия, фиалка, а в таджикском совпадают частично.

Название флоронима колокольчик совпадает по способу образования, но частично отличается по набору основ, в английском языке уточняется цвет колокола. Название цветка нарцисс совпадает в одном из вариантов наименования цветка в английском языке - narcissus/daffodil. Не совпадает с изучаемой концептосферой только одно наименование цветка: маргаритка – daisy [8, 53].

А вот в таджикском языке их *цвет и форма совпадают частично*, они разные: Violet/ бунафша; на английском они совпадают, а вот на русском у них другие характеристики.

В разных словарях переведены по *разному названия цветка*. Надо отметить, что в словаре Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms приведены следующие синонимы: bloom (цветок, цветение, расцвет), (‘гул’, ‘шукуфои’, ‘гулкуни’) blossom (‘цветок’, ‘расцвет’), (‘гул’, ‘гулгуни’) bud (‘почка’,

‘бутон’, ‘зародыш’), (‘мугча’, ‘гунча’, ‘чанин’) *floret* (‘цветочек’), (‘гулпарвар’) *petal* (‘лепесток’) (‘баргак’)[14,157]. Данный словарь дает ограниченное количество синонимов - пять слов, два из которых относятся непосредственно к самому цветку, а три являются наименованиями его отдельных частей. Обратимся к другим источникам.

В словаре *Webster’s Dictionary of Synonyms and Antonyms* не приводятся синонимы существительного *flower*, но указаны синонимы однокоренного прилагательного *flowery*:*aureate*, *grandiloquent* [14, 45] (высокопарный, напыщенный), (‘ибораоро’, ‘дабдабанок’) ‘*magniloquent*’, ‘*rhetorical*’, ‘*euphuistic*’, ‘*vomastic*’ (напыщенный, помпезный), (дабдабанок, бодаббада) а также указываются слова аналогичные по значению прилагательному *flowery* (цветистый) (гулкунанда) в значении ‘*пышный*’, ‘*изобилующий*’, ‘*цветистый*’(о стиле, слоге), (услуб, хичо).

Среди топонимов, представленных в названиях цветов, нами были выделены ойконимы - *Bostonpink*- букв, гвоздика, Бостонская (мыльнянок лекарственный), мехчагул *Indian’s Canna* – букв, Индийская каннасс большими , просто неровными листьями, карнайгули хинди. *Samarqand rose*- садбарги Самаркандини -букв, роза Самаркандинская, *Canterburybell*- букв, колокольчик Кентерберийский (колокольчик средний), занчирак. *Californiapoppy*- букв, мак Калифорнийский (эшиольция калифорнийская), *Illinoisacacia*- букв, акация Иллинойская (акация короткодольчатая), *Chinarose* - букв, роза Китайская (роза чайная китайская), *садбарги Чини*. *Canadaviolet*- фиалка белая канадская, *Бунафшаи канадаги*. *Europeandaisy*- букв, маргаритка Европейская (маргаритка многолетняя) марвориди аврупои и оронимы - *Alpineforget-me-not*- букв, незабудка альпийская (незабудка душистая), дастнорасони *Caucasianlily*- букв лилия кавказская (лилия однобратвенная) савсанни кавкази. *Tajikistan’s poplar* – букв. тополь таджикистанский (ар-ар). *Sogdian’s ash tree* – ясень согдианский (‘шунг’, ‘шумтол’, ‘забони’). *Shugnan’s birch curve* - букв, берёза кривая шугнанская (‘чаткал’ на шугнане + ‘бурч’). *Tajikistan’s birch* - букв, береза таджикистанская (‘чаткал’, ‘бурч’ на Зарафшане ‘ходанг’ на зап. Памире + ‘бирудж’, ‘дээз’[4, 67]. *Zarafshon’s cade*- букв, можжевельник зеравшанский (‘саур’, ‘бурс’-и зарафшони) *Baljuan’s buckwheat* - букв.гречиха бальджуванская –‘лиф’ (‘бучумалафи балчувиони’)[5,87].

В наименованиях цветов с антропонимами можно выделить следующие подгруппы: имена -ном: - *Sharonrose*- роза Шарон, садбарги Шарон. *Alexander*- Александр,Искандар. *Ekina*- Экина, Экин. *Fedchenkov’s rose* букв. роза Федяенко - (роза восточная), *Yanchevsk’s wineberry*букв, смородина Янчевского- (каракот,зорг,ширинз) [4, 24]. *Maeyr’s wineberry*-букв, смородина Майера(каракот,карагат,хацип, ширинз). *Vilgem’s willow*- букв. ива Вильгельмса (мачнунбед) Мачнунбеди Вилгелми. *Douglashoneysuckle*- жимолость Дугласа; Мушоли Дуглас, фамилии насаб:- *Macartneyrose*- роза Макартни, Садбарги Макартни *Clinton’s lily* - лилия Клинтона, савсанни Клинтон .*Emerson’s thorn* - боярышник Эмерсона, *Marshall’s thorn* - боярышник Маршала, *Tatnall’s thorn*-боярышник Тэтналла; полные имена:- *Doris Tysterman* - Дорис Тистерман, *Josephine Bruce* - Джозефин Брюс, *Rosemary Harkness*- Розмэри Харкнесс, *Stephanie Diane*- Стэфани Дайэн; имена знаменитых людей:- *Napoleon*-Наполеон, *Admiral Rodney* - адмирал Родни, *Ingrid Bergman* - Ингрид Бергмана, *Queen Elizabeth*- королева Елизавета.

Наимование сортов флоронимов можно насчитывать сотни антропонимов, которые обозначают как создателей сорта, так и тех, в честь кого сорт назван: тюльпан *Юрий Гагарин*, лолахои *Юрий Гагарин*, роза флорибунда *королева Елизавета садбарги навъи баланди Елезавета, Ива Вильгельмса*—*Salix Wilhelmsiana Bieb* [4, 172]. В таджикском языке наимование честь антропонимов очень мало видно. Важно учесть из этого, что среди названий цветов с антропонимами национальнокультурной спецификой обладают те наименования, в которые включены имена людей, известных в рамках определённого лингвокультурного сообщества (в основном селекционеров). Эти флоронимы которые были селектированы с антропонимами, зарегистрированы как названия сорта или вида и становятся всеобщим достоянием, входят в ботаническую терминосистему.

Важно отметить, что самовыделение принципов номинации и их классификация основаны на факторах- свойствах и признаках самих реалий [6,78]. Например, большое количество из цветов напоминает англоязычному человеку разных животных. А именно собак и змей :**hound's tongue**- (*Erythronium dens-canis*- собачий клык, дандони саг собачник, чернокорень, эритрониум европейский),**dog'stooth violet** [12, 90] (*Erythronium*-, собачий зуб,) **adder's tongue**(*Echium vulgare* –ужсовник, синяк обыкновенный),**snake's -head fritillary** (*Fritillaria meleagris*-рябчик шахматный (разновидность лилии)),**goose's crow**<лапчатка гусиная –панчагул, в древнем мире люди были настолько связаны с природой, что даже в самом обыкновенном и безобидном цветке смогли разглядеть голову змеи, имеющую ярко-синюю окраску, отпугивающую тем самым недоброжелательных людей, врагов. «Само название собаки говорит о том чторастение по сущности дикое, некультурное, т.е.оно в этом случае не имеет ничего общего с другим человеком». В наимовании dogwood (*Cornus* –дерен)- кроваво -красная, древесина кизила «dog» является искажением от «dag»-шип, большой пистолет. Наименование зоонима (наименование диких и домашних животных):**dogrose**[12,56] –букв. *роза собачья -садбарги саги, dogviolet*–букв. **фиалка собачья-** *бунафшиа саги, cowlily* - букв, лилия коровья ('калужница болотная')-савсаны гови, *lamblily* - букв, лилия ягненка ('тофиельдия болотная')-, **leopardflower**[13,с.45] - букв, цветок леопардовый (беламканда китайская), **monkeyflower** - букв, цветок обезьяний (губастик разинутый) гули маймуни; линделофия. В таджикском языке они именуются по другому:**vasilёк синий**- гули говак– **барвинок малый**-гули гург- *periwinkle*,**пустырник пятилопастный** -газнаи сагак-**грыжник** гладкий- гунчишкак, **подорожник**–забони бара, 'филгуш', 'зуф'- **goose-grass**[10,с.98] **лисохвост** вздутый-*рубоходум foxtail*, стебли гладкие, как и листья серовато зеленые [10,с.56] **эгилопс** букв. козья пищеница, бузгандум. **Гусиный лук**- **гозипиёз**. **Горец птичий**- бучумалафи парадамонанд[11,153]. **Целозия** букв. **петуший** гребешок, гребенчатовая.-**точихурӯсак** [11,183]. **Петушья сумка**-**обыкновенная**, качак. **Козлобородник, козелец**- козлобородниковый, волнисто курчавый. Литинова. **Неприметный мелкоцветный крошечный**[11, 270].

Окрас: *tigerflower* - тигридия, *dragon 's-blood*[14,.23] - букв, **кровь дракона** (**герань Роберта**); **лилия тигровая** 'савсаны паланги'; **Форму:** *crowfootviolet*- букв, **фиалка-лапка** ворона (фиалка черешчатая), **a crane'sbill**- букв, клюв журавля (герань), **cat'sclaw** - букв, клык кошачий (акация Грэгги), **кошачья лапка, волчий глаз, львиный зев.**

Характеристика поверхности: *pigeonfoot*- букв, лапка голубя (герань мягкая);

В заключение можно сказать, что в группе военных метафор выявлено только сходство по **форме**: *swordlily* -букв, лилия мечеобразная (гладиолус),- савсаны ханчармонанд, *knifeacacia* - букв, акация ножеобразная(акация культурная),- *spearlily* - букв, лилия копьеобразная (дориантес);- савсаны *daggerflower* - букв, цветок кинжалный (астра пижмолистная), *шпажник* - гули ханчармонанд. Стоит отметить, что военными тафоры в русских и таджикских флоронимах встречаются довольно редко.

Исходя из вышесказанного, следует что способы образования наименований цветов с помощью флоронимов, гиперонимов, зоонимов и антропонимов с точки зрения языкоznания интересны и многообразны, а также привлекает внимание лингвистов как всё ещё малоизученная отрасль языкоznания. Данная тема актуальна и требует дальнейшей разработки исследователями лингвистами.

Литература

1. Вендина Т.И. Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология / Т.И. Вендина // ВЯ, 1996. – № 1. – С. 33-41.
2. Гафиятова ЭВ. Фитономическая языковая картина мира/[Текст] Э.В. Гафиятова // Вестник ЧГПУ, 2010.- №4. – 190с.
3. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков [Текст] / В.Г. Гак. – М., 1989. 282 с.
4. Запрягаева В.И. Лесные ресурсы Памиро–Алая / В.И. Запрягаева. - Л.: Наука. - 1976.593 с.
5. Нуралиев Ю.Н. Лекарственные растения Целебные свойства фруктов и овощей / Ю.Н.Нуралиев. – Душанбе, 1991. - 288 с.
6. Панасенко Н.И. Когнитивно- ономасиологическое исследование лексики[Текст]/ Н.И. Панасенко. – М., 2000. 397 с.
7. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания[Текст]
8. т]/ В. Ф Петренко. – М., 1988. 32с.
9. Рум, А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь [Текст] / А.Р.У. Рум. - М.: Рус.яз., 1999. 560 с.
10. Серебренников Б.А. Номинация и проблема выбора/ Б.А Серебренников // ЯНОВ - М., 1977. – С. 147-186.
11. Чахони А. Рустанихон шифобахш / А. Чахони. – Душанбе: Адиб, 2010. 687с.
12. Чахони А. Абдулло, С., Хоча, М. Сад гиёхи шифобахш /А. Чахон, С. Абдулло, М.Хоча. - Душанбе: Ориёно, 1992. 345 с.
13. TheObserver's Book of Wild Flowers. — London, 1972. 567р
14. Signs Encyclopedic Dictionary [Text] / Ed. and Comp. by N.A. Istomina. – М.: AST, 2003.14. NTC's Dictionary of Proverbs and Cliches. - Illinois, USA,1996- 321 p.
15. Oxford Dictionary ofSynonyms and Antonyms Illinois, USA,1999 -157 p.

ЛЕКСИКАИ ИФОДАКУНАНДАИ МАРОСИМИ Т҃ЙИ АР҃СӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ОЛМОНӢ

Лузинай Зафардухт - докторант (*Phd*) курси дуюми кафедраи забоншиносии умумӣ ва типологияи муқоисавии забонҳои Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 90 888 01 33.

Дар мақола перомуни расму ойин, урғу одат ва ҷашну маросимҳое, ки хоси миллати тоҷиканд, сухан рафта, бештар ба вожаҳое, ки дар т҃йи ар҃сӣ истифода бурда мешавад, мароқ зоҳир шудааст.

Инчунин зикр гардидааст, ки ҷашни ар҃сиро ҳар қавму миллат ба таври хоса, яъне бо риояи таомулҳое, ки аз тарафи омма қабул шудаанд, барпо мекунад. Аз ин рӯ, муаллиф ҳар як вожае, ки дар маросимҳои т҃йи ар҃сӣ истифода бурда мешавад, номбар намуда, ва бо маросимҳои мардуми Олмон муқоиса намудааст.

Ба ақидаи муаллиф дар Олмон ҳангоми тайёр кардани дастарҳони т҃ёна на танҳо соҳибони т҃й, балки меҳмонон, маҳсусан ҳамсаъҳои наздик ҳам иштирок мекунанд.

Калидвожсаҳо: ҷаин, анъана, маросим, урғу одат, т҃й, т҃йи ар҃сӣ, қавм, домод, ар҃с, фотиҳаттӯй, никоҳ, нон, кулча, ҳавло, сару либос, т҃ёна, ҳӯрок, хушдоман, ҳусур, хешу табор, дӯстон, шоҳидон.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Лузинай Зафардухт - докторант (*Phd*) второго курса кафедры общей лингвистики и сравнительной типологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г.Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 90 888 01 33.

В статье рассматриваются обычаи и традиции, обряды и праздники, принадлежащие таджикскому народу. Основное внимание уделяется лексике правил свадебной церемонии. В статье подчеркивается, что каждый народ празднует бракосочетание по своим законам, которые при сузи данному.

Автору удалось выявить каждую лексическую единицу свадебной церемонии. Внимание автора привлекла лексика, используемая в свадебных церемониях. Автор сравнивает эти обряды со свадебными обрядами немцев.

Ключевые слова: праздник, традиция, церемония, ритуал, обычай, свадьба, люди, жених, невеста, сватовство, обручение, торт, одежда, наряд, подарок, блюдо, теща, тестя, родственники, друзья, свидетели.

COMPARATIVE ANALYSIS OF VOCABULARY OF THE WEDDING CEREMONY IN THE ТАЈӢ AND GERMAN

Luzinai Zafarduht - doctorate student (*PhD*) of the second course of department of General linguistics and comparative typology of the Tajik State Institute of Languages

named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 90 888 01 33

This article considers the customs and traditions, ceremonies and holidays, rituals and doings belonging to the Tajik people. Mainly the attention is paid to vocabulary of the wedding ceremony rules. The article emphasizes that every nation celebrates the wedding ceremony according to its own laws, which are applicable to this nation.

The author managed to count every vocabulary related wedding ceremony. The author's attention was attracted to the lexicon used in wedding ceremonies. The author compares these ceremonies with the wedding ceremonies of the Germans.

Keywords: *celebration, tradition, ceremony, ritual, custom, wedding, people, groom, bride, matchmaking, betrothal, cake, clothes, outfit, gift, dish, mother-in-law, father-in-law, relatives, friends, witnesses.*

Дар замони ҷаҳонишавии фарҳангу тамаддунҳо масъалаи ҳифзи миллат, забон ва маданият дар мадди аввал меистад. Зоро, забон ва фарҳангу маданият дар ҳама давру замон муарриғари ҳар як қавму миллатанд [7,99].

Ҳар як қавму миллат расму оин ва ҷашни маросимҳои ба худ хосро дорост. Тӯйи арӯсӣ низ яке аз ҷунин ҷашиҳост. Ҷаҳни арӯсиро ҳар қавму миллат ба таври хоса, яъне бо риояи таомулҳое, ки аз тарафи омма қабул шудаанд, барпо мекунад. Дар қатори анъанаҳои мардумӣ маросими тӯйи арӯсӣ аз ҷиҳати гуногурангии ҷузъиёт мавқеи ҷудогонаро ишғол менамояд [8,16].

Аз қадимулайём мардуми тоҷик тӯйро ҳеле пурдабдаба ва бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷаҳни мегиранд. Тӯй суннатест, ки аз ниёғон ба мардуми мо мерос мондааст. Мағхуми вожаи «тӯй»-ро мардуми тоҷик бо маънни ҷаҳни, ид, маросими хурсандӣ, ки ба муносибати арӯсӣ ва ғайра барпо мешавад, мефаҳманд.

Дар байни мардуми тоҷик, асосан маросимҳои ҳатнатӯй, тӯйи арӯсӣ, тӯйи домодӣ, тӯйи пайғамбарошӣ, хонадароён, аскарталбон, гаҳворабандон маъмул аст.

Вожаи **келин** дар забони тоҷикӣ ҳусусияти сермаънӣ пайдо карда, баъзан ба ҷои дигар вожаҳо низ истифода бурда мешавад. Истилоҳи **келин** бештар ба ҷои вожаи «янга» меояд. Воҳиди лугавии **янга** дар забони тоҷикӣ ин бо эҳтиром муроҷиат намудан ба зани шаҳсе, ки шиноси азизи туст, агар ўз гӯянда калон бошад, агар хурд бошад, ҷои ин истилоҳро қалимаи **келин** иваз мекунад [3-23].

Дар байни тоҷикон дар маросими тӯйи арӯсӣ урфе ба мерос мондааст, ки ин ба меҳмонон ва қавмашон зиёфати олиchanob баргузор намудан мебошад. Баромади вожаи қавмошӣ низ аз ин ҷо сарчашма мегирад.

Қадбонуҳои тоҷик дар вақти тӯй ба нонпазӣ диққати маҳсус медиҳанд [1, 123]. Дар Олмон бошад, ҳангоми тайёр кардани дастарҳони тӯёна на танҳо соҳибони тӯй, балки меҳмонон, маҳсусан ҳамсаъҳои наздик ҳам иштирок мекунанд. Онҳо бо худ **табаку коса, мизу курсӣ, ҳар гуна ҳӯрок, аз қабили шир, қаймоқ, тухм** ва амсоли инҳо меоранд. Дар Олмон дар тӯйи арӯсӣ тақрибан бист номгӯи таомро омода месозанд. Бештар ҳӯрокҳои гӯштӣ, аз қабили қабоб, гӯштбирён, гӯшти обҷӯш ва амсоли инҳо пешкаш мекунанд. Аммо бояд қайд кард, ки олмониҳо дар тӯйи арӯсӣ ба мисли мардуми тоҷик ба омода соҳтани нон аҳмияти хоса медиҳанд. Дар маросими тӯйи арӯсӣ олмониҳо нони

калонҳачме мепазанд. Дар нони калонҳачм шамъ гузошта онро “**BrotundLicht**», ки ифодагари маҳфуми нону шамъ мебошад истифода мебаранд.. Аз рӯи анъана он нонро дар рӯи хони тӯёна мегузоранд. Пас аз тамом шудани тӯй нонро пора карда, ба камбизоатон тақсим мекунанд, шамъро бошад, ба ибодатхона мебаранд. Инчунин хешовандон ба шаҳу арӯс нон ва намак (*BrotundSalz*) тақдим мекунанд, то ки домоду арӯс ба мисли нону намак ҳамеша бо ҳам бошанд [10-126].

Дар тӯйи арӯсӣ занҳои тоҷик ду се рӯз пеш ба пӯхтани нон омода шуда, навъҳои гуногуни онро омода месозанд. Навъҳои ноне, ки занҳои тоҷик дар тӯйи арӯсӣ мепазанд, бо вожаҳои зерин ифода мешаванд: нони тунук, нони бозорӣ, нони фатирхамир, нони башир, нони расида, нони самарқандӣ, нони норасида, нони дегӣ, кулчаи башир, кулчаи баравған, кулчаи чойӣ, кулчаи калон, кулчаи майда, кулчаи тафдонӣ, кулчаи осиёӣ, кулчаи боқаймоқ, кулчаи идӣ, кулчаи чомоқдорақ, кулчаи келин, кулчаи бооб, кулчаи бомаска, фатири бопиёз, фатири кӯракӣ, фатири қат-қат, фатири пудинагӣ, фатири бочаза, ҳасфатир, тошфатир, қотурмақалама, ҷалпак, қатмол, тунук. Истилоҳи фатири қат-қатро дар лаҳҷаи Ҳисор вожаи фатири варажӣ ва дар водии Раҷт мӯодили таҳтунук бадал месозад [1,123].

Анъанаи дигаре, ки дар байни мардуми тоҷик то ҳол мавҷуд аст, ин ҳадя кардан дар маросими тӯй мебошад. Мардуми тоҷик тухфаҳое, ки ба тӯй меоранд, онҳоро тӯйёна мегӯянд. Лекин дар баъзе мавзеъи қишварамон вожаи тӯйёнаро муродифаш ҳадя иваз менамояд.

Ба ақидаи Андреев М. С. дар Бадаҳшон дар маросими тӯйи арӯсӣ ҳешони наздик ба арӯс қурта, рӯймол, зару зевар, ба шоҳ (домод) пул, гусфанди кушташуда, ҷор метр матоъ ва ду нон тухфа мекарданд. Бо мақсади ба шахсони тӯхфакунанда дар тӯяшон айнан чунин тӯхфаҳоро ҳадя намудан тӯйдор тухфаҳои овардашударо дар дафтари алоҳида қайд менамуд [2, 128]. Дар байни мардуми Олмон ин анъана низ ҳифз шудааст. Яъне меҳмонон ба ҳонадоршавандагон пеш аз ҳама пул тӯхфа мекунанд, ки қисмаш ба ҳарчи дастархони тӯёна сарф мешавад ва қисми боқӣ ба домоду арӯс мерасад. Инчунин олмониён ба мисли тоҷикон ба тӯйдор ҳар гуна асбоби рӯзгор, ба монанди **косаву табақ, чойнику пиёла, кафлезу қошуқ** ва амсоли инҳоро тухфа мекунанд. Ҳешовандону дӯстон тухфаҳои гаронбаҳо тақдим мекунанд, баъзехо бошанд, тухфаҳо, ба мисли лӯҳтак ё нӯқпистону амсоли инҳо ҳадя меоваранд ва бо ин гӯшрас аз фарзанди оянда мекунанд. Ва ҳамаи ин «**Gabe, Geschenk**» ном дорад, ки ба забони тоҷикӣ маъннии тухфаро дорад [10,130].

Мардуми тоҷик бештар дар **тӯйи арӯсӣ ғову гӯсола, бузу гӯсфанд, кӯрпаву болишт, сару либос, қолину паласро** ҳадя мекунанд. Истилоҳоти **корсонча, лаълию лаганд** ва **дастархон** номҳои дастовези занонро ифода мекунанд, ки дар даруни он тухфаҳои маҳсус гузошта мешавад. Лекин пас аз ба тасвиб расидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ин анъанаҳо аз байн рафтаанд.

Дар байни мардуми тоҷик тӯйи арӯсӣ чунин ҷашн гирифта мешавад: **тӯйи комсомолӣ ё саристолӣ** (тӯйи замонавӣ бо ҳӯрокҳои нӯшоқиҳо ва рақсубозӣ), **тӯйи ҷавқу** (дар гирди алов бе таомули ғизо раксу бозӣ мекунанд), **тӯйи сӯфиёна** (тӯй бе ҳофизию раксу бозӣ, ки хоси диндорон ё шахсоне, ки шароити оиласвиашон имконияти даъвати ҳофизонро намедиҳад).

Тўйи чавқуро мардуми кўҳистон мегузарониданд. Дар баъзе мавзеъҳо то солҳои наздик хатти барқ мавҷуд набуд. Аз ҳамин сабаб дар гирди гулхан базми калон ороста, меҳмононро аз деҳаҳои дуру наздик қабул мекарданд, ки ин анъана ҳоло ҳам дар байни мардуми тоҷик давом дорад.

Тўйи арӯсии тоҷикон аз марҳилаҳои зерин иборат аст, ки тавассути вожаҳои гуногун ифода меёбад:

Марҳилаи фотиҳа: осақолроиқунӣ. Ташаккули ин калима аз вожаи туркии оқсаққол сарчашма гирифтааст. Дар лаҳҷаи Тагнов маросими фотиҳа ва хостгорӣ бо истилоҳи “авсақолӣ” ва “гапзаниӣ” ифода меёбад [4, 65]. Вожаи фотиҳа дар забони тоҷикӣ синонимҳои **нӯмолакдарон, ноншиканон, гапзанон, сафедӣ додан, гапгирӣ, рӯймолгириро** дорад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки ин маросим дар байни мардуми Олмон низ бо намҳои “**Freierei**”, “**Werbung** ва **Brautwerbung**” маъмул аст. Калимаи оқсаққол бошад, дар Олмон бо чунин вожаҳо номгузорӣ шудааст: **Brautwerber, Freiersmann, Freierwerber, Hillswacher Heiratsmann**[10, 35].

Истилоҳоти тўйбари ё тўқузбари низ ба мардуми тоҷик ошност. Ин анъана то ҳол дар байни мардуми тоҷик диди мешавад. Таркиби лугавии **таги лаълигардонӣ ё ҷогагардонӣ** мағҳуми якҷоя бо кулчаю ҳалво ба домод фиристодани тухфаро ифода мекунад. Дар ин маврид вожаи ҷога сермаъноиро ба худ қасб карда, ба маъни **тагора, лаганд** омадааст.

Дар маросими тўй ба мисли **кулчаву нон** чандин навъи ҳавлоҳо, аз қабили ҳавлои **сурҳак, ҳавлои сафедак, ҳавлои пашмак, ҳавлои қунҷитӣ, ҳавлои лавз** пухта мешавад. Гарчанде занҳои тоҷик навъҳои гуногуни ҳавлоро омода карда тавонан ҳам, лекин дар маросими **ҷогагардонӣ** маҳз ҳавлои сурҳакро омода сохта, ба хонаи домод мефиристанд. Ин анъана низ аз гузаштагонамон ба мо мерос мондааст.

Инчунин дар тўи арӯсӣ миёни мардуми тоҷик як урфи ачибе, ки бо истилоҳи **идибари** ифода ёфтааст, то ҳанӯз маҳфуз мондааст. Идӣ (тўхфаҳое, ки ба муносибати ид аз тарафи домод ба арӯс фиристода мешаванд).

Марҳилаи парчабуррон. Ин марҳила дар мавзеъҳо бо тарзҳои гуногун гузаронида шуда, дар ҳар лаҳҷа ҳар хел номгузорӣ карда шудааст. Дар лаҳҷаи Рашт **туқузбинон** ва дар лаҳҷаи Панҷакент **астардарон, астардӯзон** ва занона мегӯянд.

Воҳидҳои лугавие, ки дар ин маросим ба кор мераванд, инҳоанд: **туқӯзнишонтейак** (он тухфаҳо ва сарупое, ки аз тарафи домод ба арӯс овардаанд, ба меҳмонҳо нишон медиҳанд), **киҳтитпӯшонӣ** (ба модару хешовандони домод, модари арӯс либосвориҳо ҳадя мекунад), **сақичтақсимкунӣ** (он ширинҳо, ки аз тарафи домод овардаанд, бо сақиҷи бозорӣ ба занҳои нишастагӣ тақсим карда мешаванд), **чимиликдӯзӣ** (аз матои парча барои домоду арӯс чодар медӯзанд), **буронактақсимкунӣ** (матои модари домод овардаро ба меҳмонон дарронда медиҳанд, то онҳо ҳам ба ҳамин рӯз расанд), **моли зиётӣ** (гову гӯсфанде, ки ба хонаи арӯс меоранд), **қалинг** (пуле, ки барои харочоти тўй ба падари арӯс медиҳанд).

Оид ба вожаи **қалинг** олимони тоҷикчунин ибрози ақида намудаанд: Як гурӯҳ қалимаҳои аслии тоҷикӣ ва аз арабӣ иқтибосшуда аз истеъмол мебароянд ва бар ивази онҳо ҳар чи бештар қалимаҳои туркиву муғулӣ ба кор бурда мешаванд. Қалимаҳои имрӯз серистеъмоли **элак** “ордбеза”, **қапқон** “дом”, **қалин** “маҳр” аз ҳамин чумлаанд[5, 116]. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи қалинро таркиби

лугавии “ҳақи шир” иваз мекунад. Пеш аз маросими никоҳ дар тӯйи арӯсӣ маросими саршӯён ва ҷойгаштак гузаронида мешавад.

Маросими никоҳ. Дар забони тоҷикӣ муродифи вожаи **никоҳ** калимаи лаҳчавии **иҷов** ба ҳисоб меравад. Вожаи никоҳ калимаи иқтибосии арабӣ буда, дар забони тоҷикӣ бо ин вожа калимаҳои мураккаб ва ибораҳои зиёд сохта шудааст: **баникоҳ, беникоҳ, якникоҳа, никоҳнадида, дуникоҳа, шаби никоҳ, рӯзи никоҳ, оби никоҳ, ақди никоқ, хати никоҳ** ва ғ.

Пас аз никоҳ арӯсу домод **чиланок** (чил рӯз бояд танҳо нагарданد) мешаванд. Ин калима тавассути шумораи чил ва пасванди каммаҳсули -ок таҳрезӣ шудааст. Дар ин маросим истилоҳоти зерин истифода мешаванд: **мулло** (шахсе, ки аз дину оин воқиф аст, никоҳкунанда), **сари коси об** (аз арӯс барои никоҳ розигӣ пурсидан), **домод** (шахси зангиранда), **шахмард** (ёру рафиқони домод), **падарвакил** (вакиле, ки дар вақти никоҳ падари арӯс интихоб мекунанд), **иҷов** (ақди никоҳ), **бандгалтӣ** (агар дар вақти никоҳ пойафзолҳо ҷаппаву роста гузошта шуда бошанд, ё одамҳои дар он ҷо нишаста панҷаҳояшонро маҳкам кунанд, гӯё ба никоҳи арӯсу домод банд мегалтида бошад).

Дар Олмон маросими никоҳ-**Trauung** дар рӯзи пешакӣ муайяншуда, то нисфирӯзӣ гузаронида мешавад. Дар маросими никоҳ вожаҳои зерин истифода бурда мешаванд: **Trauringtausch** (ивази ҷалаҳо аз тарафи арӯсу домод), **Trauvorzeichen** (аломатҳо барои никоҳ, масалан, мунтазам нигоҳ кардан ба шамъ), **Hochzeitszug** (корвони тӯй, ки аз колисо ба самти хона меравад) [10, 119].

Марҳилаи дигаре, ки тӯйи арӯсиро боз ҳам ҷолибтару рангинтар мегардонад, ин марҳилаи **арӯсбарон ё келинбуророн** ном дошта, дар ин марҳила ҷунин вожаҳо мавриди исътифода қарор доранд: сарҷилав (вакили арӯс дар рӯзи тӯй), **янга** (дар ин маврид вожаи янга ба маънои ҳешутаборӣ не, балки ба маънои дугонаҳои арӯс, наздионе, ки бо ҳамроҳии арӯс ба хонаи домод омадаанд, фаҳмида мешавад), **келинфуророн** (ҳангоми аз мошин фаромадани арӯс, **хусури арӯс** гусфандро дар назди пои арӯс мекушад), **барҷошкунӣ ё соҷулуқкунӣ**, (қанд ё пулро ба зери по ва сари арӯсу домод мепошанд), **гириалобгардонӣ** (ин анъана аз давраи зардуштиён ба мо мерос мондааст, ки маънини ҳаёташон алов барин равшан шаваду сурхии аловро ба худ гиранд), **дуогирӣ** (арӯс ба падараш таъзим менамод, падар дуо медиҳад), **келиншинонӣ** (модару падари домод даромада, ба арӯс барои нишастан иҷозат медиҳанд), **муборакбодӣ** (ба арӯсу домод фотиҳа дода, аз даргоҳи Худованд ҳушбахтӣ ҳостан), **лаъличакашӣ** (ба арӯс ва янгаҳо дар лаъличаҳо шириనӣ, тухм, ҳалво медиҳанд), **шарбатнӯшонӣ**, то зиндагиаш мисли оби ҷӯш гарму ҷушон, мисли шакар ширин шавад), **оинанишонтейак** (пеши арӯсу домод оина меоранд, то зиндагиашон мисли оина равшан шавад), **пойандозкашиӣ** (тарафдорони домод бо тарафдорони арӯс ба тарикӣ қувваозмой пойандози домодро мекашанд), **пойчиқак** (домоду арӯс ҳамин, ки ба таги ҷодар даромаданд, пойи яқдигарро зер мекунанд, касе ки якум зер қунад, ҷолоқу чақон будани ӯро нишон медиҳад), **нӯкчадарорӣ** (дар аксари дехаҳо ду то шамъро, дар баъзе дехаҳо нӯкчаро ба нияти зиндагии гарму равшан даргиронида медароранд), **испанҷудӯкунӣ** (аз бӯи испанд сад бало, ҷину парӣ, шайтон ғурезад), **шахдобдарорӣ** (ба арӯсу домод қандҷои менӯшонанд, то зиндагиашон шаҳду шакар барин ширин шавад, баъд зиёдатии шаҳдобро нишастагон ба нияте, ки ин рӯзро Худо ба онҳо ҳам лоиқ бинад, менӯшанд), **рӯкушоён** (аз дароҳти сабзи мевадор химча гирифта, ба дасти зане, ки кӯдаки майдондорад, медиҳанд ва кӯдак бо нӯги химчааш рӯи арӯсро мекушояд, то дигарон бинанд),

рӯбинон (занҳо рӯйи арӯсро кушода мебӯсанд), **рӯбинак** (он тухфаҳое, ки ба арӯс тақдим мекунанд), **равғанрезон** (хушдомани арӯс ба дасти келинаш дар болои орд равған мерезад, арӯс кулча шӯрида, пухта ба ҳамсояҳо тақсим мекунад, яъне хушдоман катбонугиро ба келин медиҳад), **кулчи дasti арӯс** (кулчае, ки арӯс шӯронда буд, пухта ба ҳамсоягон тақсим менамоянд)

Дар байни мардуми Олмон дар тӯи арӯсӣ як маросими ачибе маҳфуз мондааст, ки “Моргензуппе” ё “Броутзуппе” номгузорӣ шуда, ифодакунандаи маҳфуми “шурбои арӯс” ё “субҳона” мебошад. Сахари тӯй меҳмонон дар хонаи арӯс чамъ омада, субҳона мекунанд. [10, 44]. Ин маросим бо маросими ”Хусурсалом” ё ”Шармшиканон”- и тоҷикон каме шабоҳат дорад. Дар рӯзи дигари тӯи арӯси домоду арӯс бо хешовандон пагоҳии барвақт ба хонаи падари арӯс рафта зиёфат меҳӯранд, лекин дар ин маросим шӯрбо барои арӯс не, балки барои домод омода мегардад. Ин маросим дар байни мардуми бадаҳшон низ маъмул аст. Шоҳ(домод) пас аз хонаи арӯс чанд қадам мондан, боз ба хонаи арӯс баргашта минатдориву эҳтиромашро ба хусураш баён менамояд[6, 473].

Вожаи хусур дар забони тоҷикӣ ифодакунандаи маҳфуми падари зан ва падари шавҳар мебошад. Дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ба тағироти фонетикий дучор шудаасту шаклҳои хусур, ҳъсьр, ҳср, хусрро гирифтааст. Ин қалима дар забони форсӣ низ ба ин маъно, дар забони сӯѓӣ қалимаи yws [xwas] [11-722], дар сӯғди будоӣ bws падари зан аст. Шуғнониҳо падари зан ва падари шавҳаро хисур мегӯянд[12-133]. Боз ин вожа дар забони афғонӣ шакли хозор ва дар ҳиндугӣ зазурро доштааст.

Инчунин дар Олмон дар тӯйи арӯси маросими” Maibaum”-дараҳтшиной гузаронида мешавад

Дар вақти муқоисаи маросими тӯи арӯсии мардуми тоҷику Олмон мотавонистем он вожаҳое, ки ин ду қавм дар тӯи арӯси вирди забон меоранд номбар созем. Ба мо аён гашт, ки маросимҳои тӯи арӯсии ин ду мардум ҳам умуният доранду ҳам фарқият.

Адабиёт

1. Абдуллоева Г. Лексикаи лаҳҷаи Қаратоғ / Г. Абдуллова. – Душанбе, 2013. 75 с.
2. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму- Дарьи). – Ч 1 / М.С. Андреев. – Сталинабад: АН Тадж ССР, 1953 . 245 с.
3. Бобоева М.Т. Термины брачного родства в немецком и таджикском языке / М.Т. Бобоева. – Бокӯ,1990. 223 с.
4. Гадоев Н. Лексикаи лаҳҷаи Тагнов / Н. Гадоев. – Душанбе, 2012. 65 с.
5. Майдидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик / Ҳ. Майдидов. – Душанбе, 2003.116 с.
6. Назарова З.О. Этимологический анализ лексик связанный со свадебным обрядом (на материале памирских языков) // Российский гуманитарный журнал. – Том 4. – №6, 2015. – С. 471- 484.
7. Смирнов Ю.И. Язык, фольклор и культура// Язык культуры- этнос. – М., 1994. 99 с.
8. Тартикова Н. Ю. Лексика свадебного обряда / Н.Ю. Тартикова. – Санкт Петербург, 2008. 160 с.
9. Ҷӯраев F. Laҳҷаҳои арабҳои тоҷикзабон / F. Ҷӯраев. – Душанбе, 1975. 49 с.

10. E.M. Schischkina-Fischer. Deutsche Hochzeit. – М.: Международный союз немецкой культуры, 2008. 320 с.

МАВЗЎИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ ДАР АШҔОРИ ҲАБИУЛЛО ФАЙЗУЛЛО

Шамсов Нурмад Сироҷовиҷ – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992)918 38 94 05

Муҳаққиқ ашъори ба мавзӯи Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ бахшидаи шоир Ҳабиулло Файзуллоро мавриди таҳлил қарор дода, маҳорати баланди эҷодии шоирро тавассути таҳқиқи намунаҳои зиёди шеърӣ собит намудааст.

Вожаҳои қалидӣ: Ҳабиулло Файзулло, шеър, достон, ҷанг, Ватан, садоқат, маҷмӯа, модар, савганд, интиқом.

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАБИУЛЛО ФАЙЗУЛЛО

Шамсов Нурмад Сироджовиҷ – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992)918 38 94 05

Исследователь, анализируя тематику творчества Хабиулло Файзулло о Великой Отечественной войне, показывает высокое мастерство поэта.

Ключевые слова: Ҳабиулло Файзулло, стихотворение, поэма, война, Родина, преданность, сборник, мать, клятва, месть

THE THEME OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORKS OF HABIBULLO FAYZULLO

Shamsov Normad Sirojovich - candidate of philology, associate professor of chair of Theory and History Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992)918 38 94 05

The author considering the poems of Habibullo Fayzullo devoted to the Great Patriotic War, proves the high poetic talent of the poet by analysing the number of examples from his poetries.

Keywords: Habibullo Fayzullo, poem, epos, war, motherland, faithfulness, collection, mother, swear, revenge

Як қисмати қалони шеърҳои ватанпарваронаи Ҳабиулло Файзуллоро ашъори ба мавзӯи Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ бахшида шуда ташкил медиҳанд. Шеърҳои «Дуoi модари тоҷик», «Таҳтасанг», «Аврӯзи сангин», «Савганди аскари тоҷик», «Забони шаҳидон», «Соли 1945», «Шеър ва шамшер», «Мушти хок», «Ёди дил», манзу маи «Беватан» ва силсилаи шеърҳои «Садои Ҳатин»-

удостони «Бистари вафодорӣ» ба ин мавзӯи пурвусъат бахшида шуда, дар онҳо ҳимояву дифои Ватан, нангӯ номус ва қарзи фарзандӣ маҳсуб гардидааст.

Шоир таъкид карданист, ки дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ агар қисме аз фарзандони баҳодури тоҷик бевосита сина сипар намуда, ба ҳимояи Ватани азизи худ бархоста бошанд, қисмати калони мардум дар ақибгоҳ зафармандона меҳнат карда, ҷабҳаро бо либосу ҳӯрок ва аслиҳаи зарурӣ таъмин сохта, таҳкурсии ғалабаро мегузоштанд. Шеъри «Дуoi модари тоҷик» таъкид бар он дорад, ки роҳбарон ихамонвақтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арсаи набард дар баробари савғоҳои зиёд дуои фатҳовари модари тоҷикро низ рамзан ба ҷанговарон ҳадя бурдаанд:

Ба сӯят, аскари тоҷик,
Мунаввар Шогадо омад.
Зи дурони ба дил наздик, Салому номаҳо омад.
Ба ту савғот овард ў,
Зи хоку оби қӯҳистон,
Мавизи тут аз Дарваз,
Ва ҳам ҷӯроб аз Шуғнон [5, 152].

Шоир аз ҳар таҳтасонги мазори аскарони дар набардҳо шаҳидгашта садои армонҳои ношикастуву тӯфони дилҳои пурорзуи зери хок ниҳоншудаи ҷавонмаргони нокомро мешунавад, розҳои нуҳуфтаву ҳарфҳои нагуфтаи ононро баҳри модарону дилбаронашон эҳсос мекунад ва бо рӯҳи бедори шаҳидон ба гуфтугӯ мепардозад:

Чун лолаи шукуфта
Машъал ба рӯи санг аст.
Чун рамзи ҷонгудозӣ
Дар гирудори ҷанг аст [5, 153].

Дар Куллиёти Ҳ. Файзулло ду шеъри ба шоири ҷанговар Ҳабиб Юсуфӣ бахшида ҷой доранд. Яке бо номи «Шеър ва шамшер» соли 1964 дар нуздаҳсолагии адиб эҷод гардидааст. Дар ин шеър лаҳзаҳои вопасини ҳаёти шоири ватандӯсту шучоъ тасвир гардида, дар он марг ба абри сиёҳ, тир ба жолаву борони наҳс шабоҳат дорад ва аз ин зулмоту даҳшат ҷанггал ба фифон омадааст. Дар чунин як набарди шадид тири заҳролуди душмани ҳунхор ба синаи шоири фидокору далер расида, қалби ҷӯшону эҳсоспарвари ўро аз тапидан бозмонд, vale ашъори фалакпарвозу пургӯҳарааш ҷовидонӣ ўро зинда нигоҳ ҳоҳанд дошт:

Зери сарве пайкари ҳуншорро гӯрондаанд,
То ки бар болои қабри ў бигардад соябон.
То ки чун назми фалакпарвоз бошад сарбаланд,
То чу шеъраш, то чу меҳраш зинда монад ҷовидон! [5, 256]

Шеъри «Байти ҷонбариҳо» бошад, соли 1977 эҷод шуда, далерию ватандӯстӣ ва ҷонбозиҳои беназири шоири ҷанговарро инъикос менамояд ва дар он аз номаҳои таскинбаҳшу орзупарвари ин адиби меҳанпараст сухан меравад. Шоири ҷанговар шаҳри Ленинградро боми инқилоб шумурда, дар дифои он корномаҳо нишон медиҳад, ба мукофотҳои баланд сазовор мешавад ва роҳи ҷангии худро ба сӯи Аврупои Ғарбӣ идома медиҳад. Сад афсӯс, ки тири душмани манхус ўро дар сарзамини Լаҳистон аз по меафканад ва ба рӯзи ғалаба нарасида, байти ҷонбариҳои ўро касе аз ҳамзабононаш намешунавад:

Нишаста дар камингоҳаш,
Ҳабиб - он шоири тоҷик.
Ба номат номаҳо бинвишт,
Ки фатҳи мо бувад наздик.
Парешон дафтари шеъраш,
Замин ларзид зери пош.
Ҳазор афсӯс, нашнидӣ,
Ту байти ҷонбароиҳош [5, 154].

Дар таҳайюли баланди шоир қабрҳои мармарини аскарони шаҳидгашта дар «рафи хок» чун «китоби мармарин» ҷилва менамоянд ва адиб аз ин китобҳои маҷозӣ садҳо ҳарфи дар лаб мондаю сатрҳои нотамом ва сабтҳои ҷовидонии пурҳасрати интиқомро қироат мекунад:

Қабрҳои мармарини аскарон,
Дар рафи хоканд гӯё чун китоб.
Чун қироатгоҳ мазори дар сукут,
Сатрҳо чун набзҳо дар изтироб.
Дар варақҳои китоби мармарин,
Ҳарфи бар лаб монда, сатри нотамом.
Сабт гашта дар китоби мармарин:
Интиқому интиқому интиқом! [5, 155].

Ватан дар тасаввури Ҳабибулло Файзулло мағҳуми васеъро ба бар карда, он – забон, таърих, табиат, рӯду қӯҳистон, ёлаву талҳо ва гузаштаи имрӯзу фардои диёр маҳсуб меёфт. Ба ҳамин маънӣ, мавзӯи Ҷангӣ Бузурги Ватаний ва дифоъ аз Ватан низ тавъам бо мағҳуми боло адибро ба масъалаҳои фоҷеавию драмавии он солҳо бурда, боиси эҷоди шеърҳои зиёде дар ин мавзӯъ гаштааст. Масалан, дар муҳосираи таърихии шаҳри Ленинград дар баробари сарбозони миллатҳои гуногуни Иттиҳоди Шӯравӣ аскарони тоҷик низ ҷон дар кафи даст гирифта, савганд ёд намудаанд, ки то қатраи оҳирини хун бо адӯи манфур ҷангига, минбаъд дигар як ваҷаб хоки диёрро аз даст намедиҳанд. Ҳамин маъниро шеъри «Савганди аскари тоҷик» дар бар гирифтааст:

Дода савганд,
Ки танҳо нагузорем туро,
Ҷон супорем,
Валекин насупорем туро.
Ҳама ҷанговари тоҷик
Қасам ёд намуд:
Мо ҳама зодаи қӯҳем,
Ҳисорем туро! [5, 158]

Қабрҳои аскарони шаҳид дар сурати сабзаҳои болои гӯр ба ҷунбиш меоянд, гӯрҳо чун «обилаҳои дардҳо ва ҳасратҳо» аз кафи хоки мазорҳо бурун ҷаста, гӯё «бо забони хишир- хишири сабзаҳо лаб кушуда», аз ҷароҳатҳои қалбу бадан, орзуҳои нотамоми ғӯрамаргон ва ишқи новарзидау паймонҳои гусастаи онон ҳикоят менамоянд:

Сабзаҳо рӯянд бар болои гӯр,
То бичунбад гӯр боре дар баҳор.
Гӯрҳо обилаҳои дардҳо,
Раста гӯё дар кафи хоки мазор [5, 158].

Шеъри «Соли 1945» бо таъбиру ифодаҳои дилнишину муассир, ташбеҳу истиораҳои мақбул ва мағхумҳои ҳузнангезу дардовар ақлу хуши хонандаро беихтиёр ба он солҳои мудҳиши ҷанг мебараҷад ва пеши назар ҳазорон деху шаҳрҳои сӯхтаю валангор, дарёи хуни одамону нолаи кӯдакону занон, ҷонбозии сарбозон ва марқадҳои хунинкафанон ба ҷилва меоянд. Ҳамин сол, яъне соли 1945 соли ба дунё омадани Ҳ. Файзуллост ва ў худро «зодаи ҳичрону висоли падарон», «ному нишони шаҳидони Ватан», «қатраи хуни ҳама хунинкафанон» мешумораду таъкид месозад, ки «як ханда дар он сол зи сад гиря гарон буд»:

Мо зодаи ҳичрону висоли падаронем,
Аз ҷумла шаҳидони Ватан ному нишонем.
Мо қатраи хуни ҳама хунинкафанонем,
Як ханда дар он сол зи сад гиря гарон буд [5, 165].

Шеъри «Мушти хок» ба Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Исмат Шарифов баҳшида шудааст. Қаҳрамони ғиноии шеър бо нияти шод намудани рӯҳи шаҳидон ҳамчун васлгари пайванди аҷдодон аз зодгоҳи он родмард мушти хоке ба ёдгор бурда, болои гӯри ў мерезад, то ин ки бо шамиданӣ хоки зодгоҳ рӯҳи қаҳрамони шаҳид андаке осуда гардад. Ҳангоми бозгашт аз хоки гӯри родмарди шаҳид муште чун нишони ёдгори ў ба Тоҷикистон савғо меорад:

Зиёратгар манам аз Тоҷикистон,
Бибӯсам хоки қабри лолазорат.
Бирезам мушти хоки ёдгорӣ,
Ба пои ҳайкали рӯи мазорат.
Ки шояд бар машоми ту расонад,
Шамими боди наврӯзи баҳорӣ.
Барам як мушти хок аз гӯрат имрӯз,
Барои Тоҷикистон ёдгорӣ [5, 267].

Бояд гуфт, ки дар шеъри «Мушти хок», ки ҳамагӣ аз панҷ банди чаҳормисраъгӣ иборат мебошад, анъанаи неки мардуми тоҷик басо муассиру хотирмон ба тасвир омадааст. Мушти хоки зодгоҳу диёр рамзи пайванди ногусастании ватану ватандор ва муносибати азалии инсону табиат мебошад. Шеъри «Мушти хок»-и Ашӯр Сафар низ ба ҳамин мавзӯъ баҳшида шудааст. Қаҳрамони ғиной мазори ҳамдиёри мо – Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Сафар Амиршоевро дар сарзамини Литва зиёрат намуда, бар сари қабри ин шаҳиди ҷанг мушти хоки аз диёри ў овардаро мерезад, то меҳру садоқат ва ифтихори диёру ҳамдиёronашро бозгӯ намояд:

Бар сари қабри ту мерезам ман ин хоки азиз,
Бар димоғат то расад бӯи диёрат нарм-нарм.
То ки бо вай меҳри модар, меҳри хоҳар, меҳри ёр
Андар оғӯши навозишҳо туро гиранд гарм,
То ки бо вай пеши ту дар таъзим ояд кӯҳсор [4, 140].

Шоирони тоҷик, аз ҷумла Ҳ. Файзулло, корномаи ҷангварони шучоъро на танҳо дар шеърҳои ҳурд, инчунин дар осори қалонҳаҷмашон тараннум кардаанд. Аксари достонҳое, ки ба мавзӯи Ҷонги Бузурги Ватанӣ баҳшида шудаанд, маҳз дар давраи солҳои 1941-1945 эҷод гардидаанд ва дар ин ҳусус таҳти унвони «Назми эпикӣ тоҷик дар солҳои Ҷонги Бузурги Ватанӣ» таҳқиқоти арзанде рӯи кор омадааст, ки ба қалами адабиётшинос Шавкат Ниёзӣ тааллук дорад [2]. Дар ин давра дикқати асосии аҳли қалам ба корномаҳои ҷангии фарзандони ҳалқ ба муқобили фашизми хонумонсӯз равона шуда буд.

Шоирони точик құшиш кардаанд, ки дар бораи ҳарбу зарбхой шадиди таърихӣ, ки тақдири инсониятре ҳал мекард ва онҳое, ки чони худро дареғ надошта, дар ин ҳарбу зарбҳо иштирок намудаанд, достонҳо оғарида, фаъолияти ҷангии фарзандони ҳалқро батағсил ва амиқу тасвир намоянд.

Ш. Ниёзӣ асарҳои манзумеро, ки бевосита ба воқеяти замони ҷанг ва ҳаёти ҷангварон бахшида шудаанд, ба се гурӯҳ тақсим кардааст:

1. Мактубҳои манзуми давраи ҷанг: «Мактуби ҷангварони точик ба ҳалқи точик»-и М. Турсынзода ва А. Дехотӣ.

2. Достонҳое, ки қаҳрамонони онҳо шахсони воқеӣ мебошанд: «Ғалабаи Таня»-и А. Лоҳутӣ, «Муҳаммадҷон Иброҳимов»-и З. Ҷавҳарӣ, «Қасами Тешабой»-и М. Миршакар, «Ҷавонӣ ва қаҳрамонӣ» ва «Депутати қаҳрамон»-и Ҳ. Обидӣ, «Қуввати дӯстӣ»-и Ҷ. Суҳайлӣ.

3. Достонҳое, ки қаҳрамони эҷодӣ доранд: «Писари Ватан»-и М. Турсынзода, «Достони Назар-паҳлавон»-и О. Лутфӣ [2, 197-198].

Дар солҳои баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ низ дар ин мавзӯй шеъру достонҳои зиёде оғарида шудаанд, ки «Шаби пеш аз марг»-и А. Қаҳҳорӣ, «Құчабоги ошиқон»-и А. Шуқӯҳӣ, «Фарзандон»-и Ш. Ёдгорӣ, «Китобҳои заҳмин», «Достони оташ», «Мавҷдои Днепр» ва «Сурӯши Сталинград»-и М. Қаноат намунаи онҳо мебошанд.

Дар эҷодиёти Ҳабибулло Файзулло силсилаи шеърҳои «Садои Ҳатин» ва достони «Бистари вафодорӣ» низ дар ин мавзӯй навишта шуда, дар онҳо тасвири ҳолатҳои рӯҳи қаҳрамонон, андешаҳои амиқ ва лаҳзаҳои нотакрору афкору хаёлоти ҷолиб нақши асосӣ доранд.

Мусаллам аст, ки ҳар як адиг пеш аз навиштани достон ҳүчкатҳои таърихӣ, санаду далелҳои муътамадро хуб омӯхта, рафтору амалиёти қаҳрамонони асарро азбар намуда, онро бо таҳайюли бадеии худ якҷо карда, дар образу тасвирҳои амиқу барҷаста ҷамъбаст менамояд.

«Садои Ҳатин» ҳарчанд ки дар маҷмӯаҳои шеърии Ҳабибулло Файзулло достон номида шудааст, аз шаш шеъри алоҳида: «Монологи аскари номаълум», «Гуфтугӯи Ҳатин бо Сонгми», «Рози тифл», «Монологи ҳайкал», «Фарёди лаклакон» ва «Монологи раҳгузар» иборат аст ва сужети ягона надорад. Аз рӯи ҳусусиятҳои бадеии худ он ҳамчун силсилаи шеърҳо ҳисобида мешавад.

Дар шеъри «Монологи аскари номаълум» тавассути мухотаби худ аскари гүмном садои пур аз эҳсосоту түғёнеро ба самъи хонанда мерасонад, ки аз оқибатҳои фочиаангезу ҳалокатовар, даҳшатбору ҳаробкории ҷанг дарак дода, садои зангулаҳои Ҳатинро овои шаҳидони ҷавонмарг мешуморад ва ба насли оянда - ворисони зиндагии минбаъда ҳушдор медиҳад, ки бонии қисмати даҳр бошанд.

Қаҳрамони ғиной садои ноқусҳоро бонги пуризтироби огоҳ будан аз кинаю фитнаҳои навини адӯ шумурда, аҳли башарро уҳдадор месозад, ки дубора қиссаҳои Хиросимаю зиндони Освенцим, Бухенвалду Ҳатину Сонгми ва Майданекро такрор насозанд:

Ба бонгаш мезанад ноқус
Бонги изтироберо,
Ки эй насли башар,
Огоҳ бош аз фитнаи душман.
Табассум дар лабу
Сад кинае дар синаи душман.

Бишав огаҳ, нагардад
Қиссаи Херосима такрор [5, 294].

Дар шеъри «Гуфтугӯи Хатин бо Сонгми» шоир худи Хатин - ин мавзеи чафокашидаи таърихиро ҳамчун қаҳрамони ғиной ба гуфтор дароварда, тавассути санъати бадеии ташхис оид ба ҳунхорио бераҳмӣ, бедодию тачовузи фашистон, ки кӯдакону занон ва кампиру мӯсафедонро ҳамчун дарзай ҳезум ба коми оташ мепартофтанд, қиссаҳо мекунад.

Хатин бо ҳасрат ва оху нолаи талҳ аз мубаддал гаштани одамон ба тӯдаи хокистар ривоят намуда, баъд аз бист сол ба тақдири Сонгми монанд шудани қисмати худро гӯшрас менамояд ва нолаи тифли нимҷонро ба гӯши Сонгми мерасонад, ки он дар шеъри «Рози тифл» иброз мешавад. Дар ин шеър қаҳрамони ғиной тифлест, ки аз ҷангӣ фашистон, аз коми оташ гурехта, ба ҷангӣ панаҳ бурдан меҳоҳад, вале аз тири душман ҷароҳати вазнин бардошта, ҳун аз баданаш чун ҷӯй равона мегардад. Ӯ дар зери дараҳти сарв беҳуш гардида, модарашро, ки дар майдони набард донори ҳунсупор буд, хоб мебинад. Модари фидокор ба аскарони ҷароҳатбардошта ҳун медиҳад ва онҳоро дубора ба ҳаёт бармегардонад. Ва:

Шудам бедор.
Гуфтам-модари ман қаҳрамон будаст!
Ки бо ҳунаш ҳарида ҷони садҳо қаҳрамононро.
Бародарҳои ҳамхунам,
Шумо дар даҳр бисёред
Маро аз ҳок бардоред... [5, 296]

Дар шеъри «Монологи ҳайкал» шоир ҳайкали дар даромадгоҳи деха гузошташударо ҳамчун қаҳрамони ғиной тасвир намудааст, ки Ӯ худро «ягона посбон, дарвозабон, забони ҳар баён ва нишоне аз одамони саросар ҳалокгаштаи деха» мешуморад. Ӯ иброз медорад, ки аз миёни сӯхтору тирпаррониҳои пурдаҳшат ва қатли ом ҳазорон дидоҳои чор ва тифлакони бегуноҳу қисматсиёҳро то имрӯз ҷӯё ҳаст ва дар сукути Ӯ ҳазорон фифону нолаву фарёду шеван нуҳуфтааст. Ӯ дар ниҳод ва вучуду ҷисмаш тамоми аҳли дехаро мадған намудааст:

Ягона посбони дехаам ман,
Нишоне з-одамони дехаам ман.
Забони ҳар баёни дехаам ман,
Кунун дарвозабони дехаам ман [5, 296].

Шеъри «Фарёди лаклакон» бо ташбехҳои обнорасида ва тасвироти ҷолиби худ дар силсила мавқеи ҳосро ишғол намуда, дар он амалиёт ва ҷаззобияти шеър тавассути образҳои лаклакон ҷараён мегирад. Дар сарзамини Рус лаклак паррандаи ҳуашпою қадам ва файзбиёр маҳсуб мегардад. Ба ҳар дехае, ки лаклакҳо лона гузоранд, он ҷо саодату суурӯр ва иқбол танин меандозад. Ҳарчанд лаклакҳо дар баҳорон ташриф оварда, дехаро бе одамон ва пур аз гӯрҳои ҳамӯш диданду онон низ навҳа қашида, дар мотами аҳли башар гиристанд, вале мақдами онҳо фоли нек аст, яъне зиндагӣ бар марг бояд зафар қунад ва ҳаёти одамӣ дар ин маъво аз нав ҷараён бигирад:

Чун зарбаи тозиёна борон,
Мерехт ба фарқи бешазорон.
Хуршед сари буридаи кист,
К-андар паси абрӯст пинҳон? [5, 297-298]

Шеъри охирини силсила - «Монологи раҳгузар» хусусияти ҷамъбастӣ ва рӯҳбаландкунанда дошта, дар он қаҳрамони ғиной раҳгузарест, ки аз деҳаҳои беодам гузашта, ҳамчун шахси мушоҳидакор дар рӯ ба рӯи ҳуд аҷалро мебинад ва бо ў дастбагиребон мешавад. Қаҳрамони ғиной аҷалро ҳушдор медиҳад, ки ҳарчанд пайваста дар талоши нест намудани насли одамӣ аз рӯи Замин мебошад, вале ў асло ба муродаш намерасад, зоро ҳатто як табассуми тифли навзод тантанаи ғалабаи Ҳаёт бар Марг аст:

Ба номи ҷанг меболӣ,
Ту, эй марги ҷафопеша,
Ту меоию меҳоҳӣ,
Ки дунёро қунӣ тасхир.
Намедонӣ ба ин зӯрӣ чунон очизу ноҷизӣ,
Туро бо як табассум,
Кӯдаки навзод ҳоҳад кушт! [5, 299]

Бо вучуди набудани сужети ягона шеърҳои алоҳидай силсила давоми мантиқии яқдигар буда, тавассути онҳо дасти дарозу қавӣ ва нерӯманди Ҳаёт ва оқибат ғалабаи ў бар марги сиёҳу ҳонумонсӯз басо қавӣ ва боварибахш таъкид мешавад. Қуввату матонат, устуворӣ ва тантанаи Ҳаёт бо қашфи пахлӯҳои гуногуни амиқу барҷастаи ҳаводиси рӯзгори умумииинсонӣ гояи асосии силсила созмон додаанд.

Ҳамин тарик, шеърҳову силсила ва достони дар мавзӯи Ватан эҷодкардаи Ҳабибулло Файзулло аз меҳру садоқати зиёд нисбат ба ин сарзамини муқаддас сар зада, дар тасаввури фароҳу доманадори шоир ҳар як зарра ҳоку қатраи обаш, мавҷудоту маҳлуқоташ қиматанду азиз ва дӯстдориву муҳаббати беканори меҳан илҳомбахшу раҳнамои ҳар як сатри шеърии ин ватандори асил гардидаанд.

Адабиёт

1. Акбаров Ю. Шеъри эҳсос ва тафаккур / Ю. Акбаров. – Душанбе: Ирфон, 1985. 240 с.
2. Ниёзӣ Ш. Назми эпикӣ тоҷик дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ / Ш. Ниёзӣ. - Душанбе: Ирфон, 1965. 199 с.
3. Отаконова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири тоҷик / X. Отаконов. – Душанбе: Дониш, 1983. 264 с.
4. Сафар А. Гулбоғ / Гулбоғ. – Душанбе: Адид, 1990. 544 с.
5. Файзулло X. Куллиёт / X. Файзулло. – Душанбе: Бухоро, 2011. 512 с.
6. Ҳакимов А. Шеър ва замон / А. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 1978. 252 с.

ЧОЙГОҲИ САНЪАТИ ТАМСИЛ ДАР ОСОРИ БАДЕИИ ТОЧИКУ АНГЛИС

Бобоалиева Зебониссо Пирмуродовна - н.и.ф., доцент, мудири кафедраи забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, қучи Муҳаммадиев 17/6, тел.: (+992)93-103-81-91. zebosh@list.ru

Соҳибназарова Ҳавасмоҳ Тиллоевна - н.и.ф., доцент, мудири кафедраи назария ва амалияи тарҷумаи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, қӯчаи Муҳаммадиев 17/6. Тел.: (+992)93-700-04-37. havas3001@mail.ru

Мақола ба маҳсусияти санъати тамсил ва ҷойгоҳи он дар осори бадеии тоҷику англис баҳшида шудааст. Муаллифон оид ба маҳсусияти ин санъат дар ду адабиёт таҳқиқот намуда, бо овардани мисолҳои мушаххас андешаҳои худро тақвият баҳшидаанд.

Калидвоҷсаҳо: тамсил, адабиёти тоҷику англис, рамз, масал, асар, маҳсусият, тарҷума, достон.

РОЛЬ ПРИТЧА В ТАДЖИКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Бобоалиева Зебониссо Пирмуродовна - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой русский язык и литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992)93-103-81-91. zebosh@list.ru

Соҳибназарова Ҳавасмоҳ Тиллоевна - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории и практики перевода Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992)93-700-04-37. havas3001@mail.ru

Статья посвящена особенностям притчи и ее места в таджикских и английских художественных произведениях. Авторы исследовали особенности данного художественного приёма в литературе. Теоретические взгляды авторов подкреплены конкретными примерами.

Ключевые слова: притча, таджикская и английская литература, аллегория, басня (притча), произведение, легенда.

THE ROLE OF PARABLE IN THE TAJIK AND ENGLISH LITERARY WORKS

Boboalieva Zebonisso Pirmurodovna – candidate of philology, associate professor, Head of the Department of the Russian language and Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 93-103-81-91. zebosh@list.ru

Sohibnazarova Havasmoh Tilloevna – candidate of philology, associate professor, Head of the Department of theory and practice of translation of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 93-700-04-37. havas3001@mail.ru

The article deals with the peculiarities of the parable and its place in the Tajik and English literary works. The authors conducted research of the art of literature in it. The theoretical views of the authors are supported by specific examples.

Keywords: *parable, Tajik and English literature, allegory, fable (parable), work, the legend.*

Адибон баҳри оғаридани асарҳои пурмазмун тамоми санъатҳои бадеӣ, образу сужаҳо ва хусусияти забони миллии ҳудро истифода бурда, қӯшиш менамоянд, ки асаре оғаранд, то дар ҳазинаи адабиёти ҷаҳонӣ солҳо ва абадан маҳфуз бимонад. Дар ин самт онҳо бо истифода аз санъати тамсил намунаи барҷастаи асарҳои гуногуни пурмазмунро оғаридаанд, ки чунин асарҳо дар ғанӣ гардидани адабиёти ҷаҳонӣ нақши бориз доранд.

Оид ба тамсил олимону мутахассисони ҳориҷиву ватанӣ, аз ҷумла, X. Шарифов, А. Абдусатторов, А. Тафаззулӣ, Г. Нозимова ва дигарон тадқиқотҳои густурдае анҷом додаанд, ки ин пажӯҳишҳо ба суоли матраҳ дар ин самт посухҳои мушаҳҳасро манзур менамоянд. Аз ҷумла, олими шинохтаи тоҷик Шарифов Ҳудой санъати бадеии тамсилро чунин шарҳ додааст: «Тамсил - мағҳумҳои бунбости бадеӣ буда, бо ёрии фаҳмишҳои ишқ, муҳабbat, ҷон, адолат, фитнаангезӣ, шӯҳрат, ҷанг, сулҳ, баҳор, тобистон, тирамоҳ, зимиston, марг ва ғайра ифода мейёбад» [5, 30].

Маъни «тамсил» дар лугат «мисол овардан», «ташбех кардан» ва достону ҳадиса ва рӯйдодеро ба унвони мисолу намуна овардан аст [6, 102]. Тамсил санъати бадеӣ буда, маъни асли он «достон», «ҳадису рӯйдод» мебошад ва дар мавриди дигар чун истилоҳ маъмулан онро «масал» низ мегӯянд. Дар ин хусус устод Туракул Зеҳнӣ чунин гуфтааст: «Шоир барои тақвияти даъвои ҳуд баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, аз таҷриба ва амалияи ҳаёти шаҳсӣ мисоле мегирад. Ҳамин мисол овардани шоирон ирсоли масал ё тамсил номида мешавад» [4, 132].

Боиси зикр аст, ки дар рафти шарҳи санъати ирсоли масал устод Т. Зеҳнӣ, ҳамчунин дар қавсайн ба тамсил [ҳамон ҷо, 132] ишора мекунад, ки далели то ҷое ба ҳам шабоҳат доштани ин ду санъати бадеӣ мебошад.

Мавриди зикр аст, ки истифодаи санъати тамсил дар адабиёти тоҷик ва инҷунин, адабиёти англisis ҳамчун қолаби матлуб дар асрҳои миёна ба шумор мерафт, яъне дар давроне, ки дар он шоҳкориҳои бадеӣ (дар адабиёти англisisзабон) оғарида шуд. Шоҳкориҳои мазкур маҳсусан дорои сабки ривоятҳои манзуми рӯъёбинӣ ҳастанд, ки дар он ровии достон ба хоб фурӯ меравад ва як рӯъёи тамсилро таҷриба мекунад. Чунин шоҳкориҳо дар асри XIV бисёр маъмул гардида буд, ба мисли «Мазҳакай илоҳӣ» - “Divine comedy”-и Данте (Dante), достони «Гули сурҳ» - “Roman de la Rose” асаре ба забони фаронсавӣ, «Хонаи шуҳрат» - “House of Fame” асари Ҷосер (Chaucer), «Рӯъёи кишоварз» - “Piers plowman” навиштаи Вилям Лэнглэнд (William Langland) ва ғайра.

Асари тамсилӣ дар дар адабиёти англisisзабон дар тамоми давраҳо навишта шудааст. Ин гуна асарҳоро метавон дар намоишномаҳои асри XIX ба монанди

«Фауст»-и Гёте бахши дуюм, «Промитеий раҳо аз банд» - асари Шели ва дар силсилаи «Шоҳаншоҳӣ»-и навиштаҳои Томас Ҳардӣ (Thomas Hardy) мушоҳидаро кард.

Дар адабиёти муосири англисзабон низ достонҳо ва романҳои Франсис Кафкаро намунаи барҷастаи асарҳои тамсилӣ номидан мумкин аст. Дар осори ин адаби навъҳои гуногуни ифодаёбии тамсилро метавон табакабандӣ кард (ба мисли образу сужаҳо), аммо ҳамаи онҳо дар маҷмӯъ шароити ботартибера ривоят мекунанд, ки шарҳи мағҳумҳои бадиу некӣ мебошанд.

Офаридаи асарҳои тамсилӣ нависандагони тоҷику англисзабон на танҳо дар доираи адабии худ хонандагону ҳаводорони зиёд дорад, балки берун аз он машҳуру шинохта гардидаанд. Ин ҷо аз асарҳои нависандагони форсу тоҷик «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхиро мисол овардан мумкин аст, ки дар кишварҳои Аврупо, маҳсусан англисзабон маҳбубияти хосса доранд.

Дар ҳавзаи адабиёт ва миёни хонандагони тоҷик бошад, маҳсусан, асари нависандай шинохтаи англис R. Киплинг (R. Kipling) «Китоби Ҷангалистон» - «The Jungle book», ки ба забони тоҷикӣ қисмате бо номи қаҳрамони марказии асар таҳти унвони «Маугли» - «Mowgli» тарҷума ва нашр гардидааст, доираи васеи ҳаводорони худро дорад.

Бояд гуфт, ки «тамсил яке аз роҳҳои бадеӣ буда, барои ифодаи андешаҳои адаби дар шеър, достон, қисса ва роман низ истифода бурда мешавад» [1, 33]. Сарчашмаи тамсил дар ҳар ду адабиёт мифология буда, аввалан инъикоси худро дар адабиёти шифоҳӣ (фолклор) пайдо намуда, баъдан рушди он дар санъати тасвирий бештар ба мушоҳидаро мерасад.

Яке аз роҳҳои асосии истифодаи тамсил дар ҳар ду адабиёт ҷиҳати фаҳмиши умумии инсон ба ҳисоб меравад: тасаввурот дар тасвири образҳо ва рафтори ҷонварону ҳайвонот, ашёи гирду атроф (бечон), иншоот, набототу гулу сабзавот қаҳрамонҳои асотириву афсонавӣ ва гайра, ки маънои маҷозӣ ва рамзиро дар бар мегиранд. Масал кардани сифати одамон, намуди зоҳирину амалҳои ў бо ин ё он фаҳмиши умумии инсонӣ ва мувофиқ ба бунбости ин мағҳумҳо - дарак аз он медиҳанд, ки асар асари тамсилӣ мебошад. Масалан: барои ифодаи мағҳумҳои мубориза, ҷанг ва сулҳ - метавон аз фаслҳои сол – ҳазону баҳор ё рангҳои мувофиқ - сурху сафед; ифодаи мағҳуми адолат ба воситаи паҳлӯҳои баробари тарозу ва гайра истифода бурд.

Боиси зикр аст, ки тамсил аз лиҳози мувофиқат намудан ба образу воситаҳои тасвири бадеии мардуми Шарқ дар адабиёту санъати он ҷои намоёнери дорад ва барьакс, он ба адабиёти юнониён бегона аст. «Тамсил дар Юнон танҳо дар замони Искандар, вакте ки ташаккули табиии ривоятҳо қатъ гардид ва таъсири назарраси ғояҳои шарқӣ ба миён омад, пайдо шуда буд»[2, 13]. Аммо яке аз сарчашмаҳои адабиёти асрҳои миёнаи аврупо ин мероси бадеии Юнони бостон ба ҳисоб меравад. Аз ин мисол чунин хулоса кардан мумкин аст, ки истифодаи тамсил аввал дар адабиёти форсу тоҷик ва баъдан дар адабиёти англисзабон роиҷ гардида будааст.

Хулоса, тамсил маҳсусан дар асарҳои ҳамосавии ҳайвонот бештар истифода мешавад ва табиист, ки санъати тамсил барои оғаридаи асарҳои оламшумул ва ҷолиб дар ҳар ду адабиёт нақши қалидӣ мебозад.

Таҳқиқи ин мавзӯъ дар намунаи ду адабиёт мавзӯи доманадор буда, тамоми паҳлӯҳои онро дар доираи як мақола баррасӣ кардан аз имконот берун аст. Аз

ин рӯ, пажӯхиши ҷиддии паҳлӯҳои дигари ин мавзӯъ аҳамияти илмӣ дошта, таҳқиқи амиқи онро ба мавридҳои дигар мавқуф гузоштем.

Адабиёт

1. [Аллегория. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрана](#): в 86 т. (82 т. и 4 доп.). -СПб., 1890. - 1907. - 235 с.
2. Аҳмади Тафаззулӣ. Гавҳари Гӯё /Аҳмади Тафаззулӣ. – Техрон, 1384. 345 с.
3. Брагинский И. С. Проблемы востоковедения // Актуальные вопросы восточного литературоведения / И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1974. 493 с.
4. Зеҳнӣ Т. Санъати сухан / Т. Зеҳнӣ. – Душнабе: Адиб, 2007. 400 с.
5. Шарифов X. Каломи бадеъ / X.Шарифов. –Душанбе: Ирфон, 1994. – 340 с.
6. Фарҳанги Муин, зайлӣ вожа. – Техрон, 1383 (ба забони форсӣ). 480 с.

ТАСВИРИ БАДЕЙ ВА ВОҚЕЙ ДАР РОМАНИ «ФИРДАВСӢ»-И СОТИМ УЛУҒЗОДА

Нодирова Мавзуна Акбаршоевна - унвонҷӯи кафедраи назария ва таърихи адабиёти тоҷики Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯч. Муҳаммадиев, 17/6, E-mail: rectorat@ddzt.tj, тел.: (+992) 918 10 50 70.

Муаллиф ҷанбаҳои таърихии романи «Фирдавсӣ»-и С. Улугзодаро бо далелҳои воқеӣ ба қалам дода, на танҳо нақши асарро дар тарбияи гоявию маънавии хонанда, балки дар инъикоси ҳодисаҳои таърихӣ нишон додаст. Дар мақола дар баробари ҳунари бадеятофарӣ, инчунин ҳусусиятҳои хоси ҳунари таърихнигории нависанда нишон дода шудааст.

Калидвозжаҳо: Улугзода, Фирдавсӣ, Шоҳнома, Ҳушанг, роман, образ, муколама, асар.

ИЗОБРОЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ «ФИРДАВСИ» СОТИМА УЛУГЗОДА

Нодирова Мавзуна Акбаршоевна – соискатель кафедры теории и истории таджикской литературы Таджикского государственного института языков имени Сотим Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, E-mail: rectorat@ddzt.tj, тел.: (+992) 918 10 50 70

Автор пытается раскрыть исторические аспекты романа С. Улугзода «Фирдоуси» на основе сопоставления художественных и реальных фактов, что свидетельствует о роли произведения не только в духовном воспитания читателя, но и в отражении исторических событий. На этой базе, в статье, параллельно с импровизаторством говорится об особенностях мастерства писателя как историографа.

Ключевые слова: Улугзода, Фирдоуси, Шахнаме, Ҳушанг, роман, образ, беседа, произведение.

IMAGE ARTISTRY AND REALITY IN THE NOVEL OF SOTIM ULUGZODA “FIRDAVSI”

Nodirova Mavzuna Akbarshoewna - researcher of chair of Theory and History of Tajik Literature of Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., E-mail: rectorat@ddzt.tj. phone: (+992)918105070.

In this article, the author tries to reveal the historical aspects of the novel "Firdawsi" by Sotim Ulughzod on the basis of real factors, which show the role of the work not only in the development of spiritual education of the reader, but also in the reflection of historical events. On this basis, the article, in parallel with improvisation refers to the characteristic features of the writer as a master chronicler.

Keywords: *Ulugzoda, Firdavsi, Shohnoma, Hushang, novel, image, conversation, piece.*

Рӯзгору осор ва зиндагии Ҳаким Абулқосим Ҳасан ибни Исҳоқ ибни Шарафшоҳ Фирдавсӣ кайҳост, ки диққати арбобони машҳури сиёсӣ, адабию фарҳангӣ ва мутафаккирони бузурги Шарқу Ғарбро ба худ ҷалб намудааст.

Аввалин андешаҳо дар бораи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и кӯҳанӯз дар замони худи шоир ба вучуд омадаанд. Сипас, ҳаёт, шахсият ва корномаи эҷодии Фирдавсӣ чи дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва чи дар Эрон дар арафаи ҷашни ҳазораи зодрӯзи шоир соли 1934 оғоз ёфтааст. Таваҷҷӯҳи Сотим Улуғзодаро ин ҷеҳраи адабию фарҳангӣ ва таъриҳӣ хеле барвақт, ҳанӯз аз овони ҷавонӣ ба худ ҷалб намуда будааст. Профессор Р. Мусулмонқулов қайд мекунад, ки «Ҳанӯз ҷавон буд (С. Улуғзода – Н. М.), ки диққаташ ба ҳам осаибе завол ҷалб шуд. Дар соли 1934 дар съезди якуми нависандагони тоҷик якшаба маҷлиси съезд ба Фирдавсӣ баҳшида шуда буд. Дар он маросим суханронии Лоҳутӣ, Фитрат, Айнӣ, қироати ҷозибаноки Лоҳутӣ аз «Шоҳнома» ва қироати Раҳим Ҳошим ҳаҷви сulton Маҳмудро ба С. Улуғзода таъсире кардаанд, ки аз он пеш ҳеч як ҳониши шеъру достонҳо ва суханронихо дар бораи шоирон он гуна муассир набуданд» [5, 192].

С. Улуғзода ба оғаридани образи Фирдавсӣ яку якбора напардохта, сараввал адаб достонҳои «Шоҳнома»-ро аз назм ба наср баргардонида, солҳои 1976 – 1977 дар ду китоб пешкаши ҳонанда кардааст. Ин ҳама пайвандгариҳо ба эҷодиёти Фирдавсӣ барои ташаккулу инкишофи образи шоирин ҳамосасаро беасар набудааст.

Навиштани шеъру асарҳои бадеиву ҳунарӣ оид ба рӯзгору осор ва фаъолияти адабии ҷеҳраҳои фарҳангиву таъриҳӣ барои адабиёти тоҷику форс падидай нав нест. Дар заминаи рӯзгору осор ва эҷодиёти ин ё он адаб даҳҳо осорро метавон номбар кард, ки ҳаёт ва эҷодиёти Абулқосим Фирдавсӣ низ далели ин гуфтаҳо мебошад. Ба таъбири профессор X. Асозода, «Чунин шуд, ки ин ровии Сосониён Сомониён (Фирдавсӣ – Н.М.) дар садаи бистум боиси таваҷҷӯҳи суханшиносони шеъру адаби форсии тоҷикӣ гардид, ки романи «Фирдавсӣ»-и С. Улуғзода аз намунаи беҳтарини ин осор ҳоҳад буд» [3, 51].

Соли 1986 романи «Фирдавсӣ» ба миён омад, ки он чун як навъ ҷамъбасти тамоми асарҳои адабии то он давра ба майдон омадаи нависандад буда, дар айни замон барои оғариниши образи Фирдавсӣ ватасвири ҷараёни таълифӣ асари безаволи ў «Шоҳнома» саҳифаҳои нав илова кард.

Аз ҷониби дигар шахсияти Фирдавсӣ, мақому ҷойгоҳи ў дар таърихи фарҳангу адабиёти ҷаҳонӣ андак нест. Гузашта аз ин, адабе, ки ба худ ҷуръати тасвири симои ҷунин бузургмардеро медиҳад, бояд фарогири доништу мутолиоти густурда, боҳабар аз раванди рушду камоли фарҳангӣ ҳазорсола бошад. С. Улуғзода бидуни шак ҳамаи ин мазияту омодагиҳои лозимаро барои эҷоди ҷунин асаре дар ихтиёр дошт ва ошноии ў бо рӯзгору осори устод Фирдавсӣ аз замони хурдсолӣ шурӯъ шуда буд.

Романи мазкур ҳангоми дар қайди ҳаёт будани муаллифи он се маротиба (матни маҷаллаи «Садои Шарқ» 1986. – №11 – 12, нашри аввали китобӣ 1988, нашри дуюми китобӣ 1991) чоп гардидааст. Аз ин маълум мешавад, ки романи «Фирдавсӣ» тавассути меҳнати пурмашаққати эҷодӣ ва донишандӯзии ҷандинсолаи С. Улуғзода ба табъ расидааст. «Навиштани романи «Фирдавсӣ», – қайд намудааст С. Улуғзода, - бароям кори осон набуд. Ва ман имрӯз ҳам, ки

онро анчом додаам, ба он сабук наменигарам. Он чустучӯҳо мутолиаи зиёде тақозо дошт. Дар сипардани ин марҳила мушкилоте беандоза раҳгирам кардан» [8, 3].

Маълум, ки то навиштани романи «Фирдавсӣ» ва тасвири образи шахсиятҳои бузурги адабӣ ва фарҳангию таърихӣ С. Улуғзода таҷрибаи зиёде ҳосил намуда буд. «Бинобар сабаб аз лиҳози донишу таҷрибаи қасбӣ Улуғзода ҳамаи имконотро дошт, ки ба таълифи чунин як асаре (романи «Фирдавсӣ» – Н. М.) даст зада бошад» [12, 136 – 150]. Ин аст, ки асари мазкур ва муаллифи он ҷойгоҳеро миёни фарҳангиёни ватанию ҳориҷӣ ноил шудаанд.

Аҳамияти эҷодиёти С. Улуғзода дар тадқиқу тасвири образҳои гузаштагон назаррас буда, далели гуфтаҳои фавқ образи Фирдавсӣ дар романи «Фирдавсӣ» мебошад.

Аз «Равзанаи меҳр» ном мақолаи мунаққид Ч. Бақозода бармеояд, ки С. Аюбов ном хонанда романи «Фирдавсӣ»-ро мутолиа карда, соли 1987 таассуроти худро ба воситай мактуб ба нависандай он иброз медорад. Ба ақидаи С. Аюбов, образи Фирдавсӣ чун симои ватанпарасту эътиқодманди давлати овозадори Сомониён дар асар пурра ба камол расидааст. Аммо, ба андешаи С. Аюбов ва адабиётшинос X. Мирзозода дар «Романро проблема мебояд» (1989) ном мақолааш камбудии романи «Фирдавсӣ» - ро дар он мебинанд, ки С. Улуғзода мебоист Фирдавсиро сувору дардкаши инқизори давлати овозадори Сомониён нишон медод. Сотим Улуғзодаро масъалагузорӣ ва муҳокимаронҳои С. Аюбов ва профессор X. Мирзозода водор намудааст, ки ба онҳо принципҳо ва маҳсусиятҳои романҳои таърихири шарҳ диҳад. «Ман (С. Улуғзода - Н. М.) ҳақ надоштам Фирдавсии ҳаёлие эҷод кунам. Бароям он Фирдавсие зарур буд, ки «Шоҳнома» эҷод карда ва тавре ки маълум аст, на ҳама номаҳо шоҳномаанд. Дар дарёфти сарчашмаҳо муайян соҳтани муҳити иҷтимоии давраи зиндагонии он абармарди сухан (Фирдавсӣ – Н. М.) дар ҳудуди Тоҷикистон ва мамлакат адабиёти ноҷизу нокифоя арзи вуҷуд мекунад. Наметавонистам ҳудсарона, бидуни далелу асос шоири бузургро сувору дардкаши сукути Сомониён ба қалам диҳам» [8, 3].

Ба нокифоягии сарчашмаҳои таърихию адабӣ нигоҳ накарда, аз мулоҳизаҳои С. Улуғзода маълум мегардад, ки нависанда ҳангоми оғаридани образи Фирдавсӣ, замони зиндагӣ ва вазъияти иҷтимоии нависанда принципи асосӣ ҳамоно содиқ будан бо ҳақиқати таърихӣ мебошад. Барои аз воқеъияти таърихӣ дур нарафтану ҷанбаи таърихии асарро нигоҳ доштан С. Улуғзода ҷиҳати қонеъ гардонидани мусоҳибаш намоишномаи кинофилми муаллифи эрониро мисол оварда, таъкид мекунад, ки «дар он Фирдавсӣ ҷонибдор ва ҳаммаслаки Абӯалии Симҷурӣ, ки бар зидди Сомониён исён карда буд». Чунин муҳокимаронҳои нависанда водор месозад, ки ҳангоми оғаридани чехраҳои фарҳангию таърихӣ, аз ҷумла романи «Фирдавсӣ» ўзаррае аз ҳақиқати таъриҳ, ҳарчанд ки адабиёти бадӣ ин ҳуқуқро дорад, берун набаромадааст.

Дигар масъалае, ки мавриди таваҷҷуҳи С. Аюбов қарор гирифтааст, бетаваҷҷӯҳии Фирдавсӣ нисбати таълиму таҳсил ва тақдири минбаъдаи Ҳушанг, фориғболӣ кардани шоир ба марғи нобаҳангоми ҷигарбандаш дар асар мебошад. Ба андешаи мо, чунин мулоҳизаҳои С. Аюбов аз воқеъият дур буда, дар роман аз боби аввали «Хонаводай деҳнишин» сар карда, Фирдавсӣ аз таълиму таҳсили Ҳушанг дар мадраса ва атрофиёни ўзашми нигаронӣ дорад.

«Хушанг, мешунавам, ки ту дар шаҳр ба худ рафиқони нав ёфтай ва ба онҳо ҳарифбозӣ мекунӣ, вақти гаронбаҳои таҳсилро зоеъ мекунӣ» [11, 9].

Гумон меравад, ки мактуби хонанда С. Аюбов баъди ба нашр расидан романи «Фирдавсӣ» дар маҷаллаи Садои Шарқ (1986, №11 - 12) ба С. Улуғзода ирсол шудааст. Ҳол он ки дар «Доги фарзанд» ном боби нашрҳои китобӣ мо мебинем, ки мусибати ногаҳонии ҷигарбандаш Ҳушангро Фирдавсӣ таҳаммул карда натавониста, ба бистари беморӣ меафтад. Ҳатто, дар болини беморӣ низ ба ёди ӯ будааст, ки марсияи дар марги фарзандаш суруда шаҳодати ин гуфтаҳо мебошад.

*Маро буд навбат, бирафт он ҷавон,
Зи дардаши манам ҷун тани беравон.
Зи бадҳо ту будӣ маро дастгир,
Чаро роҳ ҷустӣзи ҳамроҳи пир?
Магар ҳамраҳони ҷавон ёфтӣ,
Ки аз пеши ман тез биштофтӣ?
Ҳамебуд ҳамвора бо ман дуруши,
Барошуфту якбора бинмуд пушт.
Бирафту ғаму ранҷаш эдар бимонд,
Дилу дидаш ман ба ҳун барнишонд... [11, 95]*

Чи аз асар ва чи аз марсияи дар марги фарзандаш сурудаи Фирдавсӣ маълум мешавад, ки Ҳушанг ҷавони сангдилу қӯтоҳандеш ва камфитратест, ки бар дили ҳастаи падар ҳамеша заҳмҳои дарднок мезад. Ҳатто лаҳзаҳое шудааст, ки аз падараши шикоят мекард, ки умри худро сарфи қиссанависӣ кардааст. Аммо, ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, Фирдавсӣ ҳамчун падари ғамхору мушфиқ дар марсияи вафоти писараши сӯзи дилаш, дарду аламашро баён кардааст.

Романи «Фирдавсӣ» дорои мазмуни баланди таърихи бадеӣ буда, фарогири мавзӯю масъалаҳои гуногун мебошад. Яке аз ҳамин гуна масъалаҳое, ки то ҳол миёни муҳаққиқони эҷодиёти Фирдавсӣ ҳалли худро наёфтааст, моли Фирдавсӣ будан ё набудани ҳаҷвияи дар ҳаққи султон Маҳмуд сурудаи ӯ мебошад. Ҳар як муҳаққиқе, ки аз Фирдавсӣ ё «Шоҳнома» -и ӯ сухан кардааст, ҳатман дар мавриди он ҳаҷвия ибрози андеша намудааст. Устод Айнӣ низ дар рисолаи ба Фирдавсӣ бахшидаи худ, зикре аз ин ҳаҷвия намуда, дар асоси ривояти Низомии Арӯзӣ (Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ. 11, китоби якум 1963. С. 7- 51) таъкид намудааст, ки он моли Фирдавсӣ буда, аз тарафи Испаҳбад ҳаридорӣ ва маҳв шудааст.

Дар мусоҳибааш С. Улуғзода бо Сафар Абдулло низ сари масъалаи ҳаҷвия истодагарӣ намуда, таъкид намудааст, ки «Аввалан, ман (С. Улуғзода – Н. М.) муътақидам, ки ҳаҷв моли Фирдавсист. Соҳибони ақидаи акс истинод бар он мекунанд, ки як қисм байтҳои ҳаҷвнома дар ҷойҳои гуногуни «Шоҳнома» вомехӯранд – шахсе гӯё он байтҳоро ҷида ба ҳаҷвномае, ки худ навиштааст, дохил кардааст. Ин ба даъвои онҳо далел намешавад, балки даъвояшон як гумони бедалел аст. Агар ҳаҷв моли худи шоир набошад, ҷунин ҳабари таъриҳӣ аз кучо омад, ки волии Табаристон, ки худ аз нажоди Яздигирди Шаҳриёри Сосонӣ будааст, аз тарси Маҳмуд ҳаҷвномаро аз Фирдавсӣ ҳарида сӯзонд» [1, 14-15].

С. Улуғзода кӯшидааст, ки дар асарҳои бадеӣ - таъриҳӣ, аз ҷумла романи «Фирдавсӣ», таҳайюли бадеиро бо такя ва санаду хӯҷҷатҳои таъриҳӣ мояи асосӣ қарор дихад, ки ба он ҳам ноил гаштааст. Дар роман баробари он, ки сухан аз

денишу фазилат, одобу эҳтироми таърихи халқи худ ва суннатҳои мардумӣ меравад, инчунин мубоҳисаҳои шадиди сиёсию мазҳабӣ низ ба тасвир омадааст, ки онҳоро С. Улуғзода бо як маҳорати баланди нигорандагӣ ба қалам додааст.

Чунончи, аз асар маълум аст, ки Фирдавсиро ба ҷурми қарматӣ будану ба назм овардани гузаштаи Аҷам дар «Шоҳнома» зери тозиёна қарор дода, нисбат ба ин асари безавол беэҳтиромӣ зохир намуда, дар пиронсолӣ хору залилаш мекунанд. «Аз нахустин саҳифаҳо (романи «Фирдавсӣ» дар назар аст – Н. М.) манзараи муборизаҳои мазҳабии замон хеле итминонбахш аст. Ҳусусиятҳои ғоявии «Шоҳнома» ваҷҳи афзудани чунин талошҳо мегардад. Аҳли таассуб барои бесилоҳ кардани Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро сафсата эълон мекунанд» [9, 138]. Масоили зайл ба сари Фирдавсӣ баъди ба шайх Абулқосими Гургонӣ номаи шикоят бурдани Абдунабии имоми шодобӣ дар бораи он, ки Фирдавсӣ қиссаҳои маҷусӣ менависад ва сазовори ҷазост мегӯяд, таҳдидҳо меоранд. Ҳуллас, пас аз он ки Фирдавсӣ вафот мекунад, шайх Абулқосими Гургонӣ бо ҷурми назми он қиссаҳо садди роҳи ҷанозаи Абулқосими Фирдавсӣ мешавад. Ва дар охири роман бахшида шудани гуноҳи Фирдавсӣ аз тарафи шайх Абулқосими Гургонӣ баъди дар хоб диданаш Фирдавсиро ба хотири ҳамон байте, ки дар ситоиши Ҳудо гуфта буд:

*Ҷаҳонро баландиву пастӣ туӣ,
Надонам чӣ, ҳарчи ҳастӣ, туӣ* [11, 252]

бахшоиш ёфтааст, оварда шудааст, ки дар ин маврид низ С. Улуғзода ҳикояти мазкурро дар асоси «Асрорнома»-и Ғаридуддини Аттор маҳаки асосӣ қарор додааст.

Бояд хотиррасон намуд, ки бисёре аз ҷузъиёту порчаҳои романи «Фирдавсӣ» иборат аз таҳаюл ва зодаи зехни С. Улуғзода нест, балки барои оғариниши ҳар як қисмат ва ҳатто ҷузъиёти ин шоҳасар нависанда ба адабиёти марбут, маъхазу сарчашмаҳои адабӣ ручӯъ намуда, то ҳеч андешае дар қисмати зиндагии Фирдавсӣ бепоя набошад. Барои таъииди фикр метавон мисолеро зикр намуд, ки ба маросими дафни шоир иртибот дорад.

Зимнан қайд бояд кард, ки дар мавриди ҷанозаи шоир ва мочарое, ки перомуни он ба амал омадааст, дар сарчашмаҳои адабие, чун: «Ҷаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии самарқандӣ, «Асрорнома»-и Аттори Нишопурӣ, «Нафоис – ул-фунун»-и Шамсиддин Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ ҳикоёти шабехе оварда шудаанд, ки дар ҳамаи онҳо Шайх Абулқосим (Гургонӣ ё Қушайрӣ – Н. М.) монеи дар гӯристони мусулмонон дағнӣ кардани шоир мешавад. Роҷеъ ба масъалаи мазкур дар китоби шоир Доро Наҷот «Шайх Абулқосими Гургонӣ» (Душанбе, 1999) ва мақолаи адабиётшинос М. Нарзикул «Андар муаммои ҷанозаи шоир» (Ҷойгоҳи сухан. – Душанбе, 2000. – С. 126 - 138) [6] баҳсҳои судманде ба миён омадааст. Дар ин баҳсҳо таъкид шудааст, ки устод С. Улуғзода «аз сарчашмаҳои мӯътамад, аз ҷумла «Асрорнома»-и Шайх Ғаридуддини Аттор» (33, 102) ин маълумотро гирифтааст. Чи хеле ки адабиётшинос Мисбоҳиддини Нарзикул қайд мекунад: «Ағлаби муҳаққиқон ва донишмандоне, ки дар масъалаи муносибати Абулқосими Фирдавсӣ бо намояндагони дин дар замонааш сухан гуфтаанд, ҳамоно ба гуфтаи Шайх Ғаридуддини Аттор истинод кардаанд» [6, 128].

Нависанда дар романи «Фирдавсӣ» аз таҳайюли бадей, ки ҳақиқати адабиётро бе он наметавон дарёфт, бо мавқеъ ва дар мавриди мувоғиқ истифода намудааст. Аз ҷумла, дар асар образи ҳамсари Фирдавсӣ Фотимабону,

фарзандонаш Хушанг ва Манижа бофтаи хаёлоти нависанда мебошанд. Ҳамзамон дар асар бобе бо номи «Зиёрати Тоқи Кисро» ҳаст, ки Фирдавсӣ баъди дидани он манзараҳои хузнангез ва намуди Тайсафун мутаассир ва маҳзун гардида, ба ёди он замонҳое, ки Эрон кишвари соҳибистикӯл ва муттаҳиду муқтадир буд, рӯй ба сӯи Тоқи Кисро истода намоз мегузорад. Ба андешаи мо, ин гуна рукни хаёл таъсири ғоявию бадей ва маърифатомӯзии романро пурзӯр кардааст. Ҳуди С. Улуғзода қайд намудааст: «Тавассути асари бадей паймудани сафаҳоти таърих дилработар аст, зоро дар ин маврид далоили таърих дар либоси бадеият пеши чашми хонанда ҷилвагар мегардад ва хонанда баҳраи дугона мебарад: дарёфти далоили таърих, ҷараёни воқеаҳо ва лаззат аз қаломи бадеъ. Ҳадафи баъдӣ аҳамияти тарбиявӣ доштани асарҳои таърих мебошад» [8, 3].

Романи «Фирдавсӣ» асари миллист. Аз ин рӯ, нависанда ба хотири зинда кардану нигоҳ доштани рӯҳи миллии асар аз тасвири воқеа ва кушоиши гиреҳҳо, таҷассуми ақидаву ғояҳои нек, чигунагии образу ҳарактерҳо мөҳирона истифода намудааст. Замоне ки романи «Фирдавсӣ» ба нашр расид ҷомеаи Тоҷикистон дар останаи як таҳаввули фикрӣ қарор дошт. Аз ин нигоҳ мо ҷойгоҳу нақши ин бузургасарро дар парвариши идеяи миллӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ, эҳсоси баланди ватандориву меҳандӯстӣ ниҳоят арзишманд мешуморем.

Мунтаҳои сухан ин аст, ки агар аз таълифи «Шоҳнома» то кунун садсолаҳо сипарӣ шуда бошад ҳам, лекин он сухани волоء, ки Фирдавсӣ дар либоси назм ба тасвири оварда буд, С. Улуғзода ҷараёни таълифи ин асарро дар асоси далелу ҳуччатҳои мӯътамад дар романи «Фирдавсӣ» ба қалам додааст.

Адабиёт

1. Абдулло С. Сухан аз рӯзгори Фирдавсӣ // Адабиёт ва санъат. – Душанбе, 1987. – 19 феврал. – С. 14 -15.
2. Айнӣ С. Куллиёт. Ҷ. 11, китоби якум 1963. - С. 7- 51
3. Асозода Ҳ. Абулқосим Фирдавсӣ дар шинохти Сотим Улуғзода. – Душанбе: Адиб, 2000. – 80 с.
4. Аттор Фаридуддин. Асрорнома. Бо тасҳех ва таълиқоту ҳавошии дуктур Саид Содики Гавҳарӣ. – Техрон: Шавқ, 1338 ҳ. – 442 с.
5. Мусулмонқулов Р. Дар бояни Фирдавсӣ // Эъҷози ҳунар. – Душанбе: Адиб, 1992. – С. 140 – 290.
6. Нарзиқул М. Андар муаммои ҷанозаи шоир // Ҷойгоҳи сухан. – Душанбе: Адиб, 2006. – С. 126 – 138.
7. Наҷот Ҷ. Шайх Абулқосими Гургонӣ. – Душанбе: Шарқи озод, 1999. – 124 с.
8. Раҳмонов Н. Ғуҳар бе ҳунар нописанд асту хор // Газетаи муаллимон. – 1987. – 29 сентябр. – С. 3 – 4.
9. Раҷабӣ М. Сотим Улуғзода – абармарди набард ва андеша. - Душанбе: Деваштич, 2004. – 172 с.
10. Улуғзода С. Пири ҳакимони Машриқзамин. – Душанбе: Маориф, 1980. –195 с.
11. Улуғзода С. Фирдавсӣ. – Душанбе: Адиб, 1991. - 253 с.
12. Шарифов Ҳ. Гӯяндаи достони таърихи тоҷикон // Озурдагон ва умедворон. – Душанбе: Сино, 2001. – 195 с.

МУҲАММАД ИҚБОЛ – ЯҚКАТОЗИ МАЙДОНИ ШЕЪРУ ФАЛСАФА

Байюмӣ Муҳаммад - магистранти курси 2-юми ихтисоси забон ва адабиёти тоҷики Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (992) 911039152.

Дар мақола оид ба мақому мартаба ва таъсири осори Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ ба афкору эҷодиёти адібони араб дар нимаи аввали асри XX сухан рафта, Муаллиф, аз як сӯ, обрӯю эътибори Муҳаммад Иқболро дар ҷашми мутафаккирону шоирони муосири араб бо мисолҳои муътамад асоснок намуда, аз дигар тараф, таъсири эҷодиёти ўро ба зеҳну андешаи аҳли фазлу адаби дунёи араб нишон додааст.

Калидвожаҳо: Муҳаммад Иқбол, Муҳаммад Ҳусайн Ҳайкал, Маҳмуд Сомӣ Борудӣ, шеъри фалсафӣ, гоя, маъни, ҷон, қазову қадар, зебоӣ, фарду миллат.

МУҲАММАД ИҶБАЛ – НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ПОЭТ И ФИЛОСОФ

Байюми Муҳаммад – магистрант первого курса кафедры таджикской литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Муҳаммадиева 17/6, тел.: (992 37) 2325000; 911039152.

В статье рассматривается отношение арабских мыслителей и литераторов первой половины ХХв. к личности Мухаммада Икбала. Автор делает попытку анализировать его влияние на умы и творчество современных ему представителей арабской мысли и культуры. На основании убедительных примеров он доказывает, что Икбал пользовался огромным авторитетом у арабской интеллигенции, яркие представители которой удостоили его вслед за известным египетским поэтом Баруди прозвищем “Рыцарь меча и пера”.

Ключевые слова: Муҳаммад Иқбал, Муҳаммад Ҳусейн Ҳайкал, Маҳмуд Сами Баруди, философское стихотворение, идея, поэтический мотив, душа, судьба, красота, индивидуум и общество.

MUHAMMAD IQBAL – THE INIMITABLE POET AND PHILOSOPHER

Вауумӣ Махомед - undergraduate of the first course of department of the Tajik literature of the Tajik state institute of languages of Sotim Ulugzoda, 734019, Dushanbe, Mukhammadiyev St. 17/6, phone: (992 37) 2325000; 911039152.

The article deals with the attitude of Arab thinkers and writers of the first half of the XX century to the personality of Muhammad Iqbal. The author makes an attempt to analyze his influence on the minds and creativity of contemporary representatives of Arab thought and culture. On the basis of convincing examples, he proves that Iqbal enjoyed great prestige among the Arab intelligency, bright representatives of which awarded him after the famous Egyptian poet Barudi nickname “Knight of swords and feathers.”

Keywords: *Muhammad Iqbal, Muhammad Hussein Haikal, Mahmoud Sami Barudi, philosophical poet, idea, poetic motif, soul, destiny, beauty, individual and society.*

Лақаби “Диловари майдони шеъру фалсафа”-ро барои Муҳаммад Иқбол камина аз лақаби шоири араб Маҳмуд Сомӣ Борудӣ ахз кардам, ки бар ӯ шуарои араб гузаштаанд. Ӯ шоири муосири Миср буд, ки дар артиши он кишвар ба ҳайси афсари баландрутбае ифои вазифа мекард. Борудӣ дар инқилоби соли 1881 Миср иштирок кардааст. Ӯ бо қалам ва силоҳаш мечангид. Аз ин хотир шуарои араб ӯро “Яккатози майдони шамшеру қалам” ном бурдаанд [5].

Муҳаммад Иқбол низ чун Борудӣ шоири азим ва файласуфи бузурге буд. Аз ин хотир ба лақаби “Яккатози майдони шеъру фалсафа” сазовор аст. Ба лоиқ будани Муҳаммад Иқбол ба чунин лақаб адади бузурге аз удабои машҳури муосир гувоҳӣ медиҳанд:

1. Доктор Муҳаммад Ҳусайн Ҳайкал адиби муосири Миср мегӯяд: “...Ин мард (Муҳаммад Иқбол) дар тамоми олам ба таври ом ва дар олами исломӣ ба таври хос фалсафаи ҷадидеро поягузорӣ карда дар қолаби шеър рехт, ки эҳсосу замиири бузургони зиёде аз оламро ба ҷунбиш овард...” [4;1, 13]

2. Доктор Наҷиб Гелонӣ нависандай муосири Миср мегӯяд: “Муҳаммад Иқбол наҳост, ки шеър фалсафаи маҳз бошад, балки хост, ки шеъро ба анвоъи фикр, назарияҳои содиқона, ҳақоиқи вучуд ва ниҳояти мавҷудот... омехта созад...” [4,14].

3. Устод Муҳаммад Робиъӣ Ҳасани Надавӣ, раиси Доғишгоҳи Надваи Уламои Ҳиндустон мегӯяд: “Шоири Ислом доктор Муҳаммад Иқбол (р) шоирест, ки дар миёни ҳамасрони худ аз маконату ҷойгоҳи баланде барҳӯрдор аст. Ӯ дар фикру андеша, ҳаёл, фалсафа ва тамоми фан нобигаи замони худ аст... [4;1, 16].

Воқеан шеър ҳаёли фарохи беҳудуди мулоиме аст, ки қарҳтӣ ва барҷомондагиро намепазирад, балки отифаҳоро ба ҷунбиш, дилҳоро ба бозӣ ва рӯҳҳоро ба парвоз водор месозад. Аммо фалсафа ҳақоиқ ва воқеиятест, ки дар он ҳаёл вучуд надорад, мантиқи силсиладорест, ки оғоз ва анҷом дорад, дурушт аст, дар он мулоимӣ эҳсос намегардад, ҳамеша бо ақл дар баҳсу ҷидол буда, онро ба бунбости машоқил мерасонад. Муҳаммад Иқбол бо вучуди ин ки миёни ин ду дар табиату равиш дурии зиёде дида мешавад, омезиши мантиқие эҷод намудааст [2, 81].

Оре, Муҳаммад Иқбол тавонистааст, ки миёни ин ду ҷамъ оварад, балки ӯ барои мо ба таъкид баён мекунад, ки ҳар жанре, ки ӯ эҷод кардааст, қалимаҳои бедалел ва ё афкори беҳадаф набуда, балки ҳар қалимаи он ба ғояе мерасонад, ки аз барои он гуфта шудааст. Аз назари Муҳаммад Иқбол ҳаёти шеър ба андозаи афкорест, ки дар он рехта шудааст. Зебогии авзони он дар маонии олии он аст. Ҳусни қасида дар назарияҳои дақиқу содиқонаи он аст ва мондагории осори адабӣ ва бузургии он дар таъбирҳоест, ки аз вичдони ростин ва фикри дурахшон маншъ мегирад [2, 82].

Фарқ миёни шеъри вичдонӣ ва шеъри фалсафӣ камтар ба назар мерасад, зоро ҳар ду таъбирае аз отифаю эҳсосоти шоир мебошанд. Ҳеч шеъре бидуни маонии олии ва афкори бузург ҷойгоҳи баланде дар доираҳои адабӣ пайдо карда наметавонад. Осори Муҳаммад Иқбол аз ҳамин қабил ашъорест, ки дар вазну қоғия ва қолаби зебо рехта шудаанд. Аз ин ҷост, ки шоир, нависанда, нокид ва

файласуфи англис Самуел Тайлер Колереч, ки узви Чамъияти Адабии Шоҳаншохии Бритония буд (1798–1834), мегӯяд: “Ҳеч инсон шоири бузург ва нозими барчаста шуда наметавонад, то ки файласуфи огоҳ ва мутафаккири нуктасанҷ набошад, зоро шеър атру хушбӯии илму маърифат, афкору андеша ва шууру отифай инсон мебошад...” [2, 83].

Муҳаммад Иқбол бар ин андеша буд, ки осори адабӣ барои фаҳмидани ҳақоиқи ҳаёт ва расонидани он ба таври возеху ошкор ба тамоми мардум аст. Осори адабӣҳаргиз барои хушию хушгузаронӣ ва ё мотаму таслиятбахшӣ нест. Аз ин чост, ки шоир дар девони “Асрори худӣ” мегӯяд:

Шеърро бошад рисолат дар ҳаёт,
Ҳеч табдиле нагирад то мамот.
Он агар аз нағмаи Ҷиброил аст,
Ёзи нафхи суре аз Исрофил аст.

Аллома Муҳаммад Иқбол соҳиби рисолати возех аст, ки барои расонидани он саъю кӯшиши содиқона ва муҳлисона ба ҳарҷ медиҳад. Рисолати ў дар қолаби жанрҳои муҳталифи шеър аст, баробар аст, ки он шеър ба монанди пайдомҳои Ҷабраил мулоиму равон бошад ва ё ба монанди дамидан сури Исрофил қавию даҳшатбор. Рисолате, ки Муҳаммад Иқбол дар назар дорад, рисолати умумӣ барои тамоми башарият аст, ба сӯи тамоми мардумони гуногун аз нигоҳи нажод, ранг, забон ва эътиқод бидуни тафриқа мебошад, зоро ин рисолат ҳеч гуна ҳудуди замонӣ ва макониро эътироф намекунад [2, 84].

Аммо асрори таъсири шеъри Муҳаммад Иқбол ба хонанадаи осораш дар чист? Ба ин савол устод Абул Ҳасани Надавӣ чунин посух медиҳад: “Касе гумон дорад, ки уламо дар миёни худ ба қуввати илм, ба маълумоти фаровон ва ҳушу заковати зиёд бартарӣ доранд ва гумон барад, ки шоирон дар миёни худ ба нерӯи шоирӣ, ҳусни ихтиёри алфоз ва маонии дақиқ бартарӣ доранд ва чунин пиндорад, ки нависандагон ба мутолиаи зиёд, таълифоти бисёр миёни яқдигар бартарӣ доранд ва муаллимон ба омодагии хуб дар гузаронидани дарсхо дар миёни худ бартарӣ доранд ва пешвоёну исплоҳкорон бо суханварӣ, услубҳои сиёsat, ақлу хирад миёни худ бартарӣ доранд, хато мекунад. Илова бар ҳамаи ин, бартарӣ аз тариқи муҳабbat ба дигарон ва ихлосманд будан ба ҳадаф ба даст меояд. Агар шахсеро мебинед, ки бар шахси дигаре бартарӣ дорад, ба хотири он аст, ки ҳадафи ў дар вуҷудаш ҷойгир шуда, дар мачрои руҳаш ҳаракат мекунад. Қалбу фикри ўро мусаххар карда, лаззатҳои шуҳрату мол ва мансабро аз ў дур месозад ва ҷойгузини шахсияти ў мегарданд. Ҳар гоҳ сухан гӯяд, ба забони ҳадафаш ҳарф мезанад ва агар чизе бинависад, бо қалбаш менависад ва агар фикр кунад, пас ба ақлаш фикр мекунад ва агар қасеро дӯст дорад ва ё шум бинад, пас ба қалбаш анҷом медиҳад” [3, 28].

Барои тасдиқи гуфтаҳои худ дар мавриди нерӯи оламшумули Муҳаммад Иқбол дар зимоми шеъру фикрро ба даст гирифтан, ки онро гоҳе фалсафа ҳам меноманд, баъзе масоили фалсафиро, ки ҷавоби қонеъкунанда додааст ва ё илочи муносибе дар қолаби шеъри олӣ реҳтааст, меорем:

Масъалаи якум: муносибати Муҳаммад Иқбол аз қазову қадар. Ў баён мекунад, ки инсон бояд ба қазову қадар рӯ оварда, пайваста дар ҳаракат бошад ва ҳеч гоҳ аз амал даст накашад, зоро аз амал даст кашидан муҳолифи имон ба қазову қадар аст:

Мачӯ дар сириштат ту тарки талаб,
Ки бошад муҳолиф ба тақдири раб.

Ба аҳли талаб тақдир омад фарох,
Ки вомондагонро на куху на коҳ [4,2, 48].

Инсон бояд, ки асбоби ризқро дар ҳар макон бичӯяд, зеро замини худованд васеъ аст.

Масъалаи дуюм: оё инсон ояндаашро худаш месозад ё ҳама чиз барои ӯ сохта шудааст? Муҳаммад Иқбол баён медорад, ки инсони зиндаи бо ҳаракат ҳадафу мақсади худро муайян месозад ва барои расидан ба он бо тамоми чидду ҷаҳд мекӯшад ва рӯзе ба он ҳадафаш мерасад ва ҳеч гоҳ дasti умед аз даргоҳи Худованд намеканад. Вақте ки қуввату иродаашро аз даст медиҳад, партави шуълае, ки дар рӯшноии он роҳ мерафт, қатъ мегардад. Шоир мегӯяд:

Бақои ҳаёт бо ҳадаф асту бас,
Чу корвон равад аз қафои ҷарас.
Ки сирри ҳаёт дар талаб музмар аст,
Асосаш умеду амал дар бар аст.
Амалро даруни дилат зинда дор,
Ва ҷисмат макун қабри бенуру тор.

Дар ҷои дигаре магӯяд:

Умеди рафта марги зинда бошад,
Чуноне шуъларо набвад ҳавое [1.136].

Муҳаммад Иқбол дар шеъри дигаре мегӯяд, ки инсон бо исрор аз Парвардигораш рӯзӣ талаб мекунад ва осонӣ дар тамоми умураш меҳоҳад. Аммо баъзе инсонҳои гумроҳ ба назди қабрҳо рафта, ба такрор ва бидуни ҳастагӣҳоат меҳоҳанд, дар ҳоле ки соҳибони он қабрҳо ҷизе ба онҳо дода наметавонанд. Пас чи гуна инсон аз талаб кардан аз Парвардигори саховатмандаш, ки навмедин аз даргоҳи Ӯ куфр аст, навмедин шавад? Шоир чунин мегӯяд:

Аз санам навмедин набвад бехудо,
Пас ҷаро ту аз Ҳудо бошӣҷудо?
Ту намедонӣ магар куфри сарех,
Дар умеди канда мебошад қабех[4.1.444].

Масъалаи сеюм: Ҷамолу зебогӣ чист? Меъёри ҳақиқии он қадом аст? Оё меъёри ҳақиқӣ меъёри ғарбист? Сипас Муҳаммад Иқбол ба ин саволҳо посух медиҳад, ки ҷамоли ҳақиқӣ ин нафси соғ, қалби пок, фикри солим ва завқи хуб аст:

Бо ту гӯям, ай ҷавони шӯҳу шанг,
Он чи медонам зи фарҳанги Фаранг.
Он фасоди ақлу ҷашму ҳушу гӯш,
Рӯҳи он ҳолист аз номусу нанг.
Не дар он софии рӯҳу қалби пок,
Фикру вичдонро дар он бинӣ ба ҷанг.
Завқу шавқи зиндагонро рӯҳ нест,
Қалбҳо дар синаҳо монанди санг [4.2, 63].

Масъалаи ҷорум: чи алоқае миёни фард ва миллат вучуд дорад? Оё шахсияти фард вақте, ки барои миллаташ муҳлис ва барои фарзандони ватанаши ғамхор бошад, зоёъ мешавад? Аллома Иқбол баён мекунад, ки фард бо миллат зинда аст ва бо он нерӯманд аст. Баръакси он ки инсон худҳоҳ бошад, ба ҷуз ҳудаш қасеро дӯст надорад ва бар ватану ҳамватанонаш ҳайрҳоҳ набошад. Дар ин бора чунин мегӯяд:

Фардро рабти ҷамоат раҳмат аст,

Җавҳари ўро камол аз миллат аст.

Дар чои дигаре мегӯяд:

Фарду қавм оинаи яқдигаранд,
Силку гавҳар каҳкашону ахтаранд.
Фард мегирад зи миллат эҳтиром,
Миллат аз афрод меёбад низом.
Дар дилаш завқи нумӯ аз миллат аст,
Эҳтисоби кори ў аз миллат аст.
Пайқараш аз қавму ҳам ҷонаш зи қавм,
Зоҳираш аз қавму пинҳонаш зи қавм.
Дар забони қавм гӯё мешавад,
Бар раҳи аслоф пӯё мешавад [1, 58].

Масъалаи панҷум: нафси инсон дар миёни қайдҳо ва озодиҳост. Муҳаммад Иқбол баён медорад, ки инсон бояд, ки барои расидан ба ҳадафаш дар ҳаракат бошад, ҳеч монеае пеши ўро нагирад ва агар мушкилоте пеш омад, дар ҷояш наистад, бояд ки аз он гузарад ва барои мисол қиссаи “Қайс ва Лайлӣ” –ро меорад. Ҳангоме ба Қайс хабар доданд, ки Лайлӣ дар қаҷовааш нест, ў дар ҷояш ором нагирифт, балки дар саҳро ба ҷустуҷӯи ў баромад, зоро ҳадафи ў расидан ба дидори Лайлӣ буд:

Пеш о, эй он ки дар саҳро ба завқ,
Мезани бар ҳар тараф ғоме ба шавқ.
Сӯи манзилҳо ҷаро созӣ назар,
Ҷониби маҳмил намесозӣ гузар.
Чунки дар маҳмил дигар ҷонона нест,
Ҳар кучо ҷонона нест, он ҳона нест.
Субҳ чун ҷӯйи равон шав дар шитоб,
Шом чун наҳри давоне шав пуроб [4.2, 64].

Ин шаммае аз баҳри пурғановате буд, ки далолат бар нерӯи фалқулодаи Муҳаммад Иқбол мекунад, ки тавонист фанро дар хидмати афкору аҳдофаш чун василаи муносибе истифода кунад. Ин ҳама тавононии шоир басандад аст, ки ўро соҳиби лақаби “Яккатози майдони шеъру фалсафа” номем.

Адабиёт

إقبال، محمد. دیوان رموز بیخودی. با مقدمه احمد سروش. نشر ششم. - تهران: انتشارات کتابخانه سنایی، سال 1373 هجری.

الکیلانی، نجیب. إقبال الشاعر الثائر. الطبعة الثالثة. - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980.

الندوی، أبو الحسن. روائع إقبال. الطبعة الأولى. - دمشق: دار الفكر، 1960.

ديوان محمد إقبال. الأعمال الكاملة. الجزآن الأول و الثاني. الطبعة الثالثة. - دمشق: دار ابن كثیر، 2007.

الموارد الإلكترونية: mawdoo3.com

ГЕНДЕРШИНОСӢ ДАР ЗАБОН ВА АДАБИЁТ

Мухтарова Фарахбону Сатторовна – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи филологияи Шарқӣ Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш.Душанбе, кӯчаи Ф.Муҳаммадиев 17/6, тел.: 2325000; 2325003.

Дар мақола сухан дар бораи масоили гендерӣ дар забоншиносӣ ва адабиётшиносии тоҷик меравад. Инчунин муаллиф ба таври муфассал оид ба хусусиятҳои гендерии образи занон дар адабиёт ва таҳлили муқоисавии тасвири мардону занон дар адабиёт маълумот медиҳад.

Калидвозжако: гендершиносӣ, адабиёт, зан, мард, образ, мусбат, манғӣ, нобаробарӣ, таҳлил.

ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛИНГВИСТИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Мухтарова Фарахбону Сатторовна- кандидат филологических наук, доцент кафедры Восточной филологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г.Душанбе, ул. Ф.Муҳаммадиева 17/6, тел:2325000; 2325003.

В данной статье речь идет о гендерных проблемах в таджикском языке и литературе. В статье также представлен обзор гендерных особенностей женщин в литературе и сравнительный анализ мужчин и женщин в литературе.

Ключевые слова: пол, литература, женщина, мужчина, имидж, позитив, негатив, неравенство, анализ.

GENDER PROBLEMS IN LINGUISTICS AND LITERATURE

Mukhtarova Farakhbonu Sattorovna - candidate of philology, associate professor of *Near East languages* chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str. phone: 900 86 58 36

This article considers gender issues in the Tajik language and literature. The article also presents a review of gender characteristics of women in the literature and a comparative analysis of men and women in the literature.

Keywords: gender, literature, woman, man, image, positive, negative, inequality, analysis.

Дар Тоҷикистон гендершиносӣ, умуман ва гендершиносии лингвистӣ, маҳсусан, аз илмҳои нав буда, ҳанӯз вусъати бештаре пайдо накардааст. Ба масоили гендерӣ дар забоншиносӣ ва адабиётшиносии тоҷик бори аввал аз ҷониби профессори кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, шодравон Ф.Р. Амонова таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. Дар доираи татбиқи лоиҳаи «Гендер: забон ва адабиёт» соли 2001 дар факултети Шарқшиносии донишгоҳи номбурда ду семинари илмию амалий баргузор гардид, ки ба таҳқиқи масоили гендерӣ дар забон ва адабиёт баҳшида шуда буд. Маводи ин семинарҳо дар маҷмӯаи мақолаҳо бо номи «Гендер: забон ва адабиёт» ба табъ расид [2,37]. Дар

баробари мақолаҳои характери таҳқиқотӣ дошта ба баязе масъалаҳои назариявии омӯзиши масоили гендерӣ дар забон ва адабиёти тоҷик низ даҳл карда шуд. Самтҳои асосии имконпазирии таҳқиқот дар ин ришта низ муайян шуданд. Дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ низ аз ҷониби муҳаққики соҳаи гендер – М.Т. Маҳмадҷонова барномаи курси маҳсус таҳия гардида, ба нақшай таълим ворид гардид [4, 29].

Яке аз аввалин муҳаққиқони гендершиносии лингвистии тоҷик Ф. Амонова қайд кардааст, ки пажӯҳишоти гендерӣ дар забони тоҷикӣ ба дастовардҳои забошиносии Ғарб такя намуда, бояд дар самтҳои зерин сурат гирад:

1. Тафовутҳои интралингвистии забони занони тоҷик: тафовутҳо дар фонетика, фонология, грамматика ва лексика;
2. Пажӯҳиши хусусиятҳои зерини стратегияҳои гуфтугӯии занон ва мардон: а) дастболоӣ (хукмронӣ) – мард дар сӯҳбат; б) қолабҳои гуфтугӯии хоси занон;
3. Хусусиятҳои сӯҳбат дар гурӯҳҳои якчинса [1, 61].

Бо вучуди ин, метавон гуфт, ки гендершиносии лингвистӣ ва адабиётшиносии тоҷик ҳоло дар марҳилаи ибтидоии ташаккули худ қарор дорад ва метавонад дар оянда ба яке аз самтҳои муҳимми таҳқиқотӣ табдил ёбад.

Адабиёти бойи форсу тоҷик бо тамоми шӯҳрату шаҳомати ҷаҳонии худ метавонад манбаи хуби таҳқиқоти гендерӣ гардад. Тавре ки маълум аст, адабиёт мунъакиси ҳаёти реалист. Агар муносибатҳои гендерӣ қисми таркибии таҳқиқоти илмҳои гуманитарию иҷтимоӣ бошад, пас адабиёт дар ин соҳаи фаъолияти инсонӣ мавқеи хосаро ишғол менамояд. Дар баробари инъикоси ҳаёти реалист адабиёт аз бадеяти сухан, оғаридани образҳои манғиву мусбат, типикунонии образҳо, истифодаи санъатҳои гуногуни бадеӣ барҳурдор аст, ки тасвиру таҳқиқи масоили гендериро метавонад бо обуранги бадеӣ ва латофати сухан анҷом дихад.

Таҷдиди назар ба адабиётшиносӣ аз нуқтаи назари гендер аз ҷониби У. Сафаров ба тариқи зайл муайян шудаанд: «Нахустин гом дар ин роҳ раҳоӣ аз қолабҳои маъмулии тадқиқ аз қабили «Образи зан дар ашъори фалону фалон... шоир» мебошад. Аз осори гузаштагон нахуст бояд мубрартарин масоили гендерӣ, мисли хонавода, арзишҳои хонаводагӣ, муносибати падару фарзандон, муносибати бародарон, нақши синну сол, мӯҳтарам шумурдани солҳӯрдагӣ, таваҷҷӯҳи волидайн ба парвариши фарзандон, издивочу зоиш, расму суннати мавҷуд аз қабили фолгирӣ ва толеъбинӣ, интихоби ҳамсар, хостгорӣ, маросими ақди никоҳ, ҷиҳози арӯс, ҷашни таваллуди фарзанд, номгузорӣ ва ғайра мавриди омӯзишу баррасӣ ва арзёбӣ қарор гиранд» [7, 5].

Масъалаи инъикоси вазъи ногувори зан дар осори бадеӣ низ дар ин замина аз вазифаҳои умдатарини гендершиносӣ аст. Тавре ки У. Сафаров қайд мекунад, зан дар адабиёти пешинаи мо бозтоби мухталиф дорад. Зан агар аз дидгоҳи як адаб мавҷуди заифу ҳақиҷу нотавон аст, дар саҳнаи дигар чун маъшуқаи зебову ҳамсари ҷоннисор ҷилва мекунад. Ӯ ба тариқи хулоса қайд мекунад, ки барҳӯрди мо ба адабиёти муосир низ бояд дигаргуна бошад, зоро то солҳои 60-уми асри XX адибони мо ба масоили гендерӣ хеле сатҳӣ барҳӯрд намудаанд. Дар ин замина шеъре, ки воқеан шеър бошад, кам буд. Аксари онҳо занро дар майдони пахта

дидаву зебояш хонданд, савори трактораш карданду олихааш гүфтанд, дар сахро машғули каландзаниаш диданду зани озодаш хонданд. Танҳо аз нимаи дуввуми солҳои 60-ум ба баъд насли тозае ба майдони адабиёт ворид шуд, ки дидгоҳаш ба мавзӯи зан, чойгоҳи иҷтимоиву озодии он дигаргуну буд [7, 7].

Вобаста ба ҳадафҳои аслии таҳлили гендершиносӣ дар адабиёт ва ҳусусиятҳои миллӣ ва фарҳангии адабиёти тоҷик метавон ҷунин ҷанбаҳои муҳимми таҳқиқро дар ин соҳа муайян намуд:

1) Ҳусусиятҳои гендерии образи занон дар адабиёт. Ин масъала дар навбати ҳуд шоҳаҳои гуногунро дар бар гирифта метавонад, ки муҳимтарини онҳо ба тариқи зайл аст:

– **образи зан ҳамчун маъшуқа.** Нигоҳи адаб ба зан ҳамчун объекти ишқ. Ҳусусиятҳои тасвири маъшуқа, истифодаи таркибу ибораҳои ҳос барои тасвири ҷиҳатҳои гуногуни маъшуқа, санъатҳои бадеии маъмулии образоварӣ, портрети зан аз нигоҳи мард.

- **образи зан ҳамчун модар.** Силсилаи модарномаҳо дар адабиёти форсу тоҷик. Нигоҳи мард ба зан ҳамчун ба оғаридгори ҳуд. Тараннуми меҳри модарӣ ва қарзи фарзандӣ. Таҳлили забонии таркибу ибораҳо, ки барои оғаридани образи модар истифода мешаванд. Тасвири симои модар аз ҷониби адабаҳо: умумиятҳо ва тафовутҳои модарномаҳои шоирон ва шоираҳо. Таносуби санъатҳои бадеӣ дар оғаридани образҳои маъшуқа ва модар.

- **образи зан ҳамчун симои иҷтимоӣ дар баробари мард.** Тасвири ҳаёти занон, мавқеи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии онҳо. Образҳои манғӣ ва мусбати занон. Инъикоси падидаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, нобаробариҳо ва рафтори манғии занон дар адабиёт. Таносуби тасвири бадеӣ ва ҳақиқати реалий. Тасвири зан аз тарафи зан: инъикоси ҳудии ҳуд дар осори адабаҳо.

2. Таҳлили муқоисавии тасвири мардону занон дар адабиёт. Инъикоси муносибатҳои байниҳамии марду зан дар оғаридани образҳо. Таҳлил ва гурӯҳбандии мағҳумҳо, таркибу ибораҳо ба ифодаҳои муштарак, сирф «занона» ва сирф «мардона». Ҷунин навъи таҳлил метавонад дар ҳама жанри адабӣ ва дар эҷҷодиёти адабону шоирон, аз як тараф ва адабаҳову шоираҳо, аз тарафи дигар, сурат гирад. Ба таври умумӣ нақшай ҷунин таҳлили гендериро ба тариқи зайл тасвири намудан мумкин аст:

гуруҳи мағҳумҳои ҳос	Гуруҳи мағҳумҳои муштарак	гуруҳи мағҳумҳои ҳос
Мард	марду зан	Зан
Часорат	Инсоният	Зебоӣ
Мардонагӣ	Ишқ	Модарият

пурқувватӣ...	мехру вафо...	нотавонӣ...
---------------	---------------	-------------

Тавре аз таҳлили гендерии мардону занон дар адабиёти форсӯ тоҷик бармеояд, оғариниши образ ва тасвири ин шахсиятҳо дар зиндагӣ таърихи тӯлонӣ дошта, қариб дар эҷодиёти ҳамаи шоирон ба ин ё он андоза ба ин масъала таваҷҷӯҳ зохир шудааст.

Адабиёт

1. Амонова Ф. Муҳимтарин масоил ва сamtҳои тадқиқоти гендерӣ дар забоншиносии тоҷик //Гендер: Забон ва адабиёти тоҷик. – Будапешт – Душанбе, 2001.
2. Гендер: забон ва адабиёт. Маҷмӯаи мақолаҳо. Душанбе-Будапешт, 2001.
3. Куватова А., Хегай М. Женщина в переходный период //Известия АН РТ. 1997, №1. – С. 67-75.
4. Маҳмадҷонова М.Т. Курси махсуси «Гендер дар забон ва адабиёти тоҷик» //Сборник спецкурсов по гендерным исследованиям. – Душанбе: Поликом, 2004.
5. Модарнома. – Душанбе: Адиб, 1984.
6. Пушкирева Н. Л. Зачем он нужен, этот гендер? // Социальная история. – М., 1999.
7. Сафаров У. Вазоифи умдаи пажӯҳишоти гендерӣ дар адабиётшиносии тоҷик //Гендер: Забон ва адабиёти тоҷик. – Будапешт –Душанбе, 2001.

ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

Шарифов Мухсин – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий отделом мониторинга качества образования Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел: (+992) 915 55 79 00, e-mail: charifov63@inbox.ru

В статье очень четко отражена сущность и эффективность применения интерактивных технологий в обучении общественных дисциплин, в том числе истории таджикского народа. Также автор в статье даёт практические советы по использованию методов обучения.

Ключевые слова: “мозговой штурм”, “инсерт”, “кластер”, “РАФТ”, “ролевые игры”, “шкала мнений”, “займи позицию”, “казусы”, Советская власть, Восточная Бухара, СССР, СМИ.

АРЗИШИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР ТАҶЛИМИ ТАҶРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК

Шарифов Мухсин – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири шуъбаи мониторинги сифати таҳсилоти Дошишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел: (+992) 915 55 79 00, e-mail: charifov63@inbox.ru

Дар мақола моҳияти самарабахшии истифодаи технологияи интерактивӣ дар таълими илмҳои чомеашиносӣ, аз ҷумла таҷрихи халқи тоҷик ба таври хеле дақиқ нишон дода шудааст. Инчунин муаллиф дар мақола маслиҳатҳои муғид оид ба роҳу услубҳои истифодаи усуљҳои интерактивии таълимро нишон додааст.

Калидвоҷсаҳо: “ҳуҷуми фикрӣ”, “инсерт”, “кластер”, “НСШМ”, “бозиҳои нақшиофарӣ”, “дараҷаи ақида”, “шиғоли мавқеъ”, “казусҳо”, Ҳукумати Шӯравӣ, Бухорои Шарқӣ, ИҶШС, ВАО.

PEDAGOGICAL VALUES OF USING INTERACTIVE TECHNOLOGY OF LEARNING THE HISTORY OF TAJIK PEOPLE

Sharifov Muhsin - candidate of pedagogy, associate professor, head of the department for Monitoring the Quality of Studies of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 915 55 79 00, e-mail: charifov63@inbox.ru

This article clearly considers the substance of effective using interactive technology in learning public discipline, including the history of Tajik people. Author also in the article gives useful advices of using method of learning.

Key words: “brain storm”, “insert” “caster” “RAFT” “playing role” “scale opinion”, “loan position”, “causes” “Soviet power” “Eastern Bukhara”, USSR, mass media.

Мнение ряда учёных общей дидактики о том, что есть только две системы методов - традиционная и интерактивная, неверно. Существуют сотни методов, которые различаются между собой возможностями взаимодействия обучаемых. Предлагая ученикам обсудить в парах какой-то вопрос, прежде чем ответить на него письменно, учитель уже применяет интерактивный метод. Если учителя продолжат анализировать свою работу, то станет очевидным, что они и раньше преподавали, применяя в некоторых случаях интерактивные методы. Выходит, что это не совсем новая методика.

Познакомившись с интерактивными методами, некоторые учителя спрашивают, не следует ли прекратить использовать традиционные? – Конечно нет. Необходимо стремиться обогатить преподавание различными дидактическими подходами. Педагогические методы играют роль инструментов для выполнения различных задач и учителя должны уметь в течение урока переключаться с одних на другие.

Некоторые учителя считают, что основная причина использования интерактивных методов заключается в том, что они «интересны». Это не только так. Цель любого занятия намного шире, чем просто пробуждение интереса. И отсюда следует, стоит ли останавливать именно на интерактивном методе в том случае, когда он представляет собой наиболее эффективный способ обучения чему-либо. Под эффективным способом мы понимаем такой, который требует наименьших затрат ресурсов времени, оборудования и дает оптимально лучшие результаты, мотивируя учащихся к дальнейшему действию. Поэтому прежде, чем выбрать метод, учителя должны четко представить себе учебную цель. Если необходимо закрепить систему конкретных фактов, тогда возможно, эффективнее будет использование интерактивные методы. Если необходимо выработать навыки и умения рассуждать и понимать, тогда лучше применить интерактивный метод. На практике за 45-минутный урок учитель может применить два-три различных метода. Опытный учитель знает, когда и как применять разные методы, чтобы наиболее успешно справиться с поставленной задачей.

Ключевые элементы успешной работы учителя. При проведении интерактивных занятий и упражнений необходимо выяснить, соответствуют ли программные задания возможностям класса, продумать ход их выполнения, объяснить цель, процесс работы и выделенное время.

Организация работы. Статус учителей поддерживается на высоком уровне благодаря их умению эффективно направлять и регулировать работу класса, группы.

Уважение мнений учеников. При интерактивном обучении учителя ограничивают односторонний поток информации. Вместо этого они обучают учеников высказывать свои собственные мнения и идеи. Это помогает ученикам

понять, что учителя не дают единственно верные ответы и что взгляды учеников также важны.

Учебное пространство. Используя интерактивные методы, важно подготовить учебное пространство. По возможности следует расставить мебель таким образом, чтобы было удобно передвигаться по классу и ученикам и учителю, и чтобы все работающие группы были на виду, на случай методической помощи.

Вовлечение всех учеников. Для многих классов характерно активное участие только успешных учеников. Они отвечают на все вопросы, в то время как остальные молчат. Желательно, чтобы между учениками и учителями существовала такая степень доверия, при которой они могли бы добровольно вызваться отвечать перед всем классом, особенно, если вопрос касается каких-либо фактов и существует вероятность неправильного ответа.

Работа в парах и малых группах. По возможности, следует чаще проводить работу в парах или малых группах. Такая форма работы дает ученикам больше свободы для участия и взаимодействия. Работу в парах и группах можно использовать для высказывания различных точек зрения или размышления над той или иной идеей, исходя из своего собственного опыта. Например, если изучается право на достойный уровень жизни, то прежде чем обсуждать его всем классом, надо провести работу в малых группах или парах. В течение 3-5 минут ученики решают, какие права необходимо реализовать в первую очередь.

Работа в парах и группах предполагает умение принимать решения и нести за них ответственность. У учащихся в процессе обсуждения определять недостающие элементы общей картины. Одно из преимуществ работы в парах заключается в простоте организации. Ученикам нет необходимости пересаживаться для того, чтобы обсудить со своим напарником какую-либо идею и придет к общему мнению.

Скрытый контроль. Работа в малых группах со стороны выглядит легкой, но для того чтобы, работа шла эффективно, требуется умение координировать действия учеников. Необходимо очень внимательно наблюдать за группами, а в случае необходимости, помогать им и направлять их работу.

Полезные советы по использованию методов обучения:

Работа в малых группах. Это эффективный метод обсуждения конкретных вопросов, решения задач в малом ученическом коллективе.

Оптимальное количество участников группы - 4-5 человек, реже оно может превышать 5-7 участников. Если же в группе более 7 человек, ее работа считается малоэффективной.

Смешанный состав групп. Например, включение равного количества мальчиков и девочек дает хороший результат. Деление на группы можно проводить различными способами: рассчитывая класс на первый-второй-третий и т.д., или объявляя заранее подготовленные списки групп, что позволит учителю обеспечить включение в одну группу учеников с разными способностями и возможностями.

Уважение мнений. При работе в группе важно убедиться, что ученики уважают право друг друга на высказывание мнения, и своих идей.

Презентации. После выполнения заданий группа делает презентацию своей работы.

Контроль над временем. При групповой работе необходимо контролировать временные рамки.

Роли в малой группе. Функциональные роли можно распределить, например, таким образом:

Презентатор – ученик, который сообщает всем участникам о решениях, принятых малой группой;

Протоколист – ученик, который фиксирует обсуждение – основные положения, решения, к которым придет группа;

Организатор – ученик, который предоставляет слово, направляет группу на решение поставленной задачи и следит за временем.

Учитель поощряет желание учеников выбирать роли, но может менять их при необходимости.

Роль учителя при работе в группах - перемещаться от группы к группе, наблюдать за происходящим, фиксируя внимание учащихся на задании, задавая вопросы, помогая разрешить проблемы. Вмешиваться в работу групп можно только тогда, когда учащиеся не поняли инструкций или просят помочь. Учитель перестает быть всезнающим человеком, а становится помощником и консультантом. Если учитель присоединился к работе в группе, то его роль – преимущественно задавать вопросы, а не доминировать, отвечая на них. Необходимо напоминать ученикам, что работа в группе – это не игра, а решение проблемы.

Постановка вопросов. При подготовке к урокам, учителю приходится решать, какого типа вопросы задавать. Правильно подобранные, четко сформулированные и вовремя заданные вопросы могут помочь учащимся сконцентрировать свое внимание на важных темах и повысить активность в ходе занятия. Вопросы могут подтолкнуть учеников к участию в дискуссии, помочь систематизировать изучаемый материал. Подбор вопросов определяется целями занятия. Есть вопросы, которые помогают оценить уровень знания; вызвать интерес и привлечь внимание; или помочь подойти к теме занятия более углубленно.

Вопросы могут быть следующими:

- закрытые, которые предполагают однозначные ответы «да», «нет»
Например: «Является ли Декларация о государственной независимости Таджикистана от 9 сентября 1991 года отделением от СССР?»

- открытия, которые предполагают обсуждение. «Как вы думаете, можно ли было предотвратить гражданскую войну в Восточной Бухаре в годы установления здесь Советской власти?» Открытые вопросы более предпочтительны для убедительного понимания истины исторического процесса. Вопросы должны быть ясными и конкретными.

Интервьюирование. Это очень хороший способ расширить представления учеников, связав изучение истории таджикского народа с реальной жизнью, а также развить у учеников навыки общения с самыми различными людьми. Например, если класс изучает тему «Участия созревшие люди в годы ВОВ», то важным источником информации о том, как изменилась жизнь детей за прошедшие годы, будут их собственные родители, дедушки, бабушки. В этом случае одним из подходящих методов является интервьюирование.

Воспроизведение информации. Хорошим способом усвоения полученной информации является воспроизведение ее в другой форме. Прослушав рассказ,

ученики выделяют важную информацию, и решают, как ее воспроизвести. Сделать это можно словесно, то есть своими словами, в картинках или в письменном виде. Этот прием помогает развивать воображение, наблюдательность, способность делать выбор и логическое мышление.

Использование материалов СМИ. На уроках по истории таджикского народа часто используются материалы средств массовой информации. Интересные статьи и сообщения может подбирать не только учитель, но и ученики. Таким образом, собирается коллекция для проведения общих дискуссий, как с учениками в классе, так и на различных мероприятиях с привлечением родителей. При этом затраты на подготовку минимальные.

Иногда встречаются необъективные репортажи, построенные на стереотипах и предубеждениях. Выявление и анализ стереотипов учат школьников противодействовать им в повседневной жизни и развивают у них навыки общения. Можно использовать одну и ту же статью, но полезнее сравнивать сообщения разных газет об одном и том же событии. Для анализа статей, учителю необходимо подобрать вопросы по теме.

Дискуссии. Элементы дискуссии должны присутствовать на каждом уроке. При любой форме дискуссии, для начала учитель обозначает проблему или ставит четкий вопрос для обсуждения. Затем направляет ход обсуждения, обеспечивая возможность высказаться каждому желающему. В завершение, учитель, совместно с учениками, обобщает основные идеи дискуссии. Необходимо привлекать к этому процессу учеников, чтобы оценить прогресс всего класса и закрепить основные концепции. Если ученики не приходят к ожидаемым заключениям, учителю необходимо проанализировать, хорошо ли была организована работа над заданием.

Просмотр фильмов. Просмотр фильмов хорошо подходит для подготовки к дискуссии. Видеоматериал помогает ученикам представить ситуацию или себя на месте персонажа фильма, оживляет тему изучения и обозначает связь изучаемого материала с реальной жизнью.

Мозговой штурм. Эффективный способ начать изучение новой темы выяснить, что уже известно об этом ученикам. Такой подход возбуждает интерес учащихся, а также позволяет узнать, на какой стадии находятся их знания. Можно использовать метод «Мозговой штурм», который представляет собой форму быстрого, эффективного, коллективного обсуждения и осуществляется путем свободного выражения мнения всех учеников.

«Мозговой штурм» можно использовать также для завершения незаконченного рассказа.

Групповое обсуждение идей по какой-либо проблеме - это путь к развитию творческого, нестандартного мышления. Путем «мозгового штурма», всего за несколько минут, можно получить несколько десятков идей.

При «мозговом штурме» необходимо поощрять активность всех учеников, не критиковать и не давать оценку идеям, пока вы их записываете. А когда идеи истощаются, можно начать изучение каждой в отдельности, предложив ученикам их прокомментировать.

Ролевые игры. Во время занятий может возникнуть необходимость вызвать у учеников чувство сопереживания и сформировать понимание ситуации других людей. В этом случае используются ролевые игры или сценки. Например,

ученики могут исполнить роль родителей, которые поучают детей, как правильно вести себя на прогулке.

Важно, чтобы ролевая игра не осталась просто игровым упражнением. Она имитирует реальную жизнь, и часто поднимает такие вопросы, на которые нет простого ответа. Поэтому по завершении ролевой игры необходимо выделить дополнительное время на ее анализ и закрепление познавательного опыта учеников.

Использование ролевых игр требует чуткости. Учителю необходимо уважать чувства отдельных учеников и принимать во внимание социальную структуру класса.

После окончания ролевой игры или сценки необходимо вывести ее участников из ролей. Это делается для того, чтобы у них появилась возможность смотреть на ситуацию объективно, то есть со стороны, а не с позиции участников. Выйти из игры можно, например, сделав глубокий вдох и выдох или подняв руки вверх и резко опустив их вниз.

Работа с учебником. Курс истории таджикского народа предполагает также работу с учебником, где включены материалы для чтения, вопросы, задания, таблицы и схемы. На основе материала учебника учитель может давать задание на дом или проводить упражнения в классе.

Некоторые темы включают исторические источники, а также исторические акты различного типа, реже межгосударственные и международные договора, выдержки из различных документов, схемы, диаграммы, сюжетные картинки, портреты, исторические карты и так далее.

Мини-лекция. Мини-лекция - это краткое, сжатое сообщение, изложение материала по конкретному вопросу. Для проведения мини-лекции необходимо тщательно спланировать время, подготовить конспект лекции и отрепетировать ее. Материал лекции должен усиливать и дополнять содержание учебника, а не просто повторять или обобщать его. Для того чтобы внимание учеников не ослабевало, необходимо заранее спланировать вербальные сигналы (например, голосовые модуляции, запланированные паузы), визуальные сигналы (использование жестов, предметов, слайдов), и сенсорные сигналы (движение по классу, не прерывая лекции).

«Займи позицию». Во время урока иногда возникают ситуации, когда невозможно найти однозначный ответ на поставленный вопрос. Мнение класса может разделиться. В таком случае подойдет метод «займи позицию», который помогает вести обсуждение спорного вопроса. Его можно использовать как введение, чтобы продемонстрировать разнообразие возможных подходов к изучаемой теме, или как завершение урока, для того чтобы оценить, насколько хорошо усвоен материал.

Для его проведения необходимо вывесить в противоположных углах комнаты плакаты с надписями «Согласен» и «Не согласен». Посередине вывешивается еще один плакат - «Сомневаюсь». Плакаты выражают полярные точки зрения по какому-либо вопросу, например: «Был бы среди басмачей (противников) сторонники Советской власти!». Учащимся предлагается встать около того плаката, который соответствует их мнению. Затем учитель просит учеников обосновать свою точку зрения и старается охватить как можно больше учеников, выясняя, почему они заняли именно такую позицию. После того как все доводы высказаны, учитель выясняет, нет ли среди учеников таких, кто в ходе

дискуссии изменил свою точку зрения и хочет перейти из одной группы в другую. Желающие изменить свою позицию должны убедительно обосновать свое решение.

Схемы и таблицы. Проведение уроков по истории таджикского народа почти невозможно без использования карт, схем, таблиц и диаграмм.

Один из вариантов - таблицы на соотнесение понятий. Ученикам предлагается заранее подготовленная таблица, где в первой колонке вперемежку располагаются названия понятий, а во второй их определения. Задача учеников сопоставить определения и соответствующие им понятия.

Работу с таблицами можно также использовать для закрепления пройденного материала или как проверку домашнего задания. Например, можно попросить учеников назвать общие моменты и различия в каких-либо политических и социальных событий в стране на различных этапах её истории.

«Шкала мнений». Чтобы помочь ученикам выразить свои мнения по изучаемому вопросу, можно воспользоваться «шкалой мнений». Этот метод дает учителю представление об установках, ценностях и взглядах учащихся, помогает отслеживать изменения в этих установках после получения информации.

Для того чтобы провести это упражнение, учитель вывешивает модель шкалы в классе или чертит ее на доске. На шкале представлены оттенки мнений, например: «полностью согласен», «в основном согласен», «не уверен», «не совсем согласен», «совершенно не согласен». Каждый ученик выражает свое индивидуальное мнение, обведя соответствующий ответ на шкале. После этого можно попросить учеников прокомментировать свое мнение, делая упор на противоположные точки зрения.

Казусы. На уроках по истории таджикского народа часто изучаются случаи или казусы. Анализ казусов – способ обучения, направленный на исследование. Он разработан для того, что помочь учащимся применить историческую теорию к реальным жизненным ситуациям. Учащимся самим приходится вырабатывать свои собственные идеи и заключения. Этот процесс помогает пробудить интерес и развить у учащихся логику, навыки, принятия решений.

Рассмотрение казусов может иметь разную форму и основываться на письменных заключениях, ситуациях, имевших место в жизни или заимствованных из газет, журналов, книг и других источников.

Большинство казусов включают в себя следующие элементы: описание фактов, предъявление проблемы, ссылка на аргументы или разного рода позиции, которые могут влиять на разрешение спорного вопроса.

Основой обсуждения в классе являются факты, содержащиеся в казусе, и поэтому процесс исследования начинается с их тщательного изучения и прояснения. Затемрабатываются и обсуждаются доводы «за» и «против». В завершение ученики формулируют заключение и предложения по выходу из создавшегося положения. Как правило, правильного ответа не дается, но учитель для сравнения может рассказать о принятом в действительности решении.

В процессе обсуждения очень важно поддерживать атмосферу доверия и открытости. Ученики должны быть уверены, что какими бы ни были их идеи и мнения, они будут приняты и внимательно выслушаны.

Кластер. Это самостоятельное оформление своих мыслей, идей в устной и письменной форме. Кластер – это своеобразная схема размышления. При

использовании этого метода успешно повторяются предыдущие темы и активизируются новые знания.

Процедура применения этого метода выглядит следующим образом. Посередине страницы вписывается название темы и обводится кружком. На примере такой схемы:



Дневник. В основе этого метода лежит комментирование текста, при этом вся полученная информация пропускается через личный опыт.

Работа протекает в форме заполнения таблицы и может рассматриваться как подготовка к дискуссии, так как помогает высказать различные мнения по теме. Перед тем как начать работать с текстом, ученикам сообщается тема и предлагается вспомнить связанный с ней необычный эпизод из своей жизни. Учитель просит учеников вспомнить, что в этом эпизоде было необычного и как этот случай повлиял на них, их мысли и возможно всю их дальнейшую жизнь. Затем ученики заполняют таблицу, выписывая из текста и комментируя особо интересные цитаты:

Таблица 1.

Цитаты	Комментарий
1...	1...
2...	2...
3...	3...

В помощь ученикам на доске записываются вспомогательные вопросы:

- Какие чувства и мысли вызвала у вас цитата?
- В чем вы согласны (не согласны) с автором?
- Какие ассоциации вызвал у вас тот или иной фрагмент?

После этого происходит обсуждение в общей группе, в парах или малых группах. Учитель уточняет у учеников, почему они выбрали такие цитаты, и у кого есть совпадения. В завершение этой работы можно предложить ученикам написать эссе.

РАФТ. (сокращение от «роль – аудитория – форма – тема») хорошо сочетается с другими методами, например «мозговым штурмом», работой в парах или малых группах и применяется в случае, когда возникает возможность обратиться с письмом или посланием.

При работе с РАФТ создается атмосфера творчества, что выражается в возможности выбора темы и уважении к различным точкам зрения. Ученики проявляют свои способности и учатся излагать свои мысли в письменном виде.

Для начала учитель сообщает, что предстоит написание эссе по общей теме. При помощи «мозгового штурма» определяются возможные роли, формы и конкретные темы эссе.

Предлагаемые вопросы:

После того, как ученики определились со всеми составляющими, им поручается написать эссе в классе или дома.

Следующим шагом, они зачитывают свои эссе друг другу в парах, а затем желающие ученики могут выступить перед всем классом в роли автора. Остальные ученики задают вопросы и высказывают свое мнение.

Карта концепций. Этот метод помогает структурировать знания и закрепить изучаемые понятия.

Для его применения необходимо разложить понятия на карте в иерархическом порядке, а затем установить между ними связи. Для большей наглядности можно использовать рисунки. Кроме того, при построении карты следует избегать линейности, что обычно указывает на недостаточное понимание материала. Сначала целесообразно построить «макро карту», показывая на ней главные идеи, а затем «микро карты», чтобы показать детальную структуру темы.

По педагогических взглядам оценивание на уроках «История таджикского народа» является один из важнейших факторов эффективность применения любой метод обучения, и еще при применение интерактивной технологии .

Оценивание знаний учащихся является одним из самых сложных аспектов современной педагогики. Анализ данной проблемы позволил выделить два важных вопроса: 1. Как оценивать урок, проведенный с помощью интерактивных методов обучения в условиях балльной системы отметок? 2. Каковы инструменты оценивания и как ими пользоваться?

Мы не ставили перед собой цель исчерпывающе ответить на данные вопросы, а считаем целесообразным дать некоторые рекомендации по оцениванию знаний учащихся, а также познакомить учителей с существующим инструментарием и опытом коллег, работающих с применением интерактивных методик.

Основные понятия. Под оцениванием понимается систематический процесс, определяющий достоинства и ценность достигнутого. Объектами оценивания являются: знания, умения, уровень подготовки учащихся [12;153].

Следует отметить, что в советской и постсоветской педагогике традиционно выделяются следующие три компонента обучения: а) знания; б) умения; в) навыки.

В обучении же предметам истории таджикского народа, как правило, основные компоненты представлены следующим образом: а) знания; б) умения и навыки; в) ценности и убеждения.

На первый взгляд, различие незначительное, но необходимо подчеркнуть, что в обучении истории таджикского народа, отдельное внимание уделяется закреплению убеждений и ценностей в духе нравственности человека с целью формирования в обществе места и роли человека.

Важное в школьном оценивании понятие «отметка» подразумевает формализованную количественную (балльную) или качественную (уровневую) характеристику оценки.

Методисты выделяют два вида оценки: *промежуточную* - подведение итогов сделанного на определенном этапе и внесение изменений в ходе процесса и *итоговую* (суммирующую результаты) по завершению процесса [12;154].

Существуют следующие способы оценивания:

- *традиционные* (оцениваются ответы на вопросы, контрольные работы, диктанты и т.п.)

- *альтернативные* (оцениваются письма, эссе, тесты, работа с диаграммами, производится само оценивание и др.);

- *комбинированные* (наряду с оцениванием ответов учащихся может быть оценено эссе, проведено тестирование и др.).

Традиционные методы оценивания представляют собой процесс систематического определения степени соответствия имеющихся знаний, умений и навыков предварительно планируемым.

Альтернативные методы оценивания более гибкие и показывают прогресс в обучении или имеющиеся пробелы усвоения той или иной темы. Они помогают учителям успешно корректировать свою дальнейшую работу, в зависимости от того, что и как усвоено на уроке. Кроме того, они позволяют проследить изменения на уровне ценностей и убеждений.

Комбинированные методы оценивания сочетают в себе традиционные и альтернативные.

Примеры инструментов *оценивания*:

Оценивание ответов учащихся:

Оценивание знаний. Некоторые авторы при оценивании знаний учащихся предлагают использовать Контрольный лист по оцениванию.

Контрольный лист по оцениванию знаний учащихся:

Тема: _____

Дата: _____

Количество учеников: _____

Продолжительность наблюдения: Комментарии:

Можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей:

Таблица 2

Ф.И.О	Работа в группе	Новые Идеи	Задает вопросы	Отвечает на вопросы	Примечание

При работе с данной таблицей рекомендуется выбрать 3-4 учащихся и оценить их работу либо с использованием балльной системы, либо отмечая в таблице меткой выполнение работы. В случае использования балльной системы, подвести итоги можно путем определения среднеарифметического числа.

Данная таблица (см. таблица 4) помогает не только обосновать оценку ученика, но и проанализировать уроки самому учителю.

Эссе и самооценивание. Интересной формой альтернативного оценивания являются эссе и оценка учеником собственного участия в дискуссии.

Эссе - письменная работа, содержащая самостоятельные размышления учащихся по поводу неоднозначных проблем или суждений. Эссе позволяет проверить зрелость и научную сторону субъективного восприятия проблематики учениками, их умение самостоятельно осмысливать и оценивать причинно-следственные связи, умение привести примеры и аргументировать свою точку зрения, логично и ясно изложить ход своих мыслей и выразить свои чувства и эмоции, например негодование или сопереживание.

Критериями оценки эссе могут быть:

- понимание сути темы эссе и её полное раскрытие;
- убедительность аргументации своего мнения и подкрепление фактами, свидетельствами из источников, теоретическими доводами и рас-суждениями;
- соответствующее использование терминологии, исторических фактов и другой исторической информации;
- логичность и ясность рассуждений и выражения эмоционально ценностного отношения;
- стройность и выразительность стиля эссе;
- умение обобщать и делать выводы.

Оценка вклада ученика в дискуссию. Наиболее распространенный метод обучения, используемый для преподавания курса «Истории таджикского народа» - это дискуссия. Основной задачей дискуссии является обсуждение той или иной проблемы. Как правило, ученики активно участвуют в дискуссиях, что дает возможность оценить вклад каждого ученика в обсуждение.

В качестве инструмента оценивания рекомендуется использовать следующую таблицу (см. таблицу 3):

Рекомендуется выбрать несколько учеников перед проведением урока для наблюдения и оценки.

Таблица 3.

Поведение ученика во время дискуссии	Ф.И.О. учатся			
	Шоев Т.	Норов И.	Боев С.	Зиёев А.
Помогает определять вопросы для обсуждения	+	+	+	
Усердно работает над вопросом	-	+	+	+
Является интересным и внимательным слушателем	+	+		+
Сравнивает подаваемые идеи со своими собственными мыслями	+	+	+	+
Обдумывает информацию представляемую другими учениками	+	-	-	+
Обобщает идеи, когда это необходимо	+	-	+	+
Приходит к заключениям, которые приводят к новому пониманию	-	+	-	+
Взаимодействует с другими группами учащихся	+	-	+	-

Заполнять таблицу можно, используя качественные характеристики (баллы) или количественные (делать метки при реализации того или иного критерия). Итог рекомендуется подвести путем определения среднеарифметического числа.

Литература

1. Байдаков Х. Дидактические основы формирования и обобщения знаний учащихся старших классов в целостном педагогическом процессе: дис... д-ра пед. наук. - Душанбе, 1993.- 313 с.
2. Байдаков Х.Б. Основы дидактики / Х.Б. Байдаков. - Душанбе, 1995.- 132 с.
3. Зиёев Т.Н. Современная система школьного исторического образования / Т.Н. Зиёев.- Душанбе, 2009.- 209 с.
4. Зиёев Т.Н. Теоретические проблемы стратегии развития гражданского образования в Республике Таджикистан / Т.Н. Зиёев. - Душанбе, 2008.- 285 с.
5. Зиёзода Т.Н. Теоретическая обоснованность и практическая эффективность системы школьного исторического образования РТ: дис. на соискание д-ра пед. наук. - Душанбе, 2010.- 378 с.
6. Лутфуллоев М. Дарс / М. Лутфуллоев. - Душанбе,-1985.- 191 с.
7. Лутфуллоев М. Современная дидактика / М. Лутфуллоев. - Душанбе, 2001. – 331с.
8. Файзулло Ш. Актуальной проблемы современной педагогики. Книга I. / Ш. Файзулло. - Душанбе, 2009. - 459 с.
9. Файзулло Ш. Актуальные проблемы современной педагогики. Книга 2. /Ш. Файзулло. - Душанбе, 2010. - 200 с.
10. Шарипов М.Г. Проверка знаний по истории таджикского народа с помощью тестовых вопросов / М.Г. Шарипов. - Душанбе: Эр-Граф, 2013.- 256 с.
11. Шарипов М.Г. Тесты по всеобщей истории / М.Г. Шарипов. - Душанбе: Эр-Граф, 2014. - 248 с.
12. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. - М.,1989. - 225 с.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА

Бердов Давлат Бердович - старший преподаватель кафедры романо-германских языков Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019 г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992) 903113365

Абдуласанова Зенал Шамшербековна - старший преподаватель кафедры романо-германских языков Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019 г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 935220522.

В статье рассмотрены актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания молодёжи Таджикистана, ее социализации, сохранение культурных ценностей, национальных традиций и духовных основ народа, толерантности, к другим народам и их культуре.

Ключевые слова: социализация, молодежная политика, эстетическое воспитание, нравственное воспитание, прогрессивная интеллигенция, духовная ценность, духовное оздоровление, физическое оздоровление, экстремистский религиозный взгляд, воспитательное пространство.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА

Бердов Давлат Бердович - муалими калони кафедраи забонҳои романӣ-германии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, ш.Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6, тел.: (+992) 903113365

Абдуласанова Зенал Шамшербековна – муалими калони кафедраи забонҳои романӣ-германии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019 ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6, тел.: (+992) 935220522.

Дар мақола оид ба тарбияи маънавии ҷавонони Тоҷикистон сухан рафта, барои эҳё намудани таърихи фарҳанги миллӣ ва дӯстии онҳо бо кишварҳои ҷаҳон ва инчунин халқиятҳои гуногун маълумот дода шудааст.

Калидвоҷсаҳо: сотсиализатсия, сиёсати ҷавонон, тарбияи эстетикиӣ, тарбияи маънавӣ, ақидаҳои интеллектуалӣ, арзии маънавӣ, барқарошавии рӯҳонӣ, барқароршавии ҷисмонӣ, назарияи экстремистии динӣ, фазои тарбиявӣ.

SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF YOUTH OF TAJIKISTAN

Berdov Davlat Berdovich - senior teacher of Romanic and Germanic Languages chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 903113365

Abdulasanova Zenal Shamsherbekovna – assistant of the Romanic and Germanic Languages chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 935220522.

The article deals with topical issues of spiritual and moral upbringing of youth in Tajikistan, socialization, preservation of cultural values, national traditions and spiritual foundation of the people and tolerance, based on the development of feelings of interest and respect for other peoples and their cultures.

Key words: *socialization, youth policy, aesthetic education, moral education, progressive intelligency, spiritual values and health, physical rehabilitation, extremistic religious view, educational space.*

Для успешной реализации духовно-нравственное воспитание молодежи Таджикистана необходимо создание системы имеющей соответствующие уровни воспитательной деятельности высшего учебного заведения(на уровне группы кафедры факультета университета межвузовского уровня). Данная система должна отражать установленный или сложившийся порядок административных социальных и общественных структур [5,45].

Необходимость рассмотрения данного вопроса определяется трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой человек, вступая в жизнь и приобретая права в обществе, обязанности перед ним. Государство учитывает, что молодежь является одним из общественно активных слоев населения, имеющим важный потенциальный вес в перспективе.

Сложность общественных преобразований повлияла на процессы социализации молодых людей, на все стороны жизни молодого поколения. Изменились содержание и способы разрешения традиционных молодежных проблем, которые в новых исторических условиях должны рассматриваться на принципиальной основе.

В процессе глобализации общества способности личности выходят на первый план, и начинается поиск новых направлений и путей деятельности по образованию и воспитанию подрастающего поколения. Образование создаст условия для адаптации молодёжев к общественному прогрессу, разностороннему воспитанию, использованию полученных знаний в практике, развитию способностей, не отставанию их от мировой культуры, науки и образования [4,25].

Под влиянием интернета, телевидения, сотовой и спутниковой связи, происходит стремительное развитие глобализации, человеческая психология направилась в особое русло, в невиданные ранее крупные перемены. Поставлена задача выдвижения на первый план национального наследия и духовных ценностей таджикского народа, доведения их до подрастающего поколения вместе с обновлением всего образовательного процесса.

Со стороны государства совершаются попытки решения создавшейся проблемы, например; одно из продуктивных решений - это рассмотрение государственной молодежной политики как одно из важных направлений развития стратегических ресурсов общества. В отличие от традиционной социальной политики, государственная молодежная политика, не сводится только к разработке компенсационных механизмов. Она содержит активный инновационный и производительный аспекты, отражающие трудовой и творческий потенциал молодежи.

Но построение демократического общества с социально ориентированной экономикой невозможно без нравственного, эстетического и духовного развития молодежи, формирования у молодого поколения таджиков таких

качеств, как патриотизм, профессионализм, ответственность, освоения молодежью социокультурного опыта прошлых поколений, достижений мировой цивилизации. Необходимостью формирования духовно-нравственной культуры молодого поколения адекватные к новым социально-экономическим условиям Таджикской Республики, способствующие сохранению культурных ценностей, национальных традиций и духовной основы народа и толерантности, на основе развития чувств интереса и уважения к другим народам и их культуре. Реализация этих целей предполагает активное привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации политики, касающейся молодежи и общества в целом.

Государство должно создавать условия для расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха, независимо от его материального уровня и социального положения.

Эстетическое и физическое здоровье молодежи - стратегический капитал страны и важный фактор ее современного развития. Формирование нравственных, эстетических и духовных ценностей подростков и молодежи должно основываться на изучении и пропаганде мировых и национальных культурных ценностей и исходить из возрастного уровня. Характеристика ценностей, присущих молодежи, отражает многообразие жизненных условий и судеб молодых людей, широкий спектр ценностных ориентиров. Необходимо учитывать, что на формирование эстетических и нравственных ценностей молодежи существенно влияют средства массовой информации, особенно электронные. Пропаганда культа жестокости и насилия оказывает массированное давление на психологическое состояние молодежи, формирует соответствующие модели поведения и стереотипы восприятия жизни [2,44].

Ограничение пропаганды культа силы, рекламы сигарет и спиртных напитков - одна из первоочередных задач государства в деле духовного и физического оздоровления молодого поколения. Усилия средств массовой информации, прогрессивной интеллигенции, направленность воспитательного процесса в целом должны способствовать созданию в обществе благоприятной среды, при которой престижными будут такие личностные качества, как порядочность, достоинство, патриотизм, профессионализм, уважение к старшим, осознание ответственности за себя и близких.

Приобщение молодежи к духовной культуре своего и другого народа, изучение исторического прошлого нашей страны, укрепление атмосферы дружбы, мира и согласия в обществе должны сформировать у молодого поколения чувство гордости за нашу общую Родину – Таджикскую Республику.

Вместе с тем, изучение и обобщение практики Вуза республики выявило следующее:

- с одной стороны, признание чрезвычайно актуальной роли нравственного и эстетического воспитания в формировании личности студентов, особенно средствами литературы и искусства в их комплексе, в том числе в воспитательной работе;

- идет поиск системы, содержания, оптимальных форм и методов, приемов и средств, уделяется внимание литературе и искусству других народов, в том числе иностранного языка, его художественной, культуры. Перед учителями-иностранным языка возникает вопрос:

как в новых условиях поддержать у студентов интерес к изучению иностранного языка;

- как усилить воспитательную, образовательную и художественную ценность изучаемого материала нестандартными формами работы.

С другой стороны:

- ослабление теоретических аспектов практического решения проблемы:

отсутствие системы эстетического воспитания, опирающейся на психолого-педагогические основы;

низкий эмоционально-эстетический, общепознавательный, интеллектуально-творческий, собственно-творческий, эстетически-деятельностный уровень занятий;

- отсутствие методики и наглядно-иллюстративных пособий.

Усилия государства, должны быть направлены на развитие и материальное обеспечение инфраструктуры культуры - поддержку театров, музеев, библиотек, спортивных сооружений, внеузовских, способствующих развитию досуга и интересов молодого поколения, выпуск учебных пособий, художественной и методической литературы, компьютеризацию учебных заведений, разработку государственных и региональных программ по развитию физической культуры и спорта формирование-нравственных - эстетических и духовных ценностей здорового образа жизни. Особое внимание в деле духовного и патриотического воспитания молодежи уделяется изучению государственного языка, разработке и внедрению новых, эффективных методик изучения таджикского языка[1,88].

Важным направлением в деле духовного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания молодежи должно стать ограждение ее от отрицательного влияния религиозного экстремизма, фанатизма. В этих целях необходимо создание защитных механизмов от проникновения в молодежную среду экстремистско - религиозных взглядов[3,77].

В завершении хочется напомнить, что «Молодежь - наше будущее!» и развитие нашего государства зависит от них. Только действуя сообща: семья - учебное заведение - государством мы сможем предостеречь наше молодое поколение от выше перечисленных проблем. И мы уверены, что сообща нам удастся построить высокоразвитое, процветающее государство.

Литература

1. Гейз Г.Д Эстетическая культура и эстетическое воспитание / Г.Д. Гейз. - М.: Просвещение, 1983. - 255 с.
2. Крутоус В.П, Эстетическое воспитание как фактор духовного обновления человека // Целостный процесс эстетического развития личности / Тезисы докладов, и выступ, на Всесоюзном научно-практ. семин. 18-21 апреля 1989 г. - Херсон. - М., 1989. - 465 С.
3. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1980. - 592 с.
4. Педагогика / Под ред. Л.П. Кривошенко. - М.: Проспект, 2009. - 432 с.
5. Раҳимов Б. Педагогика барои мактабҳои олӣ / Б. Раҳимов. – Душанбе, 1983. – 265 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРОДНЫХ РЕМЕСЛЕ И ПЕДАГОГИКИ

Базарова Лола – старший преподаватель кафедры теории и практики языкоznания Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992)919 16 60 74, E-mail: bazarova_lola@mail.ru

Статья посвящена Посланию Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона Маджлису Оли (22 декабря 2017 года) об объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народных ремесел».

Народные промыслы являются частью богатой культуры каждой народности и нации. Автор сделал попытку показать роль народных промыслов в формировании и воспитании нового поколения.

Ключевые слова: народные ремёсла, туризм, мастерство, подрастающее поколение, воспитание, школа, педагогические технологии.

АЛОҚАМАНДИИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА ПЕДАГОГИКА

Базарова Лола – муаллими калони кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, иш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992)919 16 60 74, bazarova_lola@mail.ru

Мақола дар партави Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Оли (22 декабря соли 2017) оид ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани соли 2018, бахшида шудааст.

Ҳунарҳои мардумӣ як ҷузъи фарҳанги пургаовати ҳар як ҳалқу миллат ба шумор рафта, муаллиф қушидааст то нақши ҳунарҳои мардумиро дар ташаккулӯбии ғоявии насли навраси тоҷик нишон дихад.

Калидвоҷсаҳо: ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳӣ, ҳунарманӣ, насли наврас, тарбия, мактаб, технологияҳои педагогӣ.

RELATIONSHIP BETWEEN FOLK CRAFTS AND TEACHING

Bazarova Lola - senior lecturer of the Russian Language and Literature Department of the Faculty of Russian Philology of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiyev Street, phone: (+992)919 16 60 74, e-mail: bazarova_lola@mail.ru

The article is devoted to the Message of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to the Majlisi Oli (December 22, 2017) on the announcement of 2018 "Year of development of tourism and folk crafts".

Folk crafts are part of the rich culture of each nation and folk. The author made an attempt to show the role of folk crafts in the formation of the idea of a new generation.

Key words: *folk crafts, tourism, mastering, growing generation, upbringing, school, teaching technologies.*

Государство Саманидов более 100 лет жило мирной жизнью, что способствовало расцвету в нем городов, ремесла, развитию земледелия и торговли, горного дела. Исмаил Самани, являясь образованнейшим человеком, создал в своем государстве благоприятные условия для культурного расцвета. Это время еще называют «**Золотым веком таджикской цивилизации**». Все это говорит о том, что таджикам всегда была свойственна тяга к культуре, искусству, всему красивому, эстетичному, тонкому и изящному.

Сегодня, современный Таджикистан бережно хранит древнее историческое и культурное наследие, возрождает самобытные ремесленные традиции. Исходя из этого, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегодном Послании Маджлиси Оли 22 декабря 2017 года объявил 2018 год - Годом развития туризма и народных ремесел, а 22 января 2018 года утвердил логотип Года развития туризма и народных промыслов, который теперь могут использовать все министерства, ведомства, органы государственной власти, СМИ Таджикистана в своих проводимых мероприятиях, связанных с туризмом[1].

Среди таджиков немало талантливых народных умельцев, ремесленников. В течение веков они создавали ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения и многое другое. И все из натурального экологически чистого сырья. Сегодня многие из этих вещей стали сувенирами, которые особенно ценят иностранные гости, посещающие Таджикистан.

В Душанбе недавно официально открылся первый в стране Центр туристической информации, который будет предоставлять исчерпывающую информацию о Таджикистане, ее культуре и истории для туристов.

Главная задача центра - показать Таджикистан привлекательным для туристов. Центр будет предоставлять всю информацию о Таджикистане относительно туристических маршрутов, карт, путеводителей, которые позволяют моментально найти сведения о достопримечательностях, местоположении различных объектов, в том числе гостиниц и других объектов обслуживания с условиями предоставления услуг. Также, в центре будет предоставлена в различных медиа-форматах информация о ремеслах, истории, культуре, традициях, обрядах и обычаях различных регионов страны.

По сей день во многих древних городах республики сохранились знаменитые династии мастеров золотошвейных изделий, мастеров по изготовлению шелка, абра, батика, гулдузи, вышивальщиц тюбетеек, ткачей, ювелиров, мастеров холодного оружия, мастеров керамистов, изделия которых, известны во всем мире. Есть династии народных мастеров, которые передают древнее искусство из поколения в поколение.

Хотелось бы дать краткое описание некоторым видам из названных промыслов.

Древнейший вид народного промысла – **ткачество**. Самыми распространенными видами таджикских тканей являются: **зандона, алоча, бекасам, парча, шохи, карбос, чит**.

Большим мастерством выделялись изяществом отличались шелковые ткани кимхоб, дибо, шелковые покрывала с многоцветным абровым орнаментом.

Редкое тканое изделие у таджиков лишено национальной художественной вышивки. Среднеазиатские женщины занимались ею с незапамятных времен, в XIX столетии вышивка стала там одним из самых развитых, популярных и процветающих видов народного искусства. В золотом шитье использовались два вида ниток: золотистые и белые. Золотое шитье в основном используется в отделке бархата. В прошлом оно использовалось в шитье кожи, меха, хлопчатобумажных тканей. Существует два вида золотого шитья: **заминдузи** и **гулдузи**.

В горах Таджикистана мастерицы украшали одежду вышитыми узорами. Кочующие в степях скотоводы создавали удивительные по красоте вышивки, предназначавшиеся для убранства юрты, расшивали шелками головные уборы. Это искусство имеет древние корни, и оно продолжает развиваться и широко использоваться в орнаментике ковров, текстиле, одежды и сувениров. Вышивают таджики при помощи специальных иголок с использованием хлопковых, шерстяных и шелковых нитей, а также драгоценных и полудрагоценных камней.

Сюзане – большое прямоугольное вышитое панно на стене, главное и неизменное украшение таджикского дома, по красоте не уступающее ковру. Его вышивают на бархате, шелке, хлопчатобумажных тканях. Сюзане дарят ко многим праздникам, но в большинстве случаев, к свадьбе. Изготовление свадебного сюзане считалось очень почетным занятием и доверялось только опытным мастерницам.

Таджики в совершенстве владеют искусством **декоративной резьбы**. Ею украшены памятники архитектуры, предметы быта, музыкальные инструменты, посуда, двери, рамы, сувениры. Различают резьбу по дереву (посуда, мебель), камню и ганчу (архитектурные памятники, дома, отделка помещений).

Ювелирное искусство - одно из ярчайших проявлений **художественного творчества таджикского народа**. Самые ранние его образцы относятся к далекой древности, и были найдены учеными - археологами еще в слоях мезолита.

В ювелирных изделиях, как в зеркале находят свое отражение этические нормы общества, религиозные верования, социальные отношения и традиции, берущие начало в этнической истории, и потому являющиеся обязательной принадлежностью народного костюма. **Мир ювелирного искусства** Таджикистана широк и многогранен, и сегодня у приезжающих туристов, есть все шансы *приобрести настоящие произведения больших мастеров, бережно сохраняющих народные традиции*.

Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Она заключалась в ручной лепке сосуда из комка глины без применения гончарного круга, когда глину размягчали с помощью воды и мяли, а потом выдавливали до получения необходимой формы.

Такая керамика, до сих пор существует в **горных районах Таджикистана**, выполненная вручную, она украшается рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична, ее формы просты и монументальны, и делают ее не для продажи, а для собственных нужд [2].

В Таджикском государственном педагогическом университете имени С.Айни несколько лет функционирует технологический факультет, где обучают молодёжь народным промыслам, изучают основы атласо- и адресоткачества,

ковроткачества, преподают дизайн и моделирование современной национальной женской одежды с использованием традиционных элементов: **чакандузи** - национальная ручная вышивка и **попурдузи** – машинная вышивка, на выездной практике осваивают и другие ремёсла: гончарное, изготовление традиционных ножей, резьба по дереву, национальная роспись. Основная задача факультета готовить будущих учителей-технологов, которые в процессе своей педагогической деятельности будут обучать школьников основам народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В Истаравшане есть Колледж народных промыслов.

Хотелось бы отметить, что все виды народного ремесленничества не ушли в забытье, благодаря преемственности поколений, когда отец обучал своему ремеслу своего сына или в некоторых случаях даже дочь, передавая секреты мастерства. Не это ли лучший образец педагогики в национально-традиционном стиле?

Традиционные школы народного ремесла отличаются по видам ремесел и месту их возникновения: самаркандская школа гончарного ремесла, кулябская школа вышивки, исфаринская школа резьбы по дереву, кулябская ювелирная школа и т.д.

Следует обратить внимание на ряд примеров из практики таких школ, где до сих пор сохраняются традиционные воспитательные элементы и способы формирования личностных качеств. К ним можно отнести традиции приема ученика, проводы ученика в самостоятельную жизнь, такие обычай, как включение в занятия песнопений, рассказывание сказок, анекдотов, басен, поговорок, проведение стихотворных состязаний (байтбарак) и т.д. Использование традиционных методик наряду с передовыми педагогическими технологиями в процессе воспитания является необходимым фактором развития народного декоративно-прикладного творчества.

В ходе экспериментального опроса, 87% детей и подростков, занимающихся народным декоративно-прикладным творчеством (в семье мастеров народного декоративно-прикладного творчества, в мастерских, а также социально-культурных и культурно-досуговых учреждениях), имеют значительно более высокий творческий потенциал по сравнению с другими. У них значительно выше развиты такие человеческие качества, как трудолюбие, гуманность, нравственность, честность и многое другое [3].

Вовлечение подрастающего поколения в предметную деятельность позволяет родителям осуществить свою мечту, чтобы их дети освоили какое-нибудь ремесло для того, чтобы удовлетворить свои дальнейшие духовные и материальные потребности.

Нов настящее время, урокам труда в общеобразовательных школах отводится всего лишь один час в неделю, это очень мало для трудового воспитания подрастающего поколения, необходимо восстановить прежнюю сетку часов и на уроки труда отводить два часа. И если придерживаться высказывания - «Все новое – это хорошо забытое старое», то было бы хорошо внедрить в практику учебно-производственные комбинаты (УПК). Это было бы полезно как для развития национальных ремесел, так и для трудового воспитания школьников, это имеет большое значение и влияние на формирование личности детей и подростков, а также это было бы своевременно

в виду подписания указа Президентом РТ Эмомали Раҳмон об объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народных ремесел».

Исходя из этого, следует определить пути и способы развития народного декоративно-прикладного творчества в общеобразовательных школах, это, прежде всего, создать художественно-творческую и культурную среды, заняться разработкой и внедрением интегративных методик преподавания, основанных на информационных технологиях и использовании Интернет, разработкой рациональных учебно-воспитательных планов и программ, относящихся к народному декоративно-прикладному творчеству. а также, повышением уровня взаимопроникновения народного ремесла и педагогики.

Литература

1. Кодиров Ф.С. Автореферат диссертации по теме "Влияние социально-культурных факторов на сохранение и развитие народного декоративно-прикладного творчества Таджикистана". Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике [эл. ресурс]. URL: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-05/dissertaciya-vliyanie-sotsialno-kulturnyh-faktorov-na-sohranenie-i-razvitie-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-tadzhikistan#ixzz55Ihmt3I5>
2. Народное творчество Таджикистана. Национальные ремесла. [эл. ресурс]. URL: <http://tajemb.kiev.ua/gallery/remesla/>.
3. Президент утвердил эмблему 2018 года, объявленного в Таджикистане Годом туризма и ремесел. Подробнее: <http://www.asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/power/20180122/emomali-rahmon-utverdil-simvol-2018-goda-v-tadzhikistane>
4. Таджикистан-Традиционные ремесла [эл. ресурс]. URL: <https://www.advantour.com/rus/tajikistan/crafts.htm>.
5. <http://www.asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/power/20180122/emomali-rahmon-utverdil-simvol-2018-goda-v-tadzhikistane>
6. <http://tajemb.kiev.ua/gallery/remesla/>
7. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике [эл. ресурс]. URL: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-05/dissertaciya-vliyanie-sotsialno-kulturnyh-faktorov-na-sohranenie-i-razvitie-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-tadzhikistan#ixzz55Ihmt3I5>.

МЕТОДИКА ТАЪЛИМ - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

ТАЪЛИМИ МАВЗӰИ «ҚОФИЯ ВА РАДИФ» ДАР ДАРСҲОИ АМАЛИИ ФАННӢ «МУҚАДДИМАИ АДАБИЁТШИНОСӢ»

Восиева Рухшона Курбановна – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода. Ниишонӣ: 734019, ш. Душанбе, кучай Муҳаммадиев, 17/6 Тел: (+992 37) 2329565. E-mail: v.rukhshona@mail.ru

Боев Шавкат Элмурадович – муалли микалони кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода. Ниишонӣ: 734019, ш. Душанбе, кучай Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93 544 54 50, E-mail: mustafo0612@mail.ru

Дар мақола мавзӯи қофия, навъҳои қофия, ҳарфҳои қофия ва радиф баррасӣ гардида, шевай таълими онҳо дар дарсҳои амалии фаннӣ «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» дар такя бо андешаҳои муҳаққиқон ба доираи баҳс кашида шудааст.

Калидвозжаҳо: қофия, навъ, радиф, дарс, метод, шеър, байт, мисравъ.

ПРЕПОДАВАНИЕ "РИФМОВКИ И КОНЦОВКИ" НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО "ВВЕДЕНИЮ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ"

Восиева Рухшона Курбановна - доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода. Адрес: 734019, г. Душанбе, ул. Муҳаммадиева, 17/6 Тел: (+992 37) 2329565. E-mail: v.rukhshona@mail.ru

Боев Шавкат Элмурадович – старший преподаватель кафедры теории и истории литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода. Адрес: 734019, г. Душанбе, ул. Муҳаммадиева 17/6, тел.: (+992) 93 544 54 50, E-mail: mustafo0612@mail.ru

В статье рассматриваются такие важные темы, как рифма, типы рифмы, рифмовые буквы, концовки, а также способы и методы преподавания указанных явлений на практических занятиях по “Введению в литературоведение” на основе мыслей исследователей.

Ключевые слова: рифма, тип, концовки, урок, метод, рифма, строфа, линия.

TEACHING OF “RHYTHMIC AND ENDINGS” IN PRACTICAL CLASSES OF “FUNDAMENTALS OF LITERARY STUDIES”

Vosieva Rukhshona Qurbanovna – doctor of philology, professor of chair of Theory and History of Tajik Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+99237) 2329565, E-mail: v.rukhshona@mail.ru

Boev Shavkat Elmurodovich -senior lecturer of chair of Theory and History of Tajik Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda,

The article considers such important themes as rhythmic, types of rhythmic, rhythmic letters, endings and the ways and methods of teaching of the mentioned appearances in practical classes of “Fundamentals of Literary studies” on the basis of the thoughts of the researchers.

Keywords: *rhythmic, type, endings, lesson, method, rhyme, strophe, line.*

Солҳои охир вобаста ба вазъияту талаботи раванди кредитӣ дар мактабҳои олии кишвар устодон дар хусуси усулҳои нави таълим ҷустуҷӯ намуда, як зумра дархостҳои тозаро пеш гузаштаанд, ки яке аз онҳо дарси мунозиравӣ мебошад. Дарси мунозиравӣ маҳсусан дар дарсхои амалӣ сурат мегирад. Чи тавре, ки аз номаш бармеояд, яъне маводи мураккабро дарк намудан, ҷустуҷӯи марҳилаи нави донишазхудкунӣ ва равнаку камолот додани тафаккури мантиқии донишҷӯ мебошад.

Бояд гуфт, ки методи таълимии дарси мунозиравии адабиёт дар асоси ҷустуҷӯҳои пайвастаи афкори педагогӣ бар меояд, ки дар он фаъолонидани ҷараёни дарс, ташаккули назари шахсии донишҷӯ маҳаки умда ва ҷиҳати зарурӣ ба шумор меравад. Дар баробари ин ҳуди гузориши масъала як қисмати таркибии фаъолонидани ҷараёни дарси ҳозиразамон дар системаи нави кредитӣ маҳсуб меёбад, ки донишҷӯро ташаккулу такомул дода, роҳҳои беҳтару амиқтар ва ҷуқуру ҳаматарафа дарк намудан ва аз ҳуд кардани мавзӯъро пеш мегузорад. Ингуна усули фаъоли таълимро дар таълими фанни «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» барои донишҷӯёни факултетҳои филологӣ ва гайри филологии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар истифода намудан мумкин аст. Мусалламаст, ки фанни «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» бо захираи зарурии донишҳои назарӣ донишҷӯёнро барои дарки қонунҳои адабиёту ҳунар ва маърифати адабиёти бадей омода месозад. Аз ин ҷиҳат, фанни мазкур дониши назарии толибилимронро тадриҷан афзун менамояд. Умдатарин масъалаву муаммоҳои афкори адабию эстетикии донишмандони бузурги тоҷику форс ва ақидаҳои адабиётшиносии мутафаккирони маъруфи олам як ҷузъи «Муқаддимаи адабиётшиносӣ»-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми омӯзиши ин фан ба асосҳои методологӣ, тарзи мутолиа, маърифат ва сабти асарҳои илмию назарӣ, роҳҳои истифода аз онҳо эътибори ҷиддӣ дода мешавад. Аз бар кардани асосҳои илми адабиётшиносӣ ба ганӣ гаштани донишу малака, баланд шудани сатҳи маърифати донишҷӯён, тадриҷан афзун гаштани завқи илмдӯстӣ ва қобилияти эҷодкорӣ, вусъати ҷаҳонбинӣ ва камолоти маънавии онҳо комилан мусоидат менамояд. Дар равиши дарсхои лексионӣ бештар ба масъалаҳои умумии назариявии адабиёту ҳунар бо назардошти мисолҳои мушаххас, таҳлил ва зикри далелҳо аз осори саромадони сухан эътибор дода мешавад. Мавзӯъҳои таълими ҷинсҳои адабӣ, маҳсусан ҷинси ғиной хеле муғиду зарур аст.

Асари ғиной, пеш аз ҳама ҷаҳони ботинии инсон, таассуроти фардии ӯро тасвири менамояд ва бевосита бо эҳсос ва олами маънавии инсон сару кор дорад. Асарҳои ғиноиро ҳонда, ҳонандагон хислати инсонро меомӯзанд, нозукиҳои рӯҳи ӯро шинохта, аз рӯи меъёрҳои баланди ахлоқӣ ба рафтору кирдори ҳуд баҳо медиҳанд. Аз ин ҷиҳат шеър ба ақлу дили одамон таъсири бузург мерасонад.

Шеъри ғиной намунаи комили ифодакунандаи сухани ҳиссии муассир аст. Шеъри ғиноиро хонда, хонандагон аз имконоти забон огоҳ мешаванд, маъноҳои асосӣ ва маҷозии калимаҳоро ёд мегиранд. Забони шеъри ғиной намунаи олии таҷассуми бадеии эҳсосу андешаи инсон аст.

Аз ҳамин мавқеъ омӯзиши чинси ғиной аз масъалаҳои душвори таълим аст. Нисбат ба азхудкуни ҳамосаю драма дарки чинси ғиной ба хонандагон душвор аст.

Дар вақти таҳлили шеъри ғиной хонандагон ҳоҳу ноҳоҳ бо мағҳумҳои «шеъри ғиной», «қаҳрамони ғиной» дучор мешаванд. Муаллим бояд ҳамзамон бо хондану таҳлили шеър моҳияти ин мағҳумҳоро ба хонандагон фаҳмонад.

Омӯзиши чинси ғиной дар мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ аз ҷумлаи муҳимтарин масъалаҳои барномаи таълимии адабиёти тоҷик маҳсуб меёбад. Чунки тоҷикон мардуми суханнарвар ва фарҳангсолори тамаддуни башар буда, тору пуди сиришти азалиашон аз овони хурдсолӣ бо қаломи мавзуну оҳангнокии сухан танида шудааст.

Муаллим дар вақти таълими чинси ғиной, табиист, ки бо эҷодиёти шоирони алоҳида сару кор мегирад. Бинобар ин ҳам бояд дар назар дошт, ки фазилатҳои умумии дар боло зикршуда ба қаҳрамони лирикии шоирон муштарак бошанд ҳам, vale қаҳрамони лирикии ҳар шоир бо фазилатҳои хосаш фарқҷекунад. Дар ин замона табиати эҷодӣ ва савияи ҳунарии ҳар шоире аҳамият дайдо мекунад. Бешак, шеъри лирикии ҳар шоир аз табиати инсонии ў баҳра мегирад.

Омӯзгор дар вақти таълими шеъри лирикӣ ба ин нуқта бояд мутаваҷҷеҳ шавад, ки қаҳрамони лирикӣ мазҳарест, ки он таҷаллигоҳи аҳлоқ ва маънавиёни инсон аст. Шоири тавоно дар симои қаҳрамони лирикиаш ҷаҳони худ ва инсонҳоро меғунҷонад.

Назокат ва покии ҳиссииёти қаҳрамони лирикӣ дар ашъори шоирони тавони мифода шуда, ба дил асари амиқ мегузорад ва таассуроти моро оид ба зиндагӣ тавсия мебахшад.

Барои хонандагон арзиши маънавию аҳлоқии шеъри лирикӣ аз ҳама муҳим аст ва ҳам дар барнома ва ҳам китобҳои дарсӣ аз ҳамин мавқеъ маводи бадеӣ интиҳоб шудааст.

Аз ин чост, ки таҳлили асари лирикӣ аз назари методӣ кори душвор аст.

Таҳлили бомуваффақият моҳияти асар ва ҳунари шоирро ошкор месозад ва барои ифши арзишҳои бадеию маънавии он мусоидат менамояд. Таҳлили асар хониши хонандагонро такмил дода, фаҳмиши онҳоро амиқ месозад.

Таҳлили ғоявию бадеии асари лирикӣ, пеш аз ҳама мавзӯъ, мундариҷаи ғоявӣ, сужет, забон ва сабкро дар назар дорад. Вале муаллим барои ҳамаи пахлӯҳои асарро санҷидан имкон надорад. Маҳсусияти шеъри ин ё он шоирро ба назар гирифта, ба қадом ҷузъҳои асар такя карда таҳлил намуданро муайян менамояд.

Ҳамаи унсурҳои асари бадеии лирикӣ метавонад ҳангоми таҳлил мавриди қазоват қарор гирад, ба шарте ки муаллим ба ин восита ба дарунмояи он нуфӯз карда тавонад. Барои таҳлил ва омӯзиши бомуваффақияти асар интиҳоби аз назари методӣ асоснок мақоми ҳалқунаида дорад.

Гуногунрангӣ ва маҳсусияти асари бадеи лирикӣ моҳият ва усули таҳлили онро муайян менамояд. Вале усули таҳлилро табииати асари бадеи муайян карда, ҳар асар мутобиқи хусусияти он бояд хонда ва таҳлил карда шавад.

Адабиётшинос, Шарифмуроди Исрофилниё ба мушкилоти методикаи таълим ва шевай шарҳу тафсири каломи мавзун таваҷҷӯҳ зохир намуда, дуруст таъкид намудааст, ки донистани шевай таҳлилу тафсири ва шарҳи каломи бадеъ, алалхусус шеър аз масъалаҳои муҳими таълими адабиёт дар мактаби миёна ва факултаҳои суханшиносии донишкадаву донишгоҳҳо маҳсуб меёбад (4,8). Дар ин робита саҳм ва мақоми омӯзгор назаррас буда, бояд аз шевай таҳлили каломи бадеъ огоҳ бошад, то ки дарсаш самараи хуб дода, шогирдонро ба дарки сухани адиб ҳидоят карда тавонад. Дар таълими асарҳои ғиной шевай таҳлилио тафсирий ва шарҳи каломи бадеъ, маҳсусан тафсири шеър мақоми аввалиндарача дорад. Бинобар ин, пеш аз ҳама омӯзгори адабиёт бояд аз назокату забон, ғановати осори адабӣ ва шевай тадрису таҳлили каломи бадеъ бархурдор бошад. Дар шарҳу тафсири каломи бадеъ ба чунин омилҳои шинохт ва азхудкуни шеър мебояд эътибор дод:

1. Қироати саҳҳе ва муассири шеър шарти нахустини шинохти шеър ва дарёфти маънни мақсуди шоир буда, ба дарёфти дурусти вазну қофияву радиф ва маънни шеър мусоидат мекунад. Муайян намудани вазни шеър, дарёфти қофия, радиф ва ҳарфи равӣ низ дар дарки маънӣ ва таъйини ҳунари шоир нақши муҳим дорад. Барои хонандаи мактаби миёна донистани ҳичҷоҳи арӯзӣ, қофияву радиф ва дарёфтани ҳарфи равӣ ва ба донишҷӯёни риштai суханшиносӣ ва муҳаққики ин соҳа фаҳмиши хелҳои қофия, таъйини вазни шеър ва дигар масоили поэтикаи шеър тавсия мешавад.

2. Дарёфти калидвожаҳо, яъне калима ва ибораҳои маъниофар, таъбироти шоирона, шинохти мизон, фаҳмиши ғоя ва моҳияти шеър, истилоҳу таъбироти хаёлангез ва мушкилфаҳм.

3. Корбурди санъатҳои бадеӣ, тасвироти шоирона ё худ сувари хаёл дар шеър. Хаёлангезӣ ва ё сувари хаёл чун асл ва ҷавҳари шеър шинохта шуда, пайвандест миёни табиат ва авотифу эҳсосоти шоир. Он ба шеър зебоӣ мебахшад, ҳунари шоирро дар тасвирҳои шоирона таҷассум мегардонад.

4. Омили аз ҳама муассир дар шинохти маънни шеър идрок ва эҳсоси ҷаҳонбинии адиб, шинохти шаҳсият ва ҳунари оғаридагории адиб ва арзишмандии ғояи асари бадеӣ мебошад.

Дар шинохти каломи мавзун, дарёфти моҳияти андеша, маънӣ, таъини мизони шеър: вазн, қофия, радиф, ҳарфи ровӣ ва вожаҳои калидӣ қироати саҳҳи матни шеър ва риояи дурусти мизон ва қолаби шеър нақши муҳим мебозад. Қироати ифоданок ва муассири шеър барои дарёфти ҳадафи гоявӣ, арзиши осор, муайян намудани мизони шинохти шеър ва таъини ҳунари шоир мусоидат менамояд.

Таҳлил ва тафсири байти зерини шеъри устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ чиҳати шинохт ва бардошти дарки маънӣ ҳамчун намунаи барҷаста шинохта шудааст. Дар байти

Бихандад лола бар саҳро ба сони чехраи Лайло,

Бигиряд абр бар гардун ба сони дидай Маҷнун. корбурди устодонаи санатҳои тасвир, аз қабили: **ташҳис:** хандидани лола ва гиристани абр; **таҷнис:** лола ва абтро дар шакли мавҷудоти зинда ҷон мебахшад ва

мегирёнаду механдонад. **ташбек**: чехраи Лайлло ва гиряи Мачнун (сурхии чехраи Лайлло ҳамсранги лола ва боридани борон ҳамсони гиряи Мачнун);

Омилҳои дар боло зикршудаи шарху тафсири каломи бадеъро ба инобат гирифта, дар мақолаи мазкур мо қӯшиш намудем, ки масъалаи марбут ба усули таълими қофия ва анвои онро баррасӣ намоем.

Адабиётшинос Туракул Зеҳнӣ дар китоби “Санъати сухан” таъкид менамояд, ки дар мавриди қофия ва вазифаҳои он дар шеър фикру мулоҳизаҳои муҳаққиқони адаби форсӣ-тоҷикӣ нисбатан кам эрод гардидааст [4, 283]. Роҷеъ ба қофия асари алоҳидае мавҷуд нест. Муҳаққиқон танҳо зимни баррасии масъалаҳои назму шеър ва шоири дар бораи қофия сухан гуфтаанд.

Низомии Арӯзии Самарқандӣ, дар “Чаҳор мақола” дар мақолаи дуюм дар бораи қофия сухан гуфтааст. Шамси Қайси Розӣ, дар “Ал-мӯъчам” мегӯяд, ки “шеър мавзун ва мураттаб ба ҳисоб рафта, саҳт побанди қофия аст” [8, 148].

Қофия дар “Ғиёс-ул-луғот” ба маъни аз пай равандада омадааст. Ин лафзро аз қафв гирифтаанд ва қафв аз пай рафтанд аст. Дар истилоҳ калимаҳои ҳамшакл ва ҳамоҳангро, ки дар охири ду ё чанд мисраъ меоянд, қофия мегӯянд. Айнан ва ё қисман бетағиҳир такрор шудани якчанд ҳарф ва ё ҳиҷоҳои ҳамоҳангэ дар охири мисрау байтҳо қофия номида мешаванд.

Қофия дар каломи бадеъ асосан ду вазифаро иҷро менамояд: аз як тараф боиси низоми муайяни сухан мегардад, аз тарафи дигар, ба мусиқии нутқ (шеър) обуранги тозае мебахшад. Қофия бо вуҷуди ҳусну малоҳати бадеъ бахшидан ба шеър ҳаргиз аз мазмуни асар ҷудо нест. Дуруст аст, ки қофия бо такрори ҳарфҳои овозҳои ҳамоҳанг аз анҷоми мисрау байт хабар медиҳад. Вале аз ин ҳам афзалтар ифодай маъни аз зарби доҳилии он мебошад. Бедарак нест, ки суханварони бузург ҳамеша қӯшиш намудаанд, ки бо калимаҳои пурмағзу пурмаъни қофиядор ҳам ба ҳуҷоҳангӣ, мусиқинигории асар ва ҳам ба мазмуну мундариҷаи он қувваи маҳсус бахшанд. “дар ин ҷода ҳамосасарои бузург Абулқосим Фирдавсӣ ва саромади ягона Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ) дар шеърсароӣ ҳудро соҳибхтиёр гузаштаанд ва дар ҷорҷӯбаи танги қофиясанҷӣ намонда, мазмунро аз шакл боло шумурдаанд”. Иҷрои ин гуна вазифаи пурмасъулияти қофиясанҷӣ дар фаъолияти шоирии Рӯдакиу Фирдавсӣ, Саъдию Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ, Сайидою Шоҳин ва дигар классикон равшан ҳис мешавад. Масалан, Зебуннисо шеърро ҷон ва қофияро ҳусн донистааст:

*Шеър бувад ҳамчу тан, маъни ӯчони ӯ,
Гармии бозорро равнақи дӯкони ӯ.
Файзи сухан гавҳарест, рехта абри карам,
Сайқали он мекунад, ҷавҳари пинҳони ӯ.*

*Ранҷ басе дидаам, то ки ба нерӯи ақл,
Пай ба сухан бурдаанд, қофиясанҷони ӯ.*

Қофия вобаста ба ҳарфи равӣ ба ду навъ ҷудо мешавад: қофияи муқайяд ва қофияи мутлақ.

Ҳарфи охирини решагии калимаеро, ки дар қофия нигоҳдоштани он ҳатмист “равӣ” мегӯянд. Равӣ низ калимаи арабист, ки аз решай калимаи риво гирифта шудааст. Риво ресмоне мебошад ки бо он бори уштурро банданд. Дар илми қофия охирин ҳарфи решагии калимаи қофияро равӣ меноманд. Пас, тамоми ҳарфҳои забони тоҷикӣ ҳамсадо ва садонокҳои дароз (ба ҷуз садонокҳои қӯтоҳи “а”, “и” ва “у”) ба вазифаи равӣ омада метавонанд. Дар байти зерин дар калимаҳои пок ва хок ҳарфи “к” равӣ мебошад.

*Хоки пояшро набояд пок кард,
Пок аз он бояд ки акнун хок кард.*

Як нукта афзуданист, ки ҳарфи равйҳарфи асосии решай қофия мебошад ва ду навъ дорад: муқайяд ва мутлақ. Махз бо таваҷҷуҳ ба равйқофияро ба ду навъ: мақайяд ва мутлақчудо кардаанд.

Вобаста ба ҳамин матлаб Ваҳиди Табрезӣ дар асари худ “Ҷамъи муҳтасар” чунин мегӯяд:

*Қофия дар асл як ҳарф асту ҳашт онро табаъ,
Чор пешу чор пас, он нукта инҳо дойира.
Ҳарфи таъсису дахилу ридфу қайд, он гаҳ равӣ,
Баъд аз он васлу ҳурӯҷ асту мазиду нойира.*

1. Равии муқайяд - гуфта, равиеро мегуянд, ки он бо ҳарфи васл начаспида бошад. Яъне қофия бо ҳарфи равӣ ба охир расидааст.

Рӯят гули сероб нагӯем, чӣ гӯем?

Он лаб шакари ноб нагӯем, чӣ гӯем? (Камоли Ҳуҷандӣ).

Дар ин байти (вазнаш – Ҳазачи мусаммани ахраби макбуғи мақсур) калимаҳои “сероб” ва “ноб” қофия, ҷузъи “-об” решай қофия буда, ҳарфи “о” ридфи муфрад (асли), ҳарфи “б” равии муқайяд мебошад.

*Ба ёрони қуҳан ёрӣ накардӣ,
Ҷафо кардӣ вафодорӣ накардӣ.*

Дар ин байти Камоли Ҳуҷандӣ, ки дар баҳри Ҳазачи мусаддаси маҳзуф эҷод шудааст, ҷузъҳои “орӣ”-ю “ёрӣ” решай қофия буда, ҳарфи “р” равии муқайяд (ба қайд омада, гирифткор, побанд) мебошад.

2. Равии мутлақ (комил, пурра, тамом) равиеро гӯянд, ки он бо ҳарфи васл часпида бошад, яъне баъди ҳарфи равйҳарфи дигаре омада бошад. Мисол:

*Фош мегӯяму аз гуфтаи худ дилшодам,
Бандай ишиқаму аз ҳар ду ҷаҳон озодам. (Ҳофиз).*

Дар ин байти (вазнаш – Рамали мусаммани маҳбуни аслам) калимаҳои “дилшодам” ва “озодам” қофия, ҷузъи “-одам” решай қофия мебошад. Дар ин решай қофия ҳарфи “о” ридфи муфрад (асли), ҳарфи “д” равии мутлақ, садоники кӯтоҳи “а” маҷро, ҳарфи “м” васл аст.

Мисолҳо:

*Ай дӯст, туро бар сари вақтам гузаре нест,
Аз ҳоли дили бехабаронат ҳабаре нест. (Ҳасани Дехлавӣ).
Ман ба бӯи ту ҳавоҳоҳи насиими саҳарам,
К-ӯ зи бӯи ту ҳабар дораду ман бехабарам. (Ҷомӣ).
Ки ҳайҳот, қадри ту нашиноҳтам,
Ба шукри қудумат напардоҳтам. (Саъдӣ).*

Дар байти якум калимаҳои “гузаре” ва “ҳабаре”, дар байти дуюм калимаҳои “саҳарам” ва бехабарам”, дар байти сеюм калимаҳои “нашиноҳтам” ва “напардоҳтам” қофиянанд, ки ҳарфи “р”-и қофияни байти якуму дуюм, ҳарфи “т”-и қофияни байти сеюм равии мутлақанд.

Такрори ҳарфи равӣ дар қофияни шеър шарт аст. Шеърро, ки дар он ҳарфи равӣ истифода нашуда бошад, онро шеър намеҳисобанд.

Аз таҳлилу баррасии мавзӯи мазкур чунин бармеояд, ки дар шинохти қаломи мавзун, дарёфти моҳияти андеша ва маънӣ, таъини мизони шеър, яъне вазн, қофия, радиф, ҳарфи равӣ ва вожаҳои калидӣ ва риояи дурусти мизон ва қолаби шеър нақши муҳим мебозад. Бинобар ин, пеш аз ҳама омӯзгори адабиёт

бояд аз шеваи тадрису таҳлили қаломи бадеӣ, маҳсусанвазну қоғия ва маъониву баёну бадеъ бархурдор бошад.

Адабиёт

1. Абдусамади М. Методикаи таълими адабиёт / М. Абдусамади. - Душанбе: Ирфон, 2010.- 450 с.
2. Восиева Р. Боев, Ш. Муқаддимаи адабиётшиносӣ / Р. Восиева, Ш. Боев. - Душанбе: Эр-граф, 2015.- 208 с.
3. Давронов С. Соҳти шеъри тоҷикӣ / С. Давронов. - Душанбе: Ирфон, 1976. – 84с.
4. Зеҳнӣ Т. Санъати сухан /Т. Зеҳнӣ.–Душанбе: Маориф, 1992. – 304 с.
5. Исрофилниё Ш. Сухани аҳли дил / Ш. Исрофилниём.- Душанбе: Дониш, 2007. – 175 с.
6. Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт / Р. Мусулмониён. - Душанбе: Маориф, 1990. – 234 с.
7. Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Чаҳор мақола / мураттиб, муаллифони сарсухан ва ҳозиркунандагони чоп: Ҳ.Шарифов, У.Тоиров. – Душанбе: Ирфон, 1986. –160 с.
8. Розӣ Шамси Қайс. Ал-мӯъзам. Муаллифи сарсухану тавзеҳот ва ҳозиркунандаи чоп Ураватулло Тоиров. –Душанбе: Адиб,1991. – 464 с.

БАЪЗЕ МУШКИЛИҲОИ ТАРҶУМАИ МАТНҲОИ ТЕХНИКӢ ДАР РАВАНДИ ТАДРИС

Соҳибназарова Ҳавасмоҳ Тиллоевна - н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи назария ва амалияи тарҷумаи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кучи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992)93-700-04-37, e-mail: havas3001@mail.ru

Бобоалиева Зебониссо Пирмурадовна - н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кучи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992)93-103-81-91, e-mail: zebosh@list.ru

Мақола ба баъзе масъалаҳои мушкилоти матнҳои техникӣ дар раванди тарҷума баҳшида шуда, дар он доир ба хусусият, умумият, тафовут ва роҳҳои ифодай онҳо дар ду забон сухан меравад.

Ҳамчунин, дар мақола бо мисолҳои мушаххаси ду забон ифодай баъзе қалимаҳои техникӣ ва усули интиқоли онҳо нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: матни техникӣ, интиқол, соҳтор, роҳҳои ифода, тарҷума.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Соҳибназарова Ҳавасмоҳ Тиллоевна - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории и практики перевода Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992)93-700-04-37, e-mail: havas3001@mail.ru

Бобоалиева Зебониссо Пирмурадовна - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992)93-103-81-91, e-mail: zebosh@list.ru

Статья посвящена проблемам перевода некоторых технических текстов общность, различия и способы передачи в двух языках. Авторы показали конкретными примерами способы трансформации технических слов в двух языках.

Ключевые слова: технический текст, трансформация, структура, способы передачи, перевод.

SOME PROBLEMS OF TRANSFORMING TECHNICAL TEXTS IN PROCESS OF TRANSLATION

Sohibnazarova Havasmoh Tilloevna – candidate of philology, associate professor, Head of the Department of theory and practice of translation of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, Muhammadiev st. 17/6, phone: (+992)93-700-04-37, e-mail: havas3001@mail.ru

Boboalieva Zebonisso Pirmurodovna – candidate of philology, associate professor, Head of the Department of the Russian language and Literature of the Tajik State

The article deals with the ways of the translation of some specific problems of technical texts and their community, distinction and the way of transformation in two languages. The authors also showed with the specific examples the ways of transformation of technical texts in two languages.

Key words: *technical text, transformation, structure, the way of transformation, translation.*

Миёни олимони соҳаи тарҷуманиси ӯзбекӣ ба таснифоти матнҳои тарҷумашаванд баҳсҳои илмӣ то кунун идома доранд. Муҳаққиқон матнҳоро ба гурӯҳ ва зергурӯҳҳои зиёде тақсим намудаанд, ки дар рафти тадрис ва фахмонидани ингуна матнҳо ба донишҷӯён мушкилии зиёдеро пеш меоранд. Ҳамчунин, дар илми тарҷуманиси матнҳои тарҷумашавандаро аз рӯи таснифоти жанрӣ-услубӣ ба ду гурӯҳ ҷудо менамоянд: матнҳои бадеӣ (адабӣ) ва иттилоотӣ. Ба гурӯҳи аввал тамоми маводҳое, ки ба адабиёт алоқамандӣ доранд, шомил буда, ба гурӯҳи дуюм тамоми матнҳои иттилоотӣ дохил мешаванд ва дарки ин масъала барои донишҷӯён то ҷое мағҳум мешавад.

Дар рафти таддиси тарҷумаи матнҳои иттилоотӣ, ки матнҳои техниκӣ ба ин гурӯҳ дохил мешаванд, маълум гардид, ки дар тасаввуроти донишҷӯён манбаи матнҳои техниκӣ танҳо шабакаи иҷтимоии интернет ва ё компьютер мебошад. Ба андешаи мо ин комилан нодуруст аст, чунки на факат матнҳои интернетӣ ва дигар технологияи иттилоотӣ ба ин гурӯҳ шомиланд.

Дигар мушкилие, ки дар ин самт ба мушоҳида расид, тарҷумаи ин гуна матнҳо аз забони тоҷикӣ ба англисӣ ва ё баръакс мебошад.

Дар тафаккури донишҷӯён ҷунин андешае ҷой дорад, ки ин намуди матнҳо дар худ танҳо калимаю ибора ва воҳидҳои техникиро таҷассум мекунанд. Яке аз вазифаҳои асосии омӯзгор ҳангоми фахмонидани вижагиҳои ин намуди матн ин “ғалатҳои маҳз”-ро аз фикри онҳо дур кардан аст.

Хусусиятҳои тарҷумаи матнҳои техниκӣ ин пеш аз ҳама истилоҳнокӣ-истилоҳҳои соҳавӣ мебошанд. Масалан, агар матни соҳаи муҳандисӣ бошад, пас бе гуфтугӯ дар он терминҳои ин соҳа фаровон истифода шудааст. Ба монанди муҳандис, поиҳа, тарҳ, бино, иморат, қабат, нақша ва ғайра.

Чи тавре ки қайд намуда гузаштем, ҳар як матн вижагии хоси худро дорад ва бегуфтугӯ дар тарҷума низ дар ин амр матнҳои техниκӣ истисно нестанд.

“Муайян намудани қонунияти объективии тарҷумаи матнҳои илмӣ-техниκӣ ҳамчун фанни мустақил дар асоси таҳлили воқеии маводи амалии забонҳои алоҳида бо назардоши панҷ ҳолати асосӣ бояд анҷом дода шавад:

1. Маҳдудияти тадқиқот дар чаҳорҷӯбаи (доираи) илмҳои табиию дақиқ ва техниκӣ, ки ба хулоса кардан оид ба қонуниятҳои тарҷумаи адабиёти илмӣ ва техниκӣ мусоидат мекунад;

2. Муайян намудани қонуниятҳои забонҳои умумии хоси соҳаи илму техника, ки ба фаҳмида маълум соҳтани интиҳоби воситаҳои грамматикий ва лексикий дар раванди тарҷума ва иваз намудани таҳминҳои аз рӯи ҳисси пешакӣ анҷомдода шуда бо тарҷумаи комили ба мантиқи (воқеиятҳои) далелҳои лингвистӣ асосёфта мусоидат мекунад;

3. Ошкор намудани қонуниятҳои омӯхтанашудаи забон дар натиҷаи

таҳлили таносуби чуфти забонҳои алоҳида дар раванди тарҷума, ки дар забоншиносии умумӣ бояд саҳми муайян гузоранд;

4. Ғанисозӣ, мураттабсозӣ ва такмили забони илму техника дар асоси таҳлили лингвистӣ бо ҳамкории мутахассисони соҳаҳои ҷудогонаи илму техника;

5. Инкишофи назарияи умумии тарҷума ҳамчун баҳши ҷудогонаи забоншиносӣ» [7, 10].

Намуди матн талаботро нисбат ба тарҷума муайян месозад ва тарҷумон мефаҳмад, ки қадом усули тарҷумаро истифода барад.

Ба матнҳои техникӣ, инчунин дастурамалҳои таҷҳизоти техникро низ метавон ворид намуд. Дар дастурамалҳо, ки барои истифодабарандагон пешкаш карда мешавад, терминҳои хос ба назар мерасанд. Ҳамзамон, дар рафти тарҷумаи матнҳои техникӣ тарҷумонро зарур аст, ки соҳтори (синтаксисии) ҷумлаҳои он матнро ба инобат гирифта, тарҷумаашро ба анҷом расонад. Дар ин маврид, тарҷумон мазмуни қалимаю ибораҳоро ба ҳисоб гирифта, тарҷумаро ба сомон мерсонад.

«Бар ҳилоғи адабиёти бадеӣ, ки вазифаи асосии он эҷоди образҳо мебошад, адабиёти илмию техникӣ кӯшиш менамояд, ки воқеаҳои гуногунро ҳарчи дақиқтар шарҳу эзоҳ диҳад. Бинобар ин, дар ин баҳш истифодаи исм, сифат ва шаклҳои тасрифнашавандай феъл фаровон аст.

С.И. Кауфман бо истифода аз методи оморӣ муқаррар кардааст, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар адабиёти (матнҳои) илмию техникӣ назар ба матнҳои бадеӣ ду баробар камтар вомехӯранд [3, 12].

Қалимаҳо дар ҷумла вазифаҳои гуногунро иҷро карда, бо роҳҳои гуногун тарҷума карда мешаванд, ки ин дар раванди тарҷумаи матнҳои техникӣ аз як забон ба забони дигар нақши муҳимро мебозанд. «Нигоҳ доштани тобишҳои маъноии матни асл дар худ асосҳои муодилнокии тарҷумаро таҷассум менамояд. Расидан ба ин ҳадафҳо қобилияти муқоисаи шакл ва мазмуни матнҳои гуногунро дар назар дошта, ҳусусиятҳои соҳторӣ ва функционалии матнро дар ҳар як забон ба назар мегирад, ки ин муносибати матни аслро нисбат ба асари тарҷумавӣ дар робита бо воҳидҳои забонӣ ва соҳторӣ таҳлил мекунад» [6, 65].

Бояд гуфт, ки дар вақти тарҷумаи матнҳои техникӣ пайвандакҳо, ҷонишинҳои ишоратӣ, қалимаҳои ивазкунанда, қалимаҳои пайвасткунанда ва амсоли инҳо фаровон истифода бурда мешаванд.

Масалан, дар рафти кор бо донишҷӯён ҳангоми тарҷумаи матнҳои техникӣ аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ маълум гашт, ки аксарияти онҳо ба қалимаю ибораҳо дикқати ҷиддӣ медиҳанд, аммо пайвандак, пасоянду пешоянд ва дигар воҳидҳои хурдтаринро то андозае сарфи назар менамоянд.

Масалан, дар забони англисӣ қалимаи **that** ҳангоми тарҷумаи матнҳои техникӣ ба забони тоҷикӣ якчанд роҳи тарҷума дорад, яъне ба вазифаҳои муҳталиф омада, бо роҳҳои гуногун тарҷума карда мешавад:

*The new building was designed by high skilled engineers **that** looks like very beautiful.*

*Бинои новаз тарафи муҳандисони баландихтисос тарҳрезӣ карда шуд, **ки** хеле зебо ба назар мерасад.*

Дар ҷумлаи мазкур қалимаи англисии **that** – **ки** чун пайвандаки тобеъкунанда омада, ба забони тоҷикӣ низ аз ҷиҳати соҳтор ва маъно мувофиқат мекунад.

Барои боз ҳам дар сатҳи мукаммал фаҳмонидани хусусияти бисёр маънои калимаи **that** ба донишҷӯён гурӯҳбандии калимаи мазкурро омӯзгор метавонад бо истифода аз айёниятҳо, технологияи мусоир ва дигар воситаҳои таълими фаҳмонида диҳад.

Баро ин намуна метавон ҷадвали зеринро мисол овард, ки дар дарки ин мавзӯй ба донишҷӯён кӯмаки амалӣ ҳоҳад расонд:

Чонишини ишоратӣ	Пайвандак	Калимаҳои ивазкунандае, ки исми дар чумла истифодашударо ифода мекунад	Калимаҳои пайвасткунанда
<p>They designed that part of the Building efficiently.</p> <p>Онҳо бо муваффақият он қисми биноро тарҳрезӣ карда буданд.</p>	<p>It is known that copper has a greater conductance than iron.</p> <p>Маълум аст, ки мис назар ба оҳан дар ноқилий мустаҳкамтар аст.</p>	<p>The direction of a body's motion is the same as that of the force acting on it.</p> <p>Ҳаракати бадан монанди оне ки ҳаракати кувва аст, ба ў таъсир мерасонад.</p> <p>The properties of gold are different from those of iron.</p> <p>Сифати тилло аз оҳан фарқ мекунад.</p>	<p>You have to call the company that will be the prime user of the facility.</p> <p>Шумо бояд ба ширкате занг занед, ки истифодабарандай асосии ҳамин бино ҳастанд.</p>

[4, 96].

Аз мисолҳои дар боло зикршуда бармеояд, ки калимаи англisisи мазкур дар рафти тарҷумаи матнҳои техниқӣ маъноҳои бисёрро ифода карда, бо роҳҳу усулҳои гуногун тарҷума карда шудаанд.

Мушкилие дигаре, ки ба донишҷӯён ҳангоми тарҷумаи матнҳои техниқӣ пеш меояд, ин дуруст интиқол надодани калимаи **it** мебошад. Омӯзгорро зарур аст, ки дар рафти кор бо матнҳои техниқӣ дикқати донишҷӯёнро ба калимаи мазкур бештар равона созад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бештари донишҷӯён калимаи зикршударо танҳо чун ҷонишини шахсӣ ба забони тоҷики тарҷума мекунанд.

Истифодай калимаи мазкур дар матнҳои техниқӣ роҳ ва тарзу усулҳои гуногун дошта, маъноҳои зеринро ифода мекунад:

Ҷонишини шахсӣ	Ҷонишин ишоратӣ	Чун мубтадо дар чумлаҳои бешаҳс	Калимаҳои туфайлий бо ибораҳои ташдиӣ (эмфатические слова)
----------------	-----------------	---------------------------------	--

Nothing in the world moves faster than light. It moves at the rate of 300,000 km/sec. Дар дунё ягон чиз чун барк тезҳаракаткунанда нест. Вай бо суръати 300000 км/сония харакат мекунад.	I have just told them it was your project. Ман худи ҳозир ба онҳо гуфтам, ки ин лоиҳаи шумо буд.	It is important that the building be rebuilt. Мухим аст, ки биноро барқарор кунанд.	It was in May when we received the new equipment. Махз дар моҳи май мо таҷхизотро қабул кардем.
---	--	--	--

[4, 97].

Боиси зикр аст, ки ҷумлаҳои бешаҳси забони англӣ ҳамеша мубтадо дошта, ба вазифаи ҷонишини ‘**it**’ ифода мейбанд. Вай дар забони тоҷикӣ тарҷума карда намешавад ва дар ҷумла танҳо вазифаи мубтадоро иҷро мекунад:

1. It was easy to understand the speaker.

Муърӯзачиро фаҳмидан осон буд.

2. In ancient times it was believed that the earth was flat.

Дар замонҳои қадим ҷунин мешумориданд, ки замин куррашакл аст.

Ҳамбастагии **it is** (**was**), ... **who** (**that**, **which**, **whom** ...) ...ба ғайр аз ҳабар ба вазифаи дигар аъзоҳои ҷумла низ истифода бурда мешавад. Аъзоҳои дигари ҷумла пас аз **it is** (**was**) гузашта мешаванд ва қисми дигари он, ҷумлаи мураккаби пайваст ё қалимаҳои пайвасткунандаро ифода мекунанд. Ҳамбастагии **it is** (**was**) ба забони тоҷикӣ тарҷума карда намешавад ва ҷумла бошад, чун ҷумлаи сода бо қалимаҳои «танҳо», «маҳз» интиқол мейбанд.

It was in May when we received the new equipment.

Махз дар моҳи май мо таҷхизотро гирифтем.

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки матнҳои техникӣ ҳангоми тадриси забонҳои ҳориҷӣ яке аз масъалаҳои мубрами соҳаи тарҷума буда, барои комилан дарки он аз ҷониби донишҷӯён тавассути омӯзгор масъулияти дучандро талаб менамояд.

Адабиёт

1. Виноградов В.В. Проблема авторства и правильности текста литературного произведения / В.В. Виноградов // О языке художественной литературы. - М.: Гослитиздат, 1959. - С.259-333.
2. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб / Под ред. В.Н. Комиссарова. - М., 1978.
3. Кауфман С.И. Некоторые особенности стиля американской технической литературы / С.И. Кауфман. - М., 1960.
4. Кипнис И.Ю. Грамматические особенности перевода английского научно-технического текста: грамматический справочник / И.Ю. Кипнис. - Минск: БНТУ, 2010. – 122 с.
5. Крюков А.Н. Понимание как переводческая проблема // Перевод и интерпретация текста. Сб. науч. трудов Ин-та языкоznания АН СССР. М., 1988. - С. 65-75.
6. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы IV Междунар. науч. конф.,

- посвящ. 89-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2010 г /
редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2010. — 191 с.
7. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А.Л. Пумпянский.-М.: Наука, 1965.-302 с.
 8. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер. - М., 1974 - 216 с.
 9. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода / А.В. Фёдоров. – М., 2002.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ

Сайдов Сафарали Абдураимович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и методики преподавания Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода. 734019, г. Душанбе, улица Мухаммадиева 17/6, тел.: 888888707, e-mail: saidov_s@inbox.ru

Нуридинзода Маҳбуба Сироджидин – кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной работе, доцент кафедры теоретического и практического языкоznания, Российско-Таджикский (Славянский) университет. 734025, г. Душанбе, улица М.Турсун-заде 30, тел.: 2273947, e-mail: mnuritdinova@mail.ru

В статье рассматривается вопрос об использовании компьютерных технологий в начальных классах таджикской школы.

Отмечается, что быстрое развитие современных технологий влияет на личность младшего школьника, и учителям следует координировать этот информационный поток.

Приведены примеры эффективного применения компьютерной техники при обучении русскому языку учащихся младших классов.

Ключевые слова: компьютерные технологии, русский язык, обучение, наглядность, презентации.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОИИ МАКТАБҲОИ ТОҶИКЗАБОН

Сайдов Сафарали Абдураимович – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика, психология ва методикаи таълими Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода. 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Мухаммадиев 17/6, тел.: 888888707, e-mail: saidov_s@inbox.ru

Нуридинзода Маҳбуба Сироҷидин – номзади илмҳои педагогӣ, муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ, дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи Тоҷикистону Русия (Славянӣ). 734025, ш. Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода 30, тел.: 2273947, e-mail: mnuritdinova@mail.ru

Дар мақола сухан дар бораи истифодаи технологияи компьютерӣ дар синфҳои ибтидоии мактабҳои тоҷикзабон меравад.

Қайд карда мешавад, ки рушди технологияи мусир ба шахсияти хонандай хурд таъсир менамояд ва дар ин самт ба омӯзгорон лозим аст, ки ҷараёни чунин иттилоотро ҳамоҳангсозӣ намоянд. Мисолҳо оид ба истифодаи бурдани самараноки компьютерӣ дар омӯзиши забони русӣ барои хонандагони синфҳои ибтидой пешниҳод шуданд.

Вожаҳои қалидӣ: технологияи компьютерӣ, забони русӣ, омӯзиши, аёният, презентатсияҳо.

COMPUTER TECHNOLOGY ON THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE ELEMENTARY GRADES OF THE TAJIK SCHOOL

Saidov Safarali Abduraimovich - candidate of pedagogy, docent of the Department of pedagogy, psychology and teaching methods, Tajik State Institute of languages named after S. Ulugzoda. **Address:** Tajikistan, 734019, Dushanbe City, Muhammadiev Street 17/6. **Mob. phone.:** 888888707, **E-mail:** saidov_s@inbox.ru

Nuridinzoda Mahbuba Sirojedin - candidate of pedagogy, vice-rector on upbringing work, Associate Professor of department of Theoretical and Applied Linguistics, Russian-Tajik (Slavonic) University. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tursunzade Str. 30. **Phone:** 2273947, **E-mail:** mnuritdinova@mail.ru

The article is about of using computer technology in the primary classes of Tajik schools.

It is noted that fast development modern technologies influence to personality of younger pupils, so teachers should coordinate this information flow.

It is given examples of effective computer technology during teaching Russian language in primary classes.

Keywords: *computertechnologies, Russianlanguage, teaching, visibility, presentations.*

В Программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения отмечается: «Исходя из психологических особенностей памяти, восприятия и мышления у младших школьников обучение русскому языку в начальной школе должно быть максимально конкретным, эмоциональным, оно должно содержать игровые моменты. Здесь необходимо чаще использовать наглядные методы обучения» [4, с. 10].

Школьники XXI века – дети современного общества, на которых обрушивается информация больше по объёму, нежели на их сверстников несколько лет назад. Информационные умения и навыки прочно вошли в их жизнь: они легко справляются с современными устройствами, не прибегая к чтению инструкций пользования, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки являются незаменимой частью в их повседневной деятельности.

Учителям и родителям важно помнить, что не каждая информация может быть полезной, может служить формированием знаний и умений.

В связи с этим главной задачей информатизации и компьютеризации учебного процесса в начальных классах таджикской школы является руководство потоком информации, быть координатором этого процесса, который воспринимается младшим школьником.

Стремительное развитие современных технологий и постепенное их внедрение в систему образования нашей республики дали мощный толчок на всестороннее развитие и формирование личности школьника. В традиционную цепочку «учитель-ученик-учебник» введён компьютер, а в методику обучения учителей – компьютерное. При этом школьник является главной фигурой учебно-воспитательного процесса.



Схема 1. Ученик – главная фигура учебно-воспитательного процесса.

Компьютерные технологии в обучении русскому языку в начальных классах таджикской школы способны:

1. Повысить качество образования младших школьников за счёт презентации учебного материала в интересной и содержательной форме.
2. Способствовать интерес учащихся-таджиков к русскому языку, сформировать у них знания, умения и навыки.
3. Развить и сформировать коммуникативную компетенцию.
4. Стимулировать познавательную деятельность детей, развить самостоятельную работу, обеспечив более наглядное восприятие материала.
5. Развивать внимание, точность, мышление.
6. Облегчить труд учителя, сэкономить время обучения.

Учитель учится всю жизнь. Самообразование – вот что является главным критерием его успешной деятельности, при котором он самостоятельно овладевает современными образовательными технологиями.

Для решения дидактических задач учителю следует активно использовать компьютерные задания, оказать помощь младшим школьникам в выполнении элементарных работ на компьютере, учитывая время работы за монитором компьютера не более 10 минут, показ презентаций – 20 минут.

Учителя-словесники в начальной школе могут применять компьютерные технологии в следующем сегменте:

1. Применение готовых мультимедийных презентаций.
2. Использование Интернет-ресурсов.
3. Разработка собственных презентаций.

Учащиеся начальных классов способны иметь наглядно-образное мышление и важно строить их учебный процесс, активно применяя качественный иллюстративный материал (слайды, картинки, ребусы), вовлекая в процесс восприятия мультимедиа (анимация, звук, видео, графика).

Мультимедийный тренажёр по русскому языку «Интерактивная азбука. Мир вокруг нас» предназначен для учащихся, начинающие обучение русскому языку. В данной компьютерной программе второклассники таджикской школы легко и непринуждённо могут освоить алфавит русского языка.

В начале программы к школьникам обращается диктор: «Привет! Сегодня ты узнаешь, что такое алфавит и как из букв можно составлять слова». Затем появляются все 33 буквы: гласные выделены красным цветом, согласные – синим.

При указании курсором на буквы учащиеся слышат громкое и правильное произношение русских букв, повторяют их за диктором. Затем учащимся предлагается составить слова, правильно указав на буквы.

Например, надо собрать из букв слово «Аквариум», при этом на мониторе высвечиваются всего восемь букв данного слова. Школьнику необходимо поочерёдно вставить озвученные диктором буквы и составить слово.

Если ученик забыл вопрос, он может обратиться в раздел «?», где диктор напомнит задание. Если школьник указал неверную букву, то появляется подсказка с правильной буквой, которую следует найти и запомнить. При правильном подборе нужных букв на мониторе постепенно появляются картинки, которых можно «оживить» и посмотреть, как, например, к вокзалу приближается поезд, как вращается глобус и плавают рыбки. В дальнейшем при возможности картинку можно распечатать на принтере и раскрасить.

Так, в ходе игры происходит процесс обучения, в котором ученики поэтапно запоминают все 33 буквы русского алфавита и слова, начинающие с этих букв. Например, бабочка, вокзал, глобус, дом и т.д.

Младшие школьники имеют определённые представления о компьютерной технике, однако не все они обладают индивидуальным опытом работы на компьютере, и сознательное отношение к обучающей деятельности проявляется далеко не у всех обучаемых. Поэтому учитель должен дать понять школьникам, что изучать русский язык с помощью тренажёров, построенных на основе учебника - интересно, увлекательно, совсем не сложно. Такой мотив характеризуется как личностно значимый и является важнейшим и мощным стимулом в изучении русского языка и практическом владении им.

При изучении темы «Слова с сочетаниями ЖИ, ШИ. Текст «Прощание с другом» в 4 классе с таджикским языком обучения на экране проецируется наглядность – рисунок в виде круга. Ученики составляют слова, записанные в круге, чтобы из них получились слова с сочетанием **ЖИ-ШИ**. Получаются слова: *камши, груши, этажи, лужи, крыши и др.*




Рисунок 1. Слова с сочетаниями ЖИ, ШИ.

Таким образом, методически правильно применяемые современные технологии обучения повышают познавательную и самостоятельную деятельность учащихся младших классов, что, естественно, приводит к повышению эффективности процесса обучения русскому языку.

Литература

1. Гусейнова Т.В., Зиёвуддинова З.Н., Саидов С.А. Русский язык: Учебник для 4 класса школ с таджикским языком обучения / Т.В. Гусейнова, З.Н. Зиёвуддинова, С.А. Саидов. – Душанбе: Тайфун-менеджмент, 2007. - 216 с.
2. Кострикова М.В. Букварь, учебник для 2-го класса / М.В. Кострикова М.В. – Душанбе: Сарпараст, 2008. – 240 с.
3. Мисири Г.С. Использование наглядности на начальном этапе обучения русскому языку / Г.С. Мисири. – М.: Русский язык, 1981. – 144 с.
4. Программа по русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским языком обучения (2-11 классы). - Душанбе, 2008. - 124 с.

ПРОЦЕСС И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ- МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА

Тошова Барно Рузикуловна – аспирантка 2 курса кафедры методики преподавания языков Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, улица Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 931722808, E-mail: tbarno87@mail.ru

В данной статье рассматриваются проблемы процесса и механизмы развития речевой деятельности студентов-медиков в условиях билингвизма (двуязычия). Раскрываются способы и методы усвоения и развития русской профессиональной речи и использование её при выполнении профессиональной деятельности студентами-медиками.

Ключевые слова:речевое общение, коммуникация, профессиональная среда, коммуникативная компетенция, билингвизм, студенты-медики, процесс обучения, механизмы развития.

ЧАРАЁН ВА МЕХАНИЗМҲОИ ИНКИШОФИ ФАОЛИЯТИ НУТҚИ КАСБИИ ДОНИШЧУЁНИ СОҲАИ ТИБ АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР ШАРОИТИ ДУЗАБОНӢ

Тошова Барно Рузикуловна – аспиранти курси 2-юми кафедраи методикаи таълими Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 931722808, E-mail: tbarno87@mail.ru

Дар мақола проблемаҳои ҷараён ва механизмҳои инкишофӣ нутқи қасбии донишҷӯёни соҳаи тиб дар шароити ду забонӣ баррасӣ гардида, ҳамзамон усул ва методҳои азхудкунӣ ва инкишофӣ нутқи қасбии донишҷӯёни соҳаи тиб ва истифодаи он дар фаъолияти қасбӣ аз ҷониби донишҷӯёни соҳаи тиб матраҳ карда шудаанд.

Калидвозжаҳо: муюширати нутқӣ, коммуникатсия, муҳити қасбӣ, салоҳияти коммуникативӣ, дузабонӣ, донишҷӯёни соҳаи тиб, раванди омӯзиши, механизмҳои рушд.

PROCESSANDMACHANISMSOF DEVELOPMENT OF RUSSIAN PROFESSIONAL SPEECH ACTIVITY OF MEDICAL STUDENTS IN CJNDITIONS OF BILINGUALISM

Toshova Barno Ruzikulovna - post-graduate student of the 2nd year of the Methods of Teaching of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 931722808, E-mail: tbarno87@mail.ru

In this article, the problems of the process and mechanisms for the development of the speech activity of medical students in bilingualism. The methods and methods of

mastering Russian professional speech and its use in the performance of professional activity by medical students are disclosed.

Keywords: *speech communication, communication, professional environment, communicative competence, bilingualism, medical students, learning process, mechanisms of development.*

На сегодняшний день целью профессионального обучения русскому языку в Таджикистане считается престижной по причине того, что возрастает социальное требование к конкурентоспособным кадрам независимо от направления и специальности, в том числе, и по медицинским специальностям. В билингвальных условиях свободно владеть русским и родным (таджикским) языками требует упорного труда и требует большого профессионализма со стороны преподавателя.

В данной статье мы рассматриваем механизмы развития речевой деятельности студентов неязыкового средне специального образовательного учреждения, точнее медицинских специализаций (общее сестринское дело, акушерское дело, медико-профилактическое дело, фармацевтическое дело и др.) в условиях билингвизма (двуязычия). Говоря о развитии речи мы, прежде всего, обращаем внимание на то, что такое речь и что она из себя представляет как важный компонент общей системы деятельности индивида, какую функцию выполняет помимо коммуникативных задач в обществе и деятельности профессиональной личности в социальной среде?

Целью изучения русского языка таджикскими студентами-нефилологами является усвоение его как средства овладения конкретной профессией в медицинском учреждении и использование его при выполнении своей профессиональной деятельности (чтение специальной литературы на русском языке, выступление на научно-практических конференциях, общение с пациентами, их родственниками и коллегами и др.).

Речь является способом формирования и формулирования мысли посредством языка. Это определение основывается с точки зрения психологии на положение о том, что «проблема речи – это прежде всего проблема общения посредством языка»[6, 105].

Другой предпосылкой определения речи является (в более общей формулировке) положение о том, что «язык не есть тоже самое, что и речь» [3, 37]. По нашему мнению, речь - это продукт познавательной и мыслительной способности человека посредством языка, так как язык есть посредник между нашим сознанием и окружающим миром. Речь, в свою очередь, в процессе жизни развивается и открывает новые речевые способности индивида.

Речь – это качественно своеобразное и форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний), а внешняя речь – это процесс превращения мысли в слово [1,15].

Уместно согласиться с Выготским Л.С. в том плане, что речь есть форма существования сознания, так как личность общается с внешним миром, обогащает свои интеллектуальные способности, умения; человечество передаёт накопившийся жизненный опыт, теоретические источники именно при прямом участии речи через язык.

Говоря о речевой деятельности, как о содержании конкретной речевой ситуации, мы не можем ограничиваться только тем, что есть в языке, и тем

более не исчерпывается простой реализацией коммуникативной системы. Значительный вес факторов, обуславливающих жизнь и функционирование языка в обществе, не один и тот же в разных случаях употребления языка.

Речевая деятельность – это говорение, слушание, чтение и письмо. Она состоит из трёх частей – мотивационно-побудительной, аналитико-синтетической и исполнительной. Развитие каждого вида речевой деятельности зависит от мотивирующей целей представителей разных профессий и социального интереса.

Вырисовывается картина, где речевая деятельность есть активный, целенаправленный, мотивированный процесс выдачи и/или приема сформированной посредством языка мысли (волеизъявления, выражения чувств), направленной на удовлетворение профессионально-коммуникативной потребности человека в процессе общения.

Человеческое сознание обладает мощным потенциалом восприятия информации, обработки и воспроизведение полученной информации, которая доносится до окружающих в виде слов (высказывания, фраз, отдельных тематических текстов и т. д) и передаётся при помощи языка или речевого действия, а речевое действие – это компонент речевой деятельности: «Речевые действия являются единицами речевой деятельности, но они могут осуществляться и самостоятельно, независимо от нее, входя в другие виды деятельности»[2, 34].

Процесс осуществления речевой деятельности зависит от мысли, которая является предметом говорения и выступает как компонент речевой деятельности. Развитие речи медицинского работника, безусловно, зависит от развития мышления на русском языке в результате, которого развивается не только языковая структура студента-медика, но и речевые действия. По мнению Зимней И.А. «речевой процесс» и «речевая деятельность» не могут рассматриваться как синонимы, так как речевая деятельность может рассматриваться как речевой процесс, речевой процесс не как не может выступить как речевая деятельность.

Например, когда студент отвечает на вопросы, рассказывает текст наизусть, запись или слушание домашнего задания. Эти и другие такого рода речевые процессы (механические воспроизведение или фиксация готового текста, повторение чужой речи) не могут восприниматься как речевая деятельность, так как речь есть формирование и формулирование мысли посредством языка. А деятельность носит творческо-потенциальный характер, который сопровождается сформированными умениями и навыками специалиста при помощи русского языка, в нашем случае, медицинского работника среднего звена.

Какие признаки речевого процесса мы можем рассматривать как признаки речевой деятельности? В данном случае мы предлагаем характеристику речевой деятельности и отличительную черту от речевого процесса:

1. Структурная (внешняя и внутренняя) организация.
2. Предметная (психологическая) организация.
3. Общефункциональные психические механизмы деятельности, обуславливающиеся сложным взаимодействием механизмов внимания, восприятия, мышления и памяти.
4. Единство внутренней и внешней стороны языка.
5. Единство содержания и формы реализации этой деятельности.

Деятельность, как и основные человеческие действия, исходит из определённого источника – мотива и общей активности личности, как «нужда», «необходимость» в чём-то. Коммуникативно-познавательная потребность является источником речевой деятельности. В развитии речи студентов-медиков в профессиональной сфере по русскому языку выступает освоение и грамотное употребление медицинской терминологии в виде объекта, а изучение и воспроизведение навыков, умений и практических действий в профессиональной сфере с помощью речи. Как видно, здесь как таковой выступает в роли мотива речевая деятельность.

Особое внимание уделяется студентам-медикам, недостаточно владеющим русским языком как языком специальности. Такое положение дел не следует считать нормальной, так как неудовлетворительное владение нормированной русской речью не принято в профессиональной обстановке, в том числе, при использовании соответствующей медицинской терминологии.

Вся речевая система – от восприятия речевой информации до речевой активности – является объектом теории речевой деятельности (психолингвистика). Психолингвистика занимается изучением речи индивида для полного понимания того, каким образом этот процесс происходит в родном или изучаемом неродном (иностранным) языке. Механизмы речевой деятельности больше выявляются во время образования искусственного билингвизма, так как по причине рефлексивных навыков этот процесс в родном языке мало проявляется.

Соответственно анализ специфики языкового знака является частью проблематики теории речевой деятельности, а само понятие языкового знака должно быть включено в число базисных понятий этой дисциплины [4, 8]. Таким образом, психолингвистика является сферой науки о механизмах и порождения речи, исходя из параметров о развитии речи и речевой деятельности студентов – медиков среднего звена в профессиональной сфере.

Говоря о речи и речевой деятельности важно отметить и то, что же является катализатором развития речевой деятельности и методические предпосылки обучения русскому языку в условиях билингвизма. Культура и культурологические аспекты носителей языка играют немаловажную роль в овладении языка и речи как стимулирующего субъекта развития речевой деятельности и коммуникативной компетенции.

Содержанием методических предпосылок обучению русскому языку, где ключевым звеном в формировании и развитии русской речевой деятельности является фактически четыре психологически процессуальных этапа, служит эффективному и систематизированному освоению иного языка – это познание, развитие, воспитание, учение[5, 43].

Познание(высшая форма отражения действительности) – это аспект иноязычного образования, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры (сюда относится не только культура страны, собственно факты культуры, но и язык, как часть культуры).

Развитие представляет собой актуализацию познавательных механизмов – восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания, речи, общение. Развитие всех перечисленных компонентов и других личностных характеристик происходит только тогда, когда человек станет субъектом общения, учения, познания, труда, когда он воспринимает результаты практической и

познавательной деятельности старших поколений и играет конкретную роль в сознании материальных и духовных ценностей. Этот путь может через присвоение культуры носителя языка достичь овладения языком и речью как основного способа формирования коммуникативной компетенции студентов-медиков в образовательном процессе по русскому языку.

Развитие как содержание иноязычного образования нацелено на овладения психическим содержанием иноязычной культуры (способности, иноязычной культуры и т.д.).

Воспитание-формирование направленности личности превращение человека в творческую индивидуальность, высшим критерием оценки, которой является нравственность гуманизма.

Учение – нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной культуры, социальным в том смысле, что речевые умения усваиваются как средства общения в социуме в обществе. Содержание учебного аспекта составляют те речевые умения, которыми должен овладеть учащийся как средствами общения - говорение, аудирование, чтение и письмо (возможен и перевод), а также само умение общаться. Поскольку каждое из умений включает в себя определенные навыки, характеризуется определенными параметрами (качествами) и основано на определенных психологических механизмах, построить единую и строгую классификацию объектов усвоения весьма сложно, а в практических целях (для образовательной программы) и не обязательно. Главное - не упустить чего-либо важного. Эту цель и преследует предлагаемый ниже перечень подлежащих овладению объектов.

Важно отметить, что учебный аспект составляет социальное содержание иноязычной культуры, поскольку его результаты непосредственно направлены на социальные нужды человека - умение успешно общаться в социуме. Как видно, из перечня объектов овладения, речь идет об овладении целой системой речевых средств. Эта система, которой обычно владеет грамотный носитель языка [5,56].

Учитывая вышеуказанные теоретические аспекты, все они системно влияют на развитие не только культурных ценностей в сознании студента по отношению к изучаемому языку, но и активно влияют на развитие речи студентов, в результате которого формируется профессиональная коммуникативная компетенция студента-медика.

Учитывая ожидаемый уровень Государственного образовательного стандарта по отношению средних профессиональных учреждений (колледжей), медицинский колледж несет ответственность выпускать не только профессиональных медработников среднего звена, но и коммуникативно-развитых специалистов с языковыми способностями не только родного, но и русского языка. От преподавателей русского языка требуется высокий уровень профессионализма по отношению к обучению и методике ведения русского языка студентам-медикам в условиях билингвизма.

В образовательном процессе педагог должен чувствовать большую ответственность, так как мы имеем дело со студентами медиками, и задача заключается в построении образовательной модели с учётом профессиональной лексики, систематичное развитие и использование видов речевой деятельности как основного факторов формировании профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов медиков среднего звена.

Основываясь на данные теории, мы можем смело утверждать, что профессиональная речевая компетенция есть главное направление любой профессии, в том числе, медицинского профиля. Владение профессиональной речью студентами-медиками считается основным направлением процесса обучения русскому языку в системе медицинского колледжа ибо развитие речи студентов-медиков среднего специального образовательного учреждения является основным способом формирования умений и навыков в специальной – медицинской сфере и является целью образовательного процесса.

Литература

1. Выгодский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выгодский. – М., 1934.- 323с.
2. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимня. - М.: Воронеж, 2001. – 432 с.
3. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история / Э. Косериу. – М, 1963. – 208с.
4. Леонтьев А.А. Язык. Речь (Речевая деятельность) / А.А. Леонтьев. - М.: Просвещение, 1969.- 214с.
5. Пассов В.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. «Развитие индивидуальности в диалоге культур». - М.:Просвещение, 2000.- 154 с.
6. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубитштейн. – М., 1959.- 185 с.

ВИЖАГИХОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯХОИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА МУЛТИМЕДӢ ДАР ДАРСХОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БАРОИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ

Мирзоев Шуҳрат Саидахмадович- асистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълими Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 735360, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров-16, тел.: (+992) 987505328, E-mail: rvmadad@mail.ru

Мақола ба баррасии вижагиҳои истифодаи технологияҳои интерактивӣ ва мултимедӣ зимни таълими забони англисӣ барои мактаббачагони хурдсол баҳшида шудааст. Дар мақола вазифаҳои асосии таълими интерактивӣ тавсиф гашта, ҳамчунин истифодаи воситаҳои интерактивӣ дар китобҳои гуногуни дарсию методӣ арзёбӣ гаштаанд. Таваҷҷуҳи асосӣ ба методи лоиҳаҳо ва методи тадқиқотӣ нигаронида шудааст. Гузашта аз ин, дар мақола диққати асосӣ ба истифодаи технологияҳои мултимедӣ зохир карда шуда, вазифаҳои муҳими дидактиկӣ ошкор карда шудаанд.

Калидвозжаҳо: технологияҳои интерактивӣ, технологияҳои мултимедӣ, вориднамоӣ, забони англисӣ, фарҳанги иттилоотӣ, тамоюл, афзоши, педагогика, психология, мусоидат, вижагиҳо, раванд, татбиқ, эҷодиёт, идрок.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Мирзоев Шуҳрат Саидахмадович - ассистент кафедры английского языка и методики преподавания Кулябского государственного университета им. А. Рудаки, 735360, г. Куляб, ул. С. Сафарова-16, тел.: (+992) 987505328, E-mail: rvmadad@mail.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей использования интерактивных и мультимедийных технологий при обучении младших школьников английскому языку. В работе освещаются основные задачи интерактивного обучения, а также рассматривается использование интерактивных приемов в различных УМК. Делается акцент на методе проектов, на исследовательском методе. Кроме того, в статье акцентируется внимание на применении мультимедийных технологий, выявляются их основные функции, дидактические задачи.

Ключевые слова: интерактивные технологии, мультимедийные технологии, внедрение, английский язык, информационная культура, ориентация, увеличение, педагогика, психология, способствовать, особенности, процесс, реализация, творчество, познание.

FEATURES OF THE APPLICATION OF INTERACTIVE AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN ENGLISH CLASSES IN PRIMARY CLASSES

Mirzoev Shuhrat Saidahmadovich - assistant of the English and Teaching Methods

chair of the Kulob State University named after A. Rudaki, 735360, Kulob, S. Safarov St. -16, Phone: (+992) 987505328, E-mail. rvmadad@mail.ru

This article is devoted to the peculiarities of the use of interactive and multimedia technologies for teaching English to younger students. The paper highlights the main tasks of interactive learning, and also discusses the use of interactive techniques in various QMSs. The emphasis is on the method of projects, on the research method. In addition, the article focuses on the use of multimedia technologies, reveals their main functions, didactic tasks.

Keywords: *interactive technologies, multimedia technologies, introduction, English language, information culture, orientation, increase, pedagogy, psychology, contribute, features, process, realization, creativity, cognition.*

Вориднамоии босуръати равандҳои иттилоотӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт кор карди модели нави низоми таҳсилотро дар асосу заминаи технологияҳои муосири иттилоотӣ талаб ва тақозо мекунад, ки истифодаи онҳо дар таълим то дараҷаи муайян бархӯрдҳоро нисбати коркарди маводҳои таълимӣ оид ба забони хориҷӣ тағиیر диханд.

Таълими интерактивӣ дар асоси заминаи барномаҳои таълимии компютерӣ имкон медиҳад, ки бештару пурратар маҷмӯи якҷояи усулҳои методӣ, дидактикаӣ, педагогӣ ва психологияӣ татбиқ гарданд, ки ин дар навбати худ раванди идроку маърифатро бештар шавқманду муассиртар гардонида, ҳамчунин вижагиҳои инфириодии ҳар як хонанда ба эътибор гирифта мешавад.

Истифодаи амалии ТИК ва сарчашмаҳои интернетӣ фаъолмандии нави идрокиу маърифатии хонандагонро ба миён меорад, ки натиҷаи он қашфу кушодани донишҳои нав, рушди мустақилияти идрокиу маърифатии хонандагон буда ва ба онҳо кумак мекунад, ки малакаю қобилиятҳои мустақилона дастрас кардани донишҳои онҳо сайқал ёфта, худашонро дар ҷараёну маҷрои бештари иттилоотӣ мутобиқ гардонанд [1, с. 95].

Таълими интерактивӣ ҳамзамон якчанд вазифаҳоро метавонад ичро ва ҳал намояд:

- малакаю қобилиятҳои коммуникативро рушд дихад, барои барқарор намудани робитаҳои эҳсосӣ мусоидат намояд;
- самти иттилоотиро ичро ва ҳал намояд;
- малакаю қобилиятҳои умумии таълимро рушд дихад;
- ҳаллу фасли вазифаҳои тарбиявиро таъмин намояд;
- дар ғурӯҳ ва даста кор карда тавонистанро омӯзонад, яъне зимни таваҷҷӯҳ зохир кардан ба фикру андешаҳои дигарон мусоидат кунад [2, с. 44].

Воситаҳои интерактивӣ дар фаъолияти омӯзгорон истифода мегардад ва аз рӯи ин таҷриба тавассути усули «ҳӯҷуми ақлӣ» (зехнӣ) ба роҳ мондани бозиҳо, муҳокимаҳо, лоиҳаҳо, тадқиқҳо муфидтар мебошад. Онҳо қариб дар ҳамаи васоити таълимӣ-методӣ ворид карда шудаанд ва қисми чудонашаванда ва таркибӣ буда, бо дарназардши ин, мо ин ҷо оид ба тарзи тавсифи онҳо дар китобҳои дарсӣ мулоҳиза ронда, метавонем ҳамчунин дар бораи гуногунранг кардани истифодаи онҳо тавассути захираҳои гуногуни интернетӣ ҳарф занем:

- методи лоиҳаҳо. Ин метод ба фаъолияти мустақилонаи хонандагон, яъне кору фаъолияти инфиридорӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ равона карда шудааст, ки хонандагон дар раванди таълим як вақти муайян онро ичро менамоянд.

- методи пешгӯи. Барои истифода бурдани ин метод дар рафти дарс омӯзгор навореро дар таҳтаи электронӣ пешкаши хонандагон мекунад ва ин наворро то нисфаш ҳамроҳи хонандагон тамошо карда, идомаашро аз хонандагон мепурсад. Яъне ин метод хонандагонро маҷбур мекунад, ки идомаи наворро пешгӯи карда, фикрҳою ақидаҳояшонро як-як оиди идомаи навор баён намоянд. Наворҳо метавонанд лаҳзаҳои фильмҳои хурди тарбиявӣ бошанд.

Муаллифони аксари китобҳои дарсию таълимӣ пешниҳод менамоянд, ки лоиҳаҳое омода карда шаванд, ки ба мавзӯъҳои сару либоси идеалии мактабӣ, рещаю тартиби гузаронидани “Рӯзи ман” (My Day), “Насли мо” (Our Nationality), “Навъҳои гизои мо” (The Kinds of Our Foods)ва гайра муносибу мувофиқ бошанд.

Зимни эҷоди сару либоси идеалии мактабӣ мо пешниҳод менамоем, ки онлайн-пӯшонандаҳо истифода гарданд, ки имкон медиҳанд дар муддати 2-3 дақиқа симои муносибро эҷод кард ва онро аз рӯи соҳтори мувофиқ тавсифу тасвир кард. Агар таъминоту таҷхизоти синғӣ имкони иҷрои ин вазифаро дар дарс надошта бошад, нашр кардани ин симою тасвир мавҷуд буда метавонад. Метавон аз доираи ин мавзӯъ баромада, барои дилҳоҳ ҳолат фазою муҳите эҷод кард. Зимни эҷоди дарахти (шаҷараи, наслномаи) оиласӣ (хонаводагӣ) метавон аз захираҳои www.familyspace.ru ва www.MoeDerevo.com истифода кард. Аммо дар ин ҷо кор нисбати дар қоғази оддию маъмулӣ эҷод кардан андак мушкилтару мураккабтар мегардад, биноан, иҷроиши он зимни вақту ҳолатҳои ғайридарсӣ пешбинӣ карда мешавад.

Методи тадқиқотӣ ҳоло аксаран аз захираҳои интернетӣ вобастагӣ дорад: энсиклопедияҳои электронӣ, лугату фарҳангҳо ва гайра ба хонандагон кӯмак мекунанд, ки донишҳои худро мукаммалтар гардонанд. Дар дарсҳо аксаран вазифаю супоришиҳое истифода мегарданд, ки донишҳои иловагиро аз дигар самту соҳаҳо талаб мекунанд ва баръакс бояд онҳо бо забони хориҷӣ алокаманд бошанд. Масалан, дар тестҳо ва ё викторинаҳо. Инчунин ба сифати асбобу воситае, ки дар кори лоиҳавӣ дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонӣ истифода мегардад.

Ҳарчанд дар мактаб фаъолияти пешбаранда таълим аст, аммо бозӣ воситаи самараноки муваффақшавӣ ба ҳадафҳои педагогӣ маҳсуб аст. Ҳамчунин бисёре аз сомонаҳо, аз қабили сомонаи машҳури www.Britishcouncil.com ва www.FunEnglishGames.com машқу бозихоро пешниҳод мекунанд. Барои осонтар шудани кори омӯзгорон тамоми бозиҳо ба spelling, writing, reading, grammar ва word games тақсим карда шудаанд. Дар сомонаи оҳирӣ мо метавонем бахши «Debate game for kids»-ро тавсия дихем, ки он барои гузаронидани муҳокимаю баҳсҳо мусоидтар мебошад. Дар ин робита мавзӯъ бояд интиҳоб гардад, ибораю ифодаи тарафдолру зидҳонда шавад, яке аз ибораю ифодаҳои пешниҳодшуда интиҳоб шавад ва тутмиаи «Овоздиҳӣ» пахш карда шавад. Ин машқу супориширо тағиیر дода, ҳамаи шаклҳои имконпазири ҷавобҳоро муҳокима карда, беҳтаринро метавон дастаҷамъона интиҳоб намуд.

Муҳокимаҳо гоҳо дар худи китобҳои дарсию таълимӣ ҳам вомехӯранд, зеро онҳо истифодаи унсурҳои педагогии ҳамкориро аз рӯи навъи «омӯзгор - омӯзанд» ва «омӯзанд - омӯзанд» имконпазир мегардонад, ки дар он таззодҳо

ва муқобилмањоҳо байни мавқеъҳои омӯзгор ва омӯзандагон (хонандагон) рафъ гашта, мафкураю ҷаҳонбинии иштирокчиёни раванди таълим дастоварди дастаҷамъона гашта монад.

Методи «хӯчуми ақлӣ», ки ба афзоиши идеяҳо оид ба ҳалли масъала нигаронида шудааст, маънию мазмунро дар раванди ҳаллу фасли якҷояи вазифаю супоришҳои проблеманок зимни муҳокимаи ташкилшуда мукаммалтар мегардонад.

Зимнан тамоми идея ва пешниҳодҳои аъзоёни гурӯҳи иштирокдор бояд дар тахта ва ё варақи калон қайд ё сабт гарданд, то ин ки баъдан онҳо мавриди таҳлил ва умумигардонӣ қарор гиранд. Дар ҳолати гузаронидани «хӯчуми ақлӣ» дар шабака метавонад бисёр хизматрасониҳо (сервисҳо) кӯмак кунанд. Масалан, санадҳои Google - ин онлайн-офиси бемузд аст, ки истифодаи он афзалиятҳои фаровон дорад.

Ба воситаи Google метавон табодули мавод ба роҳ монда шавад ва аз ҳама асосӣ дар речай вакти воқеӣ (реалий) якчанд нафар дар як вакт метавонанд навъҳои гуногуни файлҳоро таҳрир кунанд (санаду хуччатҳо, ҷадвалҳои электронӣ, презентатсияҳо ва ғайра). Маҳз ҳамин ҷо тамоми идеяҳои кӯдаконро дар формати матнӣ ва ё графикий ҷамъ кардан имконпазир аст.

Истифодаи технологияҳои мултимедӣ дар мактаб ҳам хеле муҳиму арзишманд мебошад. Вазифаҳои асосии технологияҳои мултимедӣ чунинанд:

-таъмини раванди таълим бо маводи нави таълимӣ, ки имкон медиҳанд таваҷҷӯҳи бештар ба фаъолияти эҷодии хонандагон равона карда шавад;

-рушди фаъолмандии идрокиу маърифатии хонандагон;

-афзоиши шиддатнокии раванди таълим, фаъолмандии раванди тафаккури хонандагон;

-рафъи тарсу ҳароси хонанда барои ҷавоби нодуруст додан;

- рушди худи омӯзгор [4, с. 4].

Тавассути мултимедия якчанд вазифаҳои дидактикро ҳал кардан мумкин аст:

-ташаккули малакаҳо ва қобилияти хондан (хониш) бо истифодаи маводи шабакаи умумиҷаҳонӣ;

-такмили малакаҳои нутқи ҳаттӣ;

-такмили захираи лугавии хонандагон;

-такмил ва мустаҳкам кардани талафузи дуруст;

-омӯзонидани хонандагон оид ба истифодаи дурусти соҳторҳои сарфу нахвӣ (грамматикӣ) [4, с. 4].

Истифодаи технологияи мултимедӣ дар ҳамаи марҳилаҳои таълим ба мақсад мувофиқ аст:

- зимни вориднамоии мавзӯи нав барои эҷоди алоқаҳои образнок, ки барои азҳудкуни сифатан нави маводи барномавӣ мусоидат меқунад;

- зимни ҳатми кор аз болои мавзӯи муайян, вакте ки хонандагон аллакай бахши алоҳидаи маводи таълимиро аз ҳуд кардаанд ва метавонанд аз донишҳои ҳуд зимни иҷроиши машқҳои кампьютерӣ истифода баранд;

- зимни назорат, дар ин раванд корҳои ҳурди санчишии хонандагон метавонанд тавассути худи хонандагон барои ҳамдигар тайёр карда шаванд [5, с. 10].

Истифодаи технологияҳои компьютерӣ зимни кору фаъолиятҳои ғайридарсӣ ҳам муфид мебошад. Дар ин маврид метавонанд ҳам барномаҳои таълимии компьютерӣ ва ҳам презентатсияҳои тавассути омӯзгор ва ё хонандагон

омодашууда истифода гарданд. Дар ин робита мөнгүүрхой интихоби воситаходи муфиди мультимедио зикр мекунем:

- мутобиқат ба синну соли хонандагон;
- тамоюл ба мутобиқати ҳадафхой таълим;
- ҳадафмандӣ нисбати мавзӯъхой мавриди талаб.

Ҳамин тариқ, истифодаи технологияҳои мултимедӣ барои ташаккули ангезаи (мотиватсия) фаъолияти таълимӣ дар дарсҳои забони англисӣ мусоидат карда, малакаҳои муоширатӣ-когнитивро рушд медиҳад.

Воситаҳои дастгоҳии *multimedia* дар баробари базаи маълумотҳо имкон фароҳам овардаанд, ки дар раванди таълим намоишҳои компьютерӣ, микрооламҳо эҷод ва истифода гарданд ва дар асоси онҳо бозиҳои дидактикаӣ ва рушддиҳанд низ ба роҳ монда шаванд, ки барои хонандагони хурдсол хеле шавқовар мебошанд.

Барномаҳои таълимии компьютерӣ, ки тавассути муаллифони васоити таълимӣ-методӣ сохта ва эҷод шудаанд, барои ташаккули малакаҳои шунавоӣ ва хониш мусоидат намуда, дар хотира нигоҳ доштан ва ҳазми луғати навро осонтар мегардонад ва ҷанбаи ҷомеиро низ доранд. Барнома барои кори дастаҷамъона ва инфиордӣ бо истифодаи проектори мултимедиа, таҳтai интерактивӣ ва ё компьютерҳои шахсӣ нигаронида шудаанд. Ҳамчунин метавонанд барои кори мустақилонаи хонандагон дар шароиту муҳити он низ истифода шаванд.

Таҳтai интерактивӣ – ин равзанаи сенсорӣ (бо ламси даст коркунанда) аст, ки ба компьютер пайваст мегардад ва тасвир аз он ба таҳта тавассути проектор мегузараад. Ҳамаи онҳо якҷоя маҷмӯи интерактивӣ ҳисобида мешаванд [6, с. 42].

Таҳтai интерактивиро метавон на танҳо ба сифати равзана барои нишон додани презентасияҳо истифода кард, балки бо ёрии онҳо метавон ба тариқи самаранок бо дилҳоҳ объект дар таҳта кор кард: интиқолдодан, омехта кардан, гурӯҳандӣ намудан, пинҳон кардан, сабти тасвирии дарс ва бисёр амалҳои дигар.

Муҳити барномавии SMART Notebook барномаи густаришёфтатарин барои эҷод ва гузаронидани дарсҳо дар ташаҳои интерактивӣ мебошад. Аз он дар олам зиёда аз 20 000 000 нафар одамон истифода мекунанд. Аз ин ҷиҳат таъминоти барномавӣ метавонад чунин бартариҳо дошта бошад:

- муҳити барномавии SMART Notebook имкон медиҳад, ки ҳам дарсҳои аниматсияни интерактивӣ сохта шаванд ва ҳам маводҳои қаблан соҳташудаи таълимии компьютерӣ дар маъмултарин чунин барномаҳо муттаҳид гардонида шаванд: Word, Excel, Power Point.

Метавон муҳити захираҳои рақамии таҳсилотиро аз дилҳоҳ сарчашмаҳо истифода бурд; интернет, флеш-аниматсияҳо ва видеофайлҳо.

Ҳамин тариқ, вориднамоии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва мултимедӣ барои муваффақшавӣ ба ҳадафи асосии таҳсилоти мусир – беҳтар намудани сифати таълим, афзоиши дастраснокии таҳсилот, таъмини рушди мутавозини шахсият, мусоидат мекунад.

Адабиёт

1. Биболетова М. З. Мультимедийные средства как помощник УМК “Enjoy English” для средней школы/М. З. Биболетова. - ИЯШ, № 3. 1999. - С. 3-4.

2. Компьютер в работе педагога. Учебное пособие. Под ред. Н. Ю. Пахомовой. -М. :ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: «Март», 2005. -192 с.
3. Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика / Р. К. Потапова. -М.: МГЛУ, 2002.
4. Телицина Т. Н., А. Ф. Сидоренко Использование компьютерных программ на уроках английского языка/Т. Н. Потапова, А. Ф. Сидоренко. -ИЯШ, № 2. 2002. -С. 41–43.
5. Цветкова Л. А. Использование компьютера при обучении лексики в начальной школе/Л. А. Цветкова. - ИЯШ, № 2, 2002. -С. 43–47. 3.
6. Шинкоренко А. В. Использование интерактивных и мультимедийных технологий на уроках английского языка в начальных классах [Текст] / А. В. Шинокренко, Е. В. Филатова, Л. В. Сайдова // Педагогика: традиции и инновации:материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). -Челябинск: Двакомсомольца, 2014. -С. 186-188.
7. Bumann P. ICT-Skills Certification in Europe/P. Bumann, D. Dolan, W. Stucky, P. Weiß. - CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies).: 2004. -P. 161.
8. Clark C. The Conditions of Economic Progress/C. Clark. -London: Macmillan, 1957. - C. 51
9. Duff A.S. On the present state of information society studies /A. S. Duff // Education for Information. – 2001. - № 3. –C. 231-232.
10. Garret N. Computer-Assisted Language Learning Trends and Issues Revisited: Integrating Innovation/N. Garret//The Modern Language Journal, Focus Issue. - 2009. -P. 719.

ТАЪРИХ – ИСТОРИЯ

ҚОЗИЁТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX- АВВАЛИ АСРИ XX

АСЛОНОВ Ҳошимҷон Зиёмудинович – номзади илмҳои таърих, муҳаррири шуъбаи табъу нашири Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 918 34 66 40

Дар мақола дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ фаъолияти қуззати Бухорои нимаи дуюми садаи XIX ва оғози садаи XX таҳқиқу баррасӣ шудааст. Инчунин қайд мешавад, ки таърихи барқароршавӣ ва рушди қозиёт дар Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Тоҷикистон кам омӯхта шудааст. Аз ин рӯ омӯзиши ин масоил хеле муҳим мебошад.

Калидвожаҳо: таъриҳ, қозиёт, Аморати Бухоро, Осиёи Миёна, Тоҷикистон, адолат.

СУДЫ КАЗИЕВ БУХАРЕЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX- НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

АСЛОНОВ Ҳошимҷон Зиёмудинович – кандидат исторических наук, редактор отдела публикаций Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 918 34 66 40

В статье на основе исторических источников анализируются казийские суды Бухарского эмирата во второй половине XIX- начале XX вв. Также отмечается, что история становления и развития казийских судов в Средней Азии, в частности в Таджикистане, малоизученны. Поэтому изучение этих вопросов является актуальным.

Ключевые слова: история, суды-казиаты, Бухарский эмирят, Средняя Азия, Таджикистан, правосудие.

COURTS OF KADI OF BUKHARA IN THE SECOND HALF OF THE XIX- OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES

ASLONOV Hoshimjon Ziymudinovich – editor of publications of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (992) 918 34 66 40

On fact the article author analisys the history's alcotion of cmirate of bukhara in sclond-halt of XIX and begins of XX century. Also author followes to note that history abandoned and developinq of kaziy's judge in central asia and honestly in Tajikistan had learned less. That's why learninq this question is actual.

Key words: kadiy's judge, the Emirata of Bukhara, Central Asia, Tajikistan, justice.

Яке аз масоили муҳими илмӣ, омӯзиши таърихи додгоҳои қозигӣ (кадигӣ) мебошад. Аслан, додгоҳи қозигӣ (кадигӣ) дар амал як институти маҳсуси қудратии суди исломӣ буда, муфассирин ва муаррихин пайдоиши онро ба давраи

халифагии Умар ибни Хаттоб (р) (634-644) мансуб медонанд. Аввалин қозихо (қадиҳо) аз тарафи Умар (р) дар Мадина, Басра ва Кӯфа таъйин шуда буданд ва аз ибтидои пайдоиши ислом ин вазифа ба чойи масъулони ҳакаму ҳокимони арабии тоисломӣ омадааст. Аввалин қозии таъйиншуда ҳаками қабилаҳои атрофи Кӯфа Шурайх ал-Киндӣ будааст [1,25,264].

Дар садаи VIII бошад, вазифаи қозијолқузот (қозикалон) ба миён омад. Қозикалон суди олӣ ба шумор мерафт, ки сардори ҳамаи қозихо буд. Дар ҳуҷҷатҳои расмӣ «шариатпаноҳ» сант мешуд [24,909]. Қозӣ аз ҷониби халифа ва баъдан аз тарафи роҳбари давлати мусалмонон- амир ва ё хон таъйин мешуд.

Дар аморати Бухоро қозӣ барои ҳар бекигарӣ бо пешниҳоди қозикалон аз тарафи амир якумра таъйин мешуд. Ба муносибати ба мансаб таъйин намудани қозӣ ярлиқи хонӣ – ҳамчун ярлиқи ҳумоюнӣ интишор мешуд. Дар ин ҳуҷҷат бо фармони ҳумоюнӣ (нишонии ҳумоюн) маҳал, вилояте, ки қозӣ дар он таъйин мегардид, муайян карда мешуд. Ба истиқоматкунандагони ин маҳал таъкид карда мешуд, ки шахси мазкур қозӣ мебошад ва дар навбати худ аҳолӣ вазифадор карда мешуданд, ки ба таъйиншуда итоат ва дар ҳалли масоили динӣ ба ў муроҷиат намоянд. Маъмулан дар ин ҳуҷҷат номгӯи масъалаҳо: тартиб додани ҳуҷҷатҳо ва номгӯи масъалаҳо: шартномаҳои ақди никоҳ, баррасии даъвоҳо (хусумат), нигаҳдории амволи ятимон ва аз ақл берунбудагон (аусия), тақсимоти мерос аз рӯйи шариат миёни меросхӯрон (матрукаи муслимин), тасдиқ ва тартиб додани васиқаҳо, иҷрои васиятномаҳо, таъйин намудани васоят ва парасторӣ, назорат аз болои байтулмол, назорат аз болои вакф ва гайро voguzoшta мешуд. Дар ярлиқҳо асосан мукофоти пулии қозӣ барои омоданамоии ҳуҷҷатҳо (иҷрои китобат), хизмати никоҳ (никоҳона), ки ҳалли ҳуқуқияшон ба дӯши қозӣ voguzoшta мешуд, зикр мегардид. Инчунин маҳсус қайд карда мешуд, ки дар сурати аз ҷониби қозӣ вайрон кардани талаботҳо ва меъёрҳои шариат, ў аз мансаб сабуқдӯш карда мешуд [4,21]. Яъне, фаъолияти қозихо бештар ба ҳалли баҳсҳои гуногуни ҷинӣ ва моливу пулии муддаиён нигаронида шуда буд. Ба зиндагии рӯзмарраи шаҳрвандон онҳо муносибати кам доштанд ва раис-муҳтасиб буд, ки ҳифзи оромӣ ва осоиштагии ҷомеа, эҳтисоби бозорҳо, ҳамчуни ин назорат аз болои аҳлоқу маънавиёт ва иҷрои қатъии масъулияти динӣ бар дӯши онҳо буд [3,19]. Аммо баъзан дар як вақт ба вазифаи қозӣ ва раис як шахс таъйин мешуд ва дар баъзе мавридҳо ин вазифаҳо дар коргузории амалий ба ҳам муттаҳид мешуданд. Масалан, дар ҳудудҳои аморати Бухоро 67 қозӣ ва 68 раис буд, ки аз ин шумора 36 нафараш вазифаи қозираисро доштанд. Аз 68 қозии дар ҳудудҳои Тоҷикистон (1917) 21, аз ҷумла қозии Душанбе, Қўргонтеппа, Қубодиён, Регар дар як вақт вазифаи раисро бар уҳда доштанд [5,53-55]. Масалан, дар Қўргонтеппа (мулло Каримберди қозӣ), Қубодиён (қозӣ мулло Муҳаммад Мансур), Регар (қозӣ мулло Муҳаммад Ашӯр) инчунин дар бисёр дехаҳои бекигариҳои Қаротегину Дарвоз [11,17-18].

Қозӣ бояд шахси аз шариат хуб огоҳ ва дар зиндагӣ ҳудогоҳ, ҳудотарс, поквиҷдон ва бетамаъ мебуд.

Устоди зиндаёд, донишманди маъруф, таърихнигор ва адабиётшиноси варзида Шарифҷон Маҳдум Садри Зиё, ки яке аз куззоти машҳури Бухоро буданд, дар китоби «Наводири Зиёя» перомуни ҷаҳлу нодонии қозиёни Бухорoi

замони амирӣ маълумоти муфиду ҷолиборо оиди қозиҳо Олимхоча, Кароматуллоҳоҷа, Маъсумхоча, Бадриддин, мулло Абдулҳакими Салват, Бурҳониддин ҳикоят мекунанд. Ва мо ҳоло барои мисол шаммаеро аз нигоштаҳои устод руи авроқ меоварем: «Қози Олимхоча – писари қозикалон мавлавӣ Шарифхоча фақат ба риояи падарашон ба мансабҳои қалон сарфарозӣ доштанд. Бо он ки шуур надоштанд, амалашон судур буд».

Ва дигаре,- «Қози Кароматуллоҳоҷаи бесавод – яке аз қозиҳои давраи ҳукумати амир Абдулаҳадҳон. Марде бесавод буд ва мансуб ба қазои Хайробод...». «Мулло Абдулҳакими Салват асл Ҳучандӣ буда, дар замони Абдулаҳадҳон ба қазои вилояти Балҷувон мансуб шуд, аз ҳар ҷисму ҳар ваҷҳ доди бемазагиро дод..., ва дигаре,- Маъсумхоча – бародари қозӣ Қавомиддинҳоҷаи судур..., дар замони амир Абдулаҳадҳон ва мумайизӣ (маъмурият)-и қозӣ Бадриддини қозикалон аз ҷумлаи қозиёни мӯътабар, як нафар аглаҳи аҳмаки бесаводе буд...», [17,66-74] ваҳо казо.

Инро ҳам эътироф бояд кард, ки на ҳама қозиҳо золиму бесавод, фасодкору фитнагар буданд, дар байни онҳо равшанфикрон низ буданд. Мисолҳои зиёд овардан мумкин аст, ки қозӣ намояндаи маърифатнок ва боистеъдоди замони ҳуд буд. Гузашта аз ин, гуфта метавонем, ки ҳайати иҷтимоии қозиҳо гуногун буда метавонист. Падари мутафаккири бузург ва маорифпарвари асри XIX Аҳмади Дониш аз оилаи деҳқон буд. Ҳуди Аҳмади Дониш дар вазифаи қозигӣ кор мекард, адабиётшинос ва таърихнигор Шарифҷон Маҳдум Садрӣ Зиё аз табори косиб буд. Падари ў матоъшӯ буда, маълумоти олии мусалмонӣ гирифт ва дар аввал ҳамчун мударриси мадраса, сипас қозӣ, раис ва баъдан як муддат (даҳ сол) қозикалони Бухоро гардид. Қозӣ Саададдин Моҳир, аз рӯйи гуфтаи ҳамасронаш, ҳамчун олими барҷаста ва шоир маъруф буд, қозӣ Абдулвоҳид, ки бо таҳаллуси шоиронаи Садри Сарир машҳур буд, миёни ҳамасрони ҳуд соҳиби обрӯи зиёд гардида буд, қозӣ Абусаъид маҳдум писари Наҷмиддин маҳдум, падари нависандай ҳалқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ қозӣ Икромиддин ва г. [17/8/18], ки перомуни рузгори онҳо метавон даҳҳо ҷилд китобро тадвин намуд.

Мо ҳоло барои мисол шаммае аз фаъолияти як тан аз қӯззоти Бухоро қозӣ Абусаъид маҳдум писари Наҷмиддин маҳдум ҳикоят мекунем. Чунончи устод Айнӣ дар китоби «Таърихи амирони мангитияи Бухоро» гуфтааст, амир Музаффар (1865-1885) Абусаъид маҳдумро дар Шаҳрисабз (Кеш) қозӣ таъйин кард. «Аз он ҷо ки қозии мазкур муллои машҳур ва ба сифати адлу дод мавсуф буд, муллоёни Шаҳрисабз, ки инони ихтиёри эл ба дasti эшон аст, ба атрофаш муридвор чамъ шуданд» [16,88]. Устоди зиндаёд академик Муҳаммадҷон Шакурӣ дар китоби «Фитнаи инқилоб дар Бухоро Аббос Алиев» ин матлабро чунин менигород: «Қозӣ Абусаъид дид, ки ҳокими вилоят 120 духтареро, ки духтарбинҳо дарак дода буданд, гирд оварда, барои фиристодан ба ҳарами амир Музаффари мангит – подшоҳи Бухоро омода мекунад. Қозӣ Абусаъид падарони ин духтаронро ба қозихона даъват карда, дастур дод, ки барои начот аз фиристодан ба ҳарамхонаи амир зуд барои духтаронашон гаҳварабахш ё номзад биёваранд, то ки қозӣ он духтаронро ба никоҳи номзадҳо дароварда, аз гирифтгорӣ озод биқунад. Падарон шод шуда, зуд барои духтаронашон домодшаванда оварданд ва қозӣ онҳоро никоҳ карда, ба шаҳру деҳи худашон фиристод. Ва ба амир ба ин мазмун нома навишт, ки чанд заъифаро аз номи

Чаноби олӣ озод карда, дар ҳаққи Чаноби олӣ дуо гирифтам ва ҳама як умр Чаноби олиро дуо хоҳанд кард. Амир он гоҳ дар Қаршӣ (Насаф) буд, ки ба Шаҳрисабз наздик аст. Амир аспи ҳашмро тозиёна зада, ба Шаҳрисабз омад ва қозӣ Абусаъидро бо худ ба Қаршӣ бурд. Дар роҳи Қаршӣ чи мушкилие рӯй дод ва қозӣ Абусаъид бо заковату корсозӣ он мушкилиро осон қард, ва бо ин чорасози аз ғазаби амир раҳои ёфт, амир аз гуноҳи ӯ гузашт» [8,43].

Донишманди бузург А. Фитрат дар рисолаи «Давраи ҳукмронии амир Олимхон» перомуни духтарбинҳои дарбори амир Музаффар мегуяд: «Музаффар дар таҷовуз кардан ба ъарз ва номуси аҳолӣ онқадар ифрат дошт, ки чанд занро ба унвони « занёби амир» ба хидмат гирифта буд. Онҳо рӯз то шаб ҳонаҳои мардумро даромада медианд, дар ҳар ҷо, ки зане ё духтаре ҳубрӯй медианд, ба амир ҳабар медоданд. Амир онҳоро ҷабран бурда нигоҳ медошт ва баъд аз нағси мурдори ҳудашро таскин додан он мазлумаҳоро ба яке аз хидматгорони девсирати худ ба занӣ мебахшид...» [19,14].

Дигар аз равшанфикрон ва аз уламои ҳақпараст, часуру нотарси охири садаи XIX ва оғози садаи XX, ки бар зидди умарои ҷоҳилу золим, ҳунхору ситамгар, муллоҳои мутаассиби аз дин бехабар, фосиқу айшпараст ва қозиҳои фасодкору фитнагар ошкоро мубориза мебурд, муфтӣ Муҳаммадикром ибни Абдусалом машҳур ба Домулло Икромчаи Бухорӣ (1847-1925) буданд. Ҷунончи Садри Зиё дар «Тазкори ашъор» дар ҳаққӣ вай гуфтааст: «Ҳоҷӣ Домулло Икром ҳам он қадар соҳиби ҷуръату ҷалодат буданд, ки бо вуҷуди яккаву танҳо буданд ва касе тарафдорӣ накардан дар баробари ин ҳама уламои сӯз ва кордорони шум дар ҳар мартаба мунозира ва мудофиа қарда, ҳар як масоил ва муқаддимоти рисолаашонро ба бароҳин (бурхонҳо) исбот ва ба далоил мудаллал менамуданд... Ба ҳеч ваҳҳ аз ин қавми беор ва абнои рӯзгор наметарсиданд. Бадин коре, ки ихтиёр кардаанд, устувору барқарор буданд» [18,5].

Садри Зиё ҷои дигар дар «Наводири Зиёия» зикр мекунад: «...афсӯс, ҳазор афсӯс, ки касе панду насиҳаташонро нашунид. Балки амиру вазир, уламову умаро мутаффикан ба адоваташ бархостанд» [17,79]. Натиҷаи муборизаҳои дураҳшони Муфтӣ Икромча он шуд, ки вайро ду бор солҳои 1912 ва 1917 ба тумани Пешкӯҳ ва шаҳри Ғузор бадарга карданд ва ду фарзанди уро – Мирзо Насруллоҳ ва Абдурраҳмон Махдумро моҳҳои апрели соли 1917 ва мартаи соли 1918 аз дами тег гузарониданд [23,14].

Перомуни ин воқеаи шум дар маҷаллаи «Шуълаи Инқилоб» (1920, №51) ҷунин омадааст: «Домулло Ҳоҷӣ Икроми Муфтии судур... Ба сабаби ин ки дар боби зулму фасоди қозиёни аср як рисола навишта, фасоди эшонро бо далоили ақлӣ ва нақлӣ исбот намуда буданд, дар соли 1910 дусола нафӯй (бадарға) гардиданд. Дар соли 1917 такрор аз Бухоро ба Ҳузор (Ғузор) нафӯй шуда, тамоми асбобу ашёашон аз тарафи ҳукумати амир мусодара ёфт. Дар соли 1918 дар Ҳузор (Ғузор) аз тарафи ҳукумати амир маҳбус шуда, дар ҳабсхона дар ҳузури ҳудашон Абдурраҳмон ном як писари бистсолаашон шаҳид қарда шуд. Эшон то ҳол дар Ҳузор зинда будаанд. Баъд аз он ки дар Ҳузор инқилоб барпо шуда, Ҳукумати Инқилобӣ таъсис ёфтааст, ҷаноби Домулло дар Анҷумани умумӣ, дар курсии хитобат баромада, дар боби оқибати зулму залима ва аҳамияти Инқилоб нутқи балеғе эрод қарда, ҳозиринро ба гиря даровардаанд» [23,14-15].

Аз рўйи шариат қозӣ дар хидмати ҳалқ ҳисоб карда мешуду аз ҳазина маош мегирифт. Моҳонаи он мебоист ба дараҷае мебуд, ки на муҳточи тухфа ё пораю ришваи тарафҳои арзкунанда бошад. Ҷойи зикр аст, ки таърихи ҳалқи тоҷик номҳои қозиҳои давраҳои гуногунро медонад. Қозӣ ва фаъолияту вазифаҳои он дар китобҳои аш-Шайбонӣ «Ал-ҷомеъ ас-сағир», ал-Мавардӣ «Китоб-ал-аҳқом ас-султонийа», «Одоб-ал қозӣ», А. Меҷ «Мусульманский ренессанс», Б. Марғелонӣ «Ал-Ҳидоя»... хеле муфассал баён ёфтааст. Таъриҳ гувоҳ аст, ки қозиҳо буданд, ки бо меҳнати ҳалол рӯз ба сар мебурданд. Вале дар аморати Бухорои замони амирӣ масорифи инҳо ба гардани раият бор шуд. Устод Айнӣ менигорад: «...ба замми ин онҳо (қозиҳо-Ҳ.А.) маҷбур шуданд, ки аз раият пул ҷамъ карда, ба амсор бидиҳанд. Қозиҳо аз ҳар ҷанҷол ва дъяво ба қадре, ки метавонистанд, маблағ рӯёnda, як миқдори онро ба амир ва ба аҳли дарбор медоданд. Мулозимон ва навкарҳои қозӣ ҳам ба ҳисоби худ фуқароро толон карда, як миқдори онро ба ходимони даруни ҳонаи қозӣ медоданд» [12,17].

Қозиҳо чун луқмаи дар гулу дармонда, боиси озори мардум буданд. Моҳоло барои мисол, тақсими мерос байнӣ меросбаронро, ки иҷрои он низ ба дӯши қозиҳо буд, меоварем. Масъала чунин сурат мегирифт. Чунончи, Садри Зиё дар «Наводири Зиёия» менависад: «.... рӯзи тарака, ҳонаи бечора мутаваффо (мурда) мотамсаро- овози навҳаву гиря гӯши малоикаро кар мекунад, ҳазрати эшон (қозӣ) ҳандону шукуфон бо тамоми тавобеашон (меомаданд), мумкин бошад, кӯдаконашонро ҳамроҳ мебурданд. Раёсатпаноҳ (раис), ки бад-ин кор ҳеч даҳле надорад, маазолик, «даҳони саг фақат ба луқма дӯхта бех» ва инчунин як эҳсони муфт, ки аз кисай ҳазрати эшон (қозӣ) чизе намебарояд, (қозӣ) ҳамроҳи худ мебаранд. Кош ҳазрати раёсат танҳо раванд! Он ҷаноб ҳам сағиру кабире, ки доранд, ҳамроҳ оварда, дар ин зимн ҷанд нафар меҳмон, ки ба ҳазрати эшонон ворид шаванд, бемалол ҳамроҳ мебаранд» [17,83].

Соҳиби майит, ки ин 40-50 нафар тоифаи ҳаромхурӣ мурдорро медид, мурдаро як тараф гузошта, аввал дар садади сер қунондани ин тоифаи беору ҷоҳил шуда, як гусфандро кушта, пухта тайёр карда, шиками ин ҳаромхурони бадзотро сер қунонда, баъд ба сари тақсими мероси мурда мерафтанд.

Дар ин бора Садри Зиё чунин менависад: «Ҳама балохурҳо ба як ҷо ҷамъ шуда шурӯъ ба навиштани ашё (чизҳо) ва нарҳи онҳо мекунанд. Масалан, даҳ аداد кӯрпа. Одамони шариатпаноҳ (қозӣ) илқо мекунанд, ки бист аداد нависем бинобар обрӯи мурда. (Чунки) ба шуниди дурру наздик ва ошнову бегона «аз бисоти фалон... факат даҳ аداد кӯрпа баромад» гуфтан нағз намешавад... Валҳосил адади ҳар чизу ҳар асбобро ба қадри тавонистан зиёд карда, пас аз он бар сари нарҳи амволу ашё (молу чизҳо) меоянд. Гилеме, ки дар бозор як сад танга мегиранд, ду сад танга нарҳ мекунанд ва ҳоказо. Ҷамъи ашёе, ки ҳақиқатан ба даҳ ҳазор танга меарзид, бинобар музоаф (дучандон) шудани ашё ва тазоуфи (ду баробар шудани) қиматаш ба ҷиҳил ҳазор танга мерасонанд. Пас аз он аз ҳар ҳазор танга панҷ танга ҳисоб карда мегиранд. Баъд аз он нисфи ҳамин маблағро ба раёсатпаноҳ, баъд аз он ҳаққи маҳдумҷони (писари) шариатпаноҳ, ҳаққи девонбегӣ, ҳаққи мирохурбоӣ, ҳаққи маҳдумҷони (писари) раёсатпаноҳ. Пас аз он ҳаққи умуми хизматгорҳо: олуқи (ҳиссаи) саисхонаю даҳбошии қозиҳона... Инҳо тамом шудан баъд амину оқсақолон ва иғвогарон. Саҳми онҳо ба худи соҳиби таъзия ҳавола мешавад ва ҳиммати соҳиби таъзия

медонад». Дигар мегуяд: «Соҳиби таъзия, ки балохурии ин ҷаҳаннамиёнро медонист, қалон ҳисоб карда, эҳтиётан «зиёдатар тараддуд карда монам» гӯён чиз фурӯхта, қарз карда, ба зӯри бисёр (фарзан) панҷсад танга ҷамъ карда буд. Ин маблағ ба ҳеч кас ва ба ҳеч ҷо нарасида, ду ҳазор танга савои (баробари) ҳароҷти обу оши медодаги шуд» [17,85]. Ин буд, ки меросбарон ба рӯҳи марҳуми бечора ба ҷои дуову фотиҳа нифрини бисёр мекарданд, ки: «Кош намемурд, сари моёнро ба бало намемонд» [17,86].

Қозиҳо такия ба ҳимояи ҳокимон ин амали норавои худро аз нигоҳи дину шариат ҳақ бароварда, муқобилият карданро ба он қуфр мешумурданд. Қозиҳо дар асоси ярлики (фармони) ҳонҳо сардори дин гардида, ба раият нуғузи худро ҷорӣ мекарданд. Ин нукта бояд арз шавад, ки ҳар касе, ки бар зидди қозӣ ё уламо сухане гӯяд, ба шариат муқобил баромадагӣ ҳисоб ёфта, ба ҷазои саҳт гирифткор мегардид, қатл ва ё сангсор мешуд. Масалан, устод С. Айнӣ дар «Ҷӯдоштҳо»- яш меорад, ки дар аҳди амир Абдулаҳад соли 1313 ҳ. (1886 м.) як аробакашро ба сабаби дар сари пули кироя бо як-ду мулло ҷанг карданаш, бо фатвои уламо ва бо ҳукми қозӣ ба уштуре савор карда, бо санг қулӯҳҳо зада қуштанд [13,498-517]. Яъне, қудрат ва ихтиёrotи номаҳудуи қозиён боис шуд, ки таҷовуз, таадӣ, истисмору асорати аҳли заҳмат шадидтар шуд.

Он гуна ки дар фавқ зикр кардем, қозикалон – суди олӣ, раиси тамоми маъмурияи адлия ба шумор мерафт. Қозикалон ҳуқуқ дошт ҳукми ин ё он қозиро, ки дар шаҳру бекигариҳо вазифai довариро адо мекарданд, бекор қунад ва дар шаҳри Бухоро барои гузаронидани мурофиаҳо ба худаш ёрдамҷӣ ва вакил интихоб мекард. Дар аҳди амир Олимхон (1910-1920) аввалин қозикалони Бухоро қозӣ Бақоҳоҷа буд, ки баъд аз вафоти қозӣ Бадриддин (1908) аз тарафи амир Абдулаҳад таъйин шуда буд. Дар ҳусуси ин ки тариқи таъйин шудан ба вазифai қозикалони Бухоро чӣ гуна буд, устод С. Айнӣ дар китоби «Таърихи инқилоби Бухоро» чунин менигород, ки дар моҳи марта соли 1913 амир Олимхон ба Насрullo- қушбегӣ тӯй фармуд. «Дар ин тӯй дар Ситорамоҳхоса, дар ҷорбои ҳуди амир мачлисҳои қайфу сафо ҳафт рӯз давом кард» [12,116]. Пас аз тӯйи Насрullo- қушбегӣ амир фармуд, ки қозӣ Бақоҳоҷа ва раис Бурхониддин дар дарбори амир дар ҷаҳорбоги Ширбадон тӯй диханд. А. Фитрат дар асарааш «Даврви ҳукмронии амир Олимхон» меорад: «...аввал қозӣ Бақоҳоҷаи тамаъкор тӯйи бисёр бузурге сар карда, садҳо ҳазор танга исроф намуд ва ба амиру дарбориён ришватҳои аз ҳад зиёд дод, ба умеди ин ки рутба ва мансабаш зиёд ҳоҳад шуд. Аммо қозӣ Бақоҳоҷа ба ҷизе ки умед дошт, нарасид» [19,28]. Аз паси қозӣ Бақоҳоҷа Бурхониддин, ки қозии Ҷаҳорҷӯй буд, ба Ширбадон омада, тӯйро сар кард. Устод Айнӣ менависад: «Бурхониддин ба ин тӯй милионҳоеро, ки падараш (қозӣ Бадриддин-Ҳ.А.) дар муддати қозикалонии бистсола ва ҳуди ӯ дар муддати раисӣ ва қозигӣ ҷамъ карда буданд, бедарег ҳарҷ кард» [12,116]. А. Фитрат менависад: «...гӯянд, ки ба Олимхон як таҳти мурассаъ ба ҷавоҳир тақдим кард...» [19,28]. Устод Айнӣ ҷои дигар менигород: «Дар тӯй сирк ва кино барпо намуд, аз Русия ва Туркистон духтару писарони рус ва мусалмонро оварда, қайфи амирро ҷоқ кард. Духтарони наздикони худаш ва қасони бо вай муносибатдор низ ҳалос нашуданд... Аъзои элҷиҳонаи русро ҳам бо воситаҳои ба худаш маълум ҳурсанду розӣ кард» [12, 117]. Дар натиҷа, ба ҷои қозӣ Бақоҳоҷа дар Бухоро қозикалон шуда, лақаби «шариатпаноҳ»-қозијолқузотро гирифта, то

сентиябри соли 1920 қозикалони Бухоро буд. «Баъд аз «инқилоб» ба ҳукми «суди» инқилоб, ки дар ҳузури оммаи заҳматкашони Бухоро тартиб дода шуда буд, кушта гардид» [19,28]. А. Фитрат дар ҳаққӣ қозӣ Бурҳониддин чунин мегуяд: «...қозӣ Бурҳониддин як марди аҳмақӣ бесаводе буд, бо вучуди он ки раиси рӯҳониён ва маъмурини адлия ба шумор мерафт, аз хондани хатҳои оддӣ очиз буд...» [19,28]. Садри Зиё дар «Наводири Зиёя» дар хусуси қозӣ Бурҳониддин ҳикоят меқунад, ки Миллер баъд аз он ки консули Русия дар Бухоро таъйин шуд, баъд аз мулоқоташ бо амиру қушбегӣ қозикалонро хоҳиши дидан кард. «...Милдир ҳар қадар сайъ кард, ба ҳеч як аз муқаддамот (масъалаҳо)-и сиёсӣ ва таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ ва расмӣ вуқуф (огоҳӣ)-ашро мушоҳида накард... Милдир ба ҳуд андешид, «Давлате, ки қозикалонаш ин аст, пойдор наҳоҳад шуд. Бечорагоне, ки маҳқум (дар ҳукм)-и ин одаманд, чӣ ҳайр ҳоҳанд дид?!» [17,65-66].

Дар баъзе адабиёти таъриҳӣ дида мешавад, ки ҳатто қозикалон аз тарафи қушбегӣ, яъне нахуствазир ба мансаби қозикалонӣ расидааст. Чунончи А. Фитрат дар рисолаи «Давраи ҳукмронии амир Олимхон» меорад, ки қозии Фичдувон Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиё (1865-1932) баъд аз инқилоби феврал (1917) аз тарафи Насрулло қушбегӣ ба ҷои қозӣ Бурҳониддин қозикалони Бухоро шуда буд [19,28]. Ба фикри мо, ин ақида асоси воқеъи надорад, зеро Садри Зиё бо пешниҳоди Насрулло қушбегӣ ва вакили сиёсии Русия Миллер барои иҷрои фармони «ислоҳот» аз тарафи амир қозикалони Бухоро таъйин шуда буд. Масалан, вакили сиёсии Русия Миллер дар як телеграммаи маҳфӣ аз 24 марта соли 1917 м. ба вазорати корҳои хориҷии Русия фиристодааш менигород: «Тибқи пешниҳоди ман қозикалону раиси Бухоро фардо иваз ҳоҳанд шуд ва тарафдорони шинохтаи ислоҳот қозиёни Фиждувону Чорҷӯй Муҳаммадшариф ва Абдусамадҳоҷа, ки обрӯйи баланд ва шуҳрати ҳамагонӣ доранд, таъйин ҳоҳанд гардид» [7,27]. Устод Айнӣ дар ин бобат чунин менигород: «...15 моҳи ҷамодијоссонии соли 1335 ҳиҷрӣ (29 марта соли 1917 м. Ҳ-А.) Мирзо Шарифи садр дар Бухоро қозикалон, як рӯз пас аз он қозии Чорҷӯй – тараққипарвари машҳур Абдусамадҳоҷа раис, боз баъди як рӯз қозии Вобканд Орифҳоҷа ба вазифаи муфтии аскар таъйин шуданд. Амир бо ин азлу насбҳо гӯё кабинетеро нав кард. Муфтии аскари собиқ Мусанниф ба Фичдувон ва раиси собиқ Абдуллоҳоҷа ба Чорҷӯй қозӣ таъйин шуданд» [12, 146]. Устод Муҳаммадҷон Шакурӣ дар поёнгуфтори «Наводири Зиёя» дар хусуси қозикалон таъйин шудани Садри Зиё мегуяд: «Пас аз инқилоби февраляи Россия амири Бухоро маҷбур шуд, ки фармони ислоҳот эълон намояд. Вай бо ин мақсад Садри Зиёро (бидуни огоҳии пешакӣ ва пурсидани розигии ў) қозикалон таъин кард...» [17,112]. Устод Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик» сабаби қозикалон таъйин шудани Садри Зиёро чунин шарҳ додааст: «Зиё аз ҷумлаи уламои тараққипарвар ба шумор меравад. Бино бар ин амир Олим дар соли 1917 барои фармони ислоҳот мумиилайҳро дар Бухоро қозикалон кард» [14,401]. Аз нигоштаҳои Садри Зиё чунин бар меояд, ки гӯё ў ҳоҳишу майлӯ рағбат ба мансаби қозигӣ надоштааст. Чунончи худаш гуфтааст: «Ҳама вақт аз хизмати қозигӣ мутанаффиру гурезон будам ва ба касе мулизимат намекардам ба умеде ки шояд аз баҳри ман гузаранд, то ки кирдори мурдору атвори нобакори соҳибмансабонро набинаму насӯзам» [17,108]. Муҳаммадҷон Шакурӣ мегуяд: «Лекин боз ўро ба қозигӣ мефиристоданд» [17,108]. Бар ин далел, ки Садри Зиё чигунагии иҷрои вазифаҳои қозигии худро соли 1906 чунин баён намудааст:

Гоҳ ичрои шариат буд, гоҳе дафъи зулм,
Алгараз, бекор неву кору боре доштем [17,108].

Вале А. Фитрат бар хилофи ин назар, чунин мегуяд: «Муҳаммадшарифи садр тарафдори ҷадидон ба шумор мерафт, лекин ҳақиқатан ин мардро гайр аз мансаби қозикалонии Бухоро дигар мақсаде набуд, ў қозикалониро мероси падари худ медонист (падараш қозикалони Бухоро будааст), бинобар он ба ҳар васила меҳост, ки қозикалониро аз Бурхониддин бигираҷ барои ҳусули ин мақсад аз тарафдории ҷадидон низ ибо намекард...» [19,29]. Дар ин маврид шояд ҳақ ба ҷониби А. Фитрат бошад, аммо инҷониб бар ин назараст, ки Садри Зиё қозии ҳақпраст, одил ва аз ҷумлаи равшанфирӯз, маорифпарварон ва фозилони замони худ буда, дар густариши ҳаёти адабии давр нақши бориз гузашта буд. Чунончи Устод Айнӣ дар «Ёддоштҳо» гуфтаи Ҳайратро овардааст, ки далели ин гуфтаҳост: «Шарифҷон-маҳдум фозили машҳури замони мо буда, ҳавлии ў мактаби адабиёти ҳамин давра аст» [15,228].

Таъриҳ гувоҳ аст, ки 7 апрели соли 1917 фармони «ислоҳот» эълон шуд. Дар арки Бухоро дар шоҳидии намояндагони табақаҳои гуногуни чомеа ва аъзоёни элҷихонаи рус Насрулло-қушбегӣ фармонро ба дasti Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиё медиҳад ва ў фармони ба забони форсӣ навишташударо бо овози баланд қироат мекунад. Садри Зиё, ки яке аз амалисозони фармони «ислоҳот» буд, аз матни ин фармон оғаҳӣ надошт. (**Дар бораи эълони фармони ислоҳот ба «Таърихи инқилobi Бухоро»- и С. Айнӣ муроҷиат шавад.**) Баъди эълони фармон, оташи фитнае, ки аз тарафи амиру ҷокаронаш **бар муқобили ҷадидони Бухоро** афрӯҳра шуд, домани Садри Зиёро низ сӯзонд. Рӯзи 9 апрели соли 1917 Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиёро Бурхониддину ҷокаронаш аз асп афтонда, дар пеши ҷашми амир латуқӯб мекунанд. Ҷараёни ин воқеаи шумро Муҳаммадалӣ ибни Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ дар китobi «Таърихи нофеъӣ» муфассал баён менамояд. Вале муаллиф воқеаро ба соли 1918 нисбат медиҳад [4, 45-46]. Садри Зиё ҳамагӣ 12 рӯз – аз 29 март то 9 апрели соли 1917 вазифai қозикалониро ичро намудааст. Ўро ҳамон рӯзе, ки латуқӯб мекунанд, аз вазифai қозикалонӣ барканор намуданд. Аммо бояд гуфт, ки амир 9 апрели соли 1917 фармони барканор кардан қозикалонро содир накарда, балки то шифо ёфтани Садри Зиё муовинаш Тураҳоча ин вазифаро анҷом медодааст. Ба таъбири донишманди зиндаёд Ҳудойназар Асозода дар китobi «Таърихи адабиёти тоҷик» Садри Зиё 31 июли соли 1917 истеъ孚о медиҳад, ки аз ҷониби амири Бухоро қабул мешавад [21,65]. Аз рӯйи шаҳодати Айнӣ амир моҳи шавволи соли 1335 ҳ., яъне баъди се моҳи эълони фармон қозикалон Шарифҷон Маҳдумро аз вазифa барканор карда, Бурхониддинро такроран қозикалон таъйин кард [12,196]. Ҳудойназар Асозода менависад: «...дар ҳамаи ин амалҳои ноинсофона нисбати Садри Зиё дasti пурхуни Бурхониддини қушбегӣ эҳсос мешуд...» [21,66]. Вале дар асари номбурда иштибоҳ он аст, ки Бурхониддин ҳеч гоҳ ба мансаби қушбегӣ (вазири) нарасида буд. Масалан, баъди эълони фармони «ислоҳот» амири оҳирини сулолаи манғит Олимҳон Насрулло – қушбегиро аз вазифa барканор карда, ба ҷои ў шахси золиму хунхор Низомиддини Урганчиро таъйин намуд. Дар арафаи фоҷеаи Колесов амир Низомиддини Урганчиро аз вазифai қушбегӣ гирифта, ба ҷои вай Усмонбек як мардаки чоплусу ришватситонро таъйин кард, ки то суқути Бухоро бар ин мансаб маслак

бүд [12,191,210]. Масалан, Садри Зиё дар «Наводири Зиёя» мегуяд, ки: «Усмонбеки қүшбегй... Дар сафоҳат (нодонй) ҳамоқат назиру адил (монанд) надошт. Охирин вузарои (вазирҳо)-и Бухоро ў буд...» [17, 64].

Бояд тазаккур дод, ки қозихои Бухорои Шарқӣ амалиётҳои гуногун гузаронида, аз болои кори ҳокимон назорат намуда, аз вазъи дохилии бекиҳо ба амир хабар медоданд. Чунончи таърихшиноси бузург А. Қушматов дар асоси мадорики бойгонӣ қайд менамояд, қозии Ҳисор Мирсаид Маҳмуд ба амир Абдулаҳад дар мактуб дар бораи авзои дохилии бекии Ҳисор баъд аз ҳоким таъйин шудани Остонақул қүшбегй маълумот додааст. Баъд аз таърифу тавсиф зикр гардидааст, ки дар аҳди салтанати Абдулмуъмин бинобар аз ҳад зиёд будани андозҳо қисми бештари аҳолии бекӣ хонахаробу бенаво шуданд. Маҳсулоти кишоварзӣ, ҳатто ба қути лоямути заҳматкашон басанда набуд. Дар натиҷа, бисёр дехқонон ва баъзан қавму қабила ба ноҳияҳои Дехнав, Кӯлоб, Саричӯй ва дигар маҳалҳо куч мебастанд. Остонақул баъди беки Ҳисор таъйин шудан, сиёсати мудаббираю зираконаро пеш гирифт. Дар натиҷа бисёр муҳочирин ба зодгоҳашон баргашта, заминҳои бекорхобидаро киштукор мекунанд. Баъдан, дар мактуб қайд гардидааст, ки баъди аз тарафи амир ба вазифаи беки Ҳисор таъйин гардиданаш мулло Абдулҳамидҳоҳа ба ичрои вазифаи худ оғоз кардааст [2,88].

Қозихои Бухорои Шарқӣ ҳуқуқу ваколати хеле зиёд доштанд. Дар асл қозӣ дар бекигарӣ баъди бек шахси дуюм ба ҳисоб мерафт. Дар аксари ҳуҷҷатҳои бекӣ дар паҳлуи нақши муҳри бек нақши муҳри қозӣ низ ҷой дода шудааст. Қозихо ба ғайр аз ҳалли корҳои судӣ, инчунин ба сафарбарии аҳолӣ дар корҳои гуногуни маҷбурий низ роҳбарӣ менамуданд. Аҳолии заҳматкаш, ба ҷуз аз ичрои андозҳо, инчунин, вазифадор буданд, ки дар таъмири роҳу пулҳо, бунёди мадорису масоҷидҳо иштирок намоянд. Масалан, ба яке аз сафарбариҳои маҷбурии аҳолии бекии Ҳисор қозӣ Абдулғазл роҳбарӣ мекард. Агар барҳе дехқонон корпартой намоянд, қозӣ фармон медод, ки онҳоро латуқӯб қунанд ва ё ба зиндон андозанд [2,95]. Дар Бухорои Шарқӣ ҳуҷҷатҳои қонунӣ ва ҳуқуқиро ғайр аз қозӣ ва муфтӣ муҳаррирон тартиб медоданд. Муҳаррирони аморату бекигарииро бо пешниҳоди қозии аморату бекигарии амир таъйин мекардааст. Ин ҳулоса аз номаҳои навиштаи қозии Ҳисор ба амир Абдулаҳад маълум мегардад, ки онро устод А. Қушматов дар мақолааш овардааст. Масалан, қозии Ҳисор дар номааш ба амир хабар медиҳад, ки муҳаррир мулло Сафар аз олам даргушаштааст ва ҳоҳиш мекунад ба ҷойи вай Ғуломмуҳаммад писари Нурмуҳаммад – муфтии вилояти Ҳисор муҳаррири Ҳисор таъйин карда шавад [2, 92].

Корҳои шаръӣ ва ҷиной дар ихтиёри қозихо буданд, ки онҳо ба табақоҳои болоӣ тааллук дошта, заминдори калон маҳсуб меёфтанд ва меҳнаткашонро истисмор мекарданд. Масалан, солҳои зиёд Аббосҳоҳа судур (аз дехаи Фатҳобод) ном шаҳс қозӣ буд. Вай бо фармони амир ба ин мансаб таъйин шуда, аз ҳама зиёд замин дошт, яъне соҳиби 350 манн (ҳар ман баробари 0,75 гектар) замин буд. Ғайр аз ин, вай бо «марҳамат» ва «инъоми» амир 400 ҳоҷагии дехқониро ба худ танҳоҳ карда гирифта буд, ки онҳоро мисли ғуломи зарҳарид кор мефармуд. Дар баробари ин, қозӣ Муллокурбон судури Обигармӣ 200 манн

замин ва 293 хочагии танҳоҳ, эшони Шоҳюсуп, эшони Мирзозуҳайл, мулло Икром, мулло Мирзои Умед ва дигарон, ки корҳои қозихонаро ичро мекарданд, замини зиёд ва дехқонони танҳоҳи зиёд доштанд [6]. Қозиҳо аз номи шариат ноҳақ ҳукм бароварда, бар ивази якчанд табақ зағир ба амалдорон фурӯхтани замини дехқононро қонунӣ ҳисоб мекарданд. Масалан, дар бекигарии Қаротегин дехқони камбағал Асадуллоҳ (аз дараи Мазори поён) дар соли 1916 м. замини худро дар натиҷаи маҷбурияти иқтисодӣ ба мулло Масеҳ бар ивази чаҳор табақ зағир мефурӯшад ва қозӣ мулло Сулаймон инро қонунӣ ҳисобида, ҳукм мебарорад. Дар натиҷа Асадуллоҳ безамин монда, зану фарзанди худро гузошта, ба водии Фарғона ба мардикорӣ меравад [6], ки чунин мисолҳо хеле зиёданд.

Ҳислати торочгари курбари қозиҳо на танҳо аз рӯйи корҳои шаҳрвандӣ, балки аз рӯйи корҳои ҷиноятӣ ва ҷазо додани онҳо ҳам баравъло равшан мегардад. Мисоли равшан, қозӣ Аббосҳоҷа вакте ки корҳои ҷиноятии ҷисмониро медид, барои хуни реҳтаи ҷабрдида «товорон» доданро ҳукм мекард. Агар зарари ҷисмонӣ «ҳаҷафнок» набуда, ҷабрдида аз табақаи поён бошад, аз ғунаҳгор даҳ танғай тилло товон гирифта, панҷашро ба худ нигоҳ дошта ва панҷи дигарашро ба бек медод. Агар дар ҳамин сурат ҷабрдида аз табақаи боло бошад, қозӣ ғунаҳгорро бо иштироки бек суд карда, панҷоҳ-шаст танғай тилло ҷарима карда, як қисми онро ба ҷабрдида, як қисмашро ба бек дода ва қисми дигарашро ба худ нигоҳ медошт. Агар қасе қасеро кушад, аз рӯйи шариат даҳ ҳазор танға хунбаҳо бояд дихад. Аммо қозӣ Аббосҳоҷа инро ба дараҷаҳо тақсим карда буд: агар кушташуда аз табақаи поён бошаду кушанд аз табақаи боло, ба вай панҷоҳ танғай тилло хунпулӣ ҳукм мекард. Агар баръакси ин бошад, ба камбағал то бист ҳазор танға товонпулӣ ҳукм мекард [6]. Аммо задан ва заҳмдор кардани қасе аз тарафи қозӣ, раис, бек ва амалдорон ҷисобида намешуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дузди қалон худи қозиҳо, раисҳо ва умарову амалдорон буданд. Масъала чунин сурат мегирифт: Агар дузд аз табақаи поён бошад, аз ўчаҳорсад танға ҷарима ситонида, маҷбур менамуданд, ки тамоми молу ашёи рабудаашро гардонида дихад. Дар ин сурат қозӣ Аббосҳоҷа аз ҳар сад танға панҷ тангаро аз ҷабрдида ба фойдаи худ мегирифт [6]. Яъне, аз нигоштаҳои дар фавқ бар меояд, ки кузоти замони амирӣ ҳислати табақавӣ дошт. Онҳо, қабл аз ҳама, ҳимоякунандай манфиатҳои синфи ҳукмрон ва табақаи дорои ҷамъият буданд. Ҳамаи ин далелҳо ба тартиб ва мазмуни фаъолияти қозиҳои Бухорои Шарқӣ даҳл доранд, ки мо тартиби ҷазо додани қозӣ Аббосҳоҷаро мисол овардем.

Хулоса, чи ғунае ки дар фавқ зикр кардем, дар замони амирӣ истисмор ҳукмфармо буд. Қозиҳои фасодкору фитнагар доимо барои он мекушиданд, ки ҳалқро бо ҳар роҳ фиреб дода, ба амиру бекҳо ва феодалҳо мутеъ кунанд. Дар он замон, ки вожаи қонун аслан вучуд надошт, қозиҳо аз тарафи амир якумра таъйин мешуданд ва дар сурати талаби синфи ҳокимро ба ҷо наовардан, онҳо аз вазифа сабуқдӯш мешуданд. Тамоми тартиботи кори онҳо аз ришаю пораҳӯрӣ, гирифтани муҳрона, фисқу фасод ва аз зулму бедодгарӣ иборат буд.

Мутаассифона, қозиҳо ва руҳониёни мунҳариф, ки дар асоси ярлиқи ҳонҳо «сардори дин» гардида, ба раият нуғузи худро ҷорӣ мекарданд, ҳама ин амалҳои норавои зиддиинсониву исломии умароро аз нигоҳи Куръон ҳақ мепиндоштанд.

Ин буд ки солиёни зиёде дар зери фишори сахти идиологияи шӯравии «Дин барои халқ афюн аст», «пайваста динро як падидаи сирф иртиҷой, ақибгарой, маҳсули замони боию феодалий талқин мекарданд, ки гӯё чомеаро аз рушду пешравӣ боз медошта бошад. Таърихи гузаштаву имрӯза ин назарияи беасос, бебунёд ва аз ҳақиқат фарсахҳо дурро билқул рад мекунад, зоро ба ҳама маълум гашт, ки имону эътиқоди аксари мардумро хароб ва одамонро ба қӯчаи сарбаста овард» [20]. Хушбахтона, баъди таҳлилу баррасии масоили мазкур ба ҳама маълум гашт, ки «афииони халқ» на дин, балки умарои ҷоҳилу золим, хунхору форатгар, муллоҳои мутаассиби аз дин бехабар, фосиқу айшпараст ва қозиҳои фасодкору фитнагар ва молимардумхур буданд. Ин нукта бояд арз шавад, ки қозӣ, муфтӣ, раис, ки маъмури иҷрои аҳкоми шариат ба ҳисоб мераванд, ҳамеша динро ҳамчун воситаи истисмори халқ истифода мебурданд.

Ошо (ваф. 1992) ин рафтори норавои зиддиинсонии «ҳомиёни дин»-ро чунин зикр мекунад, ки «...ҳар қадар ки шумо ба ҳақиқат наздиктаред, ба ҳамон андоза рӯҳонии мунҳариф ба шумо душманий меварзад. Зоро шумо оромиши пайравони ўро вайрон мекунед, ба тичорати ў халал мерасонед. Дин барои ў тичорат аст, манбаи даромад аст» [10, **197-198**].

Сант Кирпал Сингх (ваф. 1974) низ дар бораи ин амали шуми қозӣ, муфтӣ, раис менависад: «Ин гурӯҳ бандҳои бисёре саҳтанд барои нигоҳ доштани мо дар завлонаҳои бардагӣ ва ҷамъиятҳои худ. Ҳар киро, ки озодандеш аст ва қӯшиши фирор аз зери ҷанголи онҳо дорад, мулҳид, мунҳариф аз роҳи Ҳаққ ном мениҳанд ва аз масҷиду маъбаду қалисо меронандаш, таъқибаш мекунанд, ки гӯё ў дар тасҳири ҷинҳост, пайрави шайтон аст... Мутаассифона, дурии ин гурӯҳ аз ин дини ҳамагонӣ (Ислом-Ҳ.А.), таълимоти ҳушку берӯҳи онҳо одамро душмани одам намудааст. Ба ҷои он ки ишқ ба Ҳудованд ва саҷда ба зоти Ўро таълим диҳанд, онҳо аз дин зиндон соҳта ва худ нигаҳбонии ин зиндон ва роҳбарии мардумро бар уҳда гирифтаанд» [22, **10**].

Ҳамин тавр, давлати Бухоро, ки дар аҳди Сомониён такя ба дини ислом дошт, бо аз сари кудрат рафтани хонадони Сомониён ва ба таҳти Бухоро нишастани мардуми туркнажод давлати Бухоро дигар ҳеч гоҳ дар пояи дини ислом чун дар аҳди Сомониён устувор нагардид. Қӯчиёни туркнажод аз дину ойин ва тамаддуни исломӣ бо он таъсире, ки аз ин лиҳоз мардуми тоҷик мебардоштанд, албатта, ба нерӯи дар фаҳмиши пешин нигоҳ доштани ислом қодир набуданд. Аз ин рӯ, мардуми тоҷик бо ба таҳти Бухоро нишастани қабилаҳои турку муғул, тадриҷан пойин фаромадани сатҳи илму фарҳанг ва маърифати исломӣ пайвандҳо дорад. Ба вижа дар аҳди ҳукмронии сулолаи мустабидонаи мангит бар сабаби дарандагӣ, зулму ситам, таҷовусу тааддии амирон... ва ҳор доштани ислом боиси ривоҷи куфру бидъат ва бадбахтии мардум гардид. Ин буд, ки давлати Бухоро, ки дар аҳди Сомониён бар пояи адлу дод бунёд гардида буд, бар сабаби фисқу фуҷур ва ҷабру тааддии амирони ситампешаи мангит, пояҳои давлат хароб гардида, соли 1920 барои ҳамешаҳӣ аз байн рафт, ки доги нангу ор ва бадномии абадӣ бо номи ин сулолаи ситамгар қарин бод.

Адабиёт

1. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 315 с.
2. Қушматов А. Назаре ба усулҳои андозситонӣ дар бекии Ҳисори охири садаи XIX- ибтидои садаи XX /А.Кушматов //Нақши Ҳисор дар тамаддуни Шарқ. – Душанбе, 2015. – 190с.
3. Лыкошин Н. (Народные судьи): Бытовой очерк оседлого населения Туркестана /Н.Лыкошин //Русский Туркестан: Сборник. – Т. 1: Приложение к газете «Русский Туркестан». – Ташкент: Русский Туркестан, 1899. – С. 19-20.
4. Муҳаммадрафи Ансорӣ /А.Муҳаммадрафи //Дастур ал-мулук (устав для государей) предисловие, перевод, примечания и указатели А.Б Вильдановой. – Ташкент: Фан, 1991.
- 5.Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX – начале XX вв /А.Маджлисов. – Душанбе – Алма-Ата, 1967. – 331с.
6. Мачлисов О. Дар бораи қозиҳо /О.Мачлисов //Тоҷикистони сурх. – 12. 12. 1951.
7. Муҳаммадҷон Шакурӣ /Ш. Муҳаммадҷон //Садри Бухоро. – Чопи 2. – Душанбе, 2005. – 330с.
- 8.Муҳаммадҷон Шакурӣ. Фитнаи инқилоб дар Бухоро Аббос Алиев /Ш. Муҳаммадҷон. – Душанбе, 2010. – 140с.
- 9.Муҳаммадаљ ибни Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ /Таърихи нофоъӣ. //Бо пешгуфтори А. Мухторов. – Душанбе, 1994.
10. Ошо. Заратустра: Путь восхождения. – М., 1996.
- 11.Розиқзода А.Ш. Становление милиции Таджикистана /А.Ш.Розиқзода. – Душанбе, 2011. – 404с.
- 12.Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби Бухоро /А.Садриддин.– Душанбе, 1987. – 239с.
13. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо /А.Садриддин. – Душанбе, 2009. – 1087с.
- 14.Садриддин Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик /А.Садриддин. – Душанбе, 1954.
15. Садриддин Айнӣ. Кулиёт. – Ҷилди 7 /А. Садриддин. – Душанбе, 1962.
- 16.Садриддин Айнӣ. Таърихи амирони манғитияи Бухоро /А.Садриддин. – Душанбе, 1966.
- 17.Садри Зиё. Наводири Зиёя /З.Садр. – Душанбе, 1991. – 123с.
18. Садри Зиё. Тазкори ашъор, заминай 2, дастнавис /З.Садр. – С.5.
19. Фитрат. Давраи ҳукмронии амир Олимхон. – Душанбе, 1991. – 63с.
20. Фитрат. Мунозира. Душанбе, 1992. – 55с.
21. Худойназар Асозода. Таърихи адабиёти тоҷик /А.Худойназар. – Душанбе, 2014.
22. Ҷамшеди Азимпур. Сафири хуршед /А.Ҷамшед. – Душанбе, 2008.
- 23.Шуълаи Инқилоб. – 1920. – №51. – С. 14-15.
24. Энциклопедияи советии тоҷик. – Ҷ. 7. – Душанбе, 1988. – 307с.

ЧАНБАХОИ МЕТОДОЛОГИИ САРЧАШМАХО ДАР ТАҲҚИҚИ ТАҶРИХ

Раҷабов С.М. – номзади илмҳои таърих, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Ҷонишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 900611118

Дар мақола перомунироҳҳо ва равиши иншои проблема ва масъалаҳои таъриҳӣ сухан меравад. Дар он шакл ва намудҳои манбаъҳои таъриҳӣ, таҳлили манбаъҳои таъриҳӣ дар робита ба тарзи омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни таъриҳӣ маълумот дода шудааст.

Муалиф доир ба назарияи ахбор, назарияи идрок ба таври муҳтасар маълумот додааст.

Калидвожаҳо: манбаҳои таъриҳӣ, шаклҳои манбаъҳои таъриҳӣ, таҳлил, муалиф, назарияи идрок, воқеяияти таърих, ҷомеъа, эҷодиёти шифоҳӣ.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Раджабов С.М. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель ректора по международным отношениям Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992 900611118)

В статье говорится о путях изложения исторических проблем и вопросов в современной историографии. В ней автор даёт сведения о видах и формах исторических источников, их анализу во взаимосвязи с различными средствами изучения истории.

Автор даёт краткие сведения о теории информации и теории восприятия.

Ключевые слова: исторические источники, разновидности исторических источников, анализ, автор, теория восприятия, историческая реальность, общество, устное творчество.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF SOURCES IN HISTORICAL RESEARCH

Ryabov S.M. – candidate of history, associate Professor, Vice-rector on international relation of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 900611118

The article deals with the ways and the course of presentation of historical problems and issues. The author gives information about the types and forms of historical sources, their analysis in connection with various means of studying history in it.

The author gives a brief information about the theory of information and the theory of perception.

Key words: historical sources, varieties of historical sources, analysis, author, theory of perception, historical reality, society, oral creativity.

Солҳои охир оид ба мавзӯъҳои таъриҳӣ дар сатҳи илмӣ ва фарҳангии чомеа баҳсу барҳӯрдҳои зиёди олимон, рӯзноманигорон, муаллимон, донишҷӯён ва шахсони гуногункасб доир мегардад, ки андешаҳои хешро доир ба проблемаҳои раванди чомеа, воқеаҳои таъриҳӣ иброз мекунанд.

Баҳусус дар расонаҳои аҳбори умум, ҷамъомаду конфронсҳои илмӣ баҳсҳои гарме ба миён омада истодааст. Вале ба назари мо омӯзиш ва баррасии мавзӯъ – проблемаҳо, воқеаҳои таъриҳӣ аз рӯи манбаҳою сарчашмаҳои таъриҳӣ, аз рӯи рисолати таъриҳ, қонунияти заруриятҳои раванди чомеа баррасӣ шаванд.

Ба андешаи муҳҳақиқон манбаъ - сарчашмаи таъриҳӣ дар шарҳи раванди чомеа омили асосӣ дониста мешавад ва асолати ҳар як давраи таърихири бо тамоми ҷузъиёташ муайян мекунад [5, 22]. Аз ин лиҳоз, пажуҳанда қабл аз ҳама бояд моҳияти проблемаи таърихири дарк кунад, зеро таҳқиқи таъриҳӣ дар заминаи эҳсосот ё ҳусумат пойгоҳи методологии таҳқиқро сарфи назар мекунад. Чунин муносибат аз нигоҳи аҳлоқӣ ва маънавият ба пешравии чомеа зарар оварда, инкори фаъолияти меҳнатӣ-эҷодии насли гузашта - падару бобоёни хеш арзёби мегардад.

Албата омӯзиши проблемаҳо маъмулан дар заминаи манбаъҳои таъриҳӣ сурат мегиранд. Вале ҷоиз он аст, ки омӯзиши проблема- мавзӯҳои таъриҳӣ тибқи талаботи илмӣ ва бо истифодаи манбаҳои таъриҳӣ анҷом ёбад. Манбаъҳои таъриҳӣ ба ғурӯҳҳо ва шаклҳои муҳталиф ҷудо мешаванд. Зери мағҳуми манбаъҳои таъриҳӣ ҷузъиёту омилҳои раванд дар шаклҳои манбаъҳои моддӣ, ҳаттӣ, мардумшиносӣ, эҷодиёти шифоҳии ҳалқ, забоншиносӣ инҷунин маводи, аксӣ-наворӣ, овозӣ ва ғайра фаҳмида мешаванд, ки ҳар як қадом паҳлӯҳои гуногуни раванди чомеъа ва воқеъаи таърихири шарҳ медиҳанд.

Масалан, шаклҳои манбаҳои моддӣ доир ба давраи қӯҳани таъриҳӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ ба шумор рафта, паҳлӯҳои гуногуни зиндагии инсони ибтидой, (муҳити зист, тафаккуру фаҳмиши одамон, эҷод ва маърифати инсони қадим)-ро ошкор месозанд. Дигар шаклҳои манбаҳои таъриҳӣ низ дар алоҳидагӣ вобаста ба ҳусусиятҳои худ паҳлӯҳои гуногуни раванди чомеа ва воқеаҳои таърихии давру замонро инъикос мекунанд. Бояд ишора кард, ки дар байни манбаъҳои таъриҳӣ манбаъҳои ҳаттӣ, моддӣ ва эҷодиёти шифоҳии ҳалқ, қиммати умдатарин ва асолати радиашаванда доранд, зеро ин манбаъҳо дар фазои таъсири муҳити сиёсӣ ва идеологияи давру замон, вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар омилҳои субективӣ-шахсияту муттасадиён пайдо шудаанд. Аз ин лиҳоз, онҳоро маҳз муарриҳ тибқи метод ва методологии илмӣ таҳлили қотеъона карда, дар ҳолати изҳори сухан ё иншои мавзӯъ, маҷмӯи ин ҳуччатҳоро доир ба замони гузашта мавриди истифода қарор медиҳад. Зеро муҳаққиқ дар мавриди омӯзиши сарчашмаҳои ҳаттӣ ва дар маҷмӯъ дарёғти воқеияти таъриҳӣ, танҳо дар он ҳолате ноил мегардад, ки ў талаботи метод ва методологияи илмиро риоя қунад. Чунки раванди таъриҳӣ дар ҳолати ба инобат нагирифтани ҳусусиятҳои ҳар як шакли сарчашмаҳои ҳаттӣ ва риояи нозукиҳои метод ва методологияи илмӣ нодуруст ифода мейбад. Он ишораю пешниҳодҳои сатҳи, ки аз замонҳои қадим тавассути андарзҳою пандномаҳо, шоҳномаҳо ва ғайра то ба имрӯз омада расидаанд, барои пеши роҳи таззодҳо ва ҷаҳолатҳои раванди таъриҳӣ монеа эҷод карда натавонистанд. Аз ин лиҳоз, бояд эътироф кард, ки таъриҳ тибқи қонуниятиҳои пешрафту заруриятҳои объективии худ пеш меравад.

Дар раванди омӯзиши воқеъаи таърихӣ муарриҳ роҳи хеле дуру дарозу мушкилотро паси сар мекунад. Аз ин рӯ, илми таъриҳ ин раванди таҳқиқро дар заминай ҳуччатҳо ба зинаҳо чудо кардааст, ки ин зинаҳо хусусияти илмӣ-методӣ доранд. Вобаста ба ин фаъолияти муҳаққиқ низ ба зинаҳо чудо мешаванд: зинаи ҷустуҷӯй ва дарёғти ҳуччатҳо, зинаи омӯзиши онҳо, зинаи интиҳоб ва коркарди маълумоту далелҳо. Ҳангоми шурӯи омӯзиши мавзӯй ба таҳқиқотчӣ барои риоя кардани ин тарзи кор- методи омӯзиш шарт ва зарур аст, зоро чунин муносибат муҳаққиқро аз саҳлангорӣ, саросемагӣ ва бетафовутӣ боз медорад. Ин равандро дар омузиши таъриҳи метод меноманд.

Аввалан, метод муҳаққиқро маҷбур месозад, ки ба дарёғти як ё ду ҳуччат маҳдуд нашуда, ба дарёғти комплекси ҳуччатҳо вобаста ба мавзӯй-воқеъа муроҷиат кунад [3, 24]. Азбаски ҳуччатҳои таърихӣ муҳталифанд-ҳуччатҳои расмӣ, ғайрирасмӣ, ҳуқуқӣ, асарҳои бадӣ, публистикиӣ ва ғайра аз ин рӯ таҳқиқотчӣ ҳар яки онҳоро дар алоҳидагӣ ҷустуҷӯй карда, ба ҷамъоварии комплексии онҳо мепардозад. Дар онҳо далелу маълумотҳои маҳфузро доир ба проблема-мавзӯи таърихӣ ҷамъоваришуда, муарриҳ, пас аз шиношавӣ онҳоро таҳлил ва муқоиса мекунад. Ҳангоми интиҳоби мавзӯй таҳқиқотчӣ қабл аз ҳама ба ҷустуҷӯи ахбор мепардозад. Ин шакли ҷамъоварии ахбор хусусияти шифоҳӣ дошта, аз рӯи нақлҳо, ҳабарҳои шоҳидон, иштирокчиёни воқеъа ҷамъоварӣ мешаванд. (Бояд қайд кард, ки дар асри XX ҳар яки шунидаҳои ҷамъоваришуда ба ҳокимияти маҳаллӣ пешниҳод мешуданд. Ҳокимияти маҳаллӣ ҳамаи онҳоро аз ҷониби муттасадиён тафтиш мекард, баъд мӯҳр ва имзо мегузошт. Пас онро ба муаллиф баргардонида, меъёри дурустӣ ва ҳақиқати реалии гузаштаро муайян мекард.) Ахбороте, ки таҳқиқотчӣ ба таври шифоҳӣ ва аз ҳуччатҳои хаттӣ дарёфт мекунад, ҳануз мутобиқат ба ҳақиқати реалиӣ шуда наметавонанд. Илова ба ин, доир ба воқеъа ахбороте, ки аз рӯи нақлҳо ҳабарҳо, шоҳидон, иштирокчиёни воқеа, эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ҷамъоварӣ мешаванд, муаллиф пеш аз ҳама ба таҳлили муқоисавии онҳо шурӯй мекунад. Истифодаи ин шакли ахборот барои пажӯҳанда хеле муҳим аст ва чун роҳнамо хизмат мекунанд. Вале ин шакли ахборот барои дарёғти тасаввуроти комил ҳануз мукаммал набошад ҳам, вале ин шаклҳои ахборот синтези тасаввуроти таҳқиқотчиро доир ба воқеаи таърихӣ устувору боваринок мегардонад.

Аз ин лиҳоз, дарёғти ахбороти шифоҳӣ аз рӯи ҷамъоварӣ аз як ҷониб, аз ҷониби дигар ахбороти аз рӯи шинос шудан ба ҳуччатҳои хаттӣ имконияти васеъи фаъолияти илмиро барои муаллиф фароҳам меоваранд. Ҳамин тариқ истифодаи метод дар раванди фаъолияти эҷодӣ ҳоҳу ноҳоҳ тадқиқотчиро ба роҳу равиши осон ҳидоят мекунад, то ки ў ҳадаф ва мақсади худро дар меъёри объективона қиёс кунад.

Ба ҳамин минвол, чунин муносибат дар ин ду шакли ахбор – ахбори шифоҳӣ ва хаттӣ аз омӯзиши ҳуччатҳои хаттӣ, ахборӣ ва аз рӯи омӯзиши асарҳои дастрас, синтези тасаввуротро доир ба мавзӯй ё воқеъаи таърихӣ дар якҷоягӣ мукаммалу возех ва қавӣ мегардонад. Таҳлили ин шаклҳои ахбор дар раванди корӣ аз рӯи назарияи ахбор- янъе таҳлили мантиқии хулосабарорӣ доир ба воқеа роҳандозӣ мешавад. Танҳо аз рӯйи чунин амал фаҳмиши назариявии таҳқиқотчиро доир ба мавзӯи интиҳобшуда-воқеъаи таърихӣ мустаҳкам ва қавӣ мегардонад. Дар партави назарияи ахбор ва назарияи идрок муҳаққиқ сабабу заруриятҳои пайдоиши воқеъаро бо назардошти муҳити сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ-маърифатӣ, инқирозу таззодҳои ҷомеъа, ки боиси

пайдошавӣ-ручӯи воқеъа шудаанд, муайян карда мешаванд ва ин хулосабарории илмии муаллиф бояд ба талаботи меъёрҳои объективии раванди таърихӣ ҷавобӣ бошанд.

Омӯзиши проблема, воқеъа ё объекти таҳқиқ аз рӯи назарияи идрок ва назарияи иттилоотишиносӣ, комплекси тасаввурот гуногуни ба як низоми илмӣ ворид карда, тавассути фаҳмиши назариявии илмӣ ба муайян кардани ҳақиқати реалии таърихӣ оварда мерасонад. Ахбори дар шакли шифоҳӣ ва ахбори асноди ҳатти моҳияти воқеаи таърихиро дар замони воқеъа ошкор сохта, алоқамандии ин ду навъи аснод тавъам шуда, паҳлӯҳои гуногуни воқеъаи таърихиро ба низоми ҷамъияти замони ҳодиса ҳамоҳанг месозад.

Танҳо баъди анҷоми ин раванд кори таҳқиқотчӣ доир ба объекти таҳқиқотчияш тасаввурот пайдо мекунад. Лекин, ин тасаввурот ҳануз басандা нест. Яке аз роҳҳои зарурии дарёғти тасаввуроти мукаммал доир ба воқеъа ин шинос шудан ба принципҳои сиёсӣ, вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию маърифатии ҷомеа мебошад, ки он зарурияти омузиши ҳуччатҳои ҳаттӣ, мазмуни онҳоро тибқи назарияи иттиоолотшиносӣ ба миён меорад. Масалан, ҳангоми шинос шудан ба ҳуччатҳои ҳаттӣ тибқи талаботи методҳои дарёғти ахбори илмӣ, диққати асосӣ ба ҳусусият ва нишонаҳои ҳуччат: замон, макон, санаи пайдоиш, муҳити сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва муаллифи онҳо дода мешавад. Ин фаъолияти муҳаққиқро боз ҳам фарроҳу мукаммал мегардонанд.

Ҳамин тавр, метод дар раванди омӯзиши ҳуччатҳо чи дар шакли ҳаттӣ ва чи дар шакли ахбори шифоҳӣ нақши намоён ё асосиро иҷро мекунад, барои истифодаи методологияи илмӣ замина фароҳам меорад. Ин ба таҳқиқодчӣ имконият медиҳад, ки доир ба воқеъа ё проблемаи таҳқиқ тасаввуроти пурра ва мукаммал пайдо карда, аз омӯзиши ин ҳуччатҳо, паҳлӯҳо ва нишонаҳои воқеъаро муайян карда, ҳудро ба омӯзиши ҳамаҷонибаи проблемаи интиҳобкардааш омода месозад.

Мусаллам аст, ки дар тамоми зинаҳои таҳқиқ бо истифодаи сарчашмаҳои таърихӣ, маҳдудияти якхелаи методӣ ва техникаи истифодабарии сарчашмаҳо вучуд надорад. Яъне ҳар як ҳуччат вобаста ба шаклу ҳусусиятҳояш аз таҳқиқодчӣ истифодаи методи алоҳидай тадқиқотиро талаб мекунад. Метод дар фаъолияти муҳаққиқ дар такмили раванди омӯзиши ҳуччатҳо ва зарурати аз нигоҳи алоқамандкуни маълумотҳоро иҷро мекунад. Аз ин лиҳозе принципҳо, роҳҳо ва тарзи идроки воқеяят тибқи ахбор ба ҷараёни дарёғти ҳақиқати реалии воқеъаи таърихӣ мусоидат мекунад.

Муҳимтарин омили фаъолияти илмии таҳқиқотчириояи талаботи методологияи илмӣ ба ҳисоб меравад [10]. Тарзи дурусти истифодабарии хулосабарории илмӣ ва таҳлили танқидии ҳуччатҳоро ба таҳқиқотчӣ роҳ мекушояд, ўро аз эҳтимолияти иштибоҳ бозмедорад, зарурият омузиши қонуниятҳои раванди таърихи ногузир мегардона. Ҳамин тариқ, роҳҳои коркард, дарёғти методҳои омӯзиши ҳуччатҳои таърихӣ ва таҳлили илмии онҳо, хулосабарории муаллиф вобаста ба ҳусусиятҳои рушди раванди ҷомеа методология дониста шудааст. Методология барои фаҳмиши назариявии воқеъа, яъне омузиши заруриятҳо ва қонуниятҳои раванди таърихӣ заминai илмӣ фароҳам меорад. Методология тавассути омӯзиши комплекси ҳуччатҳо, тасаввуроти муҳаққиқро ба як низоми мукаммали илмӣ табдил медиҳад.

Методология—таълимот доир ба синтези назарияи иттилоъшиносӣ ва назарияи идрок дониста машавад. Дар натиҷа далелу маълумотҳои дарёфтшуда

ба меъёрҳои хулосабарории мантиқӣ пайваст мекунад, ки он аз талаботи назариявии раванди таърихӣ бармеояд [10]. Ба муаррих тавассути қонуниятҳо маълум мекунад, ки дар ҳуччат то қадом дараҷа ҳақиқати реалий инъикос ёфтааст.

Метод ва методология илмӣ барои омӯзиши проблемаи таърихӣ аз муҳаққиқ талаб мекунад, ки хусусиятҳои пайдоиши ҳуччат, вазъияту муҳити ба вучуд омадани онҳо, таъсири ҷараёнҳо ва тамоюлот, воситаҳои ба пайдошавии ҳуччат таъсиррасон ва дар ин замана зарурият ва сабабҳои ба вучуд омадани воқеъа ва мақсаду ҳадафҳои онро ҳамаҷониба таҳлил намояд [8]. Аз ин лиҳоз, таҳқиқотчӣ бояд ба донишҳои назариявӣ мусаллаҳ бошад. Яъне талаботи зикршударо дар алоҳидагӣ аз нигоҳи назарияи илмӣ баррасӣ шаванд на аз рӯи эҳсосоту хусumat.

Таърих илмест, ки дар он сатҳи зиндагии инсоният бурду бохти ӯ маҳфуз аст. Тавассути сарчашмаҳои таърихӣ таълиму тарбия, одобу рафтор ва аҳлоқи бошандагони ҷомеаҳои муҳталиф омӯхта мешавад. Сабаки таърих дурнамои пешравии ҷамъиятро муайян мекунад. Аз ин лиҳоз, таърихро таҳриф кардан ба бесарусомонӣ ва ноустувории ҷомеъа оварда мерасонад.

Дарвоҷеъ, методология, ки дар заминай он раванди таърихи асри XX қашғарда шуд, тезиси “қувваи пешбаранди таърих, ҳалқ аст”-ро ба вучуд овард. Имрӯз ин тезис бори дигар исбот мекунад, ки танҳо оммаи васеи ҳалқ бо истифодаи заминай иқтисодӣ, қувваҳои истехсолкунанда: замин, об, ҷангӣ ва гайра қодир аст тавассути бунёдкорӣ ва эҷодкорӣ, инкишофи заминаҳои иқтисодии ҷомеаро таъмин кунад.

Дар радифи раванди таърихӣ, дар баробари истифодаи шаклҳои гуногуни ҳуччатҳои ҳаттӣ тавассути даркӯ эҳсоси биниши зоҳирӣ ҳаводиси ҷомеъа аз ҷониби мардум, эҷоди онҳо ҳамчун сарчашмаи раднашаванда ва қотеонаи ҳуччатҳои таърихӣ, бо таҳлили илмии ҳуччатҳо ҳувайдо мешаванд, моҳият ва ҳақиқати воқеяни ҷараёни таърихири муайян мекунад. Ҳақиқати реалии таърих дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқ; сурӯҳо, рубоиҳо, достонҳо, ҳикояҳо, чистонҳо ва дигар намудҳои эҷодиёти шифоҳии ҳалқ дарёфт мешаванд.

Воқеан, тавре, ки муҳаққиқон зикр намудаанд эҷодиёти шифоҳии ҳалқ - ҳамчун сарчашмаи таърихӣ барои ошкор кардани ҳақиқати реалий аҳамияти қалони илмӣ доранд [4]. Зоро ин шакли сарчашмаҳо ба ягон омили таърихӣ – субъективӣ, сиёsat, идеология, хоҳиш вобастагӣ надорад. Ҳалқ эҷоди худро аз рӯи эҳсоси зеҳнӣ, ботинӣ ва зиндагии худ дар натиҷаи таъсири муҳити атроф – сиёsat, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг ва гайра эҷод мекунанд. Эҷодиёти шифоҳии ҳалқ падидаҳои фарҳанги давру замон аст ки, ҳазорсолаҳо мардум меъёр ва вазъи зиндагии худро чун эҷодкунанда, бунёдкунанда, истехсолкунандаи неъматҳои моддӣ арз мекунанд. Дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқ паҳлӯҳои муҳимтарини зиндагии мардум ошкор мешаванд. Дар онҳо ғаму андӯҳ, хушкомӣ, нокомиҳо, шодиҳо, ки дар ҷомеа дар давраҳои таърихӣ ба вуқӯъ пайвастаанд, таърихномаи рӯҳӣ инсониро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар ин таърихнома рӯзгори талҳи мардум таззоду инқизорҳои ҷомеа, ҷабру ситам дар раванди ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва маънавияти ҳар як табакаи ҷомеа ошкор мешаванд ва танҳо худи мардум кафолати зиндагии хубу бад будани онро дида метавонад.

Эҷодиёти шифоҳии ҳалқ рамзест паҳлӯҳои гуногуни ҳодиса ва воқеяни зиндагиро ошкор месозад, ки таҳти таъсири муҳити зист, паҳлӯҳои зиндагии муҳталифро намудор месозад, ки онҳо дар ботини ҳалқ пайдо мешаванд ва онҳо

асосу пояи зиндагӣ қарор мегиранд. Аз ин лиҳоз ҷаҳони шифоҳии ҳалқ ҷузъи таркибии раванди таърихӣ аст. Ин ҷузъ ҳуд аз ҳуд вучӯд дошта наметавонад, он барои таҳлил намудани ҷузъиёт дар ошкор соҳтани ҳақиқати реалии давраҳои таърихи, мундариҷаи ғоявии зиндагӣ ҳеле ва ҳеле судманд аст. Аз ин лиҳоз бояд ҳар як хуласабарорӣ аз рӯи дарки биниши ҳалқ ҳамаҷониба омӯҳта шавад ва сипас андешаронӣ кард.

Бояд иқорор шавем, ки ҳар як шакли сарчашмаи таърихӣ ба нишонаҳои ҳақиқати реалии таърихӣ, на дар ҳама ҳолат ба ҳақиқати реалиӣ ҷавобӣ аст. Онҳоро бояд дар ҳама ҳолат танҳо дар заманаи метод ва методологияи илмӣ ва дар маҷмӯъ таҳлили илмӣ баррасӣ гардонанд.

Масъалаи дигаре, ки имрӯзҳо байни муҳакқикон мариди баррасӣ қарор дорад, ин масъалаи «маърифат» аст. Ҳангомаҳои зиёде ба назар мерасад, ки гӯё дар баробари «ҳаробиҳои зиёди моддӣ» дар асри XX, мардуми тоҷик аз маънавияти волои хеш маҳрум шуд. Чунин андешаҳо бояд асоси илмӣ дошта бошанд, зоро маънавият ин рушду нумӯъ, пешравӣ дар ҳама ҷабҳаи зиндагӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, илмигу техникӣ, беҳбудии ботинию зоҳирӣ аст. Он ҳилоғи ҳама гуна кирдору рафтори бад аст. Дар сарзамини тоҷикон то ибтидои асри XX магар маънавият вучӯд надошт? Ин масъала дар осори илмию адабӣ, дар манбаҳои таърихӣ дар заманаи таҳлилу метод ва методологияи илмӣ қайҳо баррасӣ шудааст. Масалан, дар ҷаҳони Аҳмади Доњиш маънавияти ҳар табақаи ҷамъияти ба таври возеху равшан инъикос ёфтааст.

Дар мавриди панду андарзҳо ҳамиро бояд зикр намуд, ки онҳо дар навбати аввал ҳусусиятҳои индивидуалий-шахсӣ доранд на ҷамъияти. Яъне аз рӯи онҳо ҳар як шаҳс метавонад маънавияташро аввал дар оила покӯ тоза гардонида, зиндагии одилонаро дар ҷомеа роҳандозӣ қунад. Аҳли ҷомеъа мақсаду мароми, онҳоро бояд омӯзанд, то ки он равишу қонуниятиҳои муҳити зиндагиро аз рӯи маърифату маънавияти инсонӣ муайян карда тавонад. Танҳо дар ин ҳолат натиҷаи осори илмӣ бо нафъи ҷамъият равона мешавад.

Зоро таърих, ин илмest, ки аз рӯи категорияҳои илмӣ-метод, методология, ва техника истифодабарии манбаъҳои таърихӣ баҳусус асноди ҳаттӣ, ҷаҳони шифоҳии ҳалқ, фолклор омӯҳта мешаванд. Аз ин лиҳоз, танҳо аз ҳуд кардани раванди ҳақиқати реалиӣ, баҳои илмӣ додан ба раванди таърихӣ, такъя ба сиёсати давр дар ҷабҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданиӣ ва маърифатӣ ҳақиқати реалиӣ дарёфт карда мешавад. Зоро раванди таърихӣ, вобаста ба шароити таърихӣ мунтазам тағийирёбанда аст, дар он таъсиру нуғузи омилҳои субъективӣ нисбат ба омилҳои объективӣ ҳеле ва ҳеле фаъолтар мебошад.

Адабиёт

1. Дербов Л.А. Введение истории.-М.:Высшая школа, 1981.-183 с.
2. Ерофеев Н. А. Что такое история? / Н.А. Ерофеев. - М.: Мысл,1986. – 38 с.
3. Источниковедение истории СССР. - М.:Высшая школа,1981.-302 с.
4. Историческая наука. – М: Наука, 1970. – 31 с.
5. Источниковедение истории СССР. - М.:Высшая школа, 1998. – 432с.
6. Иванов В.В. Соотношение истории и современности как методологическая проблема / В.В. Иванов. - М.: Высшая школа, 1973. -190 с.
7. Иванов П.М., Коршунов Л.М., Петров Ю.В. Методические проблемы исторического познания / В.В. Иванов, Л.М. Коршунов, Ю.В. Петров. -М.: Мысл, 1981.- 184 с.
8. Ковалченко И.Д. Методика исторического исследования / И.Д.

- Ковалченко. -М.: Наука,1987. -156 с.
9. Магильницкий, Б.Г.Введение в методологии истории / Б.Г. Магильницкий.
– М.:Высшая школа, 1989.-175с.
- 10.Санцевич А.В. Методика исторического исследования / А.В. Санцевич. -
Киев, 1984.-180 с.

ОҚИБАТҲОИ ХАВФНОКИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКТСРЕМИЗМ (ИФРОТГАРОЙ) БАРОИ ЧОМЕА

Азимзода Назир Бозор – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Миракзода Фариҷун Юсуфӣ – муалими калони кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93 4137333, E-mail: Mastchoh94@mail.ru

Авизова Шаҳноза Нематуллоевна - асистенти кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Азимов Ҷамшид – ёрдамчии Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33, тел.: (+992) 933370700

Дар мақола масъалаҳои пайдоиш, вазъ ва оқибатҳои терроризм ва экстремизм (ифротгарой) таҳқиқ шудааст.

Мағҳум, шакл ва намудҳои терроризм ва меъёри қисмҳои 2,3-и 179-и Кодекси ҷиноятӣ таҳлил гардида, оқибатҳои ногувори экстремизм (ифротгарой) барои ҷомеа муайян карда шудааст.

Калидваҷаҳо: Терроризм, экстремизм, қонун, конвенсия, кодекс, ҷиноят, ҷазо, амниятиҷамъиятӣ, ҳизбҳоисиёсӣ, најсадпарастӣ, миллатгарой, ҳусумат, бадбинии иҷтимоӣ.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКТСРЕМИЗМА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Азимзода Назир Бозор – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Миракзода Фариҷун Юсуфӣ – старший преподаватель кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 93 4137333, E-mail: Mastchoh94@mail.ru

Авизова Шаҳноза Нематуллоевна – асистент кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Азимов Ҷамшид – помощник Президента Академии наук Республики Таджикистан, 734025, ш. Душанбе, проспект Рудаки 33, тел.: (+992) 933370700

В данной статье рассматриваются проблемы возникновения, положение и последствия терроризма и экстремизма.

Авторы проанализировали понятия, формы и виды терроризма и нормы уголовного Кодекса 179 части 2,3 и выявили последствия терроризма и экстремизма для общества.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, закон, конвенция, кодекс, преступление, наказание, безопасность общество, политические партии, расизм, нацизм.

THE DANGEROUS CONSEQUENCES OF TERRORISM AND EXTREMISM FOR THE SOCIETY

Azimzada Nazir Bozor – doctor of law, Professor, head of chair of history and intercultural communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 938366272.

Mirakzoda Faridun Yusufi – senior lecturer of the Department of history and intercultural communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 93 4137333, E-mail: Mastchoh94@mail.ru

Avizova Shahnoza Nematulloeva - assistant Professor of history and intercultural communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 938366272.

Azimov Jamshed - assistant of the President of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 734025, Dushanbe, Rudaki 33, tel: (+992) 933370700

This article deals with the problems of the origin, situation and consequences of terrorism and extremism.

The authors analyzed the concepts, forms and types of terrorism and the norms of the Criminal Code 179 part 2,3 and identified the consequences of terrorism and extremism for society.

Keywords: terrorism, extremism, law, convention, code, crime, punishment, security, society, political parties, racism, nazism.

Терроризм ва экстремизм (ифротгароӣ) на танҳо чинояти вазнини дохили давлатӣ, балки чинояти характери байналмилалидошта буда, мубориза алайҳи он дар сатҳи байналмилал қарор гирифтааст. Таърихи ба вучудоии терроризм ҳанӯз аз асри 18 сарчашма гирифтааст. Масалан: 4 апрели соли 1866 аз ҷониби шаҳрванд Д. Каракозов ба ҳаёти Императори Россия Александр II суиқасд содир карда шуда буд. Ё ин, ки санаи 30 августи соли 1918 дар шаҳри Москва ба ҳаёти В.И.Ленин низ суиқасд содир карда мешавад [4, 3]. Аввалин қадамҳо дар роҳи кушодани мағҳуми «Терроризм» соли 1930 дар Брюссел дар Конференсияи байналмилалӣ ба миён омад, аммо ба ягон натиҷа ноил нагардид. Баъдан пай дар пай Конференсияҳои дигари байналмилалӣ байни олимони соҳаи ҳукуқи чинояти бо мақсади муайян намудани мағҳуми «Терроризм» гузаронинда шуда буд, ки ин ҳам ягон натиҷа надод. Баъдан аз ҷониби СММ оид ба мубориза бар зидди терроризм як қатор Конвенсияҳо қабул карда шуд, ки дар он мағҳуми «Терроризм» муқаррар карда шудааст [5, 62-66]. Масалан: Конвенсия дар бораи чиноят ва дигар актҳое, ки дар ҳавопаймо содир карда мешаванд аз 14 сентябри

соли 1963; Конвенсия оид ба мубориза бар зидди ғасби гайриқонунин ҳавопаймоҳо аз 16 декабря соли 1979; Конвенсия оид ба мубориза бар зидди кирдорҳои гайриқонуние, ки ба муқобили бехатарии ҳавопаймои шаҳрвандӣ равона шудааст аз 23 сентябри соли 1971; Протокол оид ба мубориза бо кирдорҳои гайриқонунин таҷовузкорона дар фурӯдгоҳҳо, нисбати таъминкунандагони авиатсияи байнамиллалии шаҳрвандӣ аз 24 февраля соли 1988; Конвенсия оид ба бартарафсозӣ ва ҷазодиҳии ҷиноятҳо бар зидди шахсоне, ки аз ҳимояи байнамиллалӣ истифода мебаранд, аз ҷумла агентҳои дипломатӣ аз 14 декабря соли 1973; Конвенсияи байнамиллалӣ дар бораи мубориза бо ғасби гаравгонон аз аз 17 декабря соли 1979; Конвенсия дар бораи кирдорҳои гайриқонуние, ки ба муқобили бехатарии нақлиёти обӣ равона карда шудаанд аз 10 марта соли 1988; Декларатсия дар бораи пешгирии терроризми байнамиллалӣ аз 9 декабря соли 1994; Конвенсияи байнамиллалӣ дар бораи мубориза бо терроризми бомбавӣ аз 15 декабря соли 1997; Конвенсияи байнамиллалӣ дар бораи мубориза бо маблагузории терроризм аз 9 декабря соли 1999; Конвенсия ба муқобили ҷинояткории мутташакили трансмиллӣ аз 15 ноября соли 2000; Протокол дар бораи пешгирии савдои одамон, алалхусус занҳо ва қӯдакон ва ҷазо барои онҳо, иловакунандаи Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткории мутташакили трансмиллӣ аз 15 ноября соли 2000; Конвенсияи Шанхай дар бораи мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз 15 июня соли 2001. Ҳама ин санадҳои ҳуқуқии байнамиллалии номбаршуда аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ратификатсия карда шудааст [1, 62].

Дар асоси ратификатсияи санадҳои ҳуқуқии байнамиллалӣ аввалин маротиба дар Кодекси ҷиноятии РС Тоҷикистон аз 17 августи соли 1961 дар моддаҳои 63 (барои содири акти террористӣ) ва 64 (барои содири акти террористӣ ба муқобили намояндаи давлати ҳориҷӣ) ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шуда буд. Баъдан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди эълон намудани истиқолият соли 1991) гурӯҳҳои гуногуни мутташакили террористие пайдо гардиданд, ки бо роҳҳои гайриқонунӣ гирдиҳамоиҳо ташкил намуда, ба воситаи истифодаи яроқҳои оташфишон аҳолиро метарсониданд, ба мардум ва сиёсати давлатдорӣ таҳдидҳо намуда, амнияти аҳолиро ҳалалдор менамуданд. Дар натиҷаи чунин кирдорҳои ғаразноки ин гуна гуруҳҳои ҷинояткорона, ки ҳар қадоми онҳо мақсади қонеъ гардонидани манфиатҳои худро дошт, Тоҷикистон ба гирдobi ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд, ки дар натиҷа даҳҳо ҳазор нафарони бегуноҳ ҷони худро аз даст доданд. Ҳамаи ин ҳолатҳоро ба инобат гирифта, баҳри устувор намудани мубориза алайҳи терроризм аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 21 апрели соли 1997 Қарор «Дар бораи пурзур намудани ҷораҳо оид ба мубориза бар зидди терроризм» қабул карда шуд. Инчунин санаи 21 майи соли 1998 Кодекси ҷиноятии нав қабул гардид, ки он аз 1 сентябри ҳамон сол ба қувваи қонуни даромад. Дар Кодекси ҷиноятии амалкунанда, дар боби 21 «Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ» дар моддаи 179 ҷавобгарии ҷиноятӣ барои терроризм муқаррар карда шуда аст. Баъди ба қувваи қонунӣ даромадани Кодекси ҷиноятии амалкунанда, ба моддаи 179 «Терроризм» то ҳол як ҷанд маротиба тағиирот ворид карда шуд. Масалан: 17 майисоли 2004 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағиироту иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки тибқи он қисми 3 моддаи 179 ҳориҷ карда шуд. Инчунин тибқииин

Қонунмоддаи 179 (1) «Чалб кардан барои содири чинояти характери террористидошта, ё ин ки дигар кумак барои содири он» илова карда шуд; 1 марта соли 2005 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки тибқи он санксияи қисми 2 меъёри моддаи 179 КҶ ҶТ бо ҷазои якумра маҳрум соҳтан аз озодӣ илова карда шуд; 18 июня соли 2008 тибқи Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон» моддаҳои 179 (2) Маблағгузории чиноятҳои характери террористидошта, 179 (3) Даъвати оммавӣ барои содири чиноятҳои характери террористи дошта илова карда шуд; 31 декабрисоли 2008 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон» қабулгардид, ки тибқи он ба санксияи қисми 2 моддаи 179 Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон баъди қалимаи «якумра маҳрум соҳтан аз озодӣ» қалимаи «бо мусодираи амвол» илова карда шуд. Мувофиқимоддаи 179 КҶ Терроризм, яъне содир намудани таркиш, сухтор, тирпарронӣ аз силоҳиоташвишон, ё дигар кирдоре, ки боиси ҳавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол, ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият ҳавфнок мегардад, агар ин кирдор бо мақсади ҳалалдор соҳтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимијат қабулнамудани қарор, инчунин таҳдиди анҷом додани кирдорҳои зикршуда бо ҳамин мақсадҳо (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359) бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ солҷазо дода мешавад.

2) Ҳаминкирдор, агар:

- а) аз ҷониби гурӯҳиашхос бо маслиҳатипешакӣ;
- б) такроран содиршуда бошад; (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359)
- в) аз ҳиссибадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, наҷодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ; (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359)
- г) аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ; (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359)
- д) аз ҷониби шахси мансабдор бо истифода аз мақоми хизматӣ; (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359)
- е) дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок содиршуда бошад, - (КҶТ аз 14.11.2016 с., №1359)

бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то понздаҳ сол бо мусодираи молумулк ҷазо дода мешавад.

3) Кирдори пешбини намудаи қисмҳои якум, дуюм ҳамин модда, агарон:

- а) аз ҷонибии гурӯҳи муташаккил;
- б) дар алоқамандӣ бо таҳдиди истифода исилоҳи қатлиом, маводи радиоактивӣ ё иҷрои дигар кирдоре, ки ба ҳалокати оммавии одамон оварда мерасонад;
- в) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок содиршуда бошад;
- г) аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон ё ин ки дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад, бо маҳрум соҳтан азозодӣ ба муҳлати аз понздаҳ тобисту панҷ сол ё ҷазои қатл ё якумра аз озодӣ маҳрум соҳтан бо мусодираи молумулк ҷазо дода мешавад. (КҶТ аз 31.12.08 с. №451).

Эзоҳ: Шахсе, ки дар омода соҳтани кирдори терористӣ иштирок дорад, агар мақомоти давлатиро саривакт огоҳ созад, ё бо роҳи дигар содир гаштани кирдори терористиро пешгирий кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Такрорӣ дар моддаи мазкур пештар содир шудани як ё якчанд чинояти пешбининамудаи ҳаминмодда, инчунин моддаҳои 179, 180, 181, 185, 310 ва 402 ҳаминКодексэътирофкардамешавад (КҶТ аз 17.05.04 №35).

Терроризм - ин калимаи фаронсавӣ буда, маънии даҳшатродорад. Даҳшатдарсодирнамуданитаркиш, сухтор, тирпарронӣ аз яроқиоташфишон, вадигар ҳаракатҳое, кибоисихавфимаргиодамон, расониданизарариҷидӣ ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳоидигарибариҷамъият хавфнокро дорад, дида мешавад.

Мақсади ибтиддоии терроризм ҳалалдо рсохтани амнияти ҷамъиятӣ, таросндани одамон, ба воҳима ва таҳлуқа овардан аҳолӣ равона шуда, тавассути он фишор овардан ба мақомоти давлатиро мефаҳмонад. Чунин ҳаракатҳо мақсади ниҳоии ҷинояткоронро чун маҷбур сохтани мақомотидавлатӣ барои қабули қарори гайриҳуқуқӣ, ки ба манфиати онҳост ва бо мақсади резонидани обрӯ ва манзалати мақомоти давлатӣ равона карда шудааст. Дар зери маънии “Дигар кирдор”, ки дар қисми аввали модда ё драс шудааст, ҳама гуна кирдоре дар назар дорад, ки оқибатҳои дар моддаи 179 КҶ пешбини шударо ба миён меорад. Аз ҷумла: вайрон намудани низоми мунтазами интиқолиҷараёни барқробаҳолӣ ва корхонаҳо, ифлос ва заҳролудкуни маҳалҳо бо маводи радиоактивӣ ва паҳн намудани эпидемия ва эпизоотӣ, ташкил намудани садама, зери об мондани маҳалҳо, ғасп намудани вокзал ва фурӯѓгоҳҳо, инчунин ғаспивоситаҳои нақлиётӣ ва ғайраҳо. Дармоддаи 179 КҶ ибораи “Расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол” ба ҳаддимуайянимаблағ маҳдуднашудааст. Асосонаст, китоҷӣ дараҷа чунин зараррасонӣ, несту нобуткунӣ ва ё таҳдид бо ин амалҳои иконияти таъсиррасониро ба шуури ҷамъиятӣ ва фаъолияти мақомоти давлатӣ дорост. Ин аломат мумкин аст, дар ҳолати қиммати хеле кам доштаниаш ё ба инобат гирифта шавад, агар тарзи содиркуни он воқеан барои ҷамъият ва гурӯҳи одамон таҳлуқаомез ва ваҳмангез бошад ва ин ҳолатҳо ба мақсади ҷинояткор мусоидат намояд [6, 345].

Терроризм ҷинояте мебошад, ки ба якчанд объект равона карда шудааст. Он ба амнияти ҷамъиятӣ, фаъолияти муътадили мақомоти ҳокимијат, ҳамчунинба ҳаётвасаломатиишаҳрвандон, ходимиҷамъиятӣ, ё намояндаи ҳокимијаттаҷовуз мекунад. Зери мағҳуми таҳдид–инмақсадидаршаклимаъмулӣ ифодагардидаи содир намудани акти террористиро нафаҳмида, балкиарзи қатъимиқсадероифодаменамояд, қиазҷиддӣ ва ҳақиқӣ будани чунин мақсадшаходатмедиҳад.

Таҳди迪 содир намудани дигар кирдорҳо таркиби терроризмро ташкил намекунад, аммо метавонад боиси ба миён омадани ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқимоддаи 120 КҶ (Таҳди迪 күштан, ё расондани зарари вазнин ба саломатӣ), ё моддаи 128 КҶ (Истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи ҳокимијат), моддаи 356 КҶ (Таҳдид, ё амалҳои зӯрӣ нисбати судя машваратҷӣ, прокурор, муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқиибитидӣ мегузаронад, пристави суд, иҷроҷии суд, адвокат, коршинос, тарҷумон, кормандони мақомоти андозу гумрук [2, 312]. Объекти ҷиноят бехатарии амнияти ҷамъиятӣ ва объекти иловагӣ ин ҷиноят бошад, ҳаёт, саломатӣ ва молу мулк ба ҳисобмеравад. Тарафи объективии ҷиноят аз содир намудани таркиш, сухтор, тирпаронӣ аз яроқи оташфишон, ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарар ба амвол ва дигар оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок ба ҳисоб меравад. Зери дигар оқибатҳои хавфнок ин расонидани зарари гуногун ба саломатии шаҳрвандон, бавуҷуд омадани воҳима

ва дар натица дар нүктаи ахолинишин ноором сохтани вазъият фаҳмида мешавад.

Тарафи субъективии терроризм, ки аз беэҳтиётий боиси марги инсон ё ин ки дигар оқибатҳоизвазнингардида бошад, бодушаклигуноҳ тавсиф карда мешавад – бо қасди бевосита нисбати кирдорҳои террористӣ ва аз беэҳтиётий (чун саҳлангорӣ, ва хамчун бепарвой) нисбат ба дигар оқибатҳо.

Таҳти мафҳуми амнияти ҷамъияти ҳолати зери ҳимоя қарор доштани манфиатҳои ҳаётан муҳими ҷамъият, яъне маҷмӯи талаботҳое, ки қонеъ намудани онҳо мавҷудият ва имконияти тараққиёти тадриҷан шиддиятёбандай ҷамъиятро бо таври боэъти мод таъмин менамояд, фаҳмида мешавад [3, 315].

Субъекти ҷинояти мазкур шахси мукаллафи ҷисмонии 14 сола.

Имрӯз оромиву суботи ҷомеаи ҷаҳониро ташкилу ташаккули гурӯҳҳои экстремистию террористӣ таҳдид менамояд. Барои бо муваффақият муқобили экстремизм (ифротгарой) ва пешгирии он дар ҷомеа мубориза бурдан, ҷанбаи ҷинояти ин зуҳуротро донистан ва фаҳмидан зарур аст.

Оид ба экстремизм (ифротгарой) чунин санадҳои меъёри ҳуқуқии дохилӣ ва байналмилалӣ қабул карда шудааст.

1. Конвенсияи байналмилалӣ «Оид ба рафъи тамоми шаклҳои табъизи нажодӣ» аз 21 декабри соли 1965;
2. Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ «аз 15 декабря соли 2000;
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)» аз 8 декабря соли 2003.

Тибқи моддаи 8 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёри ҳуқуқии номбаршуда, таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъияти ва ҳизбҳои сиёсие, ки нажодпарастӣ, миллатгарой, ҳусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунад ва ё барои бо зурӣ сарнагун кардани сохтори конститусионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳро даъват менамоянд, манъ аст.

Мафҳуми экстремизм (ифротгарой) дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой) аз 8 декабря соли 2003 муайян карда шудааст, ки тибқи он экстремизм – ин изҳори фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии сохти конститусионӣ дар давлат, ғасби ҳокимият ва аз худ намудани салоҳиятҳои он, ангезонидани нажодпарастӣ, миллатгарой, бадбинии иҷтимоӣ - мазҳабӣ мебошад.

Мутобиқианди 1-уми Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08. 2007, № 7 «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷинояти марбур ба ташкилотҳои экстремистӣ (ифротгарой) барои экстремистӣ эътироф намудани фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ ва ё воқеӣ, фаъолияти ҳизб, ҳаракат ё дигар иттиҳодияҳои ҷамъияти ё динӣ муқаррар намудан лозим аст, ки ҳаракатҳои онҳо барои ба тарзи маҷбурий тағиیر додани сохти конститусионӣ ва ҳалалдор сохтани ягонагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ғасб ё аз худ намудани салоҳияти ваколатҳои ҳокимият, ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ, амалӣ гардонидани фаъолияти террористӣ, ангезонидани муноқишаҳои нажодӣ, миллӣ ё динӣ, инчунин муноқишаҳои иҷтимоӣ, ки бо зуроварӣ ба даъват ба зуроварӣ алоқаманд аст, паст задани шаъну шарафи миллӣ, ба амал овардани бетартибиҳои оммавӣ, авбошиӣ ва ҳаробкорӣ бо сабабҳои душманиӣ ё бадбинӣ ё душманиӣ нисбати ягон гурӯҳи иҷтимоӣ, ташвиқот оид ба бартарӣ доштан ё номукаммалии шаҳрвандон

бе хусусиятҳои муносибати онҳо ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва ё забонии онҳо, даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мазкур ё расонидани кӯмак, барои амалӣ гаштани он, чудо кардани манзил, базаҳои полиграфӣ, моддӣ-техникӣ барои амали шудани ин фаъолият равона карда шудааст.

Мувофиқи фасли 8, боби 29-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҕиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конституцioniй ва амнияти давлатӣ», ҷиноятҳои дорои ҳарактери экстремистӣ (ифротгарӣ) дошта дар 6 моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст, ки инҳо:

Моддаи 306. Бо зуроварӣ ғасб намудани ҳокимијат ё бо зуроварӣ нигоҳ доштани ҳокимијат;

Моддаи 307. Даъвати оммавӣ барои бо роҳизуроварӣ тағиیر додани соҳти конституцioniи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Моддаи 307(1). Даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ);

Моддаи 307(2). Ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгарӣ);

Моддаи 307(3). Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ);

Моддаи 307(4). Ташкили таълим ё ғурӯҳи таълими хусусияти динни экстремистидошта мебошад.

Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарӣ)» таҳти мағҳуми ташкилоти экстремистӣ – иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоти ғайритиҷоратие фаҳмида мешавад, ки нисбати он тибқи асосҳои пешбини намудаи Қонуни мазкур оид ба барҳам додан ё манънамудани фаъолият вобаста ба машғул шудан ба фаъолияти экстремистӣ қарори суд ба қувваи қонунӣ даромадааст.

Бинобар ҳамин дар назар доштан зарур аст, ки бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 2001 фаъолияти «Ҳизб-ул-тахрир» ғайриқонунӣ амалкунанда эътироф карда шуда, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. Инчунин бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марта соли 2006 ташкилотҳои зерини терористӣ ва экстремистӣ дониста шуда, фаъолияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст:

- 1) Ал-Қоида
- 2) Ҳаракти Туркистонишарқӣ
- 3) Ҳизби Исломии Туркистон (собиқ ҳаракати исломии Ӯзбекистон)
- 4) Ҳаракати Толибон
- 5) Бародарони мусулмон
- 6) Лашкари Тойиба
- 7) Гурӯҳи Исломӣ
- 8) Ҷамъияти Исломии Покистон
- 9) Ҷамъияти таблиғ
- 10) Ташкилоти динӣ- миссионерии Созмони таблиғот
- 11) Тоҷикистони озод

Ғайр аз ин бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2015 фаъолияти «Ҳизби Наҳзати Исломӣ» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шуда, он ҳамчун ташкилоти терористӣ ва экстремистӣ дониста шуд.

Тибқи банди 5-уми Қарори Пленумисуди Олии Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба ташкилотҳои экстремистӣ (террористӣ) аз 31 августи соли 2007, № 7 таҳти мағҳуми ташкили иттиҳодияҳои экстремистӣ ҳаракатҳое фаҳмида мешавад, ки кирдори шахс ё гурӯҳи шахсон барои таъсис додани чунин иттиҳод, ҷалб намудани аъзоёни он, таҳияи ойинома ва барнома, муайян намудани сохтор ва вазифаҳои функционалии ҷузъу томҳои он, тайёр кардани маводи тарғиботиву ташвиқотӣ, шумораи аъзоёни чунин ташкилот, ташкили воҳидҳои марказӣ ва минтақавӣ, ташкили тарзи фаъолияти чунин иттиҳод ва манбаи моддии фаъолияти он равона карда шудаанд.

Инчунин тибқи банди 9-уми қарори мазкур ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгарӣ) дар муҳайё кардани шароит барои давом додани фаъолияти ташкилоти барҳамдодашуда ва гузаштани ташкилот ба ҳолати пинҳонӣ, ташкил кардани маҳфигоҳҳову биноҳо барои гузаронидани маҷlisҳо, ҷой кардани аъзои ташкилот, нигоҳ доштани мавод ва адабиёт ва дигара шёҳо, коркарда баромадани нақшаҳои нави фаъолияти ташкилот, азnav бақайд гирифтани аъзои ташкилот ва ғайра ифода мейбад.

Объекти ҷиноятҳои ҳарактери экстремистӣ (ифротгарӣ) дошта ин муносибатҳои ҷамъиятие ба ҳисоб мераванд, ки таъминкунандай амнияти ҳокимиюти давлатӣ, низоми сиёсии Ҷумхурии Тоҷикистон фаъолияти мақомоти ҳокимиюти конститутсионӣ, намояндагони қонунион, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, соҳти конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии ҷиноятҳои дидашаванда дар содири кирдорҳои ҷиноятни ҳарактери экстремистидошта ба монанди бо зуроварӣ ғасб намудани ҳокимиют ё бо зуроварӣ нигоҳ доштанион, даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зуроварӣ ғасби ҳокимиют, тағиیر додани соҳти конститутсионӣ, ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгарӣ) ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии ҷиноятҳои мазкур гуноҳ дар шакли қасдро инъикос менамояд.

Субъекти ин ҷиноятҳо ҳамумумӣ (шахсони мукаллафи ҷисмонии 16 сола) ва ҳаммаҳсус (шахсони мансабдор) ба ҳисобмераванд.

Таркиби ҷиноятҳои моддаҳои (307-307¹- 307²- 307³ - 307⁴ КҔ ҔТ) расмӣ аст ва таркиби ҷинояти моддаи 306 КҔ ҔТ моддӣ мебошад.

Ҳамин тарик, баъди таҳлили таркибҳои ҷиноятҳои ҳарактери экстремистидошта (ифротгарӣ) чунин хулоса барорӣ намудан мувофиқи мақсад аст:

1. Экстремизм (ифротгарӣ) ба шуури ҷамъиятий, иродаву психологияи ҷамъиятий, ахлоқ ва идеологияи омма паҳнгардида ба муносибати байни гурӯҳҳои ҷамъиятий (экстремизми иҷтимоӣ) миллат (экстремизми миллатгарӣ ё ҳалқҳо), иттиҳодияҳои ҷамъиятий, ҳизбҳои сиёсӣ-давлатӣ (экстремизми сиёсӣ) ва мазҳабҳои динӣ (экстремизми динӣ) таъсир мерасонад.
2. Экстремизм гуногуншакл буда, мақсади он низ ба тарзи гуногун дар ҷомеа паҳн мегардад. Мақсади онҳо - моддӣ, идеологӣ, ҳоҳиши дигаргунсозӣ, қонеъ нагардидан аз вазъияти воқеӣ, ҳокимиётдорӣ бар одамон, тағиیر додани соҳти конститутсионии давлат, ноором соҳтани вазъият, ҳалалдор соҳтани ягонагии Ҷумхурии Тоҷикистон, гирифтани салоҳиятҳои ҳокимиют, душманий, бадбинӣ ва хулоса ғараз аст.

3. Таҷрибаи сиёсии экстремистӣ, инъикоси худро дар шаклҳои гуногуни фаъолияти экстремистӣ пайдо намуда, ки ин дар шакли исён, ба фаъолияти шурангезона ва терроризм зоҳирмешавад.
4. Экстремизм (ифротгарӣ) чинояти маҳсусан вазнин буда, ба ҷамъият ҳавфнокии он дар он зоҳир мегардад, ба оромии қишвар, сулхусубот, ҳаёт ва саломатии инсоният, амнијату соҳти конституционии ҳокимияти давлатӣ, соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҳокимияти давлатӣ ва пеш аз ҳама ба системаи сиёсии давлат, ягонагӣ ва бехатарии мамлакат заарар мерасонад.

Адабиёт

1. Азимов Н.Б., Шулепов Н.А. Имплементация норм международного права в уголовном законодательстве Республики Таджикистан / Н.Б. Азимов, Н.А. Шулепов. - Душанбе: Ирфон, 2015. – 364 с.
2. Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 02.10.2003, таҳти №18 “Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ оиди ҷавобгарӣ барои терроризм. – Душанбе, 2003. - 352 с.
3. Маҷмӯи қарорҳои плениуми суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1992-2011). – Душанбе, 2011. - 445 с.
4. Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации: сравнительно-правовое исследование / Автореф. Дис. Канд. Юрид. Наук. - М., 2016. - 25 с.
5. Резолюция 1373 (2001), принятая советом безопасности ООН на его 4385-М заседании 28.09.2001 года // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель В-С. Овчинский. -М.: Инфра –М, 2008. - XVIII. - С.62-66
6. Тағсир ба Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Глобус, 2006. - 872 с.

МУНОСИБАТИ БЕРАҲМОНА БО НОБОЛИФОН

Азимзода Назир Бозор – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Авизова Шаҳноза Нематуллоевна - асистенти кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Хусейнзода Сино Ҳотами – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, сардори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2, Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734024, ш. Душанбе, кӯчаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 42, тел.: (+992) 935803663.

Шарифзода Шарифбек Мурод – сармутахассиси шуъбаи таъмини асосҳои конституционӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонунияти Дастигоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 42, тел.: (+992) 938870707.

Дар мақола масъалаҳои зуроварӣ, таҳқир, лату куб кардан, азобу уқубат додани ноболигон таҳлил шудааст.

Моддаи 174 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил шуда, меъёрҳои Кодексҳои оилавӣ ва ҳуқуқвайронқуниҳои маъмурӣ асоснок карда шуда, дар асоси таҳлилҳои илмӣ, бархе аз камбудиҳои меъёри моддаи 174 КҔ ҔТ нишон дода шудааст.

Аз ҷониби муаллифон дар асоси камбудиҳои нишондодашуда барои тағиирот даровардан ба меъёри моддаи 174 КҔ ҔТ як қатор таклифҳо пешниҳод карда шудааст.

Кадидвожаҳо: муносабати беражона, ноболигон, лату куб, ҷавобгарӣ, уҳдадорӣ, волидайн, кирдор.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Азимзода Назир Бозор – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Авизова Шахноза Нематуллоевна - ассистент кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотим Улугзода, 734019, г. Душанбе ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 938366272.

Хусейнзода Сино Ҳотами – кандидат юридических наук, начальник кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета №2, Академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, 734024, г. Душанбе, ул. Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 42, тел.: (+992) 935803663.

Шарифзода Шарифбек Мурод – главный специалист отдела основ конституционного обеспечения, прав и свобод человека и гражданина и права

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 42, тел. (+992) 938870707.

В данной статье рассматриваются вопросы насилия, оскорблений, истязаний в отношении несовершеннолетних.

Авторами проанализирована статья 174 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, обоснованы семейный и административный кодексы, на основе гего рассмотрены некоторые упышения данной статьи.

Целью данной статьи является разработка новых предложений на основе тщательного анализа данной проблемы, которые должны учитываться во время изменений или дополнений в статье 174 Уголовного кодекса Республики Таджикистан со стороны законодательного органа Республики Таджикистан.

Ключевые слова: *жестокое обращение, несовершеннолетний, истязание, ответственность, обязательство, родители, деяние.*

ILL-TREATMENT OF MINORS

Azimzada Nazir Bozor – doctor of law, Professor, head of chair of history and intercultural communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 938366272.

Avizova Shahnoza Nematulloeva - assistant professor of history and intercultural communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 938366272.

Huseynzoda Sino Hotami – candidate of law, the heaed of the Criminal Law, Criminology and Psychology chair of the 2nd faculty if the Academy of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Tajikistan, 734024, Dushanbe, 3 - Mastongulov str., phone: (+992) 935803663

Sharifzoda Sharifbek Murod – chief specialist of the Department of the Foundations of the Constitutional Supply, Human and Citizen Rights and Freedom and Law of the Majlisi Milli of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, 42 Rudaki avenue, phone: (+992) 938870707

This article deals with the issues of violence, insult, torture against minors.

The authors analyzed article 174 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, substantiated the family and administrative codes, and on the basis of this analysis examined some of the shortcomings of this article.

The purpose of this article is to develop new proposals on the basis of a thorough analysis of this problem, which should be taken into account during the amendments or additions to article 174 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan by the legislative body of the Republic of Tajikistan.

Keywords: *abuse, minor, torture, responsibility, obligation, parents, act.*

Кӯдакон, наврасон ва ноболигон табақаи муҳими чомеа буда, андешидани тадбирҳои судманд барои беҳбудии некуаҳволии онҳо пайваста дар маркази диққати Ҳукумати Тоҷикистон қарор доранд. Зоро онҳо ҳамчун қувваи пешоҳангӯ ояндаи давлат ва созандагони сутуни устувори соҳтори давлатдории мо мебошанд. Бинобар ҳамин андешаи бунёди давлати иҷтимоӣ онро тақозо

менамояд, ки баҳри рушду нумӯи ақлрони, рӯҳӣ ва ҷисмонии ноболиғ ҷорабиниҳои мақсаднок амали шуда, пеш аз ҳама ҳуқуқу озоди манфиятиҳои қонунии онҳо ҳифз карда шаванд. Бинобар ин таҷриба нишон медиҳад, ки ҳалли масъалаи ҳимояи кӯдакон танҳо дар асоси тартиб барномаи маҳсус аз ҷониби мақомотҳои даҳлдори давлатӣ мумкин аст. Мавзӯи ҳимояи иҷтимоӣ-ҳуқуқии кӯдакон ин масъалаи глобали буда, аз ҷониби соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ (аз қабили ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғайра) танзим карда мешавад. Бинобар ҳамин мо тасмим гирифтем, ки дар тадқиқоти илмӣ андешаҳои худро танҳо оиди роҳҳои таъсиррасонии ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки ба инкишофи мӯътадили ноболигон мусоидат меқунад, иброз намоем. Баланд рафтани муносибати бераҳмона бо кӯдакон ва наврасон ва инчунин зиёд ба ҷашм расидани амалҳои номатлуби зуроварӣ нисбати онҳо шаҳодати гуфтаҳои болост. Дар ин ҳолат тақвияти зуровари ва бераҳми дар оила бо ҳам зич алоқаманд аст. Дар Кодекси ҷиноятии ҳозираамалкунанда ҷавобгарӣ дар намуди тозааш барои муносибати бераҳмона бо кӯдакон муқаррар нашудааст. Аммо ин масъала ҳавола меқунад ба моддаи 174 КҶ, яъне иҷро накардани уҳдадори оид ба тарбияи ноболиғ. Таҳлили меъёри дар моддаи 174 КҶ гуфта- шуда, ба мо имконият медиҳад, ки чунин хулосабарорӣ намоем. Яъне истифодаи чунин модда бениҳоят масъалаи ҳалталаб аст. Аз як тараф дар объекти бевоситаи он бояд инкишофи мӯътадили ноболигон бошад, аз дигар тараф дар тарафи объективиаш, ки соҳти сунъи дорад. Масъалан: Тарафи объективии таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 174 КҶ зикргардида дар худ: а) иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳоро оид ба тарбияи ноболиг., б) муносибати бераҳмона нисбат ба ноболигро дарбар мегирад.

Ҳангоми дида баромадан ва таҳлили аломати якум иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиғ. Бояд ба яқчанд ҳолатҳо диққат дод. Дар мавриди аввал уҳдадориҳои падару модар оид ба тарбияи кӯдак дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст [3].

Ғайр аз он дар к. 1 моддаи 63-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ гуфта шудааст, ки волидайн барои тарбияи ва инкишофи фарзандони худ ҷавобгаранд [4, 27]. Волидайн мувофиқи қ 1 ва 2-уми моддаи 63-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, уҳдадоранд, ки аз рафти саломатӣ, инкишофи ахлоқи, ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзандони худ ғамҳори намоянд. Инчунин ба ӯҳдадории волидайн гирифтани таҳси-лоти умумии фарзандон доҳил мешавад. Мувофиқи моддаи 69-уми Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷораи таъсиррасонӣ дар намуди маҳрум кардани аз ҳуқуқҳои падарию модарӣ барои иҷро накардани уҳдадориҳои ба зиммаи онҳо гузошташуда, аз ҷумла барои муносибати бераҳмона бо фарзандон ва сӯистифода аз ҳуқуқҳои волидайн пешбинӣ карда шудааст [4, 30]. Аз ҳамин хотир аз меъёри моддаи 174 КҶ ҶТ бармеояд, ки субъектони ин модда падару модар ё шахси дигар, ки ин уҳдадори ба зиммааш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар кормандони муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ шуда метавонанд. Пас, ҳамин тавр бошад гузоштани чунин уҳдадориҳо зимиన дар назар доштани нақд мавҷуд будани актҳои нормативии мувофиқ бударо нишон медиҳад. Мумкин аст, ки чунин ҳучҷат на танҳо қонун бошад, инчунин дигар меъёрҳои ҳуқуқи, ба монандӣ ҳалнома ва таъинот низ шуда метавонад. Барои ҳамин ҳам вақте, ки сӯҳан дар бораи иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиғ ҳамчун асосӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқи моддаи 174 КҶ меравад,

зарур аст, ки ба моддаи мувофиқ будаи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки ба ягон меъёри ҳуқуқии вайроншудае, ки уҳдадориро оид ба тарбия гузоштааст, ҳавола кунад. Агар ичро накардани уҳдадориро оид ба тарбияи ноболиг ҳамчун пурра аз беҳаракати ва саркаши аз ичрои чунин уҳдадориҳо муайян кунем, онгоҳ таҳлил ва тавсифи ичрои номатлуби уҳдадори барои тарбия ягон чорчуба ё ҳадди он вучуд надорад. Дар хақиқат, мумкин аст, ки масалан, як волидайн номатлуб чунин уҳдадориҳо ичро карда истодааст, дигар тараф бошад не, агар ҳардуи волидайн падару модар ба қӯмаки худ барои тарбия аҳамият надиҳанд, ё ки як тараф модар аз фарзандаш баҳои гирифтаашро аз мактаб мепурсад, дигар тараф бошад, яъне падар ба ин аҳамият намедиҳад. Файр аз он, мумкин аст, ки нигоҳ ба мағҳуми ичрои номатлуби уҳдадориҳо ба тарбияи ноболиг гуногун бошад.

Масалан; падар меҳисобад, ки ҷазо ба қӯдаки худ ҳамчун тарбия бо роҳи истифодай зуроварӣ (задан, кӯфтан) аст, аммо дигар тараф модар бошад, ҷазоро ба қӯдаки худ ҳамчун воситаи тарбия бо роҳи панду насиҳат меҳисобад. Чунин нигоҳои гуногуни волидайн оид ба тарбия ноболиг бисёр вучуд дорад [8, 41]. Дар ҳамин ҳусус қайд карданием, ки на Кодекси оилавӣ ва на актҳои байналхалқӣ ҳолатҳои аниқи номатлубро оид ба тарбияи қӯдак муайян накардааст. Дар Кодекси ҷиноятӣ низ оиди ин масъала чизе гуфта нашудааст. Ба фикри мо, бояд ҳадҳои ичрои номатлуби уҳдадориро оид ба тарбияи ноболиг аниқ ва ба таври мушаххас муайян карда шавад ё ки ба тариқи оддиаш гирем қалимаи ичрои номатлуб аз меъёри моддаи 174 КҔ ҳориҷ карда шуда, танҳо қалимаи ичро накардан барои тарбияи ноболиг истифода карда шавад. Масъалаи дигар ин дарки мағҳуми муносибати бераҳмона буда, тавсифи баҳодиҳанда дорад ва назар ба мағҳуми «ичрои номатлуби уҳдадори оид ба тарбияи ноболиг» дар муносибати бераҳмона баъзе ҳадҳоро муайян кардан мумкин аст. Дар маънидодкуни лугати забони русӣ, маънидодкуни қалимаи «бераҳм» ҳамчун (бераҳмӣ, сангдилӣ ва беамонӣ) омадааст[7, 177].

Олими шинохта-криминолог Ю.М. Антонян дар зери рафтори бе-раҳмона умуман аз тарафи шаҳс содири кирдорҳое, ки тавсифи азобу уқубат дошта ва сангдилиро нишон додаст [1, 11]. Дар қонунгузории ҷиноятӣ бошад, дар як қатор меъерҳои моддаҳо, ки бо бераҳми содир карда мешавад, ҳамчун аломати ҳатми ё тақсимкунӣ нишон додаст [5], аммо худи мағҳуми бераҳ-мона гуфта нашудааст. Дар тафсирҳои гуногун ба Кодекси ҷиноятӣ аз ҷониби олимони ҳуқуқшинос мағҳуми «бераҳмона»-ро чунин шарҳ додаанд. Масалан, профессор Игнатов А.Н дар тафсирни худ дар моддаи 156 КҔ Федератсияи Руссия «ичро накардани уҳдадори оид ба тарбияи ноболиг» мағҳум ва мазмуни бераҳмонаро дар надодани ҳӯрок ба ноболиг, маҳкам намудан дар бино ба муҳлати дурру дароз, дар паст заданини обрӯ ва эътибор, таҳқир задан ва гайра маънидод кардааст [6, 329].

Дар зери маънои муносибати бераҳмона профессор Г.М. Миньковский бошад, ин ҷиддият, бераҳмӣ, ноодамиро нисбати ноболигон ва муайян кардааст [2, 327].

Олими дигар Сафаров И.Д дар тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон маънои қалимаи бераҳмонаро ба қалимаи бошавқатӣ табдил дода онро дар пешакаш намудани ҳӯрок, муддати дароз ноболигро танҳо дар хона маҳкам кардан, мунтазам паст задани қадру қиммати ў, таҳқир кардан, расонидани зарбу лат маънидод кардааст [9, 338-339].

Аз гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки агар аломати нақди муносибати бераҳмона нисбати ноболифон мавҷуд набошад, онгоҳ гунахгорро бо моддаи 174 КҶ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан мумкин нест. Дар ин ҳолат мумкин ҷавобгарии дигар, яъне ҷавобгарии маъмурий ба миён ояд. Пештар дар қ.1 моддаи 164 Кодекси ҳуқуқвайронкунини маъмурии РСФСР барои аз ҷониби волидайн ё шахси онҳоро ивазкунанда ҷавобгарӣ барои ичро накардани ӯҳдадорӣ оид ба тарбия ва таълими фарзандон муқаррар шуда буд.

Баъдан масъалаи ҷавобгарии маъмурии падару модарон ё шахсони ивазкунандай онҳо барои ичро накардани вазифаи тарбия ва таълими нисбати фарзандонашон дар Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунини маъмури, ки аз соли 1986 то 1 апрели соли 2009 амал мекард, дар моддаи 173- и он муқаррар шуда буд.

Холо бошад ин масоил ба таври пурраю васеъ дар Кодекси нави ҳуқуқвайронкунини маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 1 апрели соли 2009 мавриди амал қарор дорад, ки дар “моддаи 90-уми он” Аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони қонунии ноболифон ичро накардани ӯҳдадориҳои парасторӣ ва тарбияи ноболифон ҷавобгарии маъмуриро муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи моддаи 90-уми Кодекси ҳуқуқвайронкунини маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон. - барои аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони қонунии ноболифон, омӯзгор ё дигар корманди муассисаи таълими ё тарбиявӣ ичро накардани ӯҳдадориҳои парасторӣ, тарбиявӣ таълими, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиятҳои ноболифон ҳангоми набудани аломати ҷиноят.

Санксияи ин модда бошад, оғоҳӣ ё ҷаримаро ба андозаи аз як то се ишондиҳанда барои ҳисобҳо пешбинӣ кардааст. Аммо ҷавобгарӣ нисбати волидайн ё шахси қонунан ба зиммааш гузошташудаи ӯҳдадори оид ба тарбияи ноболиф дар «Низомномаи комиссияи кор бо ноболифон»-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти икроия, ки аз 23-уми феврали соли 1995 амал мекунад, пешбини нашудааст.

Ба Низомномаи Комиссияҳои кор бо ноболифони назди мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти икроияи ва комиссияи кор бо ноболифони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ ва тадбiq карда шавад. Яке аз ҳусусияти ҳоси гузоштани ҷавобгарии маъмурий нисбати волидайн ё шахси онҳоро ивазкунанда оид ба тарбияи қӯдакони ноболиф аз он иборат аст, ки он метавонад ҳамчун ҷораи пешгири намудани ҷиноят- корӣ байни ноболифон баромад кунад. Инчунин, баръакс вақте, ки муносибати бераҳмона нисбати ноболиф ҷой дошта бошад, дар ин ҳолат ҷавобгарии ҷиноятӣ барои азобу уқубат мувофиқи моддаи 117 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меояд.

Ҳамин тариқ, аз назари нигоҳи мо, дар меъёри моддаи 174 КҶ ҶТ аломат аз нуқтаи назари ба ҷамъият ҳавфнокиаш нодуруст аст. Аз рӯи қонун ҳамчун ба сифати маҳаки асосии ҷиноятӣ ичро накардан ё икрои номатлуби ӯҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболифон баромад мекунад.

Ба фикри шахсии мо бошад, ба ҷамъият ҳавфнокии ин ҷинотро муносибати бераҳмона бо ноболифон ташкил медиҳад. Аз гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки маҳаки ҷиноятӣ дар дисспозитсияи модда танҳо муносибати бераҳмона бо ноболифон мебошад, ичро на кардан ё икрои номатлуби ӯҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиф бошад, метавонад ҳамчун шарти

ба вучуд омадани чавобгарии чиноятӣ гардад. Чунин хулосабарори нисбати объекти ин чиноят низ даҳл дорад.

Дар моддаи 174 КҶ ғайр аз муносибатҳои оилавӣ (дар маънои васеъ), ҳамчун объекти чиноят инкишофи мӯътадили ноболигон баромад мекунад. Аммо дар инҷо бояд қайд кард, ки муносибати бераҳмона бо ноболигон метавонад аз ҷониби падару модар, аз тарафи дигар шахсон низ содир шуда бошад. Муносибати бераҳмона на танҳо ба муносибатҳои оилавӣ, балки ба манфияти ноболиг метавонад зарари ҷиддӣ расонад, барои ҳамин ҳам объекти бевоситай ин чиноят маҳз инкишофи мӯътадили ноболигон шуда метавонад.

Ҳангоми муносибати бераҳмона бо ноболигон метавонад чунин оқибатҳо ба монанди расонидани дараҷаи муайянӣ зарар ба саломатии ноболигон ба миён ояд. Агар аз рӯи ҳусусияташ муносибати бераҳмона ҳаракати системанокие, ки муайянкунандаи рафтори субъект мебошад ва азобу уқубат медиҳад, онгоҳ гуфтан зарур аст, ки объекти муносибати бераҳмона бо ноболигон на танҳо саломатии ноболиг, балки инкишофи ҷисмонӣ ва ахлоқии ноболиг низ шуда метавонад. Бешбуҳа гуфта метавонем, ки дар як хона ба муддати дурру-дароз танҳо маҳкам кардан мунтазам паст задани қадру қимати ў, таҳқир кардан нисбати ноболиг метавонад ба системаи асаби ў ва ҳолати ҷисмонӣ (ҳангоми дурру-дароз надодани ҳӯрок) зарар расонад. Аз ҳамин ҳусус бояд қайд кард, ки алломатҳои объективии муносибати бераҳмона бо ноболигон (аз рӯи моддаи 174 КҶ) дар бисёр ҳолатҳо бо алломатҳои объективии азобу уқубат нисбати баръало ноболиг мувофиқ меояд [5].

Ба чунин алломатҳои монанди дошта дохил мешавад:

- 1) мунтазам лату кӯб кардан;
- 2) азобу уқубати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ;
- 3) бо усули дигари зуровари;

Чунин алломатҳои ҳаммонанди дар тафсирҳои Кодекси чиноятии Федератсияи Руссия аз ҷумла дар тафсирни Кодекси чиноятии мо низ нисбати моддаҳои 117 ва 174 КҶ ҶТ дидо мешавад. Ҳамин тариқ, муқоисаи моддаҳои 117 ва 174 КҶ, ба чунин хулоса омадан имконият медиҳад, ки санксияҳои ин моддаҳо ба ҳам мувофиқ нест. Масалан, барои азобу уқубат нисбати баръало ноболиг мувофиқи қ-2 банди «в»-и моддаи 117 КҶ ҶТ гунаҳкор метавонад ба муҳлати аз 3 то 7 сол бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ҷазо бинад.

Агар чунин муносибати бераҳмона (кирдорҳои ҳаммонанди мувофиқи тарафи объективии азобу уқубат) нисбати ноболигон аз тарафи падару модар ё шахси дигар, ки ин уҳдадори ба зимиаш қонунан гу зошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар корманди муас сисай таълими ё тарбияви содир карда шавад, ҷазои максимали мувофиқи моддаи 174 КҶ метавонад дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати 2-сол таъин карда шавад. Чунин номувофиқии санксияҳо на танҳо ба мантиқ, балки ба принсипи адолат муҳолифат мекунад. Аз масъалаи дар боло зикр гардидаи ҳалталаб, аллакай байни олимон ва кормандони таҷриба саволҳо оиди бандубости ҳаракатҳои гуннаҳ корона бо моддаи 174 КҶ ба миён меояд. Аз рӯи моҳияти кор сӯҳан дар бораи рақобати меъёрҳо меравад, вақте, ки ҳамон як кирдор (муносибати бераҳмона бо ноболигон) мазмуни тарафи объективии ду чиноят-ҳои гуногунро ташкил медиҳанд.

Ичро накардани уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболигон, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона (дар ҳолатҳои азоб додан, расонидани зарари ҷисмонии

гуногун ба ноболиг) содир шуда бошад, онгоҳ кирдори содиршуда мувофиқи м.м. 174 ва 117 КҶ баҳо дода мешавад [10, 339]. Файр аз ин моддаи 174 КҶ дар намуд ва шакле, ки он дар қонун гуфта шудааст, наметавонад мустакил, яъне бе моддаи 117 КҶтадбиқ карда шавад.

Дар ҳамин ҳусус аз сабаби он ки ба ҷамъият ҳавғонкиро маҳз муносибати бераҳмона бо ноболигон ташкил медиҳад, барои ҳамин ҳам, танҳо вай бояд ҳамчун ба сифати маҳаки ҷиноятии кирдор дар меъёри моддаи 174 КҶ баромад кунад. Илова бар ин, ҷамъи шахсоне, ки барои муносибати бераҳмона нисбати ноболигон набояд маҳдуд карда шавад, яъне падару модар, васиён, парасторон, омӯзгорон, мураббиён, кормандони тибб, бояд дигар шахсони болиг низ барои муносибати бераҳмона бо ноболигон ҳамчун субъекти ҳамин модда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шавад. Ҳамин тариқ, мувофиқи гуфтаҳои боло пешниҳоде дорем, ки ба моддаи 174 КҶ, тағиирот дароварда ва мазмуни меъёри ин модда дар чунин таҳрир бояд бошад:

Моддаи 174. Муносибати бераҳмона бо ноболигон.

Қ.1. Муносибати бераҳмона бо ноболигон, ки дар расонидани озори ҷисмонӣ ва рӯҳӣ ва азоб ҳангоми лату-қӯб, азобу укубат, маҳрум кардан аз ҳӯрок, об ва гармӣ, ё дигар ҳаракатҳо равона шудааст, ки аз ҷониби шахси ба сини 18-солагӣ расида анҷом дода шудааст, агар чунин кирдор оқибатҳои дар моддаи 110-и КҶ пешбини шударо ба миён наоварда бошад.

Қ.2. Ҳамин ҳаракатҳо, ки аз ҷониби падару модар, ё шахси дигар, ки ин уҳдадори ба зимиаш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ, тарбияйӣ, табобатӣ ё дигар муассисаҳо, ки уҳдадории назорат аз болои ноболигонро иҷро мекунад, содир шуда бошад.

Адабиёт

1. Антонян Ю.М. Жестокость в нащей жизни / Ю.М. Антонян. - М., 1995. – 11 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий. / Под. ред. профессор Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского. - М., 1997. - С. 327.
3. Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2003. - с.
4. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Контракт, 2006. - С.27.
5. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 2007.
6. Комметарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под.ред. Ю.И. Скуратов и В.М. Лебедева. -М., 1996. – 329 с.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М., 1972. - С.177.
8. Ситаров В.А. Психология и педагогика насилием. / В.А. Ситаров. -М., 1997. - С.41
9. Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Дар зери таҳрири Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Х.Х. Шарипов. –Душанбе, 2006. - С.338-339
10. Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Глобус, 2007. – 339 с.

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОЧИК ДАР СОЛҲОИ 90-УМИ АСРИ XX

Икромов Гайбулло Холович - номзади илми таърих, дотсенти кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6, тел.: (+992) 935653891.

Мелиев Соҳиб - муалими калони кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93 4137333, E-mail: Mastchoh94@mail.ru

Дар мақола сухан дар бораи раванди ташаккулёбии дипломатияи тоҷик дар солҳои 90-уми асри XX меравад. Инчунин, зикр шудааст, ки дар соли 1992 48 кишвари хориҷӣ робитаҳои дипломатиро бо Тоҷикистони соҳибистиқлол ба роҳ монда ва дар шаҳри Душанбе 5 давлати ҷаҳон сафоратхонаҳои худро ифтитоҳ намуданд. Ҳамзамон мушкилоти сиёсӣ ва тазохуротҳои пай дар пай боиси коҳиш ёфтани сиёсати хориҷии кишвар гардид.

Калидвожаҳо: Эъломия, ташаккулёбӣ, истиқлолият, равандҳои сиёсӣ, тағйироту иловаҳо, нерӯҳои мухолифин.

О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Икромов Гайбулло Холович - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, город Душанбе, улица Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 935653891.

Мелиев Соҳиб - старший преподаватель кафедры истории и межкультурной коммуникации Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 93 4137333, E-mail: Mastchoh94@mail.ru

В данной статье речь идёт об основании таджикской дипломатии 90-ых годов XX века. Начиная с 1992 года 48 зарубежных государств установили дипломатические отношения с Республикой Таджикистан. В столице Таджикистана, городе Душанбе 5 государств открыли свои посольства. В то же время в Республике проходили митинги, что осложнило политическую ситуацию внутри страны.

Ключевые слова: Декларация, формирование, независимости, политические процессы, изменение и дополнение, оппозиционных сил.

ON THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF TAJIK DIPLOMACY DURING 90TH YEARS OF XX CENTURY

Ikromov Ghaybullo Kholovich - candidate of history, associate professor of the Department of History and Intercultural Communication of the Tajik State Institute of

Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 935653891.

Meliev Sohib - senior lecturer of chair of History and Intercultural Communication of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 934137333

The article considers the process of development of Tajik diplomacy during 90th years of XX century. Also it is mentioned that only in 1992 year 48 foreign countries applied the diplomatic relations with independent Tajikistan, and 5 countries opened their embassies in Dushanbe city. In this time political problems and regular protests became the reason of reduction of the foreign political affairs in Tajikistan.

Keywords: declaration, development, independence, political processes, changes and additions, oppositional forces.

Тамаддуни инсоният событ менамояд, ки дар таърихномаи ҳар миллат саҳифаҳои сабақомӯз ва пурарзише маҳфуз ҳастанд, ки аз иқдоми нек ба нафъи ҳалқу Ватан башорат медиҳанд ва барои наслҳои оянда ҳамчун чароғи ҳидоят хизмат мекунанд. Чунин саҳифаи заррин барои ҳалқи тоҷик ин қабули Эъломия дар бораи Истиқлолияти давлатӣ мебошад. 24 августи соли 1990 Ичлосияи II Шӯрои Олии Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон «Эъломия дар бораи истиқлолияти давлатии ҶСС Тоҷикистон»-ро қабул намуд [1, 16]. Бояд гуфт, ки дар ин Эъломия Шӯрои Олии ҷумҳурий ҷойгоҳи Тоҷикистонро дар чаҳорҷӯбай ИҶШС-и навшуда медид ва бовар бар он дошт, ки «пайванди озодона ва баробархуқуқи миллатҳои шӯравӣ ба инкишофи ҳаматарафаи онҳо кафолат медиҳад».

Ин Эъломия замоне таҳия гардид, ки дар ш.Москва мақомоти марказии Иттиҳоди Шӯравӣ лоиҳаи Шартномаи нави умумииттифоқиро баррасӣ ва барои қабул омода мекарданд. Барои ҳаминҳам дар банди 19 «Эъломия дар бораи истиқлолияти давлатии ҶСС Тоҷикистон» омадааст, ки: «Эъломияи мазкур заминаест барои танзими Конститутсияи нави ҶСС Тоҷикистон ва бастани Шартномаи умумииттифоқӣ».

Ҳарчанд Эъломияи мазкур истиқлолияти нопурра ва нокомили давлатиро ба кишварамон ва ҳалқамон дода бошад ҳам, дар он замон ва он шароити таъриҳӣ ин як падидай сиёсӣ ва иқдоми бочуръатона буд. Нимаи дуюми соли 1990 ва соли 1991 барои Иттиҳоди Шӯравӣ воқеан сарнавиштсоз буданд. Дар ин солҳо раванди марказгурезӣ чунон суръат гирифт, ки дигар боздоштани он имкон надошт. Дар таърихи 19-21 августи соли 1991 дар ш.Москва як идда афроди муҳофизакор (консерватор) даст ба табаддулоти давлатӣ заданд ва ҳадафи аслиашон барқарор кардани Иттиҳоди Шӯравии пештара буд. Аммо ин амал, байд аз ноком шуданаш, раванди марказгурезизро тезонид, ки пас аз ҷанд мөҳ Иттиҳоди Шӯравӣ комилан пош хурд. Дар ҷунин ҳолат Шӯрои Олии ҶСС Тоҷикистон ичлосияи гайринавбатиашро ҷиҳати баррасии вазъияти баамаломада даъват намуд ва дар рафти он як теъдод санадҳои сарнавиштсоз ва муҳимро қабул намуд.

Ин хуччатҳо иборатанд аз: «Қарори Шӯрои Олии ҶСС Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Эъломия дар бораи истиқлоли ҶСС Тоҷикистон», «Қарори Шӯрои Олии ҶСС Тоҷикистон дар бораи эълони истиқлолияти давлатии ҶСС Тоҷикистон», «Изҳорот дар бораи истиқлолияти

давлатии Чумхурии Тоҷикистон», Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон» ва «Изҳорот дар бораи амнияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон».

Санадҳои мазкур аз лиҳози ҳуқуқӣ истиқолияти комил ва пурраи кишварамонро асоснок намуданд ва Тоҷикистонро бо ҷаҳони озод васл карданд. Мутобиқи банди 15-уми такмилу таҳриршудаи Эъломия «Чумхурии Тоҷикистон субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ буда, бо кишварҳои хориҷӣ робитаҳои дипломатӣ, консулий, иқтисодӣ ва гайра барқарор менамояд, бо онҳо намояндагони муҳтор табодул мекунад ва созишиномаҳои байналмилалӣ мебандад» [3,214].

Баъд аз зълони расмии истиқолияти Чумхурии Тоҷикистон давлатҳои ҷаҳон, яке баъд аз дигаре истиқолияти кишварамонро пазируфта бо Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро барқарор намуданд. Таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба Чумхурии Тоҷикистонафзуд, ки аз моҳи октябрисоли 1991 то ноҳияри соли 1992 ба Тоҷикистон 16 ҳайатҳои ҳукumatии кишварҳои муҳталифи ҷаҳон ташриф оварда бо кишварамон муносибатҳои дипломатиро барқарор намуданд. Мусаллам аст, ки дар нимаи аввали соли 1992 дар Тоҷикистон 5 сафоратҳонаи давлатҳои гуногуни ҷаҳон ифтитоҳ шуданд. Ҳамзамон ба шарофати соҳиби қолии мамлакат дар ҳамон сол узви баробарҳуқуқи 5 созмони муътабари ҷаҳонӣ, минҷумла, Созмони Милали Муттаҳид шуд. То охири соли 1992 Чумхурии Тоҷикистонро аллакай бештар аз 50 давлати дунё ба расмият шинохт [2,11].

Моҳи январи соли 1992 дар ҷаласаи Шӯрои Олии Чумхурии Тоҷикистон соҳтори нави ҳукumat тасдиқ шуд, ки мувофиқи он Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ ба Вазорати робитаҳои берунӣ табдил дода шуд. Бо фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон Раҳмон Набиев яке аз дипломати касбӣ Лақим Қаюмов, ки аз соли 1989 вазири корҳои хориҷии ҷумҳурӣ буд, ба вазифаи вазири робитаҳои берунии Чумхурии Тоҷикистон таъйин гардид.

Лақим Қаюмов аз зумраи он дипломатҳои касбии ангуштшумори тоҷик буд, ки ҳанӯз соли 1970 Мактаби олии дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Иттифоқи Советиро ҳатм карда, дар вазифаҳои гуногуни дипломатӣ ифои вазифа намуда буд. Лақим Қаюмов дар ташаккули Вазорати робитаҳои берунӣ кӯшиши ҳамаҷониба ба ҳарҷ дода, аз ҷумла, сайъ намуд, ки мутахassisони варзишаро дар вазорат ҷамъ намояд, гарчанде ин кор дар он замон осон набуд. Дар он маврид дар Тоҷикистон дипломатҳои касбӣ ангуштшумор буданд ва ёфтани ҷалб кардани онҳо ба кори вазорат хеле душвор буд. Ҳуди Л. Қаюмов дар яке аз мақолаҳояш ба масъалаи нарасидани мутахassisони касбии дипломатӣ ишора карда, навишта буд, ки марказ то солҳои наздик ҳуқуқи ҷумҳуриҳои иттифоқиро дар соҳаи сиёсати хориҷӣ нодида мегирифт. Барои ҳамин ҳам дар Тоҷикистон «тарбияи мутахassisони касбии дипломатиро қатъ карда буданд» [2].

Бо дарназардошти ин мушкилот роҳбарияти вазорат лоиҳаи соҳтори нави вазоратро таҳия намуда, онро барои баррасӣ ва тасдиқ, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурӣ ирсол намуд. Он замон дар мансабҳои дипломатии вазорат ҳамагӣ дар ҳудуди 10 нафар кор мекарданд, ки аксари онҳо, аз ҷумла, Э. Раҳматуллоев, дипломатҳо : Э. Қосимов, А. Мирзоев, М. Миршакаров, Р. Дадобоев, Н. Абдолов шарқшинос ё мутахassisони забондон буданд.

Ҳаҷм ва шиддати кори вазорат дар он замон ба дараҷе расид, ки дигар бояд ба таври фаврӣ соҳтори нави он тасдиқ, мешуд. Ҳайатҳои расмии кишварҳои хориҷӣ, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва созмонҳои ғайридавлатӣ ва ҳамчунин тоҷикони бурунмарзие, ки солҳо аз Ватан дур буданд, қариб ҳар рӯз ба Тоҷикистони соҳибиستикдол меомаданд. Ба ин мушкилот нигоҳ накарда, вазорат бо төъдоди хеле ками дипломатҳо тавонист аз уҳдаи ин кори сангин барояд. Тасдики соҳтори нав бошад, ба сабаби муташанниҷ гардидани вазъияти сиёсии кишвар аз охирҳои моҳи марта соли 1992 ба таъхир афтид ва амалӣ нашуд.

Оғози кашмакашҳои сиёсӣ ва тазоҳуротҳои густурда дар майдони «Шаҳидон» аз охири моҳи марта соли 1992 баёнгари он буд, ки роҳбарияти онвақтаи Тоҷикистон дар ҳолати душвор қарор гирифта, роҳи ҳалли ин мушкилотро пайдо кардан натавонист ва ин ба роҳандозии сиёсати хориҷӣ низ латма ворид кард.

Мушкилоти сиёсӣ ва тазоҳуроти пай дар пай дар майдонҳои «Шаҳидон» ва «Озодӣ» боис шуданд, ки раванди шинохти Тоҷикистони соҳибистикдол аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қунд гардид ва ба кишвар фақат ҳабарнигорони хориҷӣ барои дарёftи маводи доғ ва фитнаангез омадан гирифтанд. Мутаасифона, дар аввалҳои моҳи майи соли 1992 ташшанучи сиёсӣ ба задухурдҳои низомӣ табдил ёфт ва ҳатари ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ҳувайдо гардид. Ҷонибҳои даргир сари мизи музокирот нишаста, барои ором кардани вазъияти сиёсӣ Ҳукумати мусолиҳаи миллиро таъсис доданд[1, 25].

Аввалин коре, ки пас аз таъян шудани роҳбари нав дар вазорат анҷом ёфт, тасдиқ намудани соҳтори нави он буд. Мутобики ин ҳуҷҷат төъдоди кормандони дипломатии вазорат бояд то 40 нафарро ташкил менамуд. Дарефт кардани дипломатҳои қасбӣ ва собиқадор кори бисёр душвор буд, бинобарин роҳбарияти вазорат тасмим гирифт, ки озмуни ҷумҳурияйӣ эълон карда, шахсони лоиқу шоистаро ба кор даъват намояд. Шартҳои асосии озмун иборат аз он буданд, ки довталабон бояд ҳадди ақал ду сол таҷрибаи кори дипломатӣ ва ё ҳеч набошад, кори тарҷумонӣ дар хориҷа дошта бошанд ва ду забони хориҷиро нағз донанд. Ҳамин тавр, баъд аз эълони озмун ба вазорат мутаҳассисони хуб ба кор ҷалб шуданд, ки оҳиста-оҳиста ба дараҷаи дипломатии қасбӣ расиданд ва баъдан аксари онҳо, ба монанди Абдулло Юлдошев, Тоҷиддин Мардонов, Нуриддин Шамсов, Амак Сатторов ва дигарон дар мансаби сафари Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазифаҳои баланди дипломатӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон фаъолият намудаанд.

Дар се моҳи аввали фаъолияти Ҳукумати мусолиҳаи миллӣ, яъне аз 15 май то хотимаи сессияи XV Шӯрои Олий - 17 августи соли 1992 дар Тоҷикистон суботи нисбӣ таъмин шуда буд. Дар ин давра Вазорати робитаҳои хориҷӣ сафарҳои расмии Президенти Тоҷикистонро ба Ҷумҳуриҳои Исломии Эрон ва Покистон омода намуд.

Аз 28 то 30 июня соли 1992 аввалин сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор гардид. Зимни ин сафар як төъдод асноди байнидавлатии дучониба ба имзо расид. Яке аз натиҷаҳои муҳими сафар, он буд, ки ҷониби Эрон барои рушди саноати сабуки Тоҷикистон чиҳати ҳаридорӣ намудани таҷҳизот ва лавозими зарурӣ барои саноати нассочии Тоҷикистон 50 миллион доллари ИМА ҷудо кард. Пас аз анҷоми сафари Эрон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 30 июн - 2 июля соли 1992 ба

Чумхурии Исломии Покистон сафари расмӣ анҷом дод. Дар рафти сафар як силсила санадҳои муҳими дучониба ба имзо расиданд. Аз ҷумла, Тафоҳумнома дар бораи усулҳои асосии ҳамкориҳои байнидавлатии Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Исломии Покистон имзо шуд, ки мутобики он Покистон омодагии худро барои чудо намудани 500 миллион доллари ИМА ба мақсади идома додани соҳтмони Неругоҳи обии барқии Роғун иброз дошт.

Таърихи 14-15 июля соли 1992 сафари ҳайати расмии Чумхурии Тоҷикистон бо сардории иҷроқунандай вазифаи раиси Шӯрои Олии Чумхурии Тоҷикистон Акбаршо Исқандаров ва сарвазири чумхӯрӣ Акбар Мирзоев ба Давлати Исломии Афғонистон баргузор гардид. Ин сафар ҷиҳати таҳқими равобити дучониба, ҳаллу фасли масъалаҳои сарҳадӣ, пешгирии қочоқи маводи муҳаддир ва аслиҳа аз Афғонистон ба Тоҷикистон бо назардошти мулоқотҳои судманд бо роҳбарони нави Афғонистон Президент Бурдониддин Раббонӣ ва вазири мудофиа Аҳмадшоҳи Масъуд хеле муҳим ба назар мерасид. Дар ин давра ҳамчунин роҳбарияти Вазорати робитаҳои хориҷӣ дар ҷандин иҷлосияҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) иштирок намуда, дар мавзӯъҳои гуногун масъалагузорӣ кардаанд.

Масалан, дар яке аз ҷаласаҳо намояндаи Федератсияи Россия даъво карда буд, ки тамоми моликияти Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар хориҷи қишвар қарор дорад, бояд бидуни қайду шарт танҳо ба Россия, ҳамчун қишвари вориси Иттиҳоди Шӯравӣ таалуқдошта бошад ва далелаш он буд, ки гӯё фақат Россия метавонад ин амволро нигаҳдорӣ қунад. Ба ғайр аз намояндагони Украина ва Тоҷикистон ба ин пешниҳоди Россия дигар қишварҳо эътиroz накарданد ва натавонистанд он замон аз ҳаққи миллии худ дифоъ қунанд. Имрӯз возех аст, ки давлатҳои меросбари собиқ Шӯравӣ, ба ғайр аз Россия барои таъмини сафоратҳояшон бо бино ва дигар шароитҳои корӣ дар қишварҳои хориҷӣ мушкилоти фаровон доранд.

Санаи 20 июля соли 1992 мутобики фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи такмили соҳтори органҳои роҳбарикунандай робитаҳои хориҷии Чумхурии Тоҷикистон» Вазорати робитаҳои хориҷӣ ба Вазорати корҳои хориҷӣ ва Кумитаи давлатии робитаҳои иқтисодӣ тақсим шуд. Бо ин амал вазорати корҳои хориҷӣ ба як ниҳоди мустақил ва таҳассусӣтабдил дода шуд. Баъд аз таъсис ёфтани Вазорати корҳои хориҷӣ роҳбарияти он пешниҳодҳои хешро ҷиҳати кушодани як силсила сафоратхона ва консулгариҳои Тоҷикистон дар қишварҳои хориҷӣ ба ҳукумати чумхӯrӣ манзур намуд.

Таърихи 25 августи соли 1992 Президенти Тоҷикистон фармон «Дар бораи кушодони сафоратхонаҳо ва консулгариҳои генерали дар қишварҳои хориҷӣ»-ро имзо намуд. Мувофиқи ин хӯҷҷат бояд сафоратхонаҳои Чумхурии Тоҷикистон дар Давлати Исломии Афғонистон, Чумхурии Исломии Эрон, Чумхурии Исломии Покистон, Шоҳигарии Белгия, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Чумхурии Ҳалқии Хитой, Чумхурии Туркия, Штатҳои Муттаҳидат Америка, Чумхурии Федеративии Олмон ва Консулгари генерали дар Ҳиндустон кушода мешуданд. Аммо бар асари вазъияти мураккабу ноором ва муқовимати яроқнок дар қишвар иҷрои ин фармон ба таъхир афтод.

Бояд зикр кард, ки дар он давра роҳбарияти Вазорати корҳои хориҷӣ ҳамчунин бо мақсади ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъияти дохилии қишвар, дар музокироти муҳталифи тарафҳои даргир низ, аз ҷумла, дар

музокироти сулҳи Хорӯғ, ки рузҳои 26-27 июли соли 1992 баргузор шуда буд, иштирок менамуд.

Президент Раҳмон Набиев баъд аз таъсиси Ҳукумати мусолиҳаи миллӣ қушиш ба ҳарҷ дод, ки вазъияти сиёсии кишварро ба эътидол биёрад. Вай рузҳои 3-4 июни соли 1992 ба вилоятҳои Қурғонтеппа ва Кулоб сафари корӣчараён дода, бо табақаҳои гуногуни мардум вохурӣ намуд ва роҷеъ ба таъсисёбии Ҳукумати мусолиҳаи миллӣ, хадафу вазифаҳои он ибрози андеша намуд. Мушкили дигар он буд, ки дар вилояти Қурғонтеппа дар миёнаи моҳи июни соли 1992 аллакай байнин неруҳои муҳолифин ва соҳти конститутсионӣ муборизаи яроқнок сар шуда буд. Бояд зикр намуд, ки қушиши Президент барои ба эътидол овардани вазъияти сиёсӣ дар ҷумҳурӣ натиҷа надоданд ва зимнан таъкид кардан бамаврид аст, ки даҳолати ғайримустақими кишварҳои ҳориҷӣ ба корҳои доҳилии Тоҷикистон низ аз он замон тарҳрезӣ шуда буд.

Дар моҳи сентябри соли 1992 вазъияти сиёсии Тоҷикистон хеле мураккаб шуд. Бо даҳолатигуруҳҳои яроқнок Президент Раҳмон Набиев дар фурудгоҳи Душанбе дастгир шуд ва ба зарби фишор аз мансаби президентӣ даст кашид. Ин воқеа алангаи ҷанги шаҳрвандиро баландтар кард. Дарин ростоаз ҷониби Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид даъватнома барои иштирок дар Иҷлосияи 47-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ба номи Президенти Тоҷикистон ва вазiri корҳои ҳориҷӣ фиристода шуда буд. Дар он замон, баъд аз истеърои Президент Раҳмон Набиев, иҷрои вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики Қарори Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 1992 бар души Ақбаршо Исқандаров гузошта шуд, ки он вакт Раиси Шӯрои Олий ҷумҳурӣ буд. Ақбаршо Исқандаров ба вазiri корҳои ҳориҷӣ дастур дод, ки дар Иҷлосияи СММ иштирок ва суханронӣ кунад. Азбаски шароити сиёсӣ хеле мураккаб буд, ҳайат имкони баррасии матни суханрониро низ надошт. Вазiri корҳои ҳориҷӣ Ҳамроҳи Лақим Қаюмов, ки бо фармони Президент 27 августи соли 1992 ба вазифаи намояндай доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид таъйин шуда буд, ба шаҳри Нью-Йорк раҳсипор шуд.

Ҳангоми омодагии роҳбари ҳайат барои суханронӣ дар иҷлосияи 47-уми Маҷмаи Умумии СММ аз ҷониби намояндагони кишварҳои дигар таклиф шуд, ки вазир ба забони русӣ ё англисӣ баромад кунад. Лекин он замон барои ҳайат муҳим он буд, ки ба ҷаҳониён мустақил будани давлатӣ Тоҷикистон ва муқаддас будани истиқоли миллии кишварашро сабит созад. Суханронии Вазiri корҳои ҳориҷии Тоҷикистонро, ки ба забони тоҷикӣ садо дод иштироккунандагони Иҷлосияи Маҷмаи Умумии СММ бо кафқубиҳои зиёд истиқбол карданд. Бояд зикр намуд, ки ин иштироки нахустини ҳайати расмии Тоҷикистон дар иҷлосияи Маҷмаи Умумии СММ буд.

Ҳангоми боздиди ҳайат аз Нью-Йорк ҳамчунин масъалаи фаъолияти Намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистондар Созмони Милали Муттаҳид ҳаллу фасл гардида, барои таҳқими равобити дучонибаи Тоҷикистон ва ИМА қушишҳо ба ҳарҷ дода шуд. Вале, мутаасифона он замон дар вилояти Қурғонтеппа қашмакашиҳои сиёсӣ бо даҳолати ғайримустақими кишварҳои ҳориҷӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ табдил шуда буданд ва алангаи ҷанг кишварро оҳиста-оҳиста фаро гирифт.

Дар натиҷаи низоҳои сиёсии соли 1992 бинои Вазорати корҳои ҳориҷӣ низ таҳти тасарруф қарор гирифт ва комилан ғорат шуд. Бисёр санадҳои муҳим ва

ҳазорхо бланкҳои шиносномаҳо ба яғмо бурда шуд. Бойгонии санадҳои муҳимтарини дипломатӣ нобуд шуд [5, 47]. Ҷангшиҳарвандӣбарои Тоҷикистон хатари азим эҷод мекард ва идомаи он маънои онро дошт, ки ҷумҳурӣ метавонист ҳамчун давлатӣ мустақили соҳибистиклол аз байн равад.

Оғози раҳоии ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистонро аз вартаи ҷанг, аз ҷумла, аз бунбасти сиёсати хориҷӣ Иҷлосияи XVI Шурӯй Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи боэътиҳод гузошт.

Имрӯз бо итминони комил гуфта метавонем, ки Иҷлосияи XVI-уми Шурӯй Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти таъриҳии созандагиро ба зимма гирифта, манфиати умумимилиро ҳифз намуда, пеши роҳи фочиаи сиёсиву иқтисодии кишварро гирифта, ҳалқи ҷумҳуриро аз вартаи ҳалокат начот дод [1,111].

Адабиёт

1. Алиев З.М., Диноршоев М. ва диг. Бунёди давлатдории наин / З.М. Алиев, М. Диноршоев. –М.: Радунища, 2002.- 416 с.
2. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. (Зери назари Ҳамроҳон Зарифӣ). - Ҷ. I. –Душанбе, 2009. - 295 с.
3. Каюмов Л. Внешняя политика: проблемы, перспективы // Журналъ Коммунист Таджикистана. –Душанбе, 1990. - №6. - С.17-18
4. Назриев Д. Назриев И. Республики Таджикистан: История независимости. год 1991-й (хроника событий) / Д. Назриев, И. Назриев. – Душанбе, 2002. –870 с.
5. Назаров Т. Сатторзода А. Дипломатияи мусоиди тоҷик / Т. Назаров, А. Сатторзода. - Душанбе, 2006. – 221 с.

ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ

МАҚОМИ АҚЛ ДАР ТАЪРИХИ БАШАРИЯТ ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАКМИЛИ ИНСОН

Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович - номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Дошикадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: 935479314, e-mail: Shukratk@mail.ru

Дар мақола омадааст, ки масъалаи ақл ва имон ба қатори масъалаҳои мубраме дохил мешавад, ки дар ҳамаи давру замон таваҷҷӯҳи файласуфонро ба ҳуд ҷалб менамуд. Муаллиф қайд меқунад, ки барои ифода намудани консепсия фалсафӣ, ки мақоми ақлро боло мебардошт, аз асри XIX истилоҳи «ратисионализм»-ро истифода мебурданд. Анъанаи таърихии рационализм аз фалсафаи атика бар меояд. Инчунин муаллиф қайд меқунад, ки муносабати мактабҳои гуногуни динӣ ва фалсафӣ дар олами ислом ба ақл ва мақоми он дар раванди маърифат ягона набуд. Ҳар яке аз мактабҳои исломӣ барои ҳал намудани ин масъала роҳу равиши худро дошт.

Калидвожаҳо: Ақл, ақлгароӣ, имон, ратсионализм, фалсафӣ, антиқа, машиоя, исмоилия, панлогизм, Кант, материализм, сенсуализм.

МЕСТО РАЗУМА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЕГО РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович - кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: 935479314, e-mail: Shukratk@mail.ru

В статье говорится о проблемах разума и веры, что относится к числу наиболее острых вопросов, привлекавших пристальное внимание философов всех времен и эпох. Для обозначения философских концепций, возвеличивающих роль разума, с XIX в. стал использоваться термин «рационализм». Исторически рационалистическая традиция восходит к древнегреческой философии.

Автор подчеркивает, что отношение различных религиозных и философских школ к разуму и его месту в процессе познания на мусульманском Востоке не было однозначным. Каждая из мусульманских школ шла к решению данного вопроса своим путем.

Ключевые слова: Разум, рационализм, вера, припаратизм, исмаилизм, панлогизм, Кант, материализм, сенсуализм.

THE PLACE OF INTELLECT IN THE HISTORY OF MANKIND AND ITS ROLE IN HUMAN PERFECTION

Karamkhudoev Shukrat Khudonazarbekovich- candidate of philosophy, associate professor of Department of Philosophy and Politics of the Tajik State Institute of

The article deals with the problem of intellect and faith, which are one of the most acute issues that attracted the attention of philosophers of all times and ages. To denote philosophical concepts that exaggerate the role of reason, from the XIX century. the term "rationalism" was used. Historically, the rationalistic tradition dates back to ancient Greek philosophy.

The author emphasizes that the attitude of various religious and philosophical schools to reason and his place in the process of cognition in the Muslim East was not unambiguous. Each of the Muslim schools was going to solve this issue in its own way.

Keywords: intellect, rationalism, faith, pripatetizm, Ismailism, panlogism, Kant, materialism, sensualism.

Мавзӯи ақл ва муносибати адёну макотиби фалсафии гуногунро ба он метавон яке аз масъалаҳои муҳим дар гуфтугӯи тамаддунҳо ҳисоб кард. Ин аз мавзӯъхое аст, ки таҳлили он ҳамеша андешаи файласуфонро дар ҳар давру замон ба худ мекашад.

Ақл чист? Оё ақл қодир аст, ки Худоро дарк кунад? Рисолати ақл аз чӣ иборат аст? Оё ақл барои маърифати Худо монеа эҷод мекунад? Оё ақл бо имон тавъам аст, ё ба он ниёз надорад? Вобаста ба ин саволҳо муносибати мутафаккирон ба ақл ва рисолати таърихии он маълум мешавад.

Истилоҳи ратсионализм (хирадгарӣ ё фалсафаи асолати ақл) дар фалсафа аз асри 19 истифода мешавад. Анъанаи таърихии ратсионализм аз фалсафаи Юнони қадим ибтидо мегирад. Масалан, ҳанӯз Парменид байни дониши «аз ҳақиқат» (ба воситай ақл ҳосилшуда) ва дониши «аз андеша» (дар натиҷаи идроқи ҳиссӣ ба даст омада) пайдошуда фарқ гузошта, ақлро чун меъёри ҳақиқат муайян карда буд[1]. Дар замони нав ратсионализм чун системаи томи назарияи гносеологӣ дар натиҷаи тараққиёти илмҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ ташаккул ёфт. Ратсионализми асрҳои XVII-XVIII, ки мақоми муайянкунандай ақлро на танҳо дар маърифат, балки дар фаъолияти мардум низ тасдиқ мекард, яке аз сарчашмаҳои идеологии маърифатпарварӣ ба ҳисоб мерафт. Парастиши хирад ба материалистони асри XVIII-и франсуз низ, ки дар мавқеи сенсуализми материалистӣ истода, ба муқобили соҳтори спекулятивӣ, ақлии ратсионализм баромад мекарданд, хос аст. Бар хилоғи сенсуализм ратсионализм исбот мекард, ки дониши илмӣ ба воситай ақл имконпазир мегардад. Барои ҳамин, масалан ба тезиси асосии сенсуализм «чизе, ки қаблан дар ҳиссиёт мавҷуд набошад, дар ақл вучуд надорад» (Локк) Лейбниси хирадгаро (ратсионалист) ибораи «ба ғайри худи ақл»-ро илова кард[1]. И. Кант қӯшиши оштӣ додани ратсионализм ва сенсуализмро карда, чунин қайд намудааст: «Ҳамаи дониши мо аз ҳис оғоз ёфта, ба фаросат (рассудок) мегузарад ва дар ақл тамом мегардад» [4, 340].

Дар фалсафаи Гегел бошад, ибтидо ва моҳияти олам идеяи мутлақ, ё ақли мутлақ ба ҳисоб меравад. Аммо раванди маърифат ба ҳудшиносии ақл, ки маъни хоси худро дар олам дарк мекунад, мубаддал гардидааст. Барои ҳамин инкишофи олами объективӣ дар таълимоти Гегел чун ҷараёни хирадгароии мантиқӣ зоҳир шудааст. Вале хирадгароии ӯ хусусияти панлогизмро касб кардааст[1].

Мақоми ақл ва муносибати мактабҳои гуногуни динӣ ва фалсафӣ ба он дар Шарқи исломӣ низ якнавоҳт набуда, балки ҳар як мактаби фалсафию динӣ бо роҳҳои гуногун ин масъаларо мавриди баррасӣ қарор додаанд. Агар баъзе аз донишмандон ба ақл мақоми волое дода, онро вобастаи чизи дигаре надониста, ягона раҳнамои инсон ҳисоб мекарданд, гуруҳи дигаре ба ақл ягон мақомеро қоил нашуда, онро чун садде барои расидан ба висоли маҳбуб (Худо) медонистанд. Ҳатто дар баъзе маврид ақлро бо таҳқир ёд мекарданд. Ин гурӯҳ танҳо такя бар ишқу имон доштанд. Гурӯҳи сеюм дар миёни ин ду гурӯҳқарор дошта, ақлро бо ваҳӣ тавъам медонанд. Ба ибораи дигар ақлро аз нигоҳи дин тафсир мекарданд. Ин гурӯҳро низ ба ду қисм чудо кардан мумкин аст. Гурӯҳи аввал ҳарчанд ба ақл мақоми волоero дар зиндагии инсон нисбат диханд ва онро раҳнамои инсон дар роҳи маърифати Худо ҳисоб кунанд ҳам, аммо онро дар ҷорҷураи шариати исломӣ тафсир мекунанд. Аҳли суннатро ба ин гурӯҳ дохил намудан мумкин аст. Ба андешаи Норман Калдер (1950-1998) ҷамоати мазкур миёни китоби муқаддас ва ҷомеа қарор дорад [7, 109], яъне афкор ё ақли иҷтимо вобастаи шариат аст ва дар навбати ҳуд шариат такя бар афкори иҷтимоъ дорад. Бинобар ин ақл дар ин мазҳаб озоди мутлақ нест. Ба ҳамин сабаб онҳо мӯътазалиёнро барои ба нақши ақл дар худошиносӣ таъкиди зиёд доштанашон рад кардаанд.

Ҷамоати дигари исломӣ низ ҳарчанд ба ақл дар роҳи маърифати фардӣ ва маърифати Ҳудованд мақоми баландро сазовор донанд ҳам, аммо бар онанд, ки барои ақл дар ҳар давр бояд раҳнамое бошад: «...Ҳудованд ба шахси муайяне аз миёни наслҳои одамиён маъмурият медиҳад, ки паёми ўро ба мардум бирасонад ва посдори он бошад, инон иддао мекунанд, ки чунин шахсе фарраварии хос ва дониши ҳудододи хос дорад ва ба мағхуме мавриди ҳимояту таъииди Ҳудованд аст ва Ҳудо ба вай эътиқоди дуруст иноят фармудаст» [7, 107].

Касоне, ки танҳо такя бар хиради инсонӣ доранд, хирадгаро ё ратсионалист номида мешаванд. Хирадгароӣ ду ҷиҳат дорад: аввалин, барои инкишофи зеҳни бани башар мекӯшад ва сониян, динро чун як унсури зараровар ва монеасоз барои рушди ақлонии инсон ҳисоб мекунад. Байни хирадгароёне, ки меҳоҳанд ҷомеаро танҳо бар пояи ақл бино ниҳанд ва байни касоне, ки ақлу имонро пайвасти ҳам медонанд, ҳамеша бархурди андеша вучуд дорад.

Дар таълимоти хирадгароён барои Ҳудо мақоме мавҷуд нест, мақоми Ҳудоро дар таълимоташон ақл ишғол кардааст. Яке аз намояндагони равияи хирадгароӣ дар асрҳои миёна Муҳаммад Закариёи Розӣ (фавт.935) мебошад. Ин файласуф бар он ақида буд, ки ҳар як инсони хирадманд қодир аст, ки корҳои хешро идора кунад ва сомон дихад, зоро, ба андешаи ў, ҳама ба як андоза илҳом ёфтаанд. Розӣ бар он буд, ки паямбарӣ ихтисос набуда, ҳар як инсон ақл дорад, ки вобаста аз андозаи аз дониш бархурдор будани ў аст[6, 80]. Марксистон низ, ки танҳо такя бар хиради инсонӣ доштанд, аз рӯи чунин ақида амал мекарданд, ки: «бояд ҳама чизро таҳти ҳукми ақл қарор дод ва нагузошт беш аз ин таассуб бар башарият ҳукumat кунад. Дид ва нигориши онҳо аз инсон сирфан ҷанбаи табиатгароёна дошт ва фақат маътуф (вобаста) ба ин ҷаҳон буд. Хирадгароёне аз ин навъ ақида надоштанд, ки инсон бояд ба ҷаҳоне, ки ҳоҳад омад низ биандешад ва дере нагузашта, ки буди сиёсии ҷунбиш нисбат ба ҷомеа сурати инқилобӣ пайдо кард» [6, 75].

Маорифпарварон низ аз қабили Волтер ва Дидро инқилобчиёни сиёсӣ набуданд. Зеро тарафдори подшоҳии маҳдути ғайри мутлақ буданд, аммо дертар, ки инқилобгарони воқеъ рӯи кор омаданд, даъво мекарданд, ки ҳамаи калисоҳоро вайрон ҳоҳанд кард, калисио католик ва умуман динро нест мекунанд, чомеаро бар асоси ақл бунёд ҳоҳанд гузошт[6, 75].

Ба ақидаи мо мутафаккироне, ки ақлу имонро пайванди ҳамдигар донистаанд, ҷанбаи ахлоқии таълимоташон хело муассир гаштааст. Ахлоқ аз синтези дин ва ақл ба вучуд меояд. Агар аз як тарафи ахлоқ ақл бошад, аз тарафи дигари он дин ҷой дорад. Байни дин ва ақл бояд як мувозинае мавҷуд бошад, вале агар майли инсон ба яке бештар шаваду ба дигаре камтар, мувозина байни ақлу дин вайрон шуда, ба садамаи ахлоқ ва ё ба адами пешрафту тараққиёт бурда мерасонад. Мисоли барҷастаи ин ҳаёти мамолики Шарқу Ғарб шуда метавонад. Ба андешаи М. Иқбол:

ШарқҲақро диду оламро надид,

Ғарб дар олам ҳазид аз Ҳақ рамид[3, 184].

Маънни байти мазкури М. Иқбол ин аст, ки Шарқ имонро аз улуми ақлӣ ҷудо намуду имонро иҳтиёр карда, бе шинохти оғариниш ба шинохти оғаридагор пардоҳт. Ғарб бошад ба имон беэътино шуд ва бинои зиндагии ҳудро бар пояи улуми ақлӣ ниҳод. Дар натиҷа ҳар ду дар кори ҳуд комёб нашуданд. Аввалий аз пешрафт ва тараққиёти дунявӣ боз монд, дувумӣ ба бухрони ахлоқӣ дучор шуд. Имрӯз Шарқ агар аз лиҳози моддӣ ниёзманди Ғарб бошад, Ғарб аз лиҳози ахлоқӣ ниёзманди Шарқ аст. Пас ҳар ҷомеаро лозим аст, ки аз ақлу имон баробар истифода намуда, мувозинаи байни онҳоро вайрон насозад.

Дар таълимоти машшоъ ва таълимоти исмоилияи ибтидой даҳ намуди ақлро воҳурдан мумкин аст. Аз рӯи нуқтаи назари Кирмонӣ, ки намояндаи барҷастаи исмоилияи ибтидой буд, миёни Ҳудованд, ки дар тасавури инсон намеғунҷад ва олами ҳокӣ даҳ ақл мавҷуд аст. Ин таълимоти Кирмонӣ бештар иртибот бо фалсафаи Форобӣ дорад, ки аввалин бор дар таълимоти ҳуд эътиқод ба уқули ашъара зоҳир мекунад. Пас аз Форобӣ ин ақида интишори бештаре ёфта, дар таълимоти фалсафии Ибни Сино ба мағҳуми марказӣ мубаддал гашт. Ақли аввал дар назари Кирмонӣ мабдаи нахуст аст, ки тамоми оғариниш аз ӯ оғоз мешавад. Ақли аввал - мабдаи нахустин, дуввум - фалак-ул-афлок, сеюм - фалаки Зуҳал, чорум - фалаки Муштарӣ, панҷум - фалаки Мириҳ, шашум - фалаки Шамс, ҳафтум - фалаки Зуҳра, ҳаштум - фалаки Аторуд ва нуҳум - фалаки Қамар[10, 111]аст. Ақли даҳум, ки ақли фаъол номида мешавад, ба унвони оғаринандо дар олами ҷисмонӣ ҳукмронӣ мекунад[12, 295]. Ҷойгоҳи ақли даҳум замин аст. Ақли инсонӣ дар назари Кирмонӣ се гуна аст: ақли муктасиб, ақли билқувва ва ақли билғеъл. Аввалий мақоми аз ҳама воло дорад ва маҳз он сабаб мешавад, ки дигар ақлҳо ба ҳолиқи ҳуд таслим бошанд[10, 108].

Дар таълимоти Кирмонӣ Ақли кул чун ақли аввал ва Нафси кул чун ақли дуввум ёд шудааст. Аммо ба ақидаи Фарҳод Дафтари ҷаҳоншиносии Кирмонӣ аз тарафи Фотимиён пазируфта нашуд[12, 295]. Дар таълимоти Носири Ҳусрав ва Румӣ ба ақл мақоми сазоворе дода шудааст. Аммо ба он дараҷае, ки, масалан, дар таълимоти Розӣ ва ё маорифпарварони франсузу марксистон дида мешавад. Зеро аз дидгоҳи донишмандони мазкур ақл комилан озод буда наметавонад. Ақл ба парвариш ниёз дорад. Дар эҷодиёти Носири Ҳусрав ба зикри ду навъи ақл дучор шудан мумкин аст: Ақли кул, ки ҳам ба қувва тамом аст ва ҳам ба феъл ва

аввалин мавчуди Худо ҳисоб мешавад ва дуюм ақли چузвī, ки ба қувват тамом асту ба феъл нотамом. Якумī фавқуззамон, яңе аз замону макон болотар аст. Дуюмī таҳтuzzамон, яңе ҳочатманди макону замон аст, то тавассути макону замон аз ҳадди қувва ба ҳадди феъл ояд. Ҳадди қувва ва ҳадди феълро Носири Ҳусрав чунин шарҳ медиҳад, ки донаи ҷавз (чормағз) дар ҳадди қувва худ дарахти чормағз аст, зеро дар он ҳам решаю тана, ҳам шоху барг ва ҳам бор вуҷуд дорад. Аммо барои ба ҳадди феъл омаданаш замон лозим аст. Яңе чун донаи чормағз дар хок афтад, дар рафти инкишофу таҳаввул (эволюция) ҳамаи ҳусусиятҳои дар ҳадди қувва доштаи худро зоҳир мекунад ва ба чормағз табдил меёбад. Мурод аз дарахти чормағз бошад, бори он - донаи чормағз аст. Барои ақли چузвī низ замон лозим аст, ки то аз ҳадди қувва ба ҳадди феъл расад. Офариниш бо ақли кулл оғоз мешавад ва ба ақли چузвī - инсон ҳатм мешавад. Он ҷизе, ки дар байни ин ақли куллӣ ва چузвī аз офариниш мавҷуд аст, танҳо барои такмили ақли چузвī ҳизмат мекунад. Ба инсон лозим аст, ки барои боз гаштан ба кулли хеш қушиш кунад:

Хирад оғози ҷаҳон асту ту анҷоми ҷаҳон,

Боз гард, эй сараанҷом, бад- он нек оғоз[8, 250].

Ҷалолиддини Румī пайдоиши оламро аз Ақли кул меҳисобад. Аниқтараш оламро андешае аз Ақли кул ҳисобида, ақлро шоҳ ва дигар ашёи оламро чун расули ақл медонад. Ҳамаи ашё далолат бар ҳастии ақл мекунанд ва аз ӯ хабар медиҳанд.

Ин ҷаҳон як фикрат аст аз Ақли кул,

Ақл чун шоҳ асту суратҳо расул [Маснавӣ 2, 981].

Оламро чун андешаи Ақли кул ҳисобидани Румī дар чунин мисоле равшан мегардад: агар инсони ихтирокор ҷизе бисозад, сурати он аввал дар андешаи ӯ пайдо шуда, пас аз он сурати ҷисмӣ пайдо мекунад. Агар ин ақидаи Румиро бо ақидаи Носири Ҳусрав аз китоби «Қушоиш ва раҳоиш» муқоиса намоем, тафовути ҷиддие мушоҳида намекунем. Аммо Носири Ҳусрав оламро бевосита фарозоварда на аз Ақли кул, балки аз Нафси кул медонад ва Нафси кулро чун андешаи Ақли кул меҳисобад: «Пас подшоҳ ба ҳақиқат он аввалият, ки мабдаи аввал буд, ки амри Борӣ таоло бе миёнҷӣ ба ӯ якӣ гашт ва он Ақли аввал аст, ки ба феъл ва қувват тамом аст ва Офаридағор ва коркун ба ҳақиқат вай аст. Ва Нафси кул аст, ки аз Ақли кул, яңе ақли аввал ба манзalati андеша аст аз нафси хирадманд» [9,144].

Ба андешаи Румī ақл дорои қудрати бениҳоят аст, оламҳои ақл бекаронаанд, ақл метавонад ҳар дам барои худ олами наве пайдо кунад. Ақл дарёест бехудуд:

То ҷи оламҳост дар савдои ақл,

То ҷи бо паҳност ин дарёи ақл [Маснавӣ 1, 1117].

Дар таълимоти Носири Ҳусрав низ ақл мақоми сазоворро дорост. Дар китоби «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» ҳангоми ҷавоб ба саволи «ақли фаъол чист?» мутафаккир ба ақл қудрати бениҳоятро нисбат дода онро мабдаи аввал ва ҷавҳари баситу нуронӣ медонад, ки суратҳои ҳамаи ашё дар ӯст[9, 49].

Аз руи ақидаи ҳар ду мутафаккир ақли چузвī инсонро ё ба саодат мерасонад ва ё боиси боз мондани ӯ аз саодат мегардад. Маҳз ҳамин ҳусусияти дуюми ақли چузвиро дар назар дошта Румī ба танқиди он мепардозад:

Ақли چузвī ақлро бадном кард,

Коми дунё мардро бе ком кард [Маснавӣ 5, 495].

Дар таълимоти Румӣ Ақли кул мақоми волое дорад. Мұчтабои Башардуст барҳаққайд мекунад: «Ақле, ки мавриди инкори Мавлоност, ақли ҷузвист, ақли охурандеш ва ё ақли муктасаб ва маошандеш аст ва ақле, ки мавриди ситоиши ўст, Ақли кул ва охиратандеш аст» [5, 124]. Мухаққики точик X. Зиёев низ мақоми ақлро дар таълимоти Румӣ баррасй намуда, чунин қайд кардааст: «Ақли кул ақли ҷузвист. Ў ақли ботинбин аст. Агар ақли ҷузвӣ қасбист, Ақли кул ақли имонӣ, ақли язданӣ аст. Ақли кул ақли абдолон, ҳуш аст, ки аз ҳайвонӣ ва инсонӣ комилан пок аст» [2, 109].

Аз байти Ҷалолиддини Румӣ, ки дар боло овардем, мавқеи ўз дифоъ намудани ақл аз таълимоти зиддиақлии баъзе намояндагони тасаввуф, ки ақлро тамоман намепазирифтанд ва онро дар муқобили ишққарор медоданд, хело хуб аён мегардад. Румӣ бар он ақида аст, ки ақли ҷузвӣ боиси бадном шудани ақл гаштааст, аммо худи ақл дар асл пок аст. Бояд зикр кард, ки ақидаҳои зидди ақлгаройӣ, ки дар миёни суфия мавҷуд аст, сабаби пастравӣ ва заволи дунёи исломӣ дониста шуда, мавриди танқид қарор гирифтааст [14, 196].

Носири Ҳусрав низ ақлро аз ҳамаи бадиҳо пок медонад: «андар ҷавҳари ақл чизе нест аз бадӣ, ки исбот шавад» [9, 276].

Румӣ ақлро ҳатто аз рӯзаву намоз бартар донистааст, зоро ўз низ чун Носири Ҳусрав тоати бе илмро намеписандад: «Тоати бе илм на тоат бувад, Тоати бе илм чу боди сабост» [8, 112]. Ба ақидаи Румӣ рӯзаву намоз танҳо барои такмили ақли инсонӣ хизмат мекунанд, бинобар ин ақлро ҷавҳар ва рӯзаву намозро араз ҳисоб мекунад:

Пас накӯ гуфт он расули ҳушҷавоз,
Зарраи ақлат бех аз савму намоз.

З-он ки ақлат ҷавҳар аст, ин ду араз,

Ин ду дар такмили он шуд муфтараз [Маснавӣ 5, 455-56]

Чашми сар, аз нигоҳи Румӣ, аз дидани тафовут байни зиштигу зебоӣ очиз аст. Танҳо ақли инсон қодир аст, ки байни зишту зебо ва неку бад фарқ гузорад. Ин байти Мавлоно гуфтаҳои машҳури Рӯдакиро ба ёд меоварад:

Ин ҷаҳонро нигар бо ҷашми хирад,

Не бад-он ҷашм, ки андар ў нигарӣ [11, 101].

Ба андешаи Румӣ, агар инсон бихоҳад ба суратҳо фирефта нашавад, ягона раҳнамои ўз ба суи маънӣ хирад аст.

Носири Ҳусрав низ ақлро чун шиносандаи нек аз бад муаррифӣ намуда, ўро аз ҷисм бениёз мөҳисобад: «ва чун шинохтани нек аз бад ба ақл аст, на ба часад, дуруст шуд, ки ақл бе часад истодааст ба зоти хеш» [9, 292].

Дар назари ҳар ду мутафаккир ақл байни неку бад, зишту зебо, равою нораво тафовут мегузорад, он чи бо ў мувоғиқ аст, онро ихтиёр мекунад, чизе ки мухолифи он аст, аз он парҳез мекунад. Мухаққики осори Носири Ҳусрав Ҳонсбергер мақоми ақли инсонӣ (ҷузвӣ)-ро дар таълимоти мутафаккир чунин шарҳодааст: «Дар назари Носири Ҳусрав ақли инсонӣ мухаббати шигарфе аз ҷониби Ҳудованд аст ва ба дараҷоти мухталиф дар дастраси ҳар инсоне аст. Силоҳи қудратманде ҳаст, барои он ки инсонҳо ҳудро бадон мусаллаҳ созанд ва ба ҷангӣ алайҳи ҷаҳл, нодонӣ ва фасод ва табоҳи дунёи ҷисмонӣ бипардозанд. Бинобар ин, василаи гузирнопазире барои нил ба ҳақиқат ва расидан ба растагорӣ аст» [13, 205].

Дар таълимоти Носири Хусрав ақл чун мабдаи аввал буда, ҳам аз чиҳати қувва ва ҳам аз чиҳати феъл комил аст. Нафс ба мартабат аз ақл камтар мебошад, зеро нафс аз феъли ақл ба вучуд омада, ба қувват тамом, аммо ба феъл нотамом аст. Бинобар ин ақл чун фоидадиҳанда ва нафс чун фоидапазиранд ҳисоб меёбад. Нафс дар худуди замон фоидай ақлро пазируфта ба ҳадди камол мерасад. Дар олами чисмонӣ низ чунин ҳукм раво аст. Ин олам ба ақидаи мутафаккир аз феъли Нафси кул ба вучуд омадааст, аз он сабаб, ки Нафси кулро аз ҳадди нуқс ба ҳадди камол ва ба дараҷаи Ақли кул расонад. Бинобар ин инсон, ки гояти мавҷудоти ин олам аст, аз нафси шариф баҳра дорад, аммо нафси ў низ комил нест. Ҳудо ақлро дар нафси ў, ки шарифтарин нафс буд, ниҳод, то нуқсони худро рост кунад. Ақл дар вучуди ў фоидадиҳанда ва нафс фоидапазиранд аст: «Фоидадиҳанда ақл аст ва фоидапазиранд нафс, чунки дар ин ҳоли зоҳир мебинем, ки нафси нодон ба фоида пазируфтад аз ақл ҳаме доно шавад» [9, 161]. Бинобар ин Носири Хусрав ақлро, ки фоидадиҳанда аст чун нар ва нафсро, ки фоидапазиранд аст чун мода зикр мекунад: «Ва он чи биёфарид нару модаро амри Борӣ, нар ба ҳақиат ақл аст ва мода ба ҳақиқат нафс аст» [9, 161].

Аз абёти зерини Румӣ низ чунин маънӣ ба назар мерасад, ки мутафаккир ақлро нар - фоидадиҳанда ва нафсро мода - фоидапазиранд мөхисобад. Вале агар ақл мағлуби нафс гардад, онгоҳ нафс чун нар ва ақл чун мода гардида, ақл раёсати худро бар нафс аз даст медиҳад:

Вой он ки ақли ў мода бувад,
Нафси зишташ нарӯ омода бувад.
Лоҷарам мағлуб бошад ақли ў,
Чуз суи хусрон набошад нақли ў [Маснавӣ 5, 2463-64].

Ба андешаи Носири Хусрав, ақл агарчи беҳтарин неъмати Ҳудованд барои инсон бошад, аммо чун инсон ба ақли худ зарар расонад, «бад кунад ба хирад», хирад бар зарари ў табдил меёбад. Яъне, чун фаъолияти инсон барои чира шудани қувваҳои бадфармой бар ақл замина тайёр намояд, пас ў худ ба ақли худ бадӣ кардааст. Инсон бояд асири ақли худ бошад, коре кунад, ки мувофики ақли ў бошад, на муҳолифи он. Аммо чун ақл асири инсон шавад, он гоҳ инсон худ ба як қувваи баде мубаддал мешавад:

Ҳарчанд раҳмат аст хирад бар ту аз худой,
Бар ҳар ки бад кунад ба хирад, ҳам хирад балост...
Гар ту ба дasti ақл асирий, хунук туро,
Войиту гар хирадат ба дasti ту мубталост[8, 134].

Вақте ки қувваҳои бадфармой бар ақл ғолиб оянд, ақлро таҳти ҳукми худ дароварда, ўро коре мефармоянд, ки он муҳолифи табииати ақл ва мувофики табииати нафси бадфармой мегардад. Фаъолияти чунин шахс натанҳо бар зарари худи ў, балки бар зарари иҷтимоъ низ равона мешавад. Зеро иҷтимоъ аз афроди ҷудогона иборат буда, фаъолияти ҳар фарди ҷомеа ба раванди ҷомеа таъсир мерасонад. Ба ҳар сурате, ки олами ботини ў музайян бошад, хоҳ ақл бар вучудаш ғолиб бошад, хоҳқувваи бадӣ, ҳангоми барҳурд бо афроди дигар он қувваи даруний аз ҳадди қувва (потенция) ба ҳадди феъл (акция) омада, дар иҷтимоъ таъсири худро ба таври мусбӣ ё манфӣ мерасонад.

Ҳамаи ин гуфтаҳо гувоҳи он аст, ки масъалаи ақл мақом ва рисолати ў дар коргоҳи таълимии донишмандони ҳамаи давру замон хело барҷаста ифода ёфта, то ҳол қимати илмӣ ва тарбиявии худро гум накардааст.

Адабиёт

1. Грязнов Б. С. (маводи электронӣ- <http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokqauz/>). (таърихи истифода: 12. 05. 2018)
2. Зиёев, Х. Мавлавия ва таърихи таҳаввули он /Х. Зиёев. - Душанбе, 2004.- 216с.
3. Иқбол М. Пайғоми Шарқ.-Душанбе, 1987. - 319 с.
4. Кант. Соч. – Т. 3.-М., 1964
5. Мұңтабо Башардуст. Савдои ҳақиқат.-Техрон, 1381. - 232 с.
6. Мұхсини Махдī. Суннатҳои ақлонӣ дар ислом // Суннатҳои ақлонӣ дар ислом.-Душанбе, 2002. -327 с.
7. Норман Калдер. Ҳудуди дурусткешӣ дар ислом // Суннатҳои ақлонӣ дар ислом.-Душанбе, 2002. -327 с.
8. Носири Ҳусрав. Девон.- Техрон, 1384. - 542 с.
9. Носири Ҳусрав. Қуллиёт. –Ч.3.-Душанбе, 2003.- 353 с.
10. Пул Волкер.Ҳамидулдини Кирмонӣ.-Техрон, 1379.- 182 с.
11. Рӯдакӣ А. Шеърҳо.- Душанбе, 1974. - 222 с.
12. Фарҳод Дафтари. Исмоилиён: таърих ва ақоид.- М.,1999. - 816 с.
13. Ҳонсбергер, А. Носири Ҳусрав лаъли Бадаҳшон.- Душанбе, 2003.- 328с.
14. Шиммел А. Ақл ва таҷрибаи ирфонӣ дар тасаввуф //Суннатҳои ақлонӣ дар тасаввуф.- Душанбе, 2002. -327 с.

ТАДЖИКИСТАН И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бобоев Кенджа Бобоевич - старший преподаватель кафедры философии и политологии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992) 919072654

В статье анализируется сущность «политики открытых дверей», проводимой Таджикистаном на международной арене и показана её эффективность в отношениях с другими странами. Обосновывается роль Республики Таджикистан как инициатора в решении водной проблематики. Отмечается, что причина противоречий и конфликтов в современном мире кроется в событиях рубежа 80-х-90-х годов XX века. Даётся авторская классификация современных конфликтов. Исследуются современные угрозы и место Таджикистана в системе глобальной и региональной безопасности.

Ключевые слова: *холодная война, политика открытых дверей, глобальная безопасность, региональная безопасность, конфликты, конфликтный потенциал, конфликтное пространство, глобальные угрозы и вызовы, терроризм, радикализм, экстремизм, гражданская война, водная проблематика, региональное сотрудничество.*

ТОҶИКИСТОН ВА МАҚОМИ ОН ДАР НИЗОМИ АМНИЯТИ МИНТАҚАВӢ ВА ҶАҲОНӢ

Бобоев Кенча Бобоевич – муалими калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 91 907 26 54

Дар мақола моҳияти «сиёсати дарҳои күшод» -и Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, самаранокии он дар муносибат бо дигар давлатҳо ва мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускор дар ҳаллӣ масъалаи об нишон дода шудааст. Қайд гардидааст, ки сабабҳои асосии мухолифатҳо ва низоъҳои замони муосир аз солҳои 80-90-уми асри 20 сарчашма мегиранд. Муаллиф низоъҳои замони муосирро тасниф карда, ҳамчунин таҳлилҳо ва хатарҳо дар замони муосир ва мақоми Тоҷикистон дар низоми амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвоҷсаҳо: ҷангисарӣ, сиёсати дарҳои күшод, амниятиҷаҳонӣ, амниятиминтақавӣ, низоъҳо, иқтидоримуноқишиҳо, фазоимуноқишиавӣ, таҳдидҳоиҷаҳонӣвамушкилот, терроризм, радикализм, ифратгарӣ, ҷангшишарвандӣ, масъалаҳоиоб, ҳамкорииминтақавӣ.

TAJIKISTAN AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF REGIONAL AND GLOBAL SECURITY

Boboev Kendra Boroevic – senior lecturer of Philosophy and Politology chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Mukhammadiev str., phone: (+992) 91 907 26 54.

The article analyzes the essence of the "open door policy" pursued by Tajikistan in the international arena and shows its effectiveness in relations with other countries. The role of the Republic of Tajikistan as an initiator in solving water problems is substantiated. It is noted that the cause of contradictions and conflicts in the modern world lie in the events of the turn of the 80-90-ies of the twentieth century. The author's classification of modern conflicts is given. The article examines the current threats and the place of Tajikistan in the system of global and regional security.

Key words: cold war, open door policy, global security, regional security, conflict, conflict potential, conflict environment, the global threats and challenges, terrorism, radicalism, extremism, civil war, water issues, regional cooperation.

Глобализационные процессы в современном мире существенно видоизменили геополитическое пространство нашей планеты, сделав его более хрупким и восприимчивым к разного рода вызовам и угрозам. Именно на это обстоятельство обратил внимание в своём очередном Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 декабря 2017 года Лидер Нации, Президент страны Эмомали Рахмон, выразивший свою озабоченность сложившейся ситуацией в современном мире, которая полна противоречий и конфликтов, угрожающих глобальной безопасности. Подобное положение в мире, по выражению Эмомали Рахмона, есть не что иное, как «признаки начала нового этапа «холодной войны» [3] образца XXI века в её новом исполнении с использованием современных информационных технологий. Человечество уже ранее пережило длительную холодную войну, которая была навязана СССР западными странами после второй мировой войны, начавшаяся со знаменитой речи Черчилля в Фултоне в 1946 году. СССР уже нет, но, к сожалению, холодная война не только не завершилась, она обрела новый формат.

Во многом причины существующих противоречий и конфликтов таятся в событиях, произошедших на рубеже 80-х – 90-х годов прошлого столетия, когда мир пережил один из самых трагических коллапсов после второй мировой войны - распад СССР, ставший, по мнению Президента России Владимира Путина, главной геополитической катастрофой ХХ в. С распадом СССР, который когда-то считался «оазисом» мира, стабильности и безопасности, конфликтное пространство заметно расширилось, охватив региональные просторы различных уголков нашей планеты. При этом, к традиционным до сих пор неугасающим конфликтам в Афганистане и в зоне палестино-израильского противостояния, в 90-х годах ХХ века и в первом десятилетии ХХI века, добавились новые конфликты: это бывшая Югославия, которая в последствии распалась на 6 независимых государств (Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония), Ирак, Египет, Ливия, Йемен, Сирия. Этот список можно было бы продолжить перечислением более мелких конфликтов, имевших и имеющих место в отдельных странах, которые остались свой негативный отпечаток в «копилке» глобального конфликтного потенциала, тем самым, усилив угрозу глобальной безопасности.

Да и в самом постсоветском пространстве в ряде бывших союзных республиках на начальном этапе их независимости полыхали конфликты, унесшие немало человеческих жизней. Одни из них, как, например, в Таджикистане и в Чеченской Республике Российской Федерации, ценой не малых потерь, удалось погасить. Другие же конфликты до сих пор, спустя почти

27 лет после распада СССР, продолжаются. Эти конфликты можно условно сгруппировать в своеобразные зоны различных по своей интенсивности и проявлению конфликтов: активные (территория Донбасса на Украине); пассивные, иногда перерастающие в фазу активного противостояния (Нагорный Карабах в Азербайджане); вяло текущие (Абхазия, Южная Осетия в Грузии); и относительно застойные (Приднестровье в Молдавии).

В XXI веке масштабы конфликтного потенциала в мире настолько разрослись, что в нём воедино сплелись факторы самой различной направленности: экономические, политические, конфессиональные, этнические. Переплетение этих факторов осложняет возможности поиска путей минимизации накопившегося конфликтного потенциала. Поэтому вполне обоснована обеспокоенность Лидера Нации усилением глобальных вызовов и угроз, который, акцентируя внимание на этом, отметил: «Реальность такова, что география распространения конфликтов ширится всё больше, глобальные вызовы сегодня оказывают давление на фундаментальные основы миропорядка и принципы международных отношений» [3]. Опыт истории начального этапа независимости нашей страны свидетельствует о том, насколько опасна подобная тенденция для региональной и глобальной безопасности.

Таджикистан, обретя независимость, одним из первых на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. XX века столкнулся лицом к лицу с такими глобальными угрозами, как экстремизм и терроризм, оказавшись на пересечении геополитических интересов различных государств. Тогда в Таджикистане, усилиями внешних геополитических игроков и радикальных исламских группировок, ядром которых являлась ныне запрещённая в республике, как террористическая организация, Партия исламского Возрождения, вспыхнул пожар гражданской войны. По сути, в те трагические годы Таджикистан оказался на переднем крае борьбы с глобальными угрозами на южных рубежах Содружества Независимых Государств. Навязанная республике извне гражданская война грозила безопасности не только Таджикистана, но и других республик Центрально-азиатского региона. Сосредоточившиеся в соседнем Афганистане террористические группировки принимали активное участие в этой войне на стороне экстремистских сил, которые не были заинтересованы в мире и стабильности в регионе в целом, и в Таджикистане, в частности.

При всех издержках гражданского противостояния 90-х гг. XX века таджикский народ, в конечном счёте, на том этапе своей новейшей истории, при поддержке дружественных государств, одержал победу над рецидивами глобальных угроз, не допустив «афганизации» Таджикистана. А ведь опасность превращения Таджикистана в подобие Афганистана (с его бесконечной «войной всех против всех» и закрепившегося за ним клейма «рассадника терроризма и мировой наркотической лаборатории») тогда реально существовала. И если бы это произошло, то дорога для беспрепятственного продвижения глобальных угроз на постсоветском пространстве была бы открыта. Важно, что политическая ситуация в Таджикистане тогда не дошла до точки не возврата, и он не стал вторым Афганистаном, от которого исходит постоянная угроза не только региональной, но и глобальной безопасности. В том, что эта участь не постигла Таджикистан во многом связано с подписанием в Москве 27 июня 1997 года Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, которое, став чисто таджикским феноменом, одновременно

обрело статус регионального и мирового события, являясь моделью урегулирования региональных конфликтов.

Таджикистан, приняв на себя удар глобальных угроз и с помощью дружественных стран, остановив их продвижение на своей территории, обезопасил тем самым другие республики Центральной Азии, внеся свой вклад в обеспечение глобальной безопасности. Таджикистан, одержав в 90-х гг. XX века победу в схватке с глобальными угрозами, отстоял свою независимость и занял достойное место в мировом сообществе, являясь сегодня активным участником современной системы международных отношений. Авторитет в мировом сообществе Таджикистан завоевал благодаря миролюбивой политике и своими инициативами по водной проблематике. Глобальные инициативы Таджикистана по водной проблеме стали своеобразным таджикским «брендом» в решении глобальных проблем современности. И глубоко символично, что в дни празднования Международного дня Навруза и Всемирного дня воды – 22 марта 2018 г. – официально стартовал процесс новой глобальной инициативы Таджикистана – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Активно участвуя в решении водной проблемы на глобальном уровне, Таджикистан готов внести свой вклад и в решение проблем глобальной безопасности. Наша страна, находясь в зоне террористических угроз, заинтересована в том, чтобы на её земле никогда больше не повторилась трагедия, подобная той, что пережил таджикский народ в 90-х гг. XX века.

О стремлении нашей страны внести свою лепту в борьбу мирового сообщества с терроризмом продемонстрировала, прошедшая 3-4 мая 2018 года в г. Душанбе Международная конференция высокого уровня на тему: «Противодействие терроризму и насилиственному экстремизму», проведенная по инициативе Правительства Республики Таджикистан во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Европейским Союзом. Сколько представительной была данная конференция, свидетельствует тот факт, что в её работе приняло участие более 400 участников из 46 стран мира и 31 международной и региональной организации, а также научно-исследовательских центров. Выступая на этой конференции, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что «Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и другими вызовами современности, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, транснациональная организованная преступность и кибер-преступления, является естественным союзником всех государств мира, международных и региональных организаций» [1].

Исходя из сложившегося современного мироустройства и, руководствуясь своими национальными интересами, Таджикистан за годы независимости разработал собственную внешнеполитическую стратегию, в основе которой лежит политика «открытых дверей», которая, как подчеркнул Эмомали Рахмон, «доказала свою реалистичность, выверенность и прагматичность» [3].

Следует отметить, что политика «открытых дверей» не является нашим изобретением, она имеет давнюю историю и свою результативность показала на практике в тех государствах, где она была принята на вооружение. Об этом красноречиво свидетельствует опыт нашего великого соседа Китая, где 40 лет назад в 1978 году под руководством архитектора китайских реформ Дэн Сяопина начались масштабные преобразования, проводившиеся в рамках

проводившейся с 1979 года в Поднебесной политики «открытых дверей» (открытая внешнеэкономическая политика) [2, 163]. Насколько политика «открытых дверей», способствовавшая продвижению экономических реформ, оказалась прагматичной говорят впечатляющие успехи Китая, который пережил настоящий бум в своём экономическом развитии. Это дало основание экспертам назвать экономику Китая второй экономикой в мире, а своим экономическим рывком Китай предстал перед миром в лице азиатского дракона. А ведь если заглянуть на Китай 40 летней давности, то перед нами предстанет не совсем радужная, а порой ужасная картина нищеты, бедности, отсталости и низкого уровня экономического развития, ставшие тогда уделом этой страны и её граждан. Подобная ситуация в Китае, который является одним из древнейших очагов человеческой цивилизации, сложилась из-за непродуманной и провальной политики «большого скачка» и «культурной революции» 50-х – 60-х гг. XX века. К 1960 г. «большой скачок» поставил экономику Китая на грань катастрофы, а «культурная революция», начавшаяся в 1966 г. стала для китайского народа периодом «потерянного десятилетия» [5, 57]. Китайскому народу понадобилось приложить немало усилий по преодолению негативных последствий этой политики. В декабре 1978 г. на 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва «культурная революция» была подвергнута осуждению и, был принят курс на экономические реформы и социалистическую модернизацию [4, 58]. С этого началась новая страница в истории Китайской Народной Республики.

Сегодня Китай – это громадная держава с огромным населением, экономикой, ВВП, вес и влияние которого в мировой политике, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, достаточно весомые. У Таджикистана с Китаем сложились хорошие партнёрские отношения, подкрепляемые нашим совместным членством в ШОС. Присутствие Китая в экономической жизни Таджикистана ощущается повсюду, который занимает одну из лидирующих позиций в инвестировании перспективных проектов в нашей республике.

Проектируя опыт Китайской Народной Республики на нашу республику мы, можем констатировать тот факт, что для такого не большого государства, как Таджикистан политика «открытых дверей» в современной geopolитической архитектуре мира является наиболее эффективной и продуктивной, так как она позволяет выстраивать отношения с внешним миром, исходя из национальных интересов нашей страны.

В этом смысле симптоматичен тот факт, что начавшийся, после долгих лет отчуждения, процесс потепления отношений между Таджикистаном и Узбекистаном это один из результатов той самой политики «открытых дверей», которую Эмомали Рахмон назвал «краеугольным камнем наших отношений с современным миром» [1]. Визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, состоявшийся 9-10 марта 2018 года, это знак возрождения и одновременно обновления наших добрососедских отношений в интересах не только двух братских народов, но и народов всего Центрально-азиатского региона. Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, безусловно, стал историческим с точки зрения перспектив наших отношений, которые планируется вывести на уровень стратегического партнёрства. Встреча двух лидеров – это весна надежд для всех нас! Учитывая, что визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан проходил в преддверии праздника Навруза, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,

оценивая его значение отметил, что в нашей республике этот визит «рассматривается как исторический момент и предвестник новогоднего обновления в дружественных отношениях наших народов» [4].

Изменение формата отношений между Узбекистаном и Таджикистаном со знака минус на знак плюс, безусловно, положительно скажется на деятельности СНГ, т.к. имевшиеся в течение длительного времени противоречия в отношениях этих двух стран в какой-то мере сдерживали процесс совместного решения проблем региональной безопасности.

Следует отметить, что в рамках обеспечения глобальной безопасности одним из главных событий 2017 года стал разгром Исламского Государства, претендовавшего на роль Всемирного Халифата. Это была победа мирового сообщества над тёмными силами мракобесия, победа добра над злом, в которой весомую роль сыграла Россия. Однако разгром ИГИЛ, хотя и подорвал силы международного терроризма, но это вовсе не означает, что это глобальное зло прекратило своё существование. Его корни ещё живы и могут в любой момент прорости на поверхности той почвы, где она обильно удобрена для всходов таких сорняков, как терроризм, радикализм и экстремизм во всём ядовитом их многоцветии. В наибольшей степени такие благодатные условия для этих сорняков созданы в соседнем с нашей страной Афганистане, который является своеобразным «отчим домом» для отморозков всех мастей, потрёпанные группировки которых в Ираке и Сирии, по мнению аналитиков, пытаются найти прибежище в Афганистане.

Это, безусловно, вызывает озабоченность нашей страны, т.к. возникает ситуация, при которой Таджикистан, являясь южным рубежом СНГ и, имея достаточно протяжённую границу с Афганистаном (1400 км), становится наиболее уязвимым перед глобальными угрозами. Поэтому для Таджикистана отношения со странами СНГ, имеет стратегическое значение, так как нас объединяет общая история, а сегодня во многом и общие проблемы, решить которые можно только в тесной координации своих действий, ибо, как отметил Лидер нации, «ни одна страна в мире в одиночестве не способна достичь успеха в противостоянии возрастающим угрозам безопасности» [1].

Литература

1. Выступление Лидера нации Эмомали Рахмона на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на тему «Противостояние терроризму и насильственному экстремизму» 4 мая 2018 г /Народная газета. - № 19. – 8 мая. – 2016 г.
2. Китайская Народная Республика. Справочник. – М., 1989. – 163 с.
3. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан /Народная газета. - № 52. – 27 декабря. – 2017 г.
4. Речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на «Вечере дружбы», посвящённом государственному визиту Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Таджикистан 9 марта 2018 г /Народная газета. - № 11. – 14 марта. – 2018 г.
5. Самбурова, Е.Н., Медведева А.А. Китай. - М., 1991. – С. 57-58.

ДИН ВА ТАФАККУРИ НАВИ ФАРҲАНГӢ

Сайдзода В. – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забонҳои Осиёи Ҷанубу Шарқии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, 734019, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93 999 60 65

Дар мақола арзишҳои динӣ, фалсафаи худшиносии миллӣ, фарҳанг ва омилҳои муҳимми он дар ҳаёти ҷомеаи башарӣ таҳлил шуда, нақши фарҳанг ва саҳми шаҳсиятҳои бузурги динӣ дар рушди фарҳангута тамаддуни миллат матраҳ гардидааст.

Вожаҳои қалидӣ: дин, миллат, фарҳанг, ваҳдати миллӣ, истиқлолият, суннатҳои миллӣ, тамаддун, этика, мероси фарҳангӣ.

РЕЛИГИЯ И ПРОЦЕСС НОВОГО МЫШЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Сайдзода В. – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой языков Юго-Восточной Азии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, г.Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 93 9996065

В данной статье исследуются религиозные ценности, философия самоуправления, культура и другие важные факторы в жизни человеческого общества. Автор рассматривает огромную роль культуры и большой вклад религиозных личностей, хранителей духовных ценностей в развитии культуры и цивилизации нации.

Ключевые слова: религия, национальность, культура, национальное единство, независимость, национальные традиции, цивилизация, этика, культурное наследие.

RELIGION AND NEW THINKING CULTURE

Saidzoda W. – candidate of philology, associate professor, head of the Nourth East Asia langauges chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 93 9996065

This article explores religious values, the philosophy of self-government, culture and other important factors in the life of human society. The author is trying to explain to some extent the role of culture and the great contribution of religious personalities in the development of the culture and civilization of the nation.

Keywords: religion, nationality, culture, national unity, independence, national traditions, civilization, ethics, cultural heritage.

«Фарҳанг аз назари ман, оинаест, ки дар он тамоми паҳлӯҳои зиндагӣ акс меёбад. Ва ин мизони дақиқу беминнат сатҳи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии зеҳни ҷомеаро дар давраҳои гуногуни таърих инъикос карда, сатҳи ҳар ҳалқу миллатро дар рушди тамаддуни башарӣ муайян менамояд».

Эмомалӣ Раҳмон

Бузургтарин дастоварди инсон фарҳанг буда, ин омили муҳимест, ки қавму миллатҳо ва кишварҳоро ба ҳам мепайвандад ва равобити мамлакатҳоро равнақ бахшида, дар таҳқими риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои бародарона нақши муҳим мебозад.

Дигаргунсозиҳои инқилобӣ дар ҳаёти маънавӣ дар баробари дастовардҳои беназир, ки ба ҳудмуайянкунии миллати тоҷик имконият ба вучуд овард, нуқсонҳои зиёди ҷанбаҳои зиндагиро ошкор кард. Дар айни ҳол дар ҷунин шароити душвори чомеа, ҳодисаи хеле муҳимми сиёсӣ дар таърихи ҳалқи тоҷик ба вуқӯъ пайваст, ки он эҳё шудани давлати тоҷикон мебошад. Бояд тазаккур дод, ки эҳёи ҳақиқии давлати миллӣ факат бо расман эътироф шудани он ба итмом намерасад. Зоро ки ҳастии давлат, рушду такомули он, пеш аз ҳама, ба ҳудшиносии ҳар як сокини он, ифтихори миллӣ, қобилияти дар истиқлолияти миллӣ зиста тавонистани он ҳалқ марбут аст.

Аз ин рӯ, оё ба мо зарурате пеш наомадааст, ки фалсафаи ҳудшиносии миллиро дар асоси маърифати амиқи дастовардҳои фарҳанги мардуми ҳеш, ҳалқу миллатҳои ҷаҳон, дарёftи решоҳои таърихии умумияти моддию фарҳангии байни онҳо бунёд созем?

Барои ҳар як миллати мутамаддин ва ашҳоси фарҳангӣ на танҳо ҳифзи муҳити зист, балки ҳифзи маданияти миллӣ низ вазифаи муқаддас аст. Ҳастии миллат ва бузургии вай дар дастовардҳои фарҳангу санои ӯст. Албатта, ҳар як миллат, то аз бүмбасти коммуникатсионӣ набарояд ва ба миллатҳои дигар доду гирифт нақунад, пеш рафта наметавонад. Вале дар ин доду гирифт чӣ додан ва чӣ гирифтанашро бояд донад, то дар замони ҷаҳонишавии тамаддунҳо фарҳанги ҳоси ҳудашро нигоҳ дорад. Дар ин мубодила миллат ва ҳар фарди фарҳангӣ бояд ҳам бар муқобили эгосентризми миллӣ ва ҳам бар муқобили модернизми бегонапарастӣ мубориза барад [6, с.35].

Ҳастии ҳар миллат дар ваҳдати маънавӣ ва моддии он аст. Дар ҷомеае, ки афроди он ҳилофи яқдигар амал мекунанд ва нақизи яқдигар сухан мекунанд, на ваҳдат мешавад ва на пешрафт. Ва ҷунин миллатро миллати фарҳангӣ гуфтан мумкин нест.

Яке аз ҳусусиёти ҳоси миллии мо дар ҳама замон ҳудопарастии мо буд. Одобу ахлоқ, расму оин, илму фарҳанги мо бо дин маҳлут гаштааст. Илму адабиёти барҷастаи мо, ки бо он ифтихор дорем ва тавассути он соҳибфарҳангии ҳешро собит месозем (албатта, дар замони мусоир ҷизе барои пешкаш намудан надорем ва доим гузаштаро хотиррасон менамоем), аз либоси динӣ орӣ нест ва ҳамаи бузургони мо бар замми олим, шоир, мансабдор будан арбобону ҳодимони барҷастаи дин буданд. Имом Абӯҳанифа, Имом Бухорӣ, Имом Тирмизӣ, Имом Муслим, Имом Мотуридӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҳаким Саноӣ, Имом Фаззолӣ, Шайх Саъдӣ, Ҳоча Ҳофиз, Баҳоуддини Бухорӣ, Абдулқодири Гелонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҳазору ҳазорон нафароне аҳли зиёни тоҷик буданд, ки имрӯз бартарияти миллии ҳешро тавассути эшон нишон медиҳем.

Уламои оламшумуламон ба мисли Синову Ҳайём дар баробари олими дуняви будан, донишмандони улуми динӣ ҳам буданд. Аммо аксарияти аҳли зиё имрӯз аз тарзу тариқи ҳаёти онҳо бехабар буда, роҳу равиш, расму одоти бегонаи бединии замоне маҷбуран борнамударо пайравӣ дорад.

Мутаассифона, имрӯзҳо дар ҷомеаи мо қӯшишҳои дур намудани таъсироти дин аз ҷомеа ба назар мерасад. Дин ҳуд як мағҳуми густурда буда, аммо онро

дар чомеъ метавон одобу ахлоқ номид. Зеро он ҳад, андоза, меъёр ва доираи одоб, рафтор ва фаъолияти шахсро дар чомеа муайян мекунад. Тарҳ ва қолиби ҳаёту фаъолияти миллии мо аз рӯи низоми исломӣ сохта шуда, зиёда аз ҳазор сол дар рагу пайу қалбу устухони мо нақш бастааст ва чомеаи бидуни он созмондода як чомеаи сохтаву қалбакӣ ҳоҳад буд. Дар ҳоли ҳозир зарурати таълими фанни дин дар макотибу омӯзишгоҳу донишгоҳҳо пеш омадааст. Агар кас дар мактаб дониши зарурии диниро фаро гирифта, аз аслу моҳияти дин хабардор гардад, Ӯ ба хориҷ рафта, фитнаангезу тундгарову мочарочӯ пас намеояд.

Яке аз вазоифи муҳимтарини дин тарғибу ташвиқи илм ва одоб аст. Агар имрӯз назаре ба ҷаҳон қунем, қишвари Эрон ягона давлатест, ки ҳукumat ба гуфти бархе дар дasti "муллоҳои мутаассиб" аст. Пас, бубинед, он ягона қишвари шарқиест, ки тараққиёти илму фаннияш ба ҷое расидааст, ки бо қишварҳои пешрафтаи ғарбӣ рақобати илмиву фаннӣ дорад. Аммо уламои дунявии мо дар муддати зиёда аз бист сол ҳатто натавонистаанд, ки аробае ҳам бисозанд ва номаълум, ки ба ҷой коре шуғл доранд.

Ахлоқу одоби мардуми мо имрӯзҳо ба осори адабию ахлоқии гаронмояву бебаҳои ба мерос гузоштаи бузургонамон мувофиқат нанамуда, риояи он ба назар намерасад. Алфози фахшу дағалу дурушт аз забони хурду бузург расми муқаррарӣ гашта, онро метавон аз ҳар гӯшае рӯзе ҳазорон маротиб шунид. Аз ин рӯ, имрӯз аҳли зиёро лозим аст, ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. Зеро бофарҳангии миллатро аз рӯи ахлоқу одоби чомеа баҳо медиҳанд. Дар макотиб бояд ба фанни адаб бартарӣ дода шуда, шоҳасарҳои тарбиявии миллӣ ба мисли "Гулистан", "Бӯстон", "Қобуснома", "Баҳористон", «Калила ва Димна» ва ғайраҳо ба ҳайси китобҳои дарсӣ истифода бурда шаванд.

Ҳоло талаботи замон ба фаро гирифтани илму дониш торафт ҷиддӣ гардида, илм ба манбаи арзишманд, нерӯи истеҳсолкунанда ва сарвати бебаҳои зиндагии башар табдил ёфтааст. Вобаста ба ин ҳаёт ва пешрафти ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки ҳар як шаҳс дар чомеа бояд соҳиби донишу маърифат ва қасбу ҳунар бошад. Зеро дар ҳадиси Расули акрам омадааст, ки «илм агар дар Чин бошад, онро бояд омӯҳт».

Ҳар як миллату қавмияте сару либоси ба ҳуд ҳоси миллияшро дорад ва он, ҳатто, нишонаи фарқунанда аз дигарон мебошад. Мардуми мо ҳам ин арзишро соҳиб буда, як фарди тоҷикро дар либоси миллӣ бе пурсидани мансубияти миллияш метавон шинохт. Аммо имрӯз, ки мардуми мо ба ақидаи бархе замонавӣ гаштаанд, бояд аз мудҳои аврупоиву амрикӣ ақиб намонанд, ба пӯшидани либосу пӯшокҳои беодобонаи ғарбӣ мутамаддини хешро нишон медиҳанд. Аммо дар асл ин мардумон зоҳирان мутамаддин ва зехнан дар ақибмонии фикрӣ қарор доранд.

Дар замони муосир ҳама гуна фасоду умури нораво аз Амрикову Аврупо зуҳур мекунад ва ба дигар манотики олам паҳну парешон мегардад. Ҳусусан, бенизомӣ ва беодобӣ дар пӯшидани либос, ки он мӯчиби падид омадани дигар аъмоли нораво мегардад, аз ҷониби аҳли фарҳангу адёни ин мамолик саҳт маҳкум мешавад ва таъсиру нуфузи он саҳлан ба чомеаҳои маънаван заиф мерасад. Либосу пӯшокҳои тангу кӯтоҳи ба бадан часпидаи ҷавонписарону ҷавондуҳтарони тоҷик, ки аз зери онҳо нофу пешу пушту шикамҳояшон урӯну ҳама аъзои бадани эшон барҷастааст, ба фарҳанг, дин ва одоби миллии мо мувофиқ ва муносиб набуда, нишонаи аз ҳудшиносии миллӣ бехабар будан аст

ва он тақлид ба расми бегонагон аст. Ба чуз либос мардуми мо аз ҳамсоягони хеш расму анъанаҳои зиёдро ҷуброн намудаанд.

Дар замони мусир кишварҳои олам на танҳо арзишҳои миллии хешро ҳифз намудаву аз маҳлутшавӣ нигоҳ медоранд, балки ба ҳар василае, бо сарфу ҳароҷотҳои зиёди пулию молӣ таъсиру нуфузи фарҳангӣ забони хешро дар дигар манотик ҷой медиҳанд. Аммо дар асл ин "тамаддунҳои пешрафта"-и ҷаҳони мусир дар нисбати фарҳангӣ асили мо дар зинаҳои паст қарор дошта, асос ва маншай хешро аз тамаддуни мо гирифтаанд. Зоро замоне ки ин "тамаддунҳои пешрафта" тавлид гаштанд, тамаддуни мо ба дараҷаи баланди рушдаш расида буд. Танҳо ба он либоси ҳудӣ додаанд. Аммо имрӯз таассуфовар он аст, ки мо аз асли хеш дур мондаем ва ба фарҳангӣ бегона (бегонагоне, ки моро дар нисбати ҳуд пасту дувумдарача меҳисобанд) бештар таваҷҷӯҳ намудаву онро бар фарҳангӣ ҳудӣ тарҷеме медиҳем.

Албатта, далели равшани ин роҳгумзадагӣ он аст, ки ҳар падиде аз ҳориҷ дохили ҷомеаи мо гардад, аз ҷониби бархе қобили қабул гашта, муҷиби ихтилоф дар ҷомеа мегардад. Агар ҷомеа бо сипари маҳкамӣ оғаҳӣ аз ҳудшиносии милливу воқиғӣ ва посдории фарҳангӣ миллӣ пӯшида бошад, Ҳеч тире аз берун наметавонад онро шигофта, ба гӯшае шуълаи оташ афканад ва он ба сӯхтор бадал гардад.

Аз ин рӯ, маънибардорӣ аз аҳкоми шаръиро вобаста ба манфиати умум, шароити таъриҳӣ, манфиати ислом ва ҳалқҳои тасхиршуда тарҳрезӣ намуд. Қуръону Ҳадисро сарчашмаи асл нигоҳ дошта, маънидодкунии васеи онҳоро масъалагузорӣ бояд намуд. Пайвастагӣ ва тавъамро бо асл нигоҳ дошта, нерӯи таъсирасониро аз назари эътимоднокии сарчашмаи ҳуқуқии динӣ дар маркази таълимоти созанд баъд қарор дихем. Таҳаммул ва ҳамдигарфаҳмиро асос ва воситаи ҳалли мушкиниҳо қабул намуда, субот ва низоми мардумро болотар аз ҳама арзишҳо бояд гузорем.

Дар баробари мавҷудияти ногузири зиддият миёни одамон, инчунин умумияти манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ низ вучуд дорад, ки он маҳсули смфати иҷтимоии аъзои ҷомеа, талаботи онҳо ба ҳамbastagӣ, ваҳдат баҳри таъмини талаботҳояшон аст. Аз ин рӯ, адиби рус П. Сорокин таъкид доштааст, ки «Ҷомеа ин маҷмӯи одамон дар ҷараёни муошират будааст» [7, с.29].

Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, мазҳаби ҳанафия бузургтарин ва сернуфузтарин мазҳаби фаромилӣ буда, дар як вақт робитаи зимнӣ (имманентӣ) бо ҳувияти бунёдии ин миллат дорад. Таъкидҳои мукаррари Президенти кишвар рӯи ин асл, далолат бар он мекунад, ки ин як муқаддимаи тасодуғӣ набуда, дар воқеъ баёнгари тозагии модели дунявияти моро дорад ва бар он далолат мекунад, ки аз лиҳози маънавио фарҳангӣ давлат аз дин чудо нест.

Аз аввали фаъолияти ҳуд кӯшиши Президенти кишвар иборат аз он буд, ки моҳияти давлати дунявии типи миллии моро ба мардум фаҳмонад. «Мо ҷомеаи дунявӣ бунёд намуда, дар айни замон ба эътиқоди динию мазҳабии ҳамватанонамон ягон мамониат нишон намедиҳем. Бигузор одамон бо қадом дину мазҳабе, ки эътиқод дошта бошанд, ба ҳамон имон оваранд». Дар баробари ин Президенти кишвар таъкид мекунанд: «Вале ин маънии онро надорад, ки пешвоёни дин ба корҳои давлатӣ даҳолат кунанд, мардумро ба мусалмонону коғирон тақсим намоянд ва байни мардум низъ ангезанд» [6, с.38].

Сарвари кишвар 8 сентябри соли 1996 дар маҷлиси ботантанаи баҳшида ба рӯзи истиқлолият иброз медорад: «Мо ба дини мубини ислом, чун ба як

сарчашмаи покизаи маънавӣ, рӯҳонӣ ва ахлоқӣ эҳтиром мегузорем» ва зимни бо баршуморидани нақши гузаштагони барӯманди тоҷик дар ривоҷу густариши дини мубини ислом меафзояд: «Ислом рукни муҳимми ҷаҳонбинӣ, маънавиёт ва ахлоқи ҷомеаи мост». [6, с.53]. Ин аст, ҳусусияти миллии дунявияти кишвари мо, ки Президенти кишвар тарроҳу мемори он аст, яъне эътирофи дини ислом ҳамчун рукни муҳимми ҷаҳонбинӣ, маънавиёт ва ахлоқи ҷомеа эътироф гардидааст.

Муҳаққики фаронсавӣ Робер Бриффи барҳақ гуфтааст: «Ҳеч шакку шубҳае нест, ки агар мо аз илму фарҳанги исломӣ барҳӯрдор намешудем, тамаддуни муосири Аврупо аслан ба вучуд намеомад. Мусаллам аст, ки агар онҳо намешуданд, тамаддуни мо шаклу ранги имрӯзаашро намегирифт ва ба марҳалаҳои нави инкишоф ворид намешуд» [7, с.103].

Хидмати мутафаккирони бузурги мо, ки дастпарварони як Фарҳангистони мукаммал ё худ Академияи нодир илмӣ буданд, имрӯз низ намунаи олии фидокорӣ дар роҳи илму маърифат мебошад.

Ба шарофати қобилияту қудрати пазириши тамаддунҳои дигар осори бузурги илмии фалсафӣ, тиббӣ, риёзӣ, табиӣ ва фарҳангии антиқӣ ҳамроҳ бо дастовардҳои бузурги худи ин тамаддун дастраси ҷаҳониён шуд». Сарвари кишвар боз ҳам сабаби ин пешрафту шукуфоиро чунин арзёбӣ намуда таъкид мекунад: «Ба андешаи ман омили асосии ин ҷаҳиши таъриҳӣ дар пайравӣ аз рӯҳи эҷодгарона ва усулу арзишҳои олии ислом, ҳифзи ногусастагии таъриҳӣ ва фарҳангӣ, решадор намудани ваҳдат, ҳамbastagӣ, ҳамкорӣ ва созандагӣ буд» [8, с.46].

Фарҳангии миллӣ соҳтор ва банду бasti мураккабе дорад. Коркарди мунаzzами он ба танзими дурусти ҳама соҳаҳои он вобаста аст. Яке аз соҳаҳои фарҳангии ҷомеа ин баргузории анъанаву ҷаҳону маросимҳо мебошанд, ки дар онҳо унсурҳои гуногуни фарҳангии миллӣ, ҷи динию ҷи шаҳрвандӣ ба ҳам омехтаву маҳлут шудаанд. Маҳз дар ҳамин соҳа зуҳури ҳурофоту таассуб ва бидъатҳои ба моҳияти ислом бегона дида мешуданд ва мешаванд. Ин аст, нуҳ сол пеш бо ташаббуси Президенти кишвар бо мақсади танзими маросимҳо ва ислоҳи шуури милливу динӣ, ҳимояи манфиатҳои иқисодии мардум, баланд бардоштани маданияти маъракаории шаҳрвандон ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ нахустин санади миллии кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳону маросимҳо»-ро соли 2007 қабул кардем. Вақт ҳамчун ҳаками бузург сабит соҳт, ки қабули чунин як қонуни бунёдӣ, аз назари умум иқдоми хирадмандонае буд, ки сари вақт ба рафъи ниёзҳо ва дарду мушкилоти мардум, поин омадани сатҳи камбизоатӣ мусоидат намуда, манфиатҳои мардуми кишварро дар шароити тезу тунди ҷаҳонишавӣ ва буҳрони молиявӣ дар доираи арзишҳои миллӣ, динӣ ва башарӣ ҳифз кард.

Худро ба ҷаҳониён шинос кардан ва соҳиби обрӯ гардидаан, дунбол гирифтани эҳсоси худҳоҳии миллӣ нест. Шарники бообрӯ ва ҳамкори шоиста гардидаан дар ниҳояти кор ба даст овардани истиқлолияти комили иқтисодӣ аст. Барои расидан ба ин ҳадафҳои бузург муҳим он аст, ки ҳарчи бештар, бо тамоми нерӯи эҳсоси моҳияти истиқлолият ва мазмуну мундариҷаи озодиро дарк намоем. Дар ин замина моро таълимоти тарбиявию ахлоқии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтартм Эмомалӣ Раҳмон ва панду андарзҳои ниёғони бузурги мо хидоятгар ҳоҳанд буд.

Адабиёт

1. Абдуллоев Ш. Ислом дар арсаи сиёсат /Ш. Абдуллоев. - Душанбе, 1990 – 156с.
2. Авксентьев А., Мавлютов Р. Роҷеъ ба қуръон / А. Авксентьев, Р. Мавлютов. – Душанбе, 1991 – 86с.
3. Fafforij B., Sajidzoda Z. Эмомалӣ Раҳмон дар оинаи замон / В. Fafforij, З. Сайдзода. – Душанбе, 2012. – 245с.
4. Джураев А. Введение в историко-философское изучение мировой и отечественной культуры / А. Джураев. – Хуҷанд, 1993 – 273с.
5. Маркорян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М., 1983 – 356с.
6. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат.Ч.6 / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2006. - 544 с.
7. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1991 – 382с.
8. Шарипов А., Шамсиддинов С. Нақши Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар таҳқими ҳокимияти давлатӣ ва истиқолияти миллӣ / А. Шарипов, С. Шамсиддиов. - Душанбе, 2005. – 70с.
9. Шарипов А., Фаттоев С. Эмомалӣ Раҳмонов - поягузори Сулҳ ва Ваҳдати миллӣ. Китоби 2. / А. Шарипов, С. Фаттоев. – Душанбе, 2006. – 378 с.

МУНДАРИЧА

ЗАБОНШИНОСЙ – ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<i>Мирзоев Х.Н.</i> Таърихи истифодашавии вожаи “мӯъчам” ва “қомус” дар забоншиносии арабӣ.....	3
<i>Каримова М.Р.</i> Роҳҳои калимасозии сифатҳои い形容詞 - (икэйёушӣ) ва ナ形容詞 - (накэйёушӣ) дар забони чопонӣ	7

ЗАБОНШИНОСИИ МУҚОИСАВӢ - СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<i>Юнусӣ А.</i> Умумият ва хусусиятҳои зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва ҳиндӣ.....	15
<i>Мирзоева Г.Х., Джабборов Б.О.</i> Тематическая многоликость пословиц и поговорок в русском и таджикском языках с отражением лексико-семантического поля “Добро”.....	27
<i>Маҳмудзода М.</i> Таҷассуми алomatҳои маконии «дил» дар воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.....	34
<i>Султонзода М.</i> Наименования цветов с помощью флоронимов, гиперонимов, зоонимов, антропонимов в таджикском и английском языках.....	40
<i>Зафардуҳт Л.</i> Лексикаи ифодакунандай маросими тӯйи арӯсӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ.....	46

АДАБИЁТ – ЛИТЕРАТУРА

<i>Шамсов Н.С.</i> Мавзӯи Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар ашъори Ҳабиулло Файзулло.....	53
<i>Бобоалиева З.П., Соҳибназарова Х.Т.</i> Ҷойгоҳи санъати тамсил дар осори бадеии тоҷику англис.....	60
<i>Нодирова М.</i> Тасвири бадеӣ ва вοқеӣ дар романи «Фирдавсӣ»- и Сотим Улугзода.....	64
<i>Байюмӣ М.</i> Муҳаммад Иқбол – яккатози майдони шеъру фалсафа.....	70
<i>Мухторова Ф. С.</i> Гендершиносӣ дар забон ва адабиёт	75

ПЕДАГОГИКА

<i>Шарифов М.</i> Педагогическая ценность применения интерактивных технологий в обучении истории таджикского народа.....	79
<i>Бердов Д.Б., Абдуласанова З.Ш.</i> Духовно-нравственное воспитание молодежи Таджикистана.....	91
<i>Базаровал.</i> Взаимосвязь народных ремесел и педагогики.....	95

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

<i>Восиева Р.К., Боев Ш.Э.</i> Таълими мавзӯи «Қоғия ва радиф» дар дарсҳои амалии фанни «Муқаддимаи адабиётшиносӣ».....	100
---	-----

Соҳибназарова Ҳ.Т., Бобоалиева З.П. Баъзе мушкилиҳои тарҷумаи матнҳои техникӣ дар раванди тадрис.....	107
Саидов С.А., Нуридинзода М.С. Компьютерные технологии на уроках русского языка в начальных классах таджикской школы.....	113
Тошова Б.Р. Процесс и механизмы развития русской профессиональной речевой деятельности студентов-медиков в условиях билингвизма.....	118
Мирзоев Ш.С. Вижагиҳои истифодай технологияҳои интерактивӣ ва мултимедӣ дар дарсҳои забони англисӣ барои синфҳои ибтидой.....	124

ТАЪРИХ – ИСТОРИЯ

Аслонов Ҳ.З. Қозиёти Бухоро дар нимаи дуюми асри XIX- авали асри XX.....	130
Раҷабов С.М. Ҷанбаҳои методологии сарчашмаҳо дар таҳқиқи таъриҳ.....	143
Азимзода Н.Б., Миракзода Ф.Ю., Ави佐ва Ш.Н., Азимов Ҷ. Оқибатҳои хавфноки терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) барои ҷомеа.....	150
Азимзода Н.Б., Ави佐ва Ш.Н., Ҳусейнзода С.Ҳ., Шарифзода Ш.М. Муносибати бераҳмона бо ноболигон.....	159
Икромов Г.Х., Мелиев С. Истиқлолияти давлатӣ ва раванди ташаккулёбии дипломатияи тоҷик дар солҳои 90-уми асри XX	166

ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ

Карамхудоев Ш.Х. Мақоми ақл дар таърихи башарият ва нақши он дар такмили инсон.....	173
Бобоев К.Б. Таджикистан и его место в системе региональной и глобальной безопасности.....	181
Саидзода В. Дин ва тафаккури нави фарҳангӣ.....	187

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ»

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию.

Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей.

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи, являются собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензирование проводится конфиденциально.

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.

В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной.

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при необходимости - редакционной коллегией журнала.

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные редакцией, автору не возвращаются.

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.

Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной этики.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник института языков» (серия филологических, педагогических, исторических и философских наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по филологическим, педагогическим, историческим и философским наукам.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов).

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Тj 14, формат A4, интервал одинарный, поля: верхнее – 3 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 2 см;), все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее через строку следует основной текст.

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редакцией не принимаются.

ПАЁМИ ДОНИШКАДАИ ЗАБОНҲО
(силсилаи шимҳои филологӣ, педагогӣ, таъриҳ ва фалсафа)
№2-3 (30-31) 2018

Котиби масъул: Миракзода Ф.
Мухаррири матни тоҷикӣ: Аслонов X.З.
Муҳаррири матни русӣ: Оғанесова Э.Г.
Муҳаррири манти англисӣ: Азизмуродов М.
Ороишгар ва саҳифабанд: Сайдов С.А.

*Ба матбаа 24.10.2018 супорида шуд. Ба чопаи 05.11.2018 имзо шуд.
Когази оғсет. Андозаи 60x84 1/8. Адади нашр 100 нусха.*

*Матбааи
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи Сотим Улугзода:
734019, ш. Душанбе, к. Муҳаммадиев, 17/6.
Почтаи электронӣ: payom@ddzt.tj
Сомона: www.ddzt.tj
Тел.: (00 992 37) 2325003; 2325005*

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ
(серия филологических, педагогических, исторических и философских наук)
№ 2-3 (30-31) 2018

Ответственный секретарь: Миракзода Ф.
Редактор таджикского текста: Аслонов X.З.
Редактор русского текста: Оғанесова Э.Г.
Редактор английского текста: Азизмуродов М.
Компьютерное оформление и дизайн: Сайдов С. А.

*Сдано в печать: 24.10.2018. Подписано к печати 05.11.2018.
Тираж 100 экз. Печать офсетная. Размер 60x84 1/8.*

*Типография
Таджикского государственного института языков
им. Сотима Улугзода:
734019, г. Душанбе, ул. Муҳаммадиева, 17/6.
Электрони почта: payom@ddzt.tj
Сайт: www.ddzt.tj
Тел.: (00 992 37) 2325003; 2325005*